

№ 2 (20)***2013**ББК 67.99(1точик)+67.99(2)06
О - 48

Мачаллаи илмӣ аз тарафи
Вазорати фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳти
№ 0117мҷ ба қайд гирифта
шудааст.

Мачаллаи илмӣ соли 1998
таъсис ёфтааст.
Научный журнал основан
в 1998 году.

Мачалла ба забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ
нашр мешавад.

Журнал выходит на
таджикском, русском и
английском языках.

Осори Академия.
Труды Академии. № 2 (20).
Душанбе:
Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
2013. – 131 с.

Масъули чоп: **Р.Г.Хокироев**
Муҳаррири техникӣ:
Л.М.Каримова

Ответственный редактор:
Р.Г.Хокироев
Технический редактор:
Л.М.Каримова

© Академия ВКД ҚТ. 2013
© Академия МВД РТ. 2013

А К А Д Е М И Я И
ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ДОХИЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
А К А Д Е М И Я
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОСОРИ АКАДЕМИЯ
(МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ)
ТРУДЫ АКАДЕМИИ
(НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ)

Хайати таҳририя:
Редакционная коллегия:

САРМУҲАРРИР:**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:**

РОЗИҚЗОДА А.Ш. – сардори Академияи ВКД, доктори илмҳои таърих, генерал-майори милитсия (начальник Академии МВД, доктор исторических наук, генерал-майор милиции).

ҶОНИШИНИ САРМУҲАРРИР:**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:**

СОЛИЕВ К.Ҳ. – муовини сардори Академияи ВКД, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ, полковники милитсия (заместитель начальника Академии МВД, Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юридических наук, полковник милиции);

УЗВИ ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:**

ҲОКИРОЕВ Р.Г. – номзади илмҳои филология, дотсент (кандидат филологических наук, доцент), **НАСУРОВ П.А.** – сардори кафедраи ҳуқуқи маъмурии Академияи ВКД, номзади илмҳои ҳуқуқ, подполковники милитсия (начальник кафедры Административного права Академии МВД, кандидат юридических наук, подполковник милиции); **КАРИМОВА Л.М.** – сардори ШТИ ва ТН Академияи ВКД, подполковники милитсия (начальник ОНиРИО Академии МВД, подполковник милиции), **МАКСУДОВ Р.М.** – омӯзгори калони кафедраи забонҳои Академияи ВКД, подполковники милитсия (старший преподаватель кафедры языков Академии МВД, подполковник милиции); **КОДИРОВ Т.** – омӯзгори кафедраи забонҳои Академияи ВКД, лейтенанти милитсия (преподаватель кафедры языков Академии МВД, лейтенант милиции)

* Ақидаи ҳайати таҳририя метавонад ба нуқтаи назари муаллифони мақолаҳо мувофиқ наояд. Барои мазмуни мақолаҳо ва маълумотҳои саҳеҳ муаллифонашон масъул мебошанд. Истинод ба сарчашма, муаллиф ва шумора ҳатмист.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы материалов. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым способом ссылка на источник обязательна.

МУНДАРИЧА СОДЕРЖАНИЕ

МАСОИЛИ ТАКМИЛИ ҚОНУНГУЗОРЇ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сотиволдиев Р.Ш. Мафхум ва асосҳои ташкили низоми ҳуқуқ	4-11
Раджабов Р.М. Преемственность и отрицание в формировании правовой системы	11-16
Абдурашидов А.А., Хайдаров М.П. Қисми махсуси Қонуни ҷиноятӣ ва аҳамияти он дар назария ва амалия	17-20
Газиев М.С. Обязательное участие защитника в уголовном деле и отказ от него: проблемы законодательства, теории и практики	20-25
Косимов О.А., Бобокалонов Б.Ш. Понятие, сущность и задачи планирования расследования	26-30
Одерий А.В. Подготовка экспертов в системе учебных заведений МВД Украины (отдельные аспекты)	30-33
Волынец В.В. Основные критерии понятия передовой опыт и механизм его выявления в системе спецподразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел	33-39

ФАНҶОИ ҶАМЪИЯТӢ ВА ИЛМҶОИ ТАБИӢ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Джурабоев Г.Д., Гафуров М.Х., Вазиров Х.З. Сущность и место стратегического планирования в государственном управлении	40-47
Нарзуллоев С.А., Гафуров М.Ҳ. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣю иртиботӣ муосир дар фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон	47-50
Одинаев А.Ш. Основные концепции Абу Насра аль-Фараби о гражданском обществе	50-53
Джураев Р.З., Гулов С.А. Проблема войны и ее философское содержание	53-58
Холмуродов Ф. Принципиҳои асосии динамикаи системавӣ. Нуқтаи назари системавӣ	58-61
Мирзоев С.Қ., Каримов Ф.Х. Таҳлили мушкилоти кӯли Сарез аз дидгоҳи имрӯз	61-65
Ашуров С.Г., Саидов С.С. Проблема создания синтетической противоящурной вакцины	65-70
Шарифов Б. Арзиши маънавӣ ва эстетикӣ мадеҳаҳои Анварӣ	70-76

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН Трибуна молодого ученого

Курбанов А.А., Валиев Н.Д. Некоторые проблемы соблюдения принципа законности в пространстве реализации альтернативных норм	77-83
--	-------

Абдуллоев А.Р., Бобоназаров Ф.Ш. Мубориза ба муқобили терроризми байналмиллалӣ: омилҳои сиёсӣ ва ғоявӣ дар ҷаҳони муосир	83-88
Хамидова М.М., Авезова З., Халиков Ш. Состязательность в системе принципов осуществления правосудия по уголовным делам	88-96
Муминов У.К. Ташаккули институти рамзҳои давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	96-100
Нажбудинов М.А. Проблемы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации в сфере противодействия наркотизации населения в Республике Таджикистан (организационно-правовой аспект)	100-104
Суфиев С.Н., Насуров П.А. «Протоколи Палермо» ҳамчун асоси ҳуқуқи мубориза бо хариду фурӯши одамон	104-107
Шарифзода В. Виктимологическая профилактика, как необходимая мера предупреждения преступности в Республике Таджикистан	108-111
Абдулбоқиева Н.М. Таърихи пайдоиш ва инкишофи мақомоти тафтишотӣ дар системаи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон	111-114
Гафуров Д.А., Исмонов С.М. Роль участкового инспектора милиции в обеспечении общественного порядка	114-117
Гурезов А.К. Уголовная ответственность несовершеннолетних по Уголовному кодексу Таджикистана: ее соответствие международно-правовым актам	118-121
Амондуллоев Б., Амирбекова И.Ҷ. Усули андешаҳои ислоҳии Абдуҳ (дар заминаи тафсири «ал-Манор»)	122-128
Ҷӯраев А.Ш. Баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун низоми иттилоотӣ	128-129

МАСОИЛИ ТАКМИЛИ ҚОНУНГУЗОРӢ **ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**



МАФҲУМ ВА АСОСҲОИ ТАШКИЛИ НИЗОМИ ҲУКУҚ



Сотиволдиев Р.Ш.*

Вожаҳои калидӣ: ҳуқуқ, низоми ҳуқуқ, меъёри ҳуқуқ, институти ҳуқуқ, соҳаи ҳуқуқ, қонунгузорӣ

Низоми ҳуқуқ одатан ба маънои соҳти дохилии ҳуқуқ фаҳмида мешавад. Мафҳуми низоми ҳуқуқ дар иртибот бо тарзи ташкили он таҳлил мешавад. Вақте сухан оиди низоми ҳуқуқ меравад, ташкили унсурҳои таркибии низоми ҳуқуқ дар назар дошта мешавад. Ба сифати унсурҳои дохилии низоми ҳуқуқ меъёрҳои ҳуқуқ, институтҳои ҳуқуқӣ ва соҳаҳои ҳуқуқ эътироф мешаванд. Аз ин хотир, низоми ҳуқуқ ба маънои ташкили (чо ба чо гузоштани) ин унсурҳо фаҳмида мешавад. Баъзе муаллифон ба сифати унсурҳои дигари низоми ҳуқуқ - зерсоҳаро пешбарӣ мекунанд.

Ин унсурҳои таркиби дохилии низоми ҳуқуқ ҳангоми пешбарии мафҳуми он ба назар гирифта мешаванд. Айни замон дар мафҳумҳои гуногун ҳамаи унсурҳо ё унсурҳои чудогона чун унсурҳои асосӣ ба инобат гирифта мешаванд. Чунончи, низоми ҳуқуқ «соҳти дохилии ҳуқуқ мебошад, ки аз унсурҳои бо ҳам мувофиқ (меъёрҳо, институтҳо, зерсоҳа ва соҳаҳо) иборат аст»¹. Тибқи таърифи дигар, низоми ҳуқуқ «соҳти дохилии ҳуқуқ мебошад, ки муттаҳидӣ ва тақсими меъёрҳои ҳуқуқро» ифода мекунанд»². Мувофиқи боз як мафҳуми дигар, низоми ҳуқуқ «соҳти дохилии ҳуқуқ аст, ки дар муттаҳидӣ ва чо ба чо гузори муттасили маводи меъёрӣ ифода мегардад»³.

Масъалаи низоми ҳуқуқро муаллифони имрӯза натиҷаи истифодаи усули таҳлили низоми мешуморанд. Айни замон қайд мешавад, ки ин таҳлили низоми ба пешбариву истифодаи мафҳуми «низоми ҳуқуқӣ» оварда расонид, ки аз он дар илми ҳуқуқшиносии муқоисавӣ васеъ истифода мекунанд. Дар натиҷа мафҳуми меъёрӣ-позитивии низоми ҳуқуқ ва мафҳуми аз он васеътари низоми ҳуқуқӣ ташаккул ёфтанд. Ба андешаи А.В. Митскевич, аз солҳои 1980-ум сар карда, мафҳуми меъёрии низоми ҳуқуқ бо мафҳуми васеътари низоми ҳуқуқӣ иваз мешавад. Тибқи ин мафҳум, акнун ҳуқуқ на танҳо бо дарназардошти унсурҳои дохилии ҳуқуқ, балки дар робита бо падидаҳои дигари ҳуқуқӣ, аз қабилҳои сарчашмаҳои ҳуқуқ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва м.и. омӯхта мешавад. Ба ақидаи ин муаллиф, мафҳуми низоми ҳуқуқ низ мустақил буда, омӯзиши он аз аҳамият холӣ нест, аммо таҳлили низоми робитаи ҳуқуқро бо падидаҳои дигари ҳуқуқӣ низ дар назар дорад. Ў мафҳуми низоми ҳуқуқро бо

* *Сотиволдиев Р.Ш.* – профессори факултети № 1 Академияи ВКД Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ

¹ Ниг.: Теория государства и права / Отв. ред. А.В.Малько. - М., 2004. - С. 170.

² Ниг.: Теория государства и права / Под ред. В.Д. Перевалова.- М., 2005. - С. 174.

³ Ниг.: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. - Н.-Н., 2003.- С. 341.

меъёрҳои ҳуқуқ алоқаманд мекунад¹.

Низоми ҳуқуқ тарзи ташкили унсурҳои ҳуқуқи ҳар давлат аст. Аз ин нуқтаи назар муаллифон ин мафҳумро бо ҳуқуқи позитивӣ алоқаманд мекунад. Ҳангоми ташкили ҳуқуқи дохилидавлатӣ хусусиятҳои миллӣ-ҳуқуқии он ба назар гирифта мешаванд. Аз рӯи ин нишона низоми ҳуқуқи миллии давлатҳо як хел нестанд. Аммо дар шароити таъсири ҳамдигарии низоми ҳуқуқи миллӣ, наздикшавии онҳо, ҳамгирии ҳуқуқи инкишофи низоми ҳуқуқи миллӣ дар заминаи асосҳои умумӣ инкишоф меёбад. Чунончи, сохти дохилии низоми ҳуқуқи миллии кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бо ҳам наздиканд. Дар ин давлатҳои пасошӯравӣ соҳаҳо ва институтҳои монанди ҳуқуқ инкишоф меёбанд. Аз ин нуқтаи назар, низоми ҳуқуқ, гарчанде ҳислати миллӣ дошта бошад ҳам, вале дар робита бо низоми ҳуқуқи давлатҳои дигар инкишоф меёбад.

Мақсад аз омӯзиши низоми ҳуқуқ - муайян намудан ва таъмини ягонагӣ, муттаҳидӣ, умумияти байни меъёрҳои ҳуқуқ аст. Мафҳуми низоми ҳуқуқ илмӣ-назариявӣ буда, баҳри ҳамин ҳадаф хизмат мекунад. Дар рафти омӯзиши низоми ҳуқуқ муайян мешавад, ки меъёрҳои ҳуқуқ то кадом андоза бо ҳам мувофиқат доранд, зиддият надоранд ва м.и. Натиҷаҳои омӯзиши низоми ҳуқуқ ҳангоми қабули санадҳои қонунгузорӣ истифода мешаванд. Чунончи, ихтилофоти ошкоршудаи байни меъёрҳои ҳуқуқ дар рафти ҳуқуқэҷодкунӣ баргараф карда мешаванд. Аз натиҷаҳои ин омӯзиш дар хусуси ташаккули соҳаҳо ва институтҳои нави ҳуқуқ низ хулосаҳо бароварда мешаванд. Таҳлили назариявии низоми ҳуқуқ заминаи таҳлили раванди ташаккули соҳаҳои нави ҳуқуқ мебошад.

Низоми ҳуқуқ, аз як тараф, ба муттаҳидии меъёрҳои ҳуқуқ, низоми ягонаву муташаккилонаи онҳо ишора мекунад. Худи калимаи «низоми» маънии тартибу муташаккилиро низ дорад. Низоми ҳуқуқ аз хусуси низоми устувори ҳамаи меъёрҳои ҳуқуқи амалкунанда далолат мекунад. Ин хусусияти низоми меъёрҳо аз хусусияти низомиҳои ин меъёрҳо ҳосил мешавад.

Тавре маълум аст, меъёрҳои ҳуқуқ дар алоқамандӣ ва робита бо ҳамдигар амал мекунад. Ҳангоми ҳалли бахсҳои ҳуқуқӣ меъёрҳои гуногун истифода мешаванд. Чунончи, ҳангоми ҳалли парвандаҳои граждани меъёрҳои якбора якҷанд соҳаҳои ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи муруфиаи граждани, ҳуқуқи граждани, оила, меҳнат ва диг. истифода мешаванд. Барои ҳамин ҳангоми ташкили сохти дохилии ҳуқуқ низомиҳои меъёрҳои ҳуқуқ ба инобат гирифта мешавад. Аз ин лиҳоз, низоми ҳуқуқ нишонаи низомиҳои, муттаҳидии ҳамаи меъёрҳои ҳуқуқ аст.

Аз тарафи дигар, низоми ҳуқуқ ба тақсими меъёрҳои ҳуқуқ ишора мекунад. Меъёрҳои ҳуқуқ, тавре маълум аст, байни институтҳо ва соҳаҳои ҳуқуқ тақсим мешаванд. Дар рафти омӯзиши низоми ҳуқуқи ин ё он кишвар ҳамин тақсими меъёрҳо муайян мегардад. Низоми ҳуқуқ ба ташкили сохти дохилии ҳуқуқи ҳар давлат ишора мекунад.

Ҳамин тариқ, низоми ҳуқуқ – ин сохти дохилии ҳуқуқи дохилидавлатӣ мебошад, ки ягонагӣ ва тақсими меъёрҳои ҳуқуқро байни унсурҳои дахлдор ифода мекунад.

Унсурҳои ташкили низоми ҳуқуқ инҳо мебошанд: меъёрҳои ҳуқуқ, институтҳои ҳуқуқӣ ва соҳаҳои ҳуқуқ. Дар адабиёт одатан ин унсурҳо эътироф мешаванд. Баъзе муаллифон зерсоҳаро низ ба сифати унсури низоми ҳуқуқ эътироф мекунад. В.И. Крусс бошад тақлифи онро дорад, ки унсури асосии заминавии низоми ҳуқуқ на меъёрҳои ҳуқуқ, балки «принсипҳо, арзишҳо, манфиатҳо, ҳадафҳои конституционӣ» бояд эътироф шаванд².

¹ Ниг.: *Мицкевич А.В.* Система права и система законодательства // Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2001. - С. 326.

² Ниг.: *Крусс В.И.* Правотворчество и конституционализм // Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации. - М.- Нижний Новгород, 2007. - С. 62.

Худи ташаккули низоми ҳуқуқ дар заминаи омилҳои гуногуни иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар сурат мегирад. Соҳаҳои ҳуқуқ, тавре маълум аст, дар иртибот бо муносибатҳои ҷамъиятии танзимшаванда ташаккул меёбанд. Муносибатҳои ҷамъиятӣ бошанд, хусусияти объективӣ доранд. Аз ин нуқтаи назар, як қатор муаллифон ташкили низоми ҳуқуқро чун раванди объективӣ тасвир мекунад¹. Тибқи ақидаи дигар, инкишофи объективии низоми ҳуқуқ мавриди таъсири иродаи қонунгузор, аз ҷумла кодификатсия низ қарор мегирад ва аз ин нуқтаи назар нақши қонунгузор дар ин раванд қалон аст².

Дар ҳақиқат, ташаккули соҳаи ҳуқуқ бештар маврид аз қонунгузор вобаста аст. Соҳаи ҳуқуқ аз меъёрҳои ҳуқуқ иборат аст. Меъёри ҳуқуқ бошад, дар санади қонунгузорӣ ифода мегирад. Маҳз, санади қонунгузорӣ меъёри ҳуқуқро муқаррар мекунад. Аз ин хотир, ташаккули низоми ҳуқуқ хусусияти субъективӣ низ дорад. Ҳамзамон пешрафти ҷомеа, дигаргуниҳои куллии ҳаёти ҷомеа, ташаккули муносибатҳои нави ҷамъиятӣ зарурати ташаккули соҳаҳои нави ҳуқуқро талаб мекунад. Зарурати танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо хусусияти объективӣ дорад. Аз ин хотир, ташаккули низоми ҳуқуқ раванди объективӣ аст.

Бояд гуфт, ки масъала оид ба хусусияти объективӣ доштани низоми ҳуқуқ мувоҳисавӣ аст. Ҳанӯз солҳои 1938-1941 дар рафти нахустин баҳси назариявӣ оид ба низоми ҳуқуқи шӯравӣ хулосаи умумӣ пешкаш мешавад, ки низоми ҳуқуқ хусусияти объективӣ дошта, «падаи олами объективист»³. Минбаъд ин андеша инкишоф меёбад. Ҷунончи, солҳои 1960-ум ақидае бештар истифода мешавад, ки низоми ҳуқуқ вобаста ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ташкил мешавад, ифодаи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад⁴.

Аммо дар адабиёти пасошӯравӣ ин андеша каме дигар маънидод мешавад. Ҷунончи, ба ақидаи А.В.Митскевич, низоми ҳуқуқ дар ҳақиқат ифодаи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, агар ин муносибатҳо дуруст, воқеӣ, беғараз инъикос гарданд. Дар сурати инъикоси нодуруст, зиддивоқеии муносибатҳои ҷамъиятӣ низоми ҳуқуқ низ хусусияти объективияшро то андозаи гуногун мекунад. Ақидаи пешкаш мешавад, ки «ягон қонун» ба мисли олами объективӣ, таъсири «олами табиӣ ба шуури рафтори одамоне» хусусияти объективӣ «дошта наметавонад»⁵.

Дар воқеъ, низоми ҳуқуқ вобаста ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ташкил мешавад. Пайдоиши муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ва зарурати танзими ҳуқуқии онҳо боиси ташаккули соҳаи институтҳои нави ҳуқуқ мегирад. Муносибатҳои ҷамъиятӣ бошанд, хусусияти объективӣ доранд. Ҳамин муносибатҳои ҷамъиятии объективӣ низоми ҳуқуқро муайян мекунад.

Аммо хусусияти объективии низоми ҳуқуқ ба маънои мутлақ объективӣ буда наметавонад. Низоми ҳуқуқ дар робита бо фаъолияти одамоне (қонунгузор, мақоми дигари ҳуқуқҷодкунанда) ташаккул меёбад. Ҷунончи, қабули қонун, кодекс, санадҳои дигари қонунгузорӣ дар як соҳа ба ташаккули соҳаи ҳуқуқ мусоидат мекунад. Аммо эҷоди қонун ва умуман қонунгузорӣ натиҷаи фаъолияти инсон аст. Одамоне дар рафти қонунгузорӣ тибқи иродаву шуурашон амал мекунад, аз ҷумла, метавонанд танзими муносибатҳои ҷамъиятиро тибқи манфиатҳои доираи алоҳидаи одамоне ба роҳ монанд, манфиатҳои табақаҳои алоҳидаи ҷомеаро ба инобат гиранд, яъне муносибатҳои ҷамъиятиро яктарафа дар қонунгузорӣ ифода намоянд. Инро дар мисолҳои таърихӣ метавон мушоҳида намуд. Ҷунончи, танзими муносибатҳои ҷамъиятии замони ғуломдорӣ бахри манфиатҳои ғуломдорон сурат мегирифт.

¹ Масалан, ниг.: Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. - М., 2001. - С. 325; Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2008. С. 355; Теория государства и права / Отв. ред. А.В. Малько. - М., 2006. - С. 170 ва диг.

² Ниг.: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 341.

³ Павлов И.В. О системе советского социалистического права. - М., 1958. - С. 5.

⁴ Ниг.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. - М., 1961. - С.32.

⁵ Ниг.: Мицкевич А.В. Ас. иш. - С. 335-336.

Низоми ҳуқуқ хусусияти хусусияти объективӣ дорад, ки бо объективӣ будани муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян мешавад. Муносибатҳои ҷамъиятии объективӣ хусусияти объективии низоми ҳуқуқро муайян мекунад. Аммо ин маънои мутлақо объективӣ будани низоми ҳуқуқро надорад. Низоми ҳуқуқ пурра ва мутлақо «падидаи объективӣ», ҷузъи «олами объективӣ» буда наметавонад. «Падидаи объективӣ» будани низоми ҳуқуқ маънои онро дорад, ки он бидуни шуури иродаи одамон, берун аз рафтори қонунгузори инсон ташаккул меёбад. Дар ташаккули низоми ҳуқуқ омили инсонӣ нақши ҳалқунанда дорад. Бесабаб нест, ки дар адабиёт нақши кодификатсия дар ташаккули низоми ҳуқуқ эътироф мешавад.

Объективӣ буани муносибатҳои ҷамъиятӣ низ то як андоза нисбӣ аст. Одамон дидаву доништа, бино ба шуури иродаи хеш ба инкишофи ин ё он муносибатҳои ҷамъиятӣ роҳ медиҳанд, онҳоро дастгирӣ мекунад, ба онҳо мусоидат мекунад, дар инкишофи онҳо манфиатдор мешаванд ва ё, баръакс, садди роҳи онҳо мешаванд. Чунончи, муносибатҳои соҳибкорӣ, ки ба моликиятдори хусусӣ асос меёбад, хусусияти объективӣ дорад. Аммо ин муносибатҳо солҳои давлатдори шӯравӣ дидаву доништа, бино ба мақсадҳои идеологиву сиёсӣ иҷозат дода намешуданд, чунки моликияти хусусӣ манъ шуда буд. Танҳо замони пасошӯравӣ, баъд аз дигаргун шудани соҳти сиёсӣ иқтисодӣ ба инкишофи муносибатҳои бозоргонӣ дар сатҳи қонунӣ роҳ кушода мешавад.

Дар инкишофи муносибатҳои нави ҷамъиятӣ одамон, ҷомеа, давлат бояд манфиатдор бошанд. Чунончи, идеологияи либералӣ, ки ибтидои солҳои 1990-ум яқдилона дастгирӣ ёфта буд, ибтидои солҳои 2000-ум мавқеи пештараашро аз даст дод. Дар Россия ва кишварҳои пасошӯравӣ норозигӣ аз идеологияи либералӣ мушоҳида гардид, аз ҷумла бетарафии давлат дар ҳалли масоили иҷтимоиву иқтисодӣ одамонро ба ташвиш овард. Барои ҳамин солҳои охир давлатҳои пасошӯравӣ ба фаъолияти васеи иҷтимоиву иқтисодӣ шурӯъ намуданд.

Ҳамин тариқ, муносибатҳои ҷамъиятӣ хусусияти объективӣ дорад, аммо инкишофи онҳо аз одамон вобаста аст. Худи давлат низ метавонад инкишофи ин ё он муносибатҳои ҷамъиятӣро инкишоф диҳад ё, баръакс, садди роҳи онҳо гардад.

Муносибатҳои ҷамъиятӣ барои он ҷамъиятӣ номида мешаванд, ки дар ҷомеаи инсонӣ, байни одамон, бо иштироки одамон сурат мегиранд. Одамон дар ин муносибатҳо бо иродаву шури хеш иштирок мекунад, аз ҷумла дидаву доништа дар онҳо иштирок мекунад, муфид будани онҳоро эҳсос мекунад, ба инкишофи онҳо мусоидат мекунад ё, баръакс, дар ин муносибатҳо фаъолона иштирок намекунад, хилофи онҳо баромад мекунад. Бо ин хусусият муносибатҳои ҷамъиятӣ аз равандҳои табиӣ фарқ мекунад. Равандҳои табиӣ аз азму иродаи одамон вобаста нестанд. Аммо инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ аз азму иродаи одамон вобаста аст.

Тарзи ифодаи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар қонунгузорӣ омили субъективист. Аз рӯйи ин нишона ба хусусияти объективии муносибатҳои ҷамъиятӣ баҳо додан душвор аст. Дуруст ё нокифоя инъикос гаштани муносибатҳои ҷамъиятӣ дар қонунгузорӣ хусусияти объективии онҳоро халалдор намекунад. Муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки бино ба талаботи объективии ҳаёт, вобаста ба шароити нави ҳаёт ба миён меоянд, новобаста аз тарзи инъикосашон хусусияти объективияшонро нигоҳ медоранд. Аммо то кадом андоза ин муносибатҳо дар қонунгузорӣ ифода мегарданд, аз омили инсонӣ вобаста аст.

Ҳамин тариқ, низоми ҳуқуқ хусусияти нисбии объективӣ дорад ва он аз хусусияти объективии муносибатҳои ҷамъиятӣ бармеояд. Ҳам муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳам низоми ҳуқуқ нисбатан объективӣ мебошанд, чунки дар инкишофи онҳо омили инсонӣ нақши ҳалқунанда мебозад. Агар муносибатҳои моликиятдори хусусӣ ба маънои мутлақ объективӣ мебуданд, ҷузъи «олами объективӣ» мебуданд, аз хоҳишу амали одамон вобаста намебуданд, пас онҳо замони шӯравӣ ҳам инкишоф меёфтанд.

Дар адабиёти шӯравӣ ва пасошӯравӣ оид ба маҳакҳои таснифи унсурҳои низоми ҳуқуқ ақидаҳои гуногун ҷой доранд. Муҳаққиқони шӯравӣ бар он ақида буданд, ки предмет ва усули танзими ҳуқуқӣ маҳакҳои асосӣ ва мутлақи таснифи соҳаҳои ҳуқуқ нестанд¹. Аз ҷумла таъкид мешуд, ки соҳаҳои ҳуқуқ дар заминаи принципҳо ва усулҳои махсус тасниф мешаванд. Ба сифати нишонаи дигари соҳаи ҳуқуқ имкони робитаи соҳа бо соҳаҳои дигари ҳуқуқ эътироф мешуд².

Дар адабиёти пасошӯравӣ нишонаҳои дигари соҳаи ҳуқуқ, аз қабилӣ муҳимияти муносибатҳои ҷамъиятии танзимшаванда, манфиатдории давлат дар танзими онҳо, сохти нишондоди ҳуқуқӣ пешбарӣ мешаванд³.

Ба ин нигоҳ нақарда, аксарияти олимони ду маҳаки таснифи соҳаҳои ҳуқуқро эътироф намуданд: предмети танзими ҳуқуқӣ ва усули танзими ҳуқуқӣ. Ақида оид ба предмети танзими ҳуқуқӣ солҳои 1938-1940 ҷун маҳаки асосии таснифи соҳаҳои ҳуқуқ пешбарӣ мешавад. Дертар усули танзими ҳуқуқ эътироф мешавад. Солҳои 1980-ум маҳакҳои дигар, аз қабилӣ механизми танзимӣ (В.Ф. Яковлев), режими танзим (П.Б. Евграфов)⁴ пешкаш мешаванд.

Дар адабиёти пасошӯравӣ ба сифати маҳакҳои таснифи соҳаҳои ҳуқуқ предмети танзими ҳуқуқӣ ва усули танзими ҳуқуқӣ эътироф мешаванд⁵. С.С. Алексеев мафҳуми «режими танзими ҳуқуқиро» истифода бурда, онро ба маънои усули танзим ё маҷмӯи тарзҳои танзим - иҷозатдиҳӣ, манъкунӣ, уҳдадоркунӣ мефаҳмад⁶.

В.С.Нерсесянс маҳакҳои зерини таснифи меъёрҳо, соҳаҳо ва институтҳои ҳуқуқро пешбарӣ мекунад: объекти умумии танзими ҳуқуқӣ - «муносибатҳои ҷамъиятӣ», ё «ифодаи бошууронаву иродавии ин муносибатҳо дар шакли амали одамон»; предмети умумии танзими ҳуқуқӣ - «тартиботи ҳуқуқии соҳаи муносибатҳои танзимшуда», ё «низомии меъёрҳои, ки шакли мушаххасгардии талаботи принципи баробарии шаклӣ мебошанд; усули умумии танзими ҳуқуқӣ - «маҷмӯи тарзу усулҳо ва шаклҳои истифодаи хусусияти танзимӣ ва функцияҳои ҳуқуқ». Ба сифати принципи умумии танзими ҳуқуқӣ «баробарии шаклӣ» эътироф мешавад. Ҳамчунин мафҳуми «механизми соҳавии танзими меъёрӣ-ҳуқуқӣ» ба маънои маҷмӯи диспозитсия, гипотеза, санксия пешбарӣ мешавад⁷.

В.Д. Перевалов яқинд нуқтаи назарро оид ба ташкили низоми ҳуқуқ таҳлил мекунад: 1) нуқтаи назари «генетикӣ», ки дар заминаи он бино ба маҳакҳои ибтидоӣ (инсон) ва муштарак (давлат ва ҷомеа) ҳуқуқи фитрӣ ва ҳуқуқи позитивӣ, ҳуқуқи омма ва ҳуқуқи хусусӣ ҷудо мешаванд; 2) нуқтаи назари «таърихӣ», ки зимни он «шакли (сарчашмаи) ҳуқуқ» маҳаки асосӣ эътироф шуда, ҳуқуқи одатӣ (ё анъанавӣ), ҳуқуқи амсолӣ, ҳуқуқи шартномавӣ ва ҳуқуқи қонунҳо (ҳуқуқи кодификатсионӣ, статутӣ, декретӣ) ҷудо мешаванд; 3) нуқтаи назари «низомии таркибӣ», ки ба сохти ин ё он ҷомеа мувофиқ буда, ҳоло ба унсурҳои зерин ҷудо мешавад: меъёр, институт ва соҳаи ҳуқуқ⁸.

Аксари муаллифон зерин мафҳуми «предмети танзими ҳуқуқӣ» муносибатҳои ҷамъиятии бо ҳуқуқ танзимгаштаро мефаҳмад. Усули танзими ҳуқуқӣ бо тарзу воситаҳои танзимӣ алоқаманд карда мешавад.

¹ Ниг.: Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность. - М., 1967. - С. 361; Дискуссия о системе советского права // Советское государство и право. 1982. № 6-8.

² Ниг.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М., 1972. - С. 297; Алексеев С.С. Об отраслях права // Советское государство и право. 1972. № 3.

³ Ниг.: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева.- С. 343.

⁴ Ниг.: Система советского права и перспективы ее развития // Советское государство и право. 1982. № 6, 7, 8.

⁵ Ниг.: Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. - С. 356-357; Теория государства и права / Отв. ред. А.В. Малько. С. 172-173; Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. - С. 326 ва диг.

⁶ Ниг.: Алексеев С.С. Право: азбука- теория-философия. - М., 1999. - С. 45.

⁷ Ниг.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. - М., 1999. - С. 434-435.

⁸ Перевалов В.Д. Ас. иш. С. 128-130.

Аммо номгӯи усулҳои танзими ҳуқуқӣ дар адабиёт гуногун аст. Чунончи, дар китобҳои гуногун усулҳои мухталиф пешбарӣ мешаванд, аз қабилӣ императивӣ, диспозитивӣ, ҳавасмандӣ, тавсиявӣ¹; таъсисӣ (дар ҳуқуқи конституционӣ), тафтишӣ-ревизионӣ (дар ҳуқуқи молия), шартномавӣ-ҳавасмандӣ (дар ҳуқуқи меҳнат)²; диспозитивӣ, императивӣ, махуси ҳифзи ҳуқуқӣ³; ҳавасмандӣ, тавсиявӣ, таъсисӣ, алиментӣ⁴; умумӣ-ҳуқуқӣ ва хусусӣ-ҳуқуқӣ⁵ ва м.и.

Дар адабиёти пасошӯравӣ таснифи соҳаҳои ҳуқуқ ҳар хел сурат мегирад. Чунончи, С.С.Алексеев, соҳаҳои пешбаранда ё заминавии ҳуқуқ (ҳуқуқи конституционӣ, ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи ҷиноӣ, ҳуқуқи муҳофизати граждани, ҳуқуқи муҳофизати ҷиноӣ ва ҳуқуқи муҳофизати маъмурӣ), соҳаҳои махсус (ҳуқуқи меҳнат, ҳуқуқи замин, ҳуқуқи молия, ҳуқуқи оилавӣ ва м.и.) ва соҳаҳои комплекси (ҳуқуқи савдо, ҳуқуқи назорати прокурорӣ, ҳуқуқи баҳрӣ) ҷудо мекунад⁶.

А.С.Пиголкин соҳаҳои ҳуқуқи конституционӣ (асосӣ), моддӣ ва муҳофизатиро ҷудо мекунад. Ба ҳуқуқи моддӣ соҳаҳои зерини ҳуқуқ мансуб дониста мешаванд: маъмурӣ, граждани, молиявӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, экологӣ, ҷиноӣ, иҷроӣ ҷазо. Ҳуқуқи муҳофизати граждани, муҳофизати ҷиноӣ ва муҳофизати арбитражӣ аз ҷумлаи соҳаҳои муҳофизатӣ эътироф мешаванд⁷.

Бештари муаллифони имрӯза соҳаҳои зерини ҳуқуқро ҷудо мекунад: конституционӣ, граждани, ҳифзи иҷтимоӣ, маъмурӣ, ҷиноӣ, меҳнатӣ, замин, оилавӣ, иҷроӣ ҷазо, аграрӣ ё кишоварзӣ, экологӣ ё ҳифзи табиат, молия, муҳофизати ҷиноӣ, муҳофизати граждани. Дар як қатор китобҳо ҳуқуқи муҳофизати арбитражӣ (дар иртибот бо амалияи Россия), муҳофизати конституционӣ ҷудо мешаванд. А.С. Пиголкин ҳуқуқи байналхалқии умумӣ ва ҳуқуқи байналхалқии хусусиро унсурҳои низомии ҳуқуқи дохлидавлатӣ мешуморад⁸.

Як қатор муаллифон мафҳуми «зерсоҳа» эътироф мекунад. Чунончи, дар таркиби ҳуқуқи молия якҷанд зерсоҳа ҷудо карда мешаванд: ҳуқуқи андоз, ҳуқуқи асъор, ҳуқуқи бучавӣ⁹. А.С. Пиголкин дар таркиби ҳуқуқи ҳифзи табиат зерсоҳаҳои зайлро ҷудо мекунад: ҳуқуқи замин, ҳуқуқи об, ҳуқуқи ҷангал, ҳуқуқи кӯҳ, ҳуқуқи ҳавой, ҳуқуқи ҳифзи ҳайвонот ва олами наботот. Дар таркиби ҳуқуқи граждани бошад, зерсоҳаҳои зерин эътироф мешаванд: ҳуқуқи моликият, ҳуқуқи муаллифӣ, ҳуқуқи мерос, ҳуқуқи патентӣ, ҳуқуқи манзил ва диг.¹⁰

Низомии ҳуқуқ ҳамеша инкишоф меёбад, ва он бо давлат алоқаманд аст. Ҳуқуқи дохилидавлатӣ дар шакли қонунгузории миллии давлат арзи вучуд дорад. Бо дигаргунӣ дар пешрафти давлат, аз ҷумла дар ташкилу сохтори давлат, дар шакли давлатдорӣ, дар вазифаҳои давлат ва м.и. низомии ҳуқуқ низ тағйир меёбад. Дар замони гузариши давлатдорӣ аз як навъ ба навъи таърихии дигар, ки боиси дигаргунӣҳои куллии ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ мегардад, низомии ҳуқуқ комилан тағйир меёбад. Чунончи, ҳуқуқи колхозӣ, ки пештар соҳаи ҳуқуқи шӯравӣ буд, аз байн рафт. Вобаста ба инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ предмети танзими ҳуқуқии соҳаҳои дигари ҳуқуқи Тоҷикистон тағйир ёфт. Аз ҷумла, бо дарназардошти мазмуни нави предмети танзими ҳуқуқии граждани дар ин соҳаи бештар усули танзими хусусӣ-

¹ Ниг.: Комаров С.А., Малько А.В. Ас. иш. - С. 326; Теория государства и права / Отв. ред. А.В. Малько. - С. 173-174 ва диг.

² Ниг.: Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. - С. 358.

³ Ниг.: Общая теория права и государства / Под ред. В.С. Нерсисянца. - М., 2001. - С. 329.

⁴ Ниг.: Каримова Е.А. Правовой институт. Автореферат дисс... канд. юрид. наук. - Саратов, 1998. - С. 8.

⁵ Ниг.: Мицкевич А.В. Ас. иш. - С. 342.

⁶ Ниг.: Алексеев С.С. Право. - С. 46.

⁷ Ниг.: Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. - С. 370.

⁸ Ниг.: Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. - С. 369.

⁹ Теория государства и права / Отв. ред. А.В. Малько. - С. 171.

¹⁰ Ниг.: Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. - С. 365-370.

хукукӣ истифода мешавад, ҳол он ки ин усул замони шӯравӣ рад карда мешуд. Дар соҳаҳои ҳукуқи омма (чиноӣ, маъмурӣ, молиявӣ ва диг.) омили инсонӣ ба мадди аввал баромад. Бо баробари дар сатҳи Конститутсия арзиши олий эълон гаштани инсон ва ҳукуку озодихояш дар ин соҳаҳои ҳукук манфиатҳои инсон ба ҷойи аввал гузошта мешаванд.

Дар инкишофи низоми ҳукуқи Тоҷикистон ҳоло тамоилҳои зерин ба ҷашм мерасанд:

Якум, бо пайдоиши муносибатҳои нави ҷамъиятӣ институтҳо ва соҳаҳои нави ҳукук ташаккул ёфта истодаанд. Қабули асноди нави меъёри ҳукукӣ ба ин тамоил замина мегузорад.

Дуюм, бо инкишофи мунсибатҳои ҷамъиятӣ предметии танзими соҳаҳои анъанавии ҳукук тағйир ёфт. Чунончи, мавзӯи танзими ҳукуқи гражданин васеъ гардид, дар ҳукуқи конститутсионӣ танзими конститутсионии асосҳои сохтори конститутсионӣ, аз ҷумла шаклҳои моликият, фаъолияти озоди иқтисодӣ, таҷзияи ҳокимият, инчунин фаъолияти сохтори нави Суди конститутсионӣ ва м.и. ба мадди аввал баромад. Предмети танзими ҳукуқи маъмурӣ бино ба тақмили идораи давлатӣ тағйир ёфт. Тағйири предмети танзими ҳукук дар соҳаҳои дигари ҳукук низ ба ҷашм мерасад. Дар ҳамаи соҳаҳои ҳукук танзими ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба мадди аввал баромад.

Сеюм, усулҳои танзими ҳукукӣ инкишоф меёбанд. Чунончи, усули танзими диспозитивӣ, ҳавасмандӣ, кӯмаку дастгирӣ ва м.и. ба мадди аввал баромаданд. Ҳоло танзими шартномавӣ аҳамияти муҳим дорад. Усулҳои императивӣ низ истифода мешаванд. Аммо нуфузи танзими диспозитивӣ дар шароити танзими муносибатҳои нави иқтисодӣ баланд мешавад. Инкишофи соҳибкорӣ ва шаклҳои дигари фаъолияти иқтисодӣ, ташаккули иқтисоди бозоргонӣ, гуногуншаклии моликият, эътирофи моликияти хусусӣ, ривочи сектори хусусӣ, нақши ҳаёти хусусӣ, фаъолияти васеи шахсонаи ҳукукӣ ва м.и. зарурати истифодаи усулҳои мухталифи диспозитивиро дар заминаи ҳавасмандгардонӣ, кӯмаки молиявӣ иқтисодии давлат, сиёсати қарздиҳӣ, маблағгузори бучавӣ, сармоягузори хориҷӣ, андозбандии боадолат ва диг. талаб мекунанд.

Чорум, соҳаҳои ҳукуқи Тоҷикистон бо дарназардошти аҳамияти мунсибатҳои хусусӣ, зарурати танзими ҳукукӣ ва ҳимояи қонунии онҳо инкишоф меёбанд. Аз ҷумла, таснифи низоми ҳукуқи ҷумҳурӣ ба соҳаҳои ҳукуқи умумӣ ва хусусӣ эътироф гардид, инкишофи озодонаи субъектҳои хоҷагидорӣ хусусӣ, ҳифзи манфиатҳои хусусӣ таъмин гардид.

Панҷум, меъёрҳо ва принципҳои ҳукуқи байналмилалӣ унсури низоми ҳукуқии милли эътироф шуда, ба инкишофи минбаъдаи низоми ҳукуқи милли таъсир мерасонанд. Онҳо нисбат ба меъёрҳои дохилидавлатӣ бартарӣ доранд ва мувофиқати меъёрҳои дохилидавлатиро ба муқаррароти байналмилалӣ талаб мекунанд.

Шашум, низоми ҳукуқи милли ҳоло дар шароити наздикшавии оилаҳои ҳукуқии ҷаҳонӣ инкишоф меёбад. Ба низоми ҳукуқи Тоҷикистон оилаҳои ҳукукӣ дар шаклҳои гуногун таъсир мерасонанд.

Ҳафтум, низоми ҳукуқи Тоҷикистон дар шароити ташаккули фазои ягонаи ҳукуқии кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ташаккулу инкишоф меёбад.

Ҳаштум, низоми ҳукуқи милли дар шароити наздикшавии қонунгузорӣ, ташаккули қонунгузори ягона ё намунавии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил инкишоф меёбад. Қонунҳои намунавии ИДМ, шумораи зиёди санадҳои меъёри ҳукукӣ дар соҳаи иқтисод, гумрук, фарҳанг, иттилоот ва диг. ба инкишофи низоми ҳукуқи Тоҷикистон таъсир мерасонанд.

Нӯҳум. Низоми ҳукуқи Тоҷикистон ба мисли низоми ҳукуқи кишварҳои пасосотсиалистӣ ҳолодар шароити тақсими нави он ба ҳукуқи умумӣ ва ҳукуқи хусусӣ

инкишоф меёбад. Ин тансиф соҳаҳои ҳуқуқро вобаста ба ифодаи манфиатҳои давлатӣ ва хусусӣ чудо мекунад, барои инкишофи соҳаҳои ҳуқуқи хусусӣ мусоидат мекунад.

Ҳамин тариқ, низоми ҳуқуқи Тоҷикистон ҳоло дар шароити таъсири унсурҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи романиву олмонӣ ва оилаҳои дигари ҳуқуқ, наздикшавии оилаҳои ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ, ташаккули сохторҳои нави ҳуқуқӣ, дар фазои ягонаи ҳуқуқи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил чун ҷузъи ҳуқуқи пасошӯравии ИДМ инкишоф меёбад.

ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА


Ключевые слова: право, система права, норма права, институт права, отрасль права, законодательство.

В статье раскрывается понятие системы права, ее объективные и субъективные свойства, основы организации внутреннего строения системы права, ее элементы, критерии классификации отраслей права, тенденции развития системы права Таджикистана.

NOTION AND BASES OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF THE LAW

Keywords: law, system of the right, rate of the law, institute of the law, branch of the law, legislation.

The article explains the concept of the legal system, its objective and subjective properties, basis for the organization of the internal structure of the system of law, and its elements, the criteria for classifying areas of law, development trends of the legal system in Tajikistan.



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОТРИЦАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ



Раджабов Р.М.*

Ключевые слова: право, система, теория, норма

Проблема преемственности в праве, в том числе и в правовой системе не остается вне поля зрения ученых-правоведов, более того, интерес к ней за последнее время значительно возрос, ибо как пишет В.С.Нерсесянц о развитии юридического знания, - "момент новизны тесно связан с моментом преемственности"¹. Усилия авторов сосредоточены преимущественно на разрешении вопроса о том, есть ли преемственная связь (и если есть, то каковы ее пределы) между правовыми системами, особенно в условиях перехода к правовой системе нового типа. В частности, от советской правовой системы к новой правовой системе Таджикистана.

Другими словами, явление преемственности в правовой системе рассматривается

* Раджабов Р.М. - начальник факультета №1 Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, полковник милиции.

¹ Проблемы общей теории права и государства. - М., 1999. - С.14.

в условиях независимого развития. "Провозглашение независимости Республики Таджикистан: пишет Ф.Т.Тахиров, - вызвали новые проблемы в области права, главная и основная из которых - формирование новой правовой системы суверенной республики и неразрывно связанная с нею проблема преемственности в праве"¹. Бесспорно, что правильное рассмотрение этого положения имеет весьма существенное значение в диалектическом единстве с отрицанием - необходимым способе осуществления правового процесса, важном инструменте очищения правовой системы от сдерживающих его прогресс элементов. Принимая во внимания, что преемственность в развитии правовой системы представляет собой самостоятельную научную проблему, многие аспекты исследования которой еще далеки от завершения, а также учитывая чрезвычайную сложность и еще недостаточное накопление научных знаний, в данной статье затрагиваются только наиболее отчетливо продвинувшиеся, но существенные вопросы преемственности, т.е. то, чего можно было наблюдать четко за последнее десятилетие XX и начала XXI века.

Опираясь на общефилософскую и историко-теоретическую базу исследования проблемы преемственности в общественном развитии¹, активно используя результаты разработки, имеющих место в правоведении, автор вместе с тем стремился отразить ряд положений, выдвинутых наукой, а также предложить свои решения вопросов, остающихся дискуссионными в юридической литературе.

Справедливости ради отметим, что категория преемственности получила широкую разработку в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса², В.И.Ленина³, а в последующим в обществоведческой науке⁴ и в полной мере может быть понято лишь в контексте целостной диалектической концепции развития, одним из важнейших моментов которого она (преемственность) является. Всякое развитие проходит качественно различные ступени и осуществляется через отрицание старого качества новым. Однако если бы при этом старое качество уничтожалось полностью, ни о каком развитии как усложнении организации не могло бы быть и речи.

Современная диалектико-материалистическая философия под преемственностью понимает "связь между различными этапами или ступенями развития, сущность, которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных сторон его организации при сохранении целого как системы"¹.

Концепция развития есть диалектическое единство двух моментов - отрицания и преемственности. Так, если категория отрицания констатирует ликвидацию того или иного материального образования или качественного состояния и отображает прерывность, конечность бытия, то преемственность характеризует его непрерывность и бесконечность. Благодаря ей в процессе развития происходит обогащение содержания, так как новое, удерживания в снятом виде положительные

¹ Тахиров Ф.Т. Проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан // Государство и право (Душанбе). - 1997. - № 4. - С.41; Он же. Проблемы преемственности в праве и обеспечение возрастающей роли права в Таджикском обществе // Материалы II Международного научно-практической конференции "Место Таджикистана в новом международном порядке". - Душанбе, 1997. - С.46.

² См. подробнее: Нерсесянц В.С. Философия права. - М., 1998. В особенности: Раздел II "Философия отрицания права. Идеология и практика коммунизма", - С.113-162. - Раздел III "Марксистская доктрина и социалистическое право понимание". - С.163-322.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т.3.-С.37,42,43,44; Т.12.-С.731,732; Т.20.-С.16,118,513; Т.22.-С.311; Т.12; Т.23. - С.21; Т.26, ч.3.-С.516.

⁴ Ленин В.И. Полн. Собр. соч. - Т.1.-С.181; Т.4. - С.324; Т.6.-С.105,124;Т.7.-С.28; Т.29. - С.88, 207, 308; Т.30. - С.72,125; Т.38.-С.54.

⁵ Вопрос о преемственности как философской категории поставлен Э.А.Баллером, который справедливо полагает, что исходными критериями категориального значения общего понятия преемственность есть ее объективность, всеобщность и сущность (Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры. - М., 1969. - С.14).

⁶ Философская энциклопедия. - М., 1967. - Т.4. - С.360.

моменты старого, прибавляет к ним свое специфическое содержание². Таким образом, преемственность как генетическая связь нового со старым - это закономерность развития, необходимое условие, его поступательности³. Это особенно становится заметным в переходные периоды. "В процессе исторического развития, особенно в переходном периоде, - пишет Ф.Т.Тахиров, - происходит возрастание роли преемственности не только в силу естественного роста объема юридического материала, но и в силу действия ряда социально-политических факторов, обуславливающих ускорение темпов правового прогресса"⁴.

В целом преемственности присущи такие общие свойства, как объективность и универсальность, она имеет место во всех формах движения материи. Преемственность в праве носит закономерный, универсальный характер. Она сопровождает права на всех этапах его развития. Нет ни одной из ранее существовавших и ныне действующих правовых систем, которые в той или иной мере не испытали бы влияние прошлого в области права. Речь может идти лишь о глубине, степени этого влияния¹. Исключительное значение для уяснения содержания преемственных связей до сих пор имеют ленинские высказывания о том, что преемственность находит свое выражение как в удержании положительного², так и в сохранении остатков старого в новом³. Она не простая передача определенных элементов, а изменение в ходе такой передачи. Механизм ее осуществления характеризуется удержанием, сохранением и дальнейшим развитием старого в новом, этим она существенно отличается от заимствования, т.е. передачи и сохранения чего-либо без изменения, вне развития⁴. В отличие от **повторяемости, преемственность - связь непрерывная**, предполагающая наличие не исчезающих при знаков или элементов структуры у явлений или вещей⁵.

Здесь анализируем основные особенности советской правовой системы, которые были присущи и правовой системе Республики Таджикистан, в особенности до распада СССР, и после него.

Первая особенность состоит в том, что советская правовая система была пронизана официальной марксистско-ленинской идеологией. Это сближало ее с религиозными правовыми системами, которые также основаны на идеологии (только религиозной) и зависят от официальных толкователей ее истин и положений. В советской правовой системе идеологизация находила свое яркое выражение в социально-классовом, а не в строго юридическом, как в романо-германской или прецедентной правовых системах, подходе к субъектам права, в том числе обвиняемым.

Вторая особенность, вытекающая из самой коммунистической идеологии, состоит в отрицательном отношении правящего слоя, а затем и воспитуемого им в этом духе населения к праву, в отношении к последнему как к вынужденному злу, подлежащему преодолению и отмиранию в будущем.

Однако постепенно советская власть стала использовать право (и государство тоже), его мощные регулятивные возможности в своих интересах, хотя названная

² Шептулин А.П. Основные законы диалектики. - М., 1966. - С.106-137; Бакиштов В.К. Методологическое значение преемственности в диалектическом отрицании //Диалектика, логика и методология науки. - Свердловск, 1977. - С.130-131.

³ Стерник А.О. К вопросу о понятии преемственности в марксистской философии //Методологические вопросы современной науки. - Воронеж, 1969. - С.23.24; Самускевич А.В. Закон отрицания //Вопросы диалектического материализма. - Минск, 1976. - С.241.

⁴ Тахиров Ф.Т. Указ. работа. - С.46.

¹ См. подробнее: Тахиров Ф.Т. Проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан // Государство и право (Душанбе). - 1997. - №4. - С.42; Швеков Г.В. Преемственность в праве. - М., 1983. - С.17.

² Ленин В.И. Полн. Собр. соч. - Т.29. - С.208.

³ Там же, т.33. - С.99.

⁴ Мукашев З.А. Преемственность как момент развития.-Алма-Ата, 1981.- С.12.

⁵ Кедров Б.М. О повторяемости в процессе развития. - М., 1961. - С.4.

особенность - правовой нигилизм - так и не была, да и не могла, по-видимому, быть преодолена в советской системе.

Третья особенность советской правовой системы - абсолютный примат интересов государства над интересами личности. Государственные преступления подлежали самым суровым наказаниям, посягательства на социалистическую (государственную) собственность наказывались более сурово (вплоть до смертной казни), чем на личную собственность. Госсобственность в гражданско-правовых отношениях подлежала приоритетной и исключительной защите.

Сфера частного права была резко сужена - объем свободного усмотрения частных лиц ограничивался бытовыми вопросами и семейными отношениями. Публично-правовое регулирование, напротив, стало господствующим, довлеющим, всеохватывающим.

Отрицались и нарушались международные стандарты прав человека, широко практиковался принудительный труд, свобода передвижения была крайне ограниченной.

Четвертая особенность заключается в том, что судебная система находилась в полной зависимости от партийно-государственного руководства, а ее деятельность отличалась карательной направленностью против инакомыслящих, инквизиционными следственными и судебными процедурами, нарушением права обвиняемого на защиту, объективным вменением (к уголовной ответственности, например, привлекались члены семьи изменника Родины даже в том случае, если они ничего не знали и не могли знать о его действиях), жесткостью (расстрел за хищение социалистической собственности в любых формах и размерах, уголовная ответственность за нарушения трудовой дисциплины, возможность применения за ряд преступлений высшей меры наказания - расстрела - для лиц с 12-летнего возраста) и т.д.

Пятой особенностью советской правовой системы является то, что роль закона сводилась практически на нет, так как общие, принципиальные положения устанавливались партийными директивами, а "технические" детальные вопросы социально-правовой регламентации разрешались в ведомственных актах органов управления. Большую роль играли секретные, нигде не публикуемые инструкции и указания партийных органов разного уровня и других ведомств.

Вместе с тем и в том парадокс советской системы - конечной целью развития были провозглашены, как уже отмечалось, интересы человека труда, и поэтому она наряду с негативными чертами имела серьезные импульсы позитивного развития, хотя и иногда чисто формального. Государство проводило работу по систематизации и кодификации законодательства, писались и принимались конституции, как СССР, так и республик, в частности Таджикской ССР, насыщенные декларативными положениями основы законодательства, кодексы и др. нормативно-правовой материал.

Следует также подчеркнуть, что советская правовая система прошла несколько этапов в своем развитии, и названные особенности присущи этим этапам в равной мере.

Одновременно задумаемся: что мы получили в постсоветское время? Достаточно убедительный ответ дает В.Н.Синюков. Он пишет: "Основным символом после марксистского обновления отечественной методологии права стал либерализм. Очень быстро западная либеральная государственно-правовая идеология оказалась у нас почти столь же господствующей, как еще совсем недавно ее антипод марксизм - ленинизм"¹.

Надо сказать, что в такой перемене были свои позитивные стороны. Они связаны с преодолением явных устарелостей и механицизма грубого, примитивного варианта марксизма, который в основном исповедовала наша юридическая наука. Другой полезное новшество состояло в постепенном разнообразии философской базы исследований, переходе от материалистического однообразия к попыткам более

¹ Синюков В.Н. Российская правовая система. - Саратов, 1994. - С.20.

тонкого, широкого взгляда на мир, природу юридических явлений².

Однако в целом рецепция либеральной европоцентристской методологии, обнаруживающая претензию на статус новой "руководящей" и "направляющей" доктрины, не привела к оздоровлению и новым перспективам отечественного правоведения.

Научно-познавательная практика уже сейчас дает все больше оснований вопросу: могут ли вообще либеральные правовые ценности выполнить колоссальной трудности задачу - служить методологической основой нового этапа развития отечественного государства и права, правоведения, подготовки следующего поколения юристов для страны¹.

Таким образом, преемственность - явление органически связанное с правовым прогрессом и зададимся теперь вопросам: Каков же характер этой связи?

З.М. Черниловским высказано мнение, что "преемственность не влияет на прогресс и тем более не определяет его, а именно прогресс определяет преемственность"². Действительно, вряд ли можно говорить об определяющей роли преемственности по отношению к прогрессивному развитию, ибо источник последнего, как развития в целом, заключается, как известно, во внутренней противоречивости вещей и явлений. Прогресс в правовой системе как специфическом надстроечном образовании имеет двоякую основу - он обусловлен "внешними", объективными причинами, т.е. непреодолимым характером прогресса общественно-экономической жизни в целом, и собственными, "внутренними" причинами, не последнее место, среди которых занимает и преемственность. Поэтому нельзя говорить о ней как об источнике прогресса, однако, как об условии и своеобразном двигателе - можно. Своеобразие преемственности как двигателя правового прогресса проявляется, прежде всего, в том, что она не всегда содействует последнему.

По нашему мнению, при решении этого вопроса необходимо учитывать ряд обстоятельств и прежде всего то, что истинный смысл подобного феномена можно понять только с учетом конечной зависимости правовой формы от определяющих ее экономических отношений.

Не претендуя на исчерпывающее решение вопроса и исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее определение преемственности в праве: преемственность есть связь между различными историческими ступенями развития права, обусловленная диалектическим единством прерывности и непрерывности экономических и иных общественных отношений и "собственным" развитием права. Сущность ее заключается в удержании, сохранении и использовании отдельных элементов предшествующего уровня правового развития в последующем.

Еще один актуальный вопрос с точки зрения преемственности и отрицания. Сегодня стало модным в каждом исследовании относить правовую систему конкретной страны, в частности в странах СНГ к какой-либо семье правовых систем. Так, в учебнике "Теория государства и права" изданного в Казахстане, его авторы относят правовую систему Казахстана к романо-германской семье со своей спецификой³.

А.Х.Саидов современную правовую систему Узбекистана относит к

² Если наиболее распространенным способом объяснения советской государственно-правовой системы был классовый подход, то теперь, по мнению С.С.Алексеева, "классовый фактор следует рассматривать не сам по себе, а как один из элементов широкий социальной палитры, то есть в контексте целостности тесно и многообразно взаимодействующих социальных феноменов". (См.: Алексеев С.С. Право: время новых подходов // Сов. государство и право. - 1991. - №2.-С.5).

¹ Синюков В.Н. Российская правовая система. - Саратов, 1994. - С.20,21.

² Черниловский З.М. Социалистическое право переходного периода: проблема преемственности //Советское государство и право. - 1977. - № 10. - С.27-36.

³ См.: Ибраева А., Ибраев Н. Теория государства и права: Учеб. -метод. пособие. - Алматы: Оркениет, 2000. - С.95.

континентальной, романо-германской правовой семье⁴.

На наш взгляд вопрос об отнесении правовой системы стран СНГ, в том числе и Таджикистана к какой-либо семье правовых систем еще требует исследований. И здесь мы согласны с мнением М.Н.Марченко, который подчеркивает, что в "... реальной действительности нет и не может быть законченной правовой или иной классификации что любая выделяющаяся при этом правовая семья с неизбежностью будет иметь не абсолютный, а относительный характер"¹. Об этом же пишет в отношении России и В.Н.Синюков. "Следует констатировать странный факт - в литературе нет материалов исследований об относимости отечественной правовой системы к романо-германской правовой семье: стало как-то давно общепринятым априорно включать в это юридически сообщество отечественное право, даже период его социалистического отмежевания. Главный критерий, которым обычно руководствуются для подтверждения "очевидности" такого включения - набор формальных источников права и правореализационных структур, примерно одинаковый и в России, и в странах римской юридической традиции"².

Между тем юридическая форма может скрывать весьма различное культурно-историческое и духовное содержание права, которое далеко не исчерпывается формальными характеристиками. Более того, в трактовках права, адекватных современному уровню методологии правопознания, форма источников права не выдвигается уже на первый план; их место занимают содержательные и сущностные аспекты правового регулирования.

Фундаментальная особенность правовой системы Республики Таджикистан состоит в том, что она специфицируется не формой, а смыслом юридических институтов и явлений, внешне вполне повторяющих рельеф континентальных правовых структур. При всей формальной схожести и одноименности, в Таджикистане эти структуры глубоко самостоятельны и часто даже диаметрально по своему смыслу тем социальным целям и мотивам, которые в них вкладываются в странах романо-германской правовой традиции.

Отсюда и вывод, что правовая система Таджикистана имеет внешне значительные черты романо-германской системы права, в тоже время в ней еще присутствуют большой пласт характерных свойств советской правовой семьи, кроме того за годы независимого развития в правовой системе Таджикистана сформировались отдельные нормы и правопроявления, которые свидетельствуют о наличии специфических традиционных элементов.

ВОРИСӢ ВА ИНКОРИИ ТАШАККУЛӢБИИ НИЗОМИ ҲУҚУҚӢ

Вожаҳои калидӣ: ҳуқуқ, низом, назария, меъёр

Дар мақола кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки масъала вобаста ба ҳамбастагии низомҳои ҳуқуқии даврони шуравӣ ва даврони соҳибистиклолии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода шавад. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки дар низомии ҳуқуқии Тоҷикистон зиёдтар хусусиятҳои низомии ҳуқуқии роману-олмонӣ ба назар мерасад, лекин баъзе нишонаҳои низомии ҳуқуқии шуравӣ низ ҷой дорад.

CONTINUITY AND DENIAL IN THE FORMATION OF THE LEGAL SYSTEM


Keywords: law, system, theory, norm

⁴ Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: Учебное пособие. - Ташкент: Адолат, 1999. - С.454-455.

¹ Марченко М.Н. Правовые системы и критерии их классификации. Правовые семьи //Проблемы теории государства и права. - М., 1999. - С.384.

² Синюков В.Н. Российская правовая система. - Саратов, 1994. - С.58, 59.

The paper attempts to analyze the issue of succession relationship between legal systems, especially in the transition to a new type of legal system, in particular, from the Soviet legal system to the new legal system in Tajikistan. The authors concluded that the legal system of Tajikistan has significant features of the Romano-Germanic legal system, at the same time, there still exist a large formation of characteristic properties of the Soviet legal family.



ҚИСМИ МАХСУСИ ҚОНУНИ ЧИНОЯТӢ ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ



Абдурашидов А.А.*

Ҳайдаров М.П.**

Вожаҳои калидӣ: Кодекси ҷиноятӣ, Қисми махсус, Қисми умумӣ, Қонуни ҷиноятӣ, аҳамият, принципҳо, квалifikатсияи ҷиноят, диспозитсия, тағйирот, меъёрҳо.

Тақсим кардани ҳуқуқи ҷиноятӣ ба Қисмҳои умумӣ ва махсус дар ҳуқуқшиносии муосир ҳамчун анъана шудааст. Ин назарияро якумин бор Чезаре Беккариа дар осори худ «Дар бораи ҷиноят ва ҷазо» пешниҳод карда буд (1764)¹, кито имрӯз дигаргуниҳои зиёде ба вучуд омад.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ, аввалан аз рӯйи ташаккулёбии меъёрҳо барои ҷиноятҳои алоҳида ривоч ёфта буд. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки аввал Қисми махсус пайдо шуда ва нисбатан дертар баъди ҷамъ гаштани маълумотҳо Қисми умумӣ пайдо шуд. Имрӯз онҳо аз ҳамдигар тақсимнашаванда буда, яке бе дигаре вучуд дошта наметавонад.

Қайд намудан зарур аст, ки моддаҳои Қисми умумӣ масъалаҳои ба ҷинояткорӣ ва сазовори ҷазо алоқаманд будани кирдорҳо, асосҳо ва намудҳои озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятиро ҳал менамояд. Чи хеле ки маълум аст, алоқаи байни ҳамдигарии мафҳумҳои фалсафии умумият ва махсусият хислати нисбидошта дар ҳолатҳои ҷудоғона умумият, мақоми махсусиятро муайян мекунад, ин ифодаи он аст, ки як қатор нишонаҳои махсуси кирдорҳо дар моддаҳои Қисми махсуси Қонуни ҷиноятӣ ифода ёфтаанд. Акнун дар Қисми махсус қонунгузор таркиби ҷиноят, нишонаҳо ва таҷовузҳои хотимаёфта, инчунин, ҷазои онро нишон додааст. Лекин ҷавобгарии фаъолияти ҷиноятии хотиманаёфтаре пешбинӣ нанамудааст. Бо назардошти он, ки мавҷуд будани чунин ҳолат дар бисёр ҷиноятҳои қасдона аз эҳтимол холи нест. Аз ҳамин сабаб қонунгузор зарур шуморидааст, ки ин ҳолатҳои фарқкунандаи ҷиноятҳои хотиманаёфтаре дар Қисми умумӣ нишон диҳад.

Бояд хотиррасон намоем, ки мақому манзалати Қисми махсуси Қонуни ҷиноятӣ бе Қисми умумии он ҳеҷ аст. Байни ҳар ду ин қисмҳо алоқаи зичи аз ҳам ҷудонашаванда ҷой дорад. Яъне, таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд метавонанд меъёрҳои Қисми махсуси Кодекси ҷиноятиро танҳо дар асоси истифода ва риояи қоидаҳои меъёрҳои Қисми умумии Кодекси ҷиноятӣ истифода баранд. Аз

* Абдурашидов А.А. - муаллими калони кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи Академияи ВКД Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ, подполковники милитсия.

** Ҳайдаров М.П. - муаллими кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи Академияи ВКД Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия.

¹ http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bekkar/_01.php

тарафи дигар, меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, ки дар Қисми умумии Кодекси ҷиноятӣ ифода ёфтаанд метавонанд ба амал бароварда шаванд, танҳо ба воситаи нишондоди меъёрии Қисми Махсуси Кодекси ҷиноятӣ. Масалан, ҳангоми тафтиши парвандаи ҷиноятӣ оид ба сӯиқасд ба одамкушӣ, ки бо гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешаки содир шудааст, муфаттиш маҷбур мешавад, ки ба ғайр аз меъёрҳои Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ оид ба одамкушӣ (б.«з», қ.2 м.104 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон) боз ба истифода бурдани моддаҳои 23, 28, 32, 36, 37, 39 Қисми умумии Кодекси ҷиноятӣ мурҷиат намояд ва суд ҳангоми таъини ҷазо барои ин ҷиноят ғайр аз ин, моддаҳои бобҳои 9 ва 10 фасли III «Ҷазо»-и Қисми умумии Кодекси ҷиноятиро истифода мебарад.

Бо таври дигар гӯем, бе муайян намудани чунин масъалаҳои муҳим, ҳамчун асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ (м. 11 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон), шахсоне, ки бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд (м.м. 22-26 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон), гуноҳ ва шаклҳои он (м.м. 27-31 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон), ҷинояти хотимаёфта ё нотамои (м.м. 32-34 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон), шарикӣ дар ҷиноят ва шаклҳои он (м.м. 35-39 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон) истифодаи дурусти меъёрҳои Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ номумкин аст.

Дар тасдиқи ягонагии меъёрҳои Қисми умумӣ ва махсуси Қонуни ҷиноятӣ бояд қайд кард, ки онҳо аз ҳамон як принципҳо бармеоянд. Ин принсипи қонуният (м. 4 КҶ ҚТ), принсипи баробарӣ дар назди қонун (м. 5 КҶ ҚТ), принсипи ногузирии ҷавобгарӣ (м.6 КҶ ҚТ), принсипи ҷавобгарии фардӣ ва гунаҳгорӣ (м.7 КҶ ҚТ), принсипи адолат (м.8 КҶ ҚТ), принсипи инсондӯстӣ (м.9 КҶ ҚТ), принсипи демократизм (м. 10 КҶ ҚТ). Дар моддаи 11 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад пешбинӣ шудааст, ки асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ - содир намудани кирдоре мебошад, ки дорои тамоми аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар Кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ гардида аст.

Вобаста ба ин меъёрҳои Қисми махсус дар иҷрои ҳалли масъалаи амалӣ оид ба асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ шахси содиркунандаи кирдори барои ҷамъият хавфнок нақши муҳимро мебозад. Инак, дар диспозитсияҳои Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳумҳои умумии ҷиноятҳои конкретӣ кардашуда, ки дар моддаи 17 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст ва мазмуни намудҳои ҷиноят муайян шудааст (масалан, ғоратгарӣ, қаллобӣ, роҳзанӣ), аҳамияти муҳим дорад чӣ барои муайян намудани ҳамаи аломатҳои таркиби ҷинояти конкретӣ ва чӣ барои квалификация. Ҳамин тавр, дар бисёр диспозитсияҳои Қисми махсус нишона ба аломатҳои объект ва тарафи объективи ҷиноят ва инчунин, субъект ва тарафи субъективи ҷиноят мавҷуд мебошад. Масалан, дар диспозитсияи м. 244 ва 248 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон тарзи содир намудани ҷиноят нишон дода шудааст, ки аломати тарафи объективи ҷиноят мебошад (дар дуздӣ – тарзи пинҳонӣ, дар ғоратгарӣ – тарзи ошкоро); дар диспозитсияи қ. 1 м. 110 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузор бевосита шакли гуноҳро нишон додааст, яъне қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ (тарафи субъективи ҷиноят); дар диспозитсияи қ. 1 м. 314 субъекти махсус нишон дода шудааст (аз ҷониби шахси мансабдор истифода намудани ваколатҳои хизмати худ бар хилофи манфиатҳои хизматӣ) ва ғ.

Меъёрҳои Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ алоқамандии муайян бо меъёрҳои соҳаҳои дигари қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад. Масалан, ҳангоми квалификацияи ҷиноятҳое, ки диспозитсияи бланкетӣ доранд (мисол, дар м.м. 150, 154, 192, 212, 258 ва ғайраҳо), ба ғайр аз донишмандони қонуни ҷиноятӣ бояд меъёрҳои дигари қонунҳоро низ донанд (мисол, барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсе, ки талаботи моддаи 150 Кодекси ҷиноятиро вайрон намудааст бояд ба қонун «Дар бораи раёйпурии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 ноябри соли 1995, таҳти № 107 назар

намояд).

Бояд кайд кард, ки дар Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ ба ғайр аз меъёрҳое, ки аломатҳои таркиби ҷиноятҳои конкретиро муайян менамояд, дар эзоҳҳои як қатор моддаҳо нишондодҳои меъёрӣ мавҷуд мебошад, ки асосҳои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудани шахсе, ки ҷиноятро содир намудааст, муайян менамояд (масалан, бо сабабҳои пушаймонӣ аз кирдор ва ғайраҳо). Чунин эзоҳҳо дар моддаҳои 130, 130¹, 179, 179¹, 181, 185, 187, 194³, 195, 196, 262, 279, 292, 305, 307², 307³, 320, 343, 351, 365, 374, 375 Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд мебошад.

Дар ҳолатҳои алоҳида дар эзоҳҳои ин ё он моддаҳои Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ мафҳумҳои муҳими ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ равшан карда шудааст (масалан, мафҳуми «тасарруф» - эзоҳи 1 м. 244 Кодекси ҷиноятӣ, «шахси мансабдор» - эзоҳи 1 м. 314 Кодекси ҷиноятӣ) ё аломатҳои алоҳидаи таркибҳои ҷиноят нишон дода шудааст (масалан, миқдори «калон» ё «махсусан калон» - эзоҳи 2 м. 244 Кодекси ҷиноятӣ, «даромади калон, зарари калон» - эзоҳи 1 м. 260 Кодекси ҷиноятӣ).

Қисми махсус – ин нисбатан қисми таркибии мустақилона ва ягонаи ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошад. Ягонагии ӯ дар он зоҳир мегардад, ки ғайри Қонуни ҷиноятӣ дигар ягон Қонун наметавонад нисбати кирдори ҷиноятӣ шахсро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашад. Татбиқ кардани моддаҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ аз рӯи қиёс бошад манъ аст. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки Қисми махсус пӯшида буда, дар он номгӯи пурраи кирдорҳои ҷиноятӣ ва ҷазоҳо барои содир кардани онҳо пешбинӣ шудаанд.

Қисми махсуси Қонуни ҷиноятӣ аз фасли 7, боби 16 ва моддаи 104 оғоз меёбад. Фаслҳо ва бобҳои Қисми махсуси Қонуни ҷиноятӣ бо назардошти якхела будани объекти ҷиноят сохта шудаанд. Вобаста аз ҳамин гуна ҷобачогузориҳои меъёрҳои Қисми махсуси Қонуни ҷиноятӣ омӯзиши илми ҳуқуқи ҷиноятӣ осон гардидааст.

Назар ба Қисми умумии Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қисми махсус бисёртар ба тағйироту иловаҳо дода шуд: аз 301 моддаи дар Қисми махсус мавҷудбуда, ки дар таҳрири ибтидоӣ қабул шуда буд, ҳамагӣ 12 - тои он бетағйир мондааст (м.м. 121, 124, 326, 327, 332, 337, 344, 360, 382, 384, 385, 390), 5 модда бекор карда шуд (м.м. 272, 288, 357, 367, 394 Кодекси ҷиноятӣ) ва 33 моддаҳои нав ворид карда шуд (м.м. 130¹, 143¹, 153¹, 179¹, 179², 179³, 184¹, 184², 184³, 184⁴, 194¹, 194², 194³, 194⁴, 194⁵, 195¹, 199¹, 202¹, 202², 206¹, 210¹, 234¹, 237¹, 259,¹ 307¹, 307², 307³, 307⁴, 323¹, 335¹, 335², 338¹, 340¹ Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Якчанд фаслҳои Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон (масалан, фасли XII «Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ») ҳамаи моддаҳои он тағйир ёфтаанд. Дар Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон бобе нест, ки моддаҳои он бетағйир монда бошад.

Бисёртар тағйирот дар фасли XI боби 27 «Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ» ба назар мерасад. Дар ин боб 40 модда тағйир дода шуд, як модда ворид карда шуд ва як модда хориҷ карда шуд.

Ҳамин тариқ, Қисми махсуси Қонуни ҷиноятӣ - ин маҷмӯи навиштаҷоти ҳуқуқиест, ки онҳо кирдорҳои (ҳаракат ва беҳаракатӣ) ба ҷамъият хавфнокро муайян намуда, дар фаслҳо ва бобҳо муттаҳид гардида бо меъёрҳои Қисми умумӣ алоқаманд аст, ки масъалаи ҷиноят ва сазовори ҷазо будани кирдорҳои алоҳидаро вобаста ба аломатҳои фарқкунандашон ҳал менамоянд.

Дар асоси гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки меъёрҳои Қисми махсус ва меъёрҳои Қисми умумӣ тағйирёбанда буда, барои ҳифзи манфиатҳои шахсият, ҷамъият ва давлат аз таҷовузҳои ҷиноятӣ ва инчунин таъмини функсияи кафолатии Қонуни ҷиноятиро дар соҳаи риояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахрвандон дар баровардани қарори одилона оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ таъмин менамояд.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ


Ключевые слова: Уголовный кодекс, Особенная часть, Общая часть, Уголовный закон, значение, принципы, квалификация преступления, диспозиция, изменения, нормы.

В статье отмечается значение Особенной части Уголовного закона в теории и правоприменительной практике, его изменение с момента принятия. Описываются статьи, которые подверглись изменениям, а также дополненные и исключенные из Уголовного кодекса.

THE SPECIAL PART OF THE CRIMINAL LAW AND ITS SIGNIFICANCE IN THEORY AND PRACTICE

Keywords: Criminal Code, The special part, General Part, Criminal Law, meaning, principles, qualification offense, disposition, changes, the norm.

The article notes the importance of the Special Part of the Criminal Law in theory and practice, its change with the adoption. Describes the items that have been changed and supplemented, and excluded from the Criminal Code.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ И ОТКАЗ ОТ НЕГО: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ



Газиев М.С.*

Ключевые слова: защитник, отказ от защитника, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, следователь, прокурор, суд

Участие защитника в уголовном судопроизводстве Таджикистана, поскольку оно не нашло должного правового регулирования в законодательстве, представляется довольно противоречивым, и сегодня эта проблема отличается особой остротой. Одной из главных проблем, связанных с участием защитника в рассматриваемой стадии является обязательность участия защитника и отказ от него.

В соответствии со ст.51 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан (далее - УПК РТ) участие защитника в производстве по уголовному делу обязательно, если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый: ходатайствуют об этом; являются несовершеннолетними; в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществить свое право на защиту; не владеют языком, на котором ведется судопроизводство; обвиняются в совершении преступления, за которое в качестве меры наказания могут быть назначены смертная казнь или пожизненное лишение свободы¹. Следует отметить, что данная норма

* Газиев М.С. - доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Российско-Таджикского (славянского) университета, кандидат юридических наук.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №12, ст.816;2010г., №7, ст. 551;2011г., №3, ст. 159; №7-8, ст.

перенесена в новый УПК РТ с УПК Тадж. ССР 1961 г. Здесь же следует отметить, что УПК Тадж. ССР по сравнению с действующим УПК РТ предусматривал более широкий перечень случаев, когда участие защитника считалось обязательным¹. В частности, участие защитника считалось обязательным при судебном разбирательстве дел, в которых участвовал государственный обвинитель, а также в отношении лиц, между интересами которых в плане защиты имелись противоречия и хотя бы один из них имел защитника. К сожалению, новый УПК РТ не охватил названные случаи обязательного участия защитника.

Сведение к минимуму случаев обязательного участия защитника и не включение в УПК РТ названных выше последних двух случаев, когда его участие по идее должно быть обязательным в самом законодательстве и правоприменительной практике вызвали очень сильные перекосы, не согласовывающиеся с принципом состязательности и равенства сторон в судопроизводстве, закрепленном в Конституции РТ (ст. 88) и в самом УПК РТ (ст. 20).

Чтобы не быть голословным, приведем следующий аргумент. По смыслу ст. ст. 24 и 36 УПК РТ прокурор осуществляет уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса. Его участие является обязательным при судебном разбирательстве по уголовным делам, относящимся к категории публичного и частно-публичного обвинения. В то же время при отсутствии оснований, когда участие защитника не считается обязательным, защитник не принимает участие при производстве по уголовному делу. В этом случае функция защиты возлагается на самого подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Можно привести из личной практики автора данной статьи множество примеров, когда по одному и тому же делу фигурировали несколько обвиняемых, подсудимых, где правом пользоваться помощью защитника были обеспечены не все обвиняемые и подсудимые. Так, приговором военного суда Душанбинского гарнизона от 29 октября соли 2013г. были признаны виновными Рахмонов Э. (в совершении преступлений по ст. ст. 391 ч.1 и 32 ч.3, 248 ч. 2 п. «б» УК РТ) и Исломов У. (в совершении преступлений по ст. ст. 372 ч.2 п. «в, д» и 32 ч.3, 248 ч.2 п. «б» УК РТ). Они были участниками одного преступления. В ходе предварительного расследования у них было получено заявление об отказе от защитника. При судебном разбирательстве уголовного дела по инициативе родителей Рахмонова Э., с его согласия вступил в качестве защитника адвокат. Исломову У. защитник не был обеспечен, функцию защитника осуществлял сам подсудимый.

Аналогичная же ситуация сложилась на всех стадиях процесса по другому уголовному делу в отношении Алимадова Ю.М., Шамсуллоева К. С. и Махмадалиева Д. Из названных лиц, Махмадалиев Д. ни на одной стадии процесса помощью защитника не воспользовался. Других таких примеров можно привести множество. В приведенных случаях, названные лица фактически были лишены права пользоваться помощью защитника.

Вряд ли можно утверждать, что подозреваемый, обвиняемый, отказавшись от

609; ЗРТ от 03.07.2012г., №864 ЗРТ от 01.08.2012г., №878; ЗРТ от 28.12.12г.№927, №932, ЗРТ от 22.07.2013г. №982, 983.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан утвержденный Законом Тадж.ССР от 17 августа 1961 года (Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1961 г., № 24, ст. 126; 1962 г., №1, ст. 7; 1964 г., №1, ст. 9; 1967 г., №1, ст. 8, 9; 1968 г., №24, ст. 204; 1970 г., №12, ст. 67 (абзацы 1 и 3); 1973 г., №1, ст. 9 (абзац 3), №12, ст. 114; 1975 г., №13, ст. 14; 1977 г., №11, ст.90; 1978 г., №14, ст. 142; 1981 г., №24, ст. 225; 1984 г., №2, ст. 15 (абзацы 3 и 5), №4, ст.36 (абзац 3), №23, ст. 222; 1985 г., №7, ст. 9 (абзац 1), №23, ст. 233; 1987 г., №5, ст. 74, №24, ст. 333; 1988 г., №5, ст. 55; 1989 г., №9, ст. 55, №21, ст. 167, №24, ст. 225; 1990 г., №7, ст. 56, №16, ст. 268, №24, ст. 410; 1991 г., №14, ст. 237; 1992 г., №23, ст. 333; 1993 г., №9-10, ст. 137, №19-20, ст. 438, №21-22, ст. 455; Ахбори Маҷлиси Оли Республика Таджикистан , 1995 г., №23-24, ст. 358; 1996 г., №4, ст. 62; 1997 г., №9, ст. 117; 1998 г., №10, ст. 72; 1999 г., №12, ст. 305; 2000 г., №11, ст. 523; 2002 г., №4, ч. 1, ст. 281; 2004 г., №7, ст. 461; 2005 г., №7, ст. 401, №12, ст. 644; 2007 г., №5, ст. 359; 2008 г., №3, ст. 187, №6, ст. 445; 2009, №3, ст. 79).

защитника, самостоятельно могут сами осуществлять функцию защиты, особенно если в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В этих условиях, какими бы они правовыми познаниями не обладали, не могут реализовать все права защитника, предусмотренные ч. 2 ст. 53 УПК РФ, в частности, собирать и представлять доказательства, необходимые для защиты, использовать все средства и методы защиты, не противоречащие закону. Для реализации этих прав, а они являются главенствующими для защиты, подозреваемый и обвиняемый всегда нуждаются в квалифицированной юридической помощи, которую может оказать только профессиональный защитник, т.е. адвокат. Тем более, что процессуальными противниками для подозреваемого и обвиняемого выступают профессиональные юристы, какими являются дознаватель, следователь и прокурор.

Практике нарушений права подозреваемого, обвиняемого на защиту способствует, прежде всего, действовавшее законодательство, его несовершенство, двусмысленность его норм и неоднозначность их толкование. Вопрос об обязательном участии защитника и отказ от него в УПК РФ так же, как и при действии прежнего законодательства остался без должного правового регулирования.

В соответствии с ч.1 ст.52 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый или подсудимый вправе в любой момент производства по делу по своей инициативе, представленной в письменной форме, отказаться от услуг защитника, в его присутствии. Здесь следует выделить три взаимосвязанных условия допустимости отказа от защитника:

а) подозреваемый, обвиняемый могут отказаться от защитника по собственной инициативе;

б) отказ от защитника должен быть оформлен в письменном виде;

в) отказ от защитника может быть оформлен в присутствии самого защитника.

Однако, в правоприменительной практике данное требование законодательства абсолютно не соблюдается.

Результаты выборочно изученных нами 50 уголовных дел, свидетельствуют о том, что с подозреваемых и обвиняемых брали заявление о том, что в услугах защитника они не нуждаются. При этом все случаи отказа от защитника были оформлены следователями в виде заявления подозреваемого, обвиняемого. При этом защитник не принимал участия. На вопросы анкетирования проведенного нами среди следователей, прокуроров и судей, 85 респондентов (98%) ответили так: оформление отказа от защитника в его присутствии может быть уместным только в том случае, если он в деле уже участвует.

Такое понимание законодательства и такую практику иначе, чем произвол и незаконие называть нельзя. Обращаем внимание таких толкователей на следующее обстоятельство: отказ от защитника, как требует ч. 3 ст. 52 УПК РФ, «не допустим в случаях, когда закон предусматривает обязательное участия защитника». Это означает, что в случае, если защитник участвует в деле, (в том числе, по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, как это предусмотрено в п.1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), отказ от защитника не может быть допустимым. В таком случае речь можно вести только о замене защитника.

Рассматривая ходатайство обвиняемого об отказе от защитника, дознаватель, следователь, прокурор и суд должны разграничивать отказ от конкретного защитника и отказ от помощи вообще любого защитника, поскольку в зависимости от этого при удовлетворении ходатайства подозреваемого и обвиняемого наступают разные правовые последствия. Если защитник не выполняет свои профессиональные обязанности, или подозреваемый (обвиняемый) выражает свое недовольство его работой, несогласие с его действиями (бездействием), то подозреваемый (обвиняемый) вправе воспользоваться правом замены защитника.

При отказе подозреваемым, обвиняемым от помощи конкретного защитника следователь должен выяснить, не нуждается ли подозреваемый, обвиняемый в помощи другого защитника и если нуждается – то предоставить ему возможность пригласить избранного им защитника для участия в деле, а также разрешить ему обсудить этот

вопрос с родственниками или иными близкими родственниками.

Чтобы полностью исключить произвол в следственной и судебной практике в вопросах обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту считаем целесообразным принятие новой редакции ч. 1 ст. 51, и ч. 1 ст. 52 УПК РФ. В связи с этим, предлагаем изложить ч. 1 ст. 51 УПК РФ в следующей редакции: «Участие защитника при производстве по уголовным делам, относящимся к категории публичного и частно-публичного обвинения является обязательным». В развитии данной нормы, нам представляется наиболее удачным изложение ч.1 ст. 52 УПК РФ в следующей редакции: «Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый вправе в любой момент производства по делу по своей инициативе, представленной в письменной форме, отказаться от услуг конкретного защитника, в его присутствии».

Формулировка ч.1 ст.52 УПК РФ позволяет утверждать, что подозреваемый, обвиняемый не вправе отказаться от защитника, пока реально не будут обеспечены помощью такового, а их отказ не может быть удовлетворен, пока они не будут обеспечены защитником и тем самым не будет подтверждено, что такой отказ от защитника не является вынужденным. В этом случае, доказательством того, что подозреваемый (обвиняемый) имел реальную возможность воспользоваться помощью защитника-адвоката, является приобщенный к материалам дела ордер на осуществление защиты в уголовном процессе.

Как следует из закона (ч.1 ст.52 УПК РФ), отказ от защитника должен быть оформлен в виде написанного (напечатанного) и подписанного подозреваемым или обвиняемым документа. Однако УПК не упоминает ни название данного процессуального документа, ни правила его оформления.

По этому вопросу в юридической литературе высказаны разные точки зрения. А.П.Рыжаков считает, что под отказом от защитника понимается заявление о нежелании пользоваться юридической помощью, и он должен быть оформлен в виде документа, именуемый заявлением¹. Именно о заявлении, об отказе от защитника пишут многие ученые². Н.Г.Козырев считает возможным «оформление отказа от помощи защитника путем составления отдельного протокола, иногда с привлечением понятых»³. Существует мнение, что подозреваемый (обвиняемый) обязан изложить причины отказа от помощи защитника «в письменном виде в протоколе соответствующего следственного действия или отдельным заявлением»⁴.

Как нами было уже отмечено, на практике факт отказа от защитника отражается в заявлении подозреваемого (обвиняемого) с указанием причин и мотивов отказа от защитника. На наш взгляд, заявление об отказе от защитника это есть своего рода ходатайство. Ходатайство же согласно ст. 175 УПК РФ должно быть рассмотрено и разрешено. При полном или частичном отказе в его удовлетворении следователь (дознатель) обязан вынести постановление, а суд – определение, которое доводится до сведения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

Поскольку закон не предусматривает общую форму заявления подозреваемого и обвиняемого об отказе от защитника, данный процессуальный документ, как правило, составляется в произвольной форме. В связи с этим нами рекомендуется следующая структура рассматриваемого процессуального документа:

- 1) наименование процессуального документа (заявление об отказе от помощи защитника);
- 2) населенный пункт, день, месяц и год написания заявления;
- 3) местоимение «Я», после которого указывается фамилия, имя, отчество подозреваемого (обвиняемого), день, месяц и год рождения;

¹ Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе/Научно-практическое руководство. - М.: ЭКЗАМЕН, - С.234.

² Смирнов А.В. Комментарий к УПК РФ. - М.: ЭКСМО, 2003. - С.173.

³ Козырев Н.Г. Комментарий к УПК РФ. - М.: ЮРАЙТ, 2004. - С. 209.

⁴ Комментарий к УПК РФ. - М.: ЭКСМО, 2003. - С.105.

- 4) по какому пункту, части, статьи УК РТ подозревается (обвиняется);
- 5) ссылка на ч. 1 ст. 52 УПК РТ, которой он руководствуется;
- 6) фраза «заявляю, что по собственной инициативе и доброй воле отказываюсь от всякой помощи, которая могла бы быть мне оказана в уголовном процессе защитником (указать фамилию, имя, отчество)»;
- 7) мотивировка решения об отказе от помощи защитника;
- 8) отметка о том, что ему известно о его право на бесплатную помощь защитника (п.9 и 11 ст.50 УПК РТ) и то обстоятельство, что отказ от защитника не является вынужденным и не лишает его в дальнейшем права ходатайствовать о допуске к участию в производстве по уголовному делу.

Реализуя право подозреваемого или обвиняемого на отказ от защитника, следователю надлежит соблюсти следующие условия, при которых такой отказ юридически значим: он должен быть сделан по инициативе самого подозреваемого или обвиняемого. Слово «инициатива» произошло от латинского «*initiare*» - начинать, что означает «почин, руководящая роль в» каких-либо «действиях»¹, «первый шаг в» каком-либо «деле, побуждение к новым формам деятельности»², «стремление первым начать» какое-нибудь дело»³. Соответственно «по своей инициативе» означает, что именно подозреваемый, обвиняемый или подсудимый выступил с почином отказа от помощи защитника. Именно он первым по доброй воле без какого-либо к тому принуждения должен заявить об этом. Следователь в любом случае обязан выяснить у обвиняемого, не связан ли отказ от защитника с трудностями по оплате услуг адвоката и, разъяснить право на получение бесплатной юридической помощи. Необеспечение права на защиту в соответствии с ч.3 ст.88 УПК РТ влечет признание не имеющими юридической силы полученных при этом доказательств. Однако судебная практика не идет по пути признания факта нарушения права на защиту при изложенных обстоятельствах, о чем свидетельствует отсутствие хотя бы одного примера признания доказательств полученных с нарушением прав на защиту незаконным.

Следователь, дознаватель, как предписывает ч.2 ст.52 УПК РТ, должен в случае отказа подозреваемого (обвиняемого) от защитника выяснить причину такого отказа, не является ли отказ от защитника вынужденным, например, ввиду отсутствия средств на оплату услуг адвоката или его неявки к месту производства расследования. Установив, что отказ является вынужденным, следователь (дознаватель и др.) обязан принять меры к назначению подозреваемому (обвиняемому) защитника через адвокатское образование. Как правило, в случаях, когда отказ от защитника будет обусловлен трудностями по оплате услуг адвоката, следователи на практике назначают обвиняемому защитника через юридическую консультацию. В этом случае, в соответствии с п.11 ст.50 УПК РТ оплата труда осуществляется за счет государства с последующим возложением возмещения расходов на осужденного. Однако защиту, осуществляемую адвокатом по назначению вряд ли можно считать эффективной. Как показывают результаты проведенного нами опроса среди практикующих адвокатов, на вопрос о том, как вы оцениваете защиту осуществляемую адвокатом по назначению следователя или суда, 85 (96,6%) респондентов ответили, что она сводится лишь к формальному участию в деле. Результаты изученных нами архивных уголовных дел свидетельствуют, что по делам, где адвокат участвовал по назначению, его работа ограничивалась лишь подписанием протоколов следственных действий. На наш взгляд, неэффективными являются также и государственные подходы к решению этой проблемы и

¹ Словарь иностранных слов. 18-е изд. - М.: Рус.яз., 1989. - С. 198.

² Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. - М., 1984. - С.492.

³ Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе/Научно-практическое руководство. - М.: ЭКЗАМЕН, - С.229.

существующие правовые механизмы реализации данного права обвиняемого, когда назначенный защитник мало заинтересован в результате своей работы, и не несет никакой ответственности за некачественную работу. По нашему мнению, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере, необходимо принять Закон Республики Таджикистан «О бесплатной юридической помощи», где были бы урегулированы все вопросы, связанные с качеством оказываемой адвокатам правовой помощи.

ИШТИРОКИ ҲАТМИИ ҲИМОЯТГАР ДАР ПАРВАНДАИ ЧИНОЯТӢ ВА ДАСТ КАШИДАН АЗ Ӯ: МУШКИЛОТИ ҚОНУНГУЗОРӢ, НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ

Вожаҳои калидӣ: ҳимоятгар, даст кашидан аз ҳимоятгар, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, муфаттиш, прокурор, суд.

Дар мақола мушкилоти баҳсноки алоқаманд бо танзими ҳуқуқи иштироки ҳатмии ҳимоятгар ва дар рафти пешбурди парвандаи чиноятӣ аз ҳимоятгар даст кашидани гумонбаршуда, айбдоршаванда мавриди баррасӣ қарор ва мушкилоти амалия дар ин самт нишон дода шудааст. Бо таъба маълумоти дар рафти таҳқиқ бадастомада, муаллиф ҳулосаеро асоснок намудааст, ки мувофиқи он меъёрҳои қ.1 м.51 КМҚ ҚТ ва қ.1 м. 52 КМҚ ҚТ дар таҳрири имрӯз амалкунанда бо принципи мубоҳиса дар муурофия, ки дар моддаи 88 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва м.20 КМҚ ҚТ мустаҳкам гардидааст, муҳолифат менамоянд. Дар робита бо ин муаллиф тасдиқ намудааст, ки иштироки ҳимоятгар ҳангоми пешбурди муурофияи чиноятӣ оид ба парвандаҳои марбут ба айбдоркунии оммавӣ ва оммавӣ-хусусӣ бояд ҳатмӣ бошад. Бинобар ин дар бораи даровардани тағйирот ба таҳрири як қатор моддаҳои КМҚ ҚТ тақлиф пешниҳод гардидааст.

OBLIGATORY PARTICIPATION OF THE DEFENDER IN CRIMINAL CASE AND REFUSAL OF IT: PROBLEMS OF THE LEGISLATION, THE THEORY AND PRACTICE

Keywords: the defender, refusal of the defender, the suspect accused, the defendant, the inspector, the public prosecutor, court.

In article the controversial problems connected with legal regulation of refusal of the suspect, accused and the defendant from the defender are considered by manufacture on criminal case, problems application of the law experts are mentioned. Being based on the data received during research, the author proves a conclusion that ч.1 item 51 Code of Criminal Procedure and parts 1 items 52 Code of Criminal Procedure in their present edition conflict to the competitiveness principle, fixed in article 88 of the Constitution of Republic Tajikistan and item 20 of Code of Criminal Procedure. In this connection the author, asserts that participation of the defender by manufacture on the criminal cases concerning a category of affairs of public and private-public charge should be obligatory. In this connection, the offer on change of editions of some Republic of the Tajikistan Code of Criminal Procedure articles is taken out.



ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ



Косимов О.А.*

Бобокалонов Б.Ш.**

Ключевые слова: план, планирование, версия, мышление, расследование, преступление

Деятельность следователей органов внутренних дел по расследованию и предотвращению преступлений представляет собой сложную, многогранную работу, требующую глубоких разносторонних знаний, большого профессионального и жизненного опыта, а также организаторских навыков. Оперативность и полнота расследования во многом зависят от четкой организации деятельности следственных аппаратов, координации их работы с другими службами органов внутренних дел, с представителями общественных организаций. Поэтому одним из условий успешного расследования каждого преступления является **планирование**.

Планирование расследования позволяет наиболее целесообразно и целенаправленно организовать следствие, способствует скорости, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а также розыску и изобличению виновного. Планируя работу по уголовному делу, следователь продумывает предстоящие действия, решает, с помощью каких приемов и средств может быть обеспечено правильное собирание, исследование и оценка доказательств. Не планирование расследование приведет к нарушению последовательности действий следователя, допущению повторов, срыва установленных законом сроков расследования уголовного дела. «Нельзя верить тем оптимистам, которые говорят, что они не планируют свою работу, свою деятельность. Не планировать свою деятельность, в принципе невозможно¹.

Планирование означает, прежде всего, умение думать с опережением и предполагает системность в деятельности каждого субъекта. Планирование определяет перспективу развития и будущее состояние системы, как объекта, так и субъекта управления, вместе взятое. Являясь активным управленческим процессом оказания воздействия на систему, оно усиливает темпы развития организации, способствует вскрытию дополнительных резервов, материальных источников, требует применения передовых методов и форм воздействия на всю систему организации.

Планирование деятельности обеспечивает равномерное распределение работы в течение планируемого периода, т.е. ритмичную деятельность как органа в целом, так и его служб, подразделений и отдельных сотрудников, позволяет организовать четкое взаимодействие повседневной деятельности структурных подразделений органа, повышает ответственность всех исполнителей за порученную работу, а также облегчает организацию контроля и оценки деятельности органа по выполнению поставленных задач².

В криминалистической литературе имеются различные определения

* Косимов О.А. - и.о. начальника кафедры уголовного права и процесса факультета №4 Академии МВД Таджикистан, подполковник милиции.

** Бобокалонов Б.Ш. - преподаватель кафедры уголовного права и процесса факультета №4 Академии МВД Таджикистан, старший лейтенант милиции.

¹ См.: Баев О.Я. Основы криминалистики. - М., 2009. – С.121.

² См.: Пулатов Ю.С. Основы управления в органах внутренних дел. – Ташкент, 2005. – С.158.

планирования расследования¹, однако общим в этих определениях является подход к планированию расследования как к мыслительному процессу. Как справедливо отмечает Баев О. Я., что «Планирование предварительного расследования преступлений есть мыслительная деятельность осуществляющих его субъектов, направленная на определение задач, требующих разрешения на определенных этапах расследования, главным образом, в стадии проверки версий, сформулированных следователем, и способов решения этих задач»².

С учетом этого можно дать следующее определение планирования. Планирование, являющееся одним из обязательных условий расследования, представляет собой сложный мыслительный процесс следователя, направленное на определение задач расследования и конкретных путей, способов их достижения на каждом его этапе в соответствии с требованиями закона.

На основе обобщения следственной практики, наука криминалистика выделяет задачи, характерные как для начального, так и для последующего этапов расследования. Типичными для начального этапа расследования являются следующие задачи:

1. Выявление данных, на основе которых можно было бы построить обоснованные следственные версии о расследуемом событии:
 - а) собрание в первую очередь тех доказательств, которые могут быть утрачены;
 - б) собрание оперативно-розыскной информации о событии преступления, о лицах, которые могли его совершить, и т. п.
2. Организация розыска преступника по «горячим следам».
3. Обнаружение похищенного имущества и принятие мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением (эта задача, так же как и задача по возмещению ущерба, как правило, находит окончательное разрешение на последующем этапе расследования).
4. Получение информации о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.

Для последующего этапа расследования типичными являются задачи, связанные с оценкой собранных при проведении первоначальных следственных действий доказательств, а также с получением новых доказательств, позволяющих проверить обоснованность предъявленного обвинения. На этом этапе ставятся задачи по выявлению всех соучастников совершенного преступления и установлению всех эпизодов их преступной деятельности, по оценке собранных по делу материалов с точки зрения объективности, полноты и всесторонности пройденного расследования.

Наиболее удачное разрешение всех перечисленных выше задач с учетом содержания информации о характере события — это оптимальный путь расследования. Криминалистическая тактика рекомендует при определении такого пути расследования, прежде всего, выделить круг обязательных следственных действий, включаемых в план расследования на соответствующих этапах планирования. К ним относятся: вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, избрание меры пресечения, задержание и допрос подозреваемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого, рассмотрение его ходатайств и некоторые другие действия.

¹ См.: например: *Голунский С.А.* Планирование расследования. Сб. «Советская криминалистика на службе следствия» М., 1958. - вып. 10. -С 5-6; *Лузгин И.М.* Расследование как процесс познания. М., 1969, -С. 116;

Понятие и принципы планирования расследования. Криминалистика/ под ред. Лузгина И.М. М., 1968, -С. 297., *Ларин А.М.* Расследование по уголовному делу: планирование, организация. М., 1970. -С.25; *Шаталов А.С.* Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. М., 2000. -С.17; *Салимов Х. С.* Криминалистика. Учебник. Душанбе. 2008. -С.247 и др.

² См.: *Баев О.Я.* Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. - М., 2008. - С.78.

При определении пути расследования необходимо учитывать следующие принципиальные положения. Прежде всего, планируются первоначальные следственные действия, проведение которых обеспечивало бы быстрое и полное обнаружение и фиксацию следов преступления и других доказательств, установление преступника и места нахождения похищенного. К таким следственным действиям, как правило, относятся осмотр места происшествия и иные виды следственного осмотра, допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, предъявление для опознания, розыск и задержание преступника, обыски.

К действиям, обычно осуществляемым на последующем этапе расследования, могут быть отнесены: очные ставки, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, назначение экспертиз (если обстоятельства расследуемого события не требуют проведения некоторых из них на начальном этапе расследования), истребование материалов, характеризующих личность обвиняемого. Нетрудно заметить, что в отличие от первоначальных эти действия предусматривают не столько получение новой информации о событии, сколько исследование имеющихся уже данных, их проверку, уточнение и дополнение, изучение характера связей между явлениями, образующими состав преступления, проверку показаний обвиняемого, установление причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Планирование осуществляется с учетом наиболее целесообразной последовательности проведения следственных действий с учетом характера деяния, личности подозреваемого, его показаний, содержания доказательств, возможностей использования научно-технических и иных средств, а также возможностей привлечения к проведению следственных действий тех или иных специалистов.

Планирование базируется, прежде всего, на фактической основе. Фактическую основу планирования образуют сведения о событии, содержащем признаки преступления. Эти сведения могут быть получены процессуальным, а также оперативно-розыскным путем. Оперативно-розыскная информация не является доказательством по делу, если в соответствии с требованиями Закона РТ «Об ОРД»¹ не представлена следственным органам. В таких случаях она может быть использована следователем при планировании и решении тактических задач.

В зависимости от содержания и полноты всей совокупности фактических данных следователь определяет задачи расследования, строит версии, намечает пути и способы их проверки. В начале расследования сведения о событии, содержащем признаки преступления, как правило, ограничены. Это осложняет планирование, обязывая следователя по мере установления новых фактических данных пересматривать план работы, дополнять его. Поэтому планирование — это непрерывный процесс, прекращающийся только в связи с окончанием расследования.

Посредством планирования достигается последовательность, целеустремленность и концентрация усилий следователей и работников органов дознания, привлечённых к расследованию преступлений. Оно исключает дублирование в исследовании тех или иных обстоятельств преступления². Результатом планирования является план расследования, представляющий конкретную программу действий следователя, направленных на достижение намеченных целей³.

«План расследования - это результат планирования, выражающийся в виде программы работы следователя по конкретному уголовному делу»⁴. Авторы этого

¹ Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - Душанбе, 2011.- №3. - С.123-130.

² См.: Мухиддинов А.А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах Республики Таджикистан): Дис... канд. юрид. наук. – Ташкент, 2009. – С.145.

³ См.: Криминалистика для следователей и дознавателей /Отв. ред. Аничин А.В., - М., 2010. – С.256.

⁴ См.: Матусовский Г.А., Сущенко В.Н. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел. - Харьков. 1983. - С. 35.

определения подразумевают, что расследование планирует следователь. Однако это определение останется верным и в случае, если в качестве субъектов планирования выступят вместе со следователем органов внутренних дел и сотрудники органов дознания. План, как правило, включает в себя следственные и розыскные версии, обстоятельства, подлежащие установлению при проверке выдвинутых версий, процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, с помощью которых могут быть установлены указанные обстоятельства, конкретных исполнителей и сроки исполнения.

Планирование может быть как общим, так и отдельным. Как в общих, так и в отдельных планах должны быть согласованы по месту, времени, срокам и участникам проводимые процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Особенно это касается тех действий, которые будут осуществляться одновременно. Как правильно отмечает Н.П. Яблоков, - «Любой план может иметь мысленную, письменную и графическую форму....., распространенной является письменная ...»¹.

Наукой криминалистика рекомендована в письменной форме плана предусмотреть следующие данные; наименование дела, время возбуждения и принятия к производству, краткая фабула, срок окончания, лицо, подвергнутое аресту, графы; а) версия и эпизоды преступления, б) обстоятельства, подлежащие установлению, в) необходимые следственные действия и ОРМ, г) срок выполнения мероприятия, д) исполнители и ж) отметка о выполнении мероприятия.

Обстоятельства, подлежащие установлению для проверки версий или эпизодов, — самый динамичный из всех элементов согласованного плана. После выяснения одних фактов, как правило, возникает необходимость установить другие. Поэтому план в этой части постоянно изменяется и дополняется; в него включаются новые мероприятия, необходимость в которых возникает по мере реализации ранее намеченных пунктов.

В третьей графе совместного плана перечисляются мероприятия, посредством которых планируется выяснить интересующие обстоятельства. Сюда относятся: а) следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом; б) мероприятия, не являющиеся таковыми, но и не носящие оперативного характера (заградительные, розыскные меры: прочесывания, подворные обходы, организационные запросы и тому подобные действия).

Совместное планирование, как правило, осуществляется в тех случаях, когда по уголовному делу необходимо произвести значительное количество следственных, розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Общей целью совместного планирования является эффективное использование всех сил и средств, которыми располагают следователь и оперативный сотрудник, для быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений.

На практике совместное планирование оформляется единым планом следственных действий и оперативно-розыскных мер. В его составлении в равной степени принимают участие как следователь, так и, оперативный работник. Они подписывают все экземпляры плана, визируют его у начальников служб (которые разрешают и разногласия, возникающие при составлении совместного плана), после чего план утверждается у начальника органа внутренних дел.

Не оспаривая рекомендации криминалистической науки по составлению плана расследования, мы, исходя из более 25-ти летнего практического стажа работы в следственных подразделениях, считаем, что в целях быстроты расследования (особенно неочевидных) по каждой версии должны быть составлены отдельные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Такой план должен содержать:

- 1) версии либо название эпизодов дела;

¹ Криминалистика /Отв. ред. Н.П. Яблоков. - М., 2005. – С.133.

- 2) перечень следственных и иных действий, посредством которых устанавливаются обстоятельства совершения преступления;
- 3) обстоятельства, подлежащие установлению, в том числе оперативным путем;
- 4) сроки исполнения мероприятия;
- 5) ответственные за исполнение каждого пункта плана; 6) отметка об исполнении.

Подводя итог сказанному, представляется, что планирование как организационная форма взаимодействия - это одно из действенных средств осуществления и обеспечения законности в расследовании. Кроме того, план расследования, является для следователя средством самоконтроля. Он позволяет выявлять допущенные в ходе следствия просчеты и намечать меры по их устранению, помогает закрепить в сознании следователя (особенно молодого) удачно принятые тактические решения.

МАФҲУМ, МОҲИЯТ ВА ВАЗИФАҲОИ БАНАҚШАГИРИИ ТАФТИШОТ


Вожаҳои калидӣ: нақша, банақшагирӣ, ривоят, фикркунӣ, тафтиш, чиноят

Дар мақолаи мазкур мафҳум, моҳияти банақшагирӣ дар ошкор ва тафтиш намудани чиноятҳое, ки ба тобеияти муфаттишони мақомоти корҳои дохила мансубият доранд, баррасӣ шудааст.

DEFINITION, NATURE AND OBJECTIVES OF THE INVESTIGATION PLANNING

Keywords: plan, planning, version, thinking, investigation, crime

The article discusses the concept of planning the disclosure and investigation of crimes under investigation of investigators of the Interior.



ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ В СИСТЕМЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ (ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ)



Одерий А. В.*

Ключевые слова: эксперт-криминалист, обеспечение учебного процесса, самостоятельная работа, комплексные экзамены

Одним из участников уголовного процесса, на которого полагаются и от которого ожидают иногда, казалось бы, невозможного, был и остается эксперт. Как известно, еще в конце XIX века ученые-практики обратили внимание на полезность и целесообразность использования сведущих лиц (специалистов, экспертов) при проведении расследования уголовных дел. Так, Ганс Гросс в своей знаменитой работе «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» указывал: «...Следует помнить, что при известном умении пользоваться экспертами, хотя и не очень высокой компетентности, судебный следователь имеет возможность достигнуть

* *Одерий А.В.* - начальник кафедры криминалистики Донецкого юридического института МВД Украины, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции.

вполне ценных для дела результатов»¹. Именно этим он и аргументировал важность использования специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений.

Безусловно, потребность милиции в экспертах неоспорима, поэтому их подготовка имеет место и в системе учебных заведений МВД Украины. В настоящее время насчитывается восемь таких заведений, но лишь два из них непосредственно задействованы в данном процессе – речь идет об Учебно-научном институте подготовки следователей и криминалистов Киевского национального университета внутренних дел и Донецком юридическом институте МВД Украины.

Вопросы подготовки экспертов периодически вызывают дискуссии как среди ученых, так и среди практиков, что находит отражение в научных публикациях², мы же коснемся лишь некоторых из них.

1. Сложно оспорить тот факт, что подготовка эксперта-криминалиста экономически затратна, поскольку она требует наличия специализированной, как правило – дорогостоящей, техники, в том числе и криминалистической, расходных материалов, специально подготовленных аудиторий, лабораторий, полигонов, что обеспечивает техническую сторону учебного процесса. Действительно, обучение, к примеру, сотрудника оперативных подразделений менее затратно, а вот подготовку эксперта без соответствующего технического обеспечения представить сложно. Конечно, в идеале следовало бы именно в учебных заведениях иметь современную технику, чтобы уже во время обучения курсант имел возможность не только с ней ознакомиться, но и овладеть практическими навыками. Однако нам это пока не под силу.

Сложно судить об обеспеченности азербайджанских, таджикских и иных коллег из стран СНГ, но наши учебные заведения не могут похвастаться современной техникой, и лишь благодаря взаимодействию с практическими подразделениями курсанты имеют доступ к ней. Иными словами, руководитель практического органа, в частности научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (далее – НИЭКЦ) при УМВД Украины (в нашем случае – в Донецкой области), допускает курсантов к дорогостоящему оборудованию, повышая риски выведения его из строя.

2. В 2006–2007 годах нам довелось сотрудничать с китайскими коллегами. К примеру, в Шеньянском университете уголовной полиции, одном из 33 ведомственных учебных заведений полиции Китая, практически каждая аудитория имеет, в зависимости от своей функциональной направленности и вида исследования, соответствующее современное техническое наполнение. А что касается учебных площадей, то только корпус криминалистики насчитывает «всего лишь» одиннадцать этажей,

¹ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – С.84.

² Моїсєєв О. М. Вдосконалення підготовки експертів із спеціальних видів досліджень у вищих навчальних закладах МВС України / О. М. Моїсєєв, О. В. Одерій // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. Вип. 1 / Держ. наук.-дослід. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутрішніх справ України. – Одеса : ЛАТСТАР, 2000. – С. 155–160; Орлов Ф. П. К вопросу о подготовке экспертов / Ф. П. Орлов // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий : материалы межведомств. науч.-практ. конф. В 3 ч. Ч. 1. – Саратов : СЮИ МВД России, 2002. – С. 51–56; Россинская Е. Р. Некоторые проблемы общей теории судебной экспертизы и подготовка экспертов судебных инженерно-технических экспертиз / Е. Р. Россинская // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий : материалы межведомств. науч.-практ. конф. В 3 ч. Ч. 2. – Саратов : СЮИ МВД России, 2002. – С. 3–8; Харламова И. Ю. Проблемы математического образования при подготовке экспертов-криминалистов в вузах МВД / И. Ю. Харламова // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий : материалы межведомств. науч.-практ. конф. В 3 ч. Ч. 2. – Саратов : СЮИ МВД России, 2002. – С. 36–41; Комісаров М. Л. Проблеми та сучасний стан підготовки фахівців для підрозділів Експертної Служби України / М. Л. Комісаров, Н. О. Комісарова // «Актуальні проблеми організації судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів на сучасному етапі» : міжнародна наук.-практ. конф. - Київ, 2013. – С. 18-20.

хотя все относительно.

В общении с преподавателями мы коснулись и вопроса эффективности использования современного оборудования в учебном процессе. Их ответ был лаконичен и прост:

1) государство финансирует приобретение современного оборудования при соответствующем обосновании его необходимости в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности;

2) на этом оборудовании:

а) обучаются курсанты;

б) выполняются учебные и научные исследования, а также судебные исследования по реальным уголовным делам, назначаемые практическими органами.

Иными словами, научно-преподавательский состав имеет право на самостоятельное проведение определенных судебных экспертиз.

Можно обоснованно предположить, что допуск научно-преподавательского состава к самостоятельному проведению судебно-экспертных исследований вполне разрешимая задача и у нас. Так, в системе образования Украины подобное практикуется. Обратимся хотя бы к медицинским вузам, где многие из числа научно-преподавательского состава являются практикующими врачами. Для нашей системы, по-видимому, это тоже применимо при принципиальном согласии руководства Государственного НИЭКЦ МВД Украины.

3. В настоящее время Украина ориентируется на европейскую систему образования, предполагающую модульное обучение и делающую упор на самостоятельную работу обучаемого. Естественно, не обходит это стороной и ведомственные вузы. В связи с этим мы заинтересовались мнением ученых – выходцев из бывшего СССР, которые оказались за рубежом и преподают в вузах Европы. Их мнение было интересно даже потому, что, получив образование и достигнув научных вершин «здесь», они имеют возможность сравнить системы образования. Наши поиски увенчались успехом. Доктор физико-математических наук В. Доценко¹ [7], не претендуя на «роль пророка из будущего», поведал свои мысли, которые свелись к тому, что обучаемые «тупеют», о творческом подходе речь вообще не идет и если подобная «алгоритмизация» жизни и в самом деле есть магистральная дорога дальнейшего развития человечества, то ему не по пути*. Мнение ученого совершенно понятно, и согласиться с ним или нет – это право каждого. Однако приведенная информация крайне тревожна. Так, с учетом возможного уменьшения аудиторных часов, в том числе и по специализированным дисциплинам, можно прийти к ситуации, в которой (как пример) ученик музыкальной школы обучается и оттачивает свое мастерство владения музыкальным инструментом по ...самоучителю, а в нашем случае – будущий эксперт приобретает навыки и умения по ...учебнику.

4. Учебная программа по подготовке эксперта отличается от иных

¹ Доценко В. Пятое правило арифметики / В. Доценко // Наука и жизнь. – 2004. – № 12. – С. 20–26.

* Приведем начало этой статьи, которое, по нашему мнению, красноречиво свидетельствует о тенденциях европейского образования: «Историки до сих пор спорят: как же могло получиться, что такие мудрые и образованные древние египтяне столь быстро разучились строить свои замечательные пирамиды? Все произошло на протяжении буквально нескольких поколений (на рубеже IV и V династий, около XXVI века Р.Х.). И в самом деле, это была поразительная историческая катастрофа: веками учились, по крохам совершенствовались мастерство, передавали все это из поколения в поколение, накапливали знания и опыт, потом выстроили свои три Великие пирамиды (Хеопса, Хефрена и Микерина) и вдруг разом все забыли, потеряли навык, умение и мастерство, перестали понимать элементарные вещи. Что особенно удивляет – это произошло как бы само по себе, безо всяких войн и нашествий варваров. Все, что было построено после, выглядело лишь как жалкое подобие Великих пирамид и сейчас представляет собой не более чем груды развалин. Я теперь знаю, как такое может происходить: дело в том, что уже пятый год преподаю физику и математику в Парижском университете...»

специализаций в сторону усложнения. Так, наряду с традиционным комплексом юридических дисциплин программа предусматривает ряд сложных специальных курсов. На последнем курсе обучения курсанты экспертных групп, помимо государственных экзаменов, сдают и экзамены на право самостоятельного проведения криминалистических экспертиз. Для этого государственным НИЭКЦ МВД Украины из числа практических работников экспертных подразделений различных уровней создается экспертно-квалификационная комиссия, которая и оценивает профессиональную пригодность курсанта, а значит и тех, кто его обучал, т. е. научно-преподавательский состав. Иными словами, обучают одни, а оценивают работу другие. Таким образом, эксперт:

а) обучается по более сложной программе, в отличие от иных специализаций (по крайней мере имеющихся в нашем учебном заведении);

б) подвержен сложному комплексному экзамену вышеуказанной комиссией.

Если опустить некоторые дискуссионные вопросы, связанные с методикой проведения указанного экзамена, то, на наш взгляд, такое положение дел следует отнести к категории «производственная необходимость», но именно такая перспектива иногда и является отпугивающим фактором в выборе абитуриентом профессии. Видимо, для большей привлекательности экспертной специализации следует на качественно иной уровень поставить работу по отбору абитуриентов.

Таким образом, изложенное отражает лишь часть вопросов подготовки экспертов в Украине, но изучение и обобщение опыта зарубежных коллег будет весьма полезным для улучшения качества подготовки курсантов экспертной специализации.

ОМОДА НАМУДАНИ ЕКСПЕРТОН ДАР НИЗОМИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ВҚД УКРАИНА (ҶАНБАҲОИ АЛОҲИДА)


Вожаҳои калидӣ: эксперт-криминалист, таъмини ҷараёни таълим, кори мустақилона, имтиҳоноти маҷмӯӣ

Дар мақола масъалаҳои баҳсталаб оид ба омода намудани эксперт-криминалистон дар муассисаҳои таълимии ВҚД Украина баррасӣ карда шудааст.

PREPARATION OF EXPERTS IN THE SCHOOLS MIA UKRAINE (SOME ASPECTS)

Keywords: crime scene investigator, technical and criminalistics equipment of educational process, self-dependent work, complex examinations.

The article deals with some problematic issues of crime scene investigators training in the higher establishments of Ministry of Internal Affairs of Ukraine.



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПОНЯТИЯ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И МЕХАНИЗМ ЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ



Волынец В.В.*

Ключевые слова: позитивный опыт, инновации, критерии, апробация, внедрение, органы внутренних дел.

В сложных условиях политической и финансовой нестабильности, в Украине наблюдается увеличение количества преступлений совершённых организованными преступными формированиями направленными против жизни и здоровья граждан с целью получения материальных выгод. Таким образом перед органами внутренних дел, а именно перед спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью встает задача поиска новых эффективных форм и методов работы, внедрения передового опыта.

Однако следует отметить, что этому процессу предшествует целый ряд действий: это выявление передового опыта, его изучение, обобщение, внедрение в практику деятельности спецподразделений по борьбе с организованной преступностью МВД и территориальных органов внутренних дел, оценка полученных результатов.

В данной статье нами рассматривается лишь первая (начальная) стадия, а именно выявление передового опыта, критерии его определения. Изучение проблемы показывает, что на первом этапе, а впрочем как и на остальных (разработки и внедрения) также имеются проблемы, суть которых заключается в отсутствии механизма выявления передового опыта, в первую очередь, посредством использования критериев его определения¹. В ведомственных нормативных актах², а также в научной литературе эти критерии пока еще четко не определены, вследствие чего практические подразделения на местах по-разному подходят к выявлению передового опыта; ими опыт признается таковым по своему усмотрению. Нередко при этом происходит подмена понятия «передовой опыт» на «методические рекомендации».

При изучении данной проблемы возникает множество вопросов о том, что именно можно считать передовым опытом, по каким признакам следует определять, являются ли этот опыт действительно передовым.

Отсутствие единообразия в научных подходах создает серьезные трудности в своевременном выявлении передового опыта и его внедрении. Объективная реальность практики такова: любое промедление в решении этой проблемы ведет не только к ухудшению конечного результата деятельности, в частности специальных подразделений по борьбе с организованной и экономической преступностью, но и к снижению уровня эффективности борьбы с разного вида преступлениями.

Новому руководству МВД Украины пока ещё полностью не осознано данную проблему в целом. Приказ МВД Украины № 60 25 января 2012 г. лишь засвидетельствовал позицию о необходимости изучения и внедрения передового опыта. Вместе с этим, все управленческие, в том числе и контрольные функции были переданы в один из ВУЗов МВД Украины. Таким образом, руководство МВД самоустранилось от функций связанных с координацией процессом внедрения передового опыта.

Мы утверждаем, что создаваемая методика должна быть максимально приближена к потребностям практики спецподразделений МВД Украины по борьбе с организованной преступностью, служить задачам поиска новых форм и методов

* Волынец В.В. - старший научный сотрудник Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины (volynets_v@ukr.net).

¹ Волынец В.В. Правовые и организационные основы внедрения передового опыта работы органов внутренних дел в учебный процесс // Бюлетень по обмену опытом работы МВД Украины. – 2013. - № 193 дск. – С.150.

² О механизме выявления, обобщения и внедрения позитивного опыта работы в ОВД Украины: методические рекомендации.. – К.: Национальная академия внутренних дел Украины. 2004. – С.3.

борьбы с преступностью и иными преступлениями.

Однако разработка критериев и методики определения передового опыта невозможна без предварительного уяснения смысла понятия «передовой опыт».

Изучение ведомственных нормативных актов показывает, что этому понятию еще нигде не дано четкое определение, и оно по-разному истолковывается в различных документах. Среди ученых также нет единства мнений в этом плане: одни авторы передовой опыт связывают только наличием новшеств, другие же – с полученным от внедрения этого опыта результатом, третьи несколько шире рассматривают содержание передового опыта.

Приведем некоторые определения передового опыта. По мнению авторов, передовой опыт - это новаторский подход, ведущий к повышению эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел. В его содержании ими подчеркивается новизна, актуальность и практическая значимость. С учетом этого авторы склонны считать, что внедрение передового опыта – наиболее приемлемый вариант решения задач, стоящих перед подразделениями милиции¹.

Несколько иную точку зрения, где передовой опыт рассматривается как получение максимального конечного результата при заданных затратах либо минимизация затрат на достижение желаемого результата, отстаивают другие авторы. Ключевым понятием в содержании данного определения выступают затраты, которые должны строго учитываться. Устанавливается как бы верхний предел издержек.

Авторы следующего определения передовой опыт связывают с описанием новых схем (способов) совершения общеуголовных и экономических преступлений и выстраиванием соответствующего алгоритма действий по их своевременному выявлению и пресечению. Определение построено на одном отдельно взятом элементе механизма совершения преступления. Считается, что такой подход вряд ли приемлем, потому как другие элементы не охвачены его содержанием.

Еще одно определение, где утверждается, что передовой опыт – это организационные инновации, позволяющие существенно повысить эффективность деятельности подразделений органов внутренних дел. И здесь возникают вопросы: почему только организационные инновации положены в основу, и где тогда система действий тактического плана?

Иными словами, анализируемое определение сформулировано очень узко.

Большой разход мнений среди научных и практических работников свидетельствует о возросшем интересе к проблеме понятия и содержания передового опыта.

Суммируя сказанное, предлагаем свое определение. Передовой опыт, на наш взгляд, – это совокупность новых более прогрессивных знаний, умений и навыков, применяемых в борьбе с преступлениями в целях повышения эффективности деятельности спецподразделений по борьбе с организованной преступностью. Мы исходим из того, что принципиально важным в содержании передового опыта является совокупность новых знаний, умений и навыков, наличие которых создает все необходимые условия для более эффективной деятельности подразделений ОВД. В этом смысле понятие «передовой опыт» наполнено новым содержанием и гораздо шире, нежели вышеизложенные.

Между тем следует отметить, что универсального определения может и не быть. Наука не стоит на месте, она развивается, вносит все новые и новые знания, в том числе и в терминологию.

Говоря о данном понятии, мы исходим прежде всего из следующего вывода: если опыт передовой, то его непременно связывают с эффективностью влияния на конечные результаты деятельности спецподразделений органов внутренних дел по

¹ Малахова Н.В. Организационно-правовые основы инновационной деятельности в органах внутренних дел: Дис. на получение научной степени канд. юр. наук. – М., 2001. – С.24.

предупреждению и раскрытию преступлений. В то же время не исключаем, что на этот счет могут быть и другие точки зрения.

Однако и четко сформулированное понятие, и работа по выявлению, изучению, обобщению передового опыта не может гарантировать достижения желаемых результатов при его внедрении. На наш взгляд, невозможно механическое копирование такого опыта. Для результативной работы в другом регионе должны быть созданы соответствующие условия: наличие квалифицированных специалистов, технического оснащения, отлаженного механизма взаимодействия с другими подразделениями и службами органов внутренних дел, соответствующих финансовых и иных ресурсов и т.д.

Мы полагаем, что везде и во всем необходим творческий подход и даже там, где осуществляется практическое внедрение апробированного опыта, как правило, приносящего желаемый результат.

Сложности возникают не только с понятием передового опыта, но и с ответом на вопрос: где и у кого можно его перенять? Значит, необходимо выработать критерии его выявления.

В энциклопедическом словаре понятие критерия определяется в нескольких его значениях: во-первых, это признак, на основании которого формируется оценка качества объекта, процесса, во-вторых – мерило этой оценки.

Оттолкнувшись от приведенных понятий, к числу критериев, на наш взгляд, следует отнести следующие принципы:

– *исследовательский подход*. Допустим, что впервые усилиями одного из подразделений МВД Украины отдельно взятой области раскрыта схема совершения финансовых преступления через сеть Интернет. Более того, не только выявлена схема, но и разработан алгоритм действий по документированию фактических данных, которые в последующем могут быть использованы в процессе доказывания. Это, на наш взгляд, можно отнести к новому опыту;

– *минимизацию затрат* (трудовых, ресурсных, финансовых и иных). Полагаю, что данный признак является определяющим, особенно в условиях недофинансирования бюджета;

– *повышение вероятности получения позитивного (требуемого) результата*. Внедряемая в практику деятельности подразделений МВД Украины форма работы должна быть более прогрессивной, нежели та, которая использовалась до недавнего времени. Иначе теряется всякий смысл указанного признака. Если учесть, что инновация применяется в первую очередь на приоритетных направлениях деятельности подразделений борьбы с организованной преступностью и противодействие коррупции в органах власти и управления; предупреждение и раскрытие экономических и налоговых преступлений в сфере финансирования государственных целевых программ и национальных проектов и т.д., то печально, когда по причине низкого условия организации оперативно-розыскной деятельности опыт не дает желаемого эффекта;

– *отсутствие широкой распространенности наиболее приемлемой на сегодня формы работы*. Здесь речь идет о локальной практике применения наиболее эффективных форм и методов борьбы с организованной преступностью. Отсюда вытекает, что если опыт получил достаточно широкое распространение на данный период, то нет необходимости отнесения его к числу передовых. На деле получается, что отдельные территориальные подразделения уже вооружены им, а другие могут даже и не знать о его существовании. Возникает настоятельная потребность в равномерном распространении передового опыта, наработанного в отдельно взятом регионе, чтобы не тратить зря имеющиеся ресурсы.

Многие регионы остро нуждаются в обобщении этого опыта для последующего его внедрения;

– *апробацию* (экспериментальная проверка). Например, проверка алгоритма

выявления и документирования преступных действий разрабатываемых испытывается на объектах той или иной отрасли деятельности. Когда опыт не теоретическая конструкция (модель), а апробирован на практике, и доказано, что его внедрение дает положительный эффект, коэффициент полезного действия гораздо выше.

Наряду с указанными признаками, учитываемыми при определении наличия передового опыта, отдельные научные работники к их числу также относят *прогрессивную форму работы*. Что же здесь имеется в виду? На наш взгляд, это совершенствование различных форм оперативно-розыскной деятельности, в частности оперативной разработки, одной из основных задач которой является документирование. Давайте вспомним, что экстенсивный метод работы никогда не поощрялся. А тем более сейчас, в условиях кризиса, когда все стараются ориентироваться на интенсивный путь развития. Интенсификация предполагает поиск эффективных форм, в том числе в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Отметим одну немаловажную деталь: лишь по одному из признаков нельзя судить о наличии либо отсутствии передового опыта в том или ином подразделении, для этого их необходимо принимать во внимание в совокупности.

Прежде всего, как нам представляется, в интересах практики уже сегодня нужна новая, современная методика (определенный порядок действий) выявления передового опыта¹. С ее наличием мы связываем расширение возможностей по обмену опытом.

Более того, наличие определенной последовательности осуществления поисковых действий значительно облегчило бы руководителям органов внутренних дел своевременное обнаружение такого опыта. Мы исходим из того, что такая методика должна носить системный характер, и она должна состоять из множества взаимосвязанных видов деятельности. Со своей стороны предлагаем примерный вариант структуры методики выявления передового опыта.

Этот процесс, на наш взгляд, должен начинаться с научного обеспечения деятельности органов внутренних дел. По большому счету передовой опыт есть результат научного обобщения практики деятельности указанных подразделений. Умелая синхронизация теории и практики оперативно-розыскной деятельности создает необходимую предпосылку для успешного его использования. К сожалению, наукой слабо разработан понятийный аппарат и критерии определения передового опыта. В этом плане, на наш взгляд, она несколько отстает от потребности практики.

Процесс выявления передового опыта также требует осуществления мониторинга, и по нашему мнению, здесь должны использоваться следующие его разновидности: мониторинг общественного мнения об эффективности деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью на территории той или иной области; мониторинга публикаций в средствах массовой информации; мониторинга и обобщения опыта использования научной продукции в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью.

В структуре методики выявления передового опыта анализу деятельности подразделений органов внутренних дел отводится значительное место. При анализе целесообразно использовать различные способы выявления передового опыта: анкетирование (опрос) практических работников; инспектирование подразделений; контрольные проверки и целевые выезды в ОВД для изучения состояния дел по организации внедрения научных разработок в их деятельность; изучение ведомственных научных периодических изданий; изучение информационных фондов научно-технической информации государственного, ведомственного или регионального уровней; изучение библиотечных фондов и электронных банков данных

¹ *Волынец В.В.* Теоретические и практические основы внедрения позитивного опыта в деятельности органов внутренних дел / Волынец В. В. // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика) // Научно-практический журнал. – 2012. № 2 (28). – С.159. Электронная версия: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bozk/texts.html.

научно-методической литературы, отечественного и зарубежного опыта деятельности правоохранительных органов.

Среди элементов рассматриваемой структуры научно-методическое сопровождение процесса выявления передового опыта имеет определяющее значение, но ни в коей мере не завершается разработкой лишь его механизма. Научное обеспечение именно на стадии фактического применения во многом создает условия для повышения отдачи использования передового опыта.

Важна и оценка влияния передового отечественного и зарубежного опыта на эффективность борьбы с преступностью. Здесь необходимо учитывать множество других факторов.

С выявлением передового опыта связаны оценка целесообразности использования передового опыта в практической деятельности подразделений органов внутренних дел других регионов; отбор и направление материалов отечественного и зарубежного опыта в подразделения органов внутренних дел для внедрения их в оперативно-служебную деятельность; анализ недостатков передового опыта и научных рекомендаций, выявленных в процессе их использования.

Методика состоит из множества составных частей, которые невозможно механически объединить в одно целое, необходима их взаимосвязь по видам деятельности. Последовательное осуществление этих действий позволит получить ответ на вопрос о наличии передового опыта.

Складывается парадоксальная ситуация: инновационная деятельность должна присутствовать в тех подразделениях органов внутренних дел, которые имеют высокие результаты борьбы с организованной преступностью. На самом деле это не совсем так, не всегда «передовики» могут ответить на вопрос, каким образом им удалось вырваться вперед. Естественно, для этого и неинновационных способов достаточно много: например, постановка на учет всех эпизодов одного уголовного дела как отдельных преступлений либо малозначительных деяний. Следовательно, даже там, где выше эффективность деятельности, не всегда можно найти передовой опыт, и результаты вряд ли могут служить ориентиром для его выявления. Между тем было бы ошибочно совершенно проигнорировать результаты деятельности.

Сформулированные нами некоторые подходы к определению передового опыта далеко не исчерпывают всех аспектов этой проблемы. Многие затронутые в настоящей статье вопросы далеко не бесспорны и могут послужить отправной точкой для глубокого изучения проблемы критериев определения и механизма выявления передового опыта в системе органов внутренних дел.

ЧЕНАКҲОИ АСОСИИ МАФҲУМИ ТАҶРИБАИ ПЕШҚАДАМИ МЕХАНИЗМИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ОН ДАР СИСТЕМАИ ВОХИДҲОИ МАХСУСИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ҚИНОЯТКОРИИ МУТАШАККИЛОНАИ МАҚМОТИ ҚОРҲОИ ДОХИЛӢ

Вожаҳои калидӣ: таҷрибаи мусбӣ, навигарӣ, ченак, маъкул доништан, ҷорӣ намудан, мақмоти қорҳои дохилӣ


Дар мақола яке аз масъалаҳои назарраси идора намудани мақмоти қорҳои дохилӣ - ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадам ва татбиқ намудани он дар асоси принципҳои илмӣ бо тақияи таҷрибаи хоричӣ ва қорқардҳои хусусӣ кушода шудааст. Таҳлили таҷриба гузаронида шуда, санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки таҷрибаи пешқадамро дар бар мегиранд, нишон дода шуда, роҳҳои муккамалкунии амаликунии шаклу усулҳои фаъолияти мақмоти қорҳои дохилӣ пешниҳод карда шудаанд.

THE MAIN CRITERIA FOR THE CONCEPT OF THE BEST PRACTICES AND THE MECHANISM FOR ITS DETECTION IN SPECIAL ANTI-ORGANIZED CRIME LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Keywords: positive experience, innovation, criteria, testing, implementation, enforcement body.

Implementation of the advanced work experience and its adoption with regard to the scientific principles, based on the international experience and own work is one of the essential problem of the management in the Internal Affair Bodies, which researched in the article.

The analysis of use of the accumulated work experience has been realized, the legal norms, which referred to the field of influence of advanced experience have been brought, the improving ways of new forms of the realization mechanism, methods of activity in Internal Affairs has been offered in this article.



Ф АНҶОИ ҶАМЪИЯТӢ ВА ИЛМҶОИ ТАБИӢ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ



СУЩНОСТЬ И МЕСТО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ



Джурабоев Г.Д.,*
Гафуров М.Х.**,
Вазиров Х.З.***

Ключевые слова: планирование, государство, управление, модель, рынок

Государственное управление и регулирование экономическими процессами – необходимое условие для обеспечения устойчивого развития экономики. Относительно роли государственного регулирования экономикой имеются различные научные концепции. Одна из них исходит из известного принципа *laissez faire et laissez passer* (пусть все идет своим чередом), провозглашенного еще физиократами. Сторонники этой концепции считают, что “невидимая рука рынка” (то есть рыночные законы) все исправит и отрегулирует без вмешательства органов государственного управления¹.

Альтернативная точка зрения состоит в том, что государство должно использовать возможно больший арсенал экономических и централизованных методов управления экономикой, добиваясь, во-первых, большей сбалансированности пропорций; а во вторых, – выполнения социальных, экономических, правовых и т.п. норм, непопадающих под законы рынка (в областях так называемого фиаско рынка).

Последовательным сторонником *laissez faire* был, в частности, идеолог экономического либерализма Людвиг фон Мизес (XIX в. прошлого столетия). Ярким адептом государственного регулирования экономики, жившим примерно в этот же исторический период, был Джон Мейнард Кейнс, основавший целое научное направление, получившее название “кейнсианство”. Дискуссия по этому вопросу продолжается и в наши дни.

Точка зрения автора состоит в том, что необходимо сочетание рыночной свободы и государственного регулирования. При этом должен соблюдаться баланс равновесия этих противоположных начал, чего (как показывает опыт), не всегда удается достичь в проводимой государственной экономической политике. Так, разразившийся в 2008-2009 гг. мировой финансовый кризис был следствием нарушения этого баланса, чрезмерного дерегулирования финансового и ипотечного рынка в США.

* Джурабоев Г.Д. – заведующий кафедрой государственного и местного управления Института предпринимательства и сервиса Республики Таджикистан, доктор экономических наук, профессор.

** Гафуров М.Х. – профессор факультета №1 Академии МВД Таджикистана, кандидат технических наук.

*** Вазиров Х.З. – старший научный сотрудник Института экономики и демографии АН Республики Таджикистан.

¹ Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968.

Кроме того, мы считаем, что эффективность баланса соотношения рыночной свободы и государственного регулирования определяется конкретными историческими условиями функционирования государства. Так, в годы кризисов, войн, природных катастроф, радикальных экономических реформ и других катализаторов и поворотных моментов в истории, роль государства в регулировании экономики должна возрастать. Характерным историческим примером здесь является опыт Великой депрессии в США, когда были усилены функции государственного регулирования экономикой. В частности был принят Новый курс Ф.Д. Рузвельта, который проявился в комплексе мер по ограничению свободы банковской деятельности, государственном заказе на общественно значимые работы (строительство дорог и развитие инфраструктуры), поддержке малого бизнеса.

Необходимость в значительном усилении управления экономическими процессами имеется и в странах, вступивших на путь рыночных реформ и осуществляющих серьезную трансформацию социально-экономической системы, к числу которых относится и Республика Таджикистан.

Успешное проведение реформ невозможно без государственного регулирования экономики, которое, при этом, должно осуществляться не только путем директив и прямого выделения государственных средств на развитие приоритетных направлений промышленной политики и строительство социально значимых объектов, но и посредством стимулирования бизнеса к инвестированию средств на цели, намеченные государственными органами управления. Для формирования таких стимулов необходимо использование экономических рычагов, создающих условия для ведения бизнеса, к числу которых относятся дифференцированные налоговые ставки, таможенные пошлины, тарифы, цены на отдельные социально значимые продукты и услуги, ставка банковского рефинансирования, всевозможные экономические преференции и т.п.

Важная роль государства в повышении эффективности экономики стран, как с развитым, так и формирующимся рынком, определяет актуальность исследования системы понятий, связанных с государственным управлением и государственной экономической политикой. К основным понятиям в этой области относятся «управление», «регулирование» и «планирование».

Управление – функция системы, ориентированная:

1. либо на сохранение существенных свойств системы, утрата которых означает ее разрушение;
2. либо на достижение конкретной цели, формируемой извне системы – плана, программы, желаемого состояния системы¹.

Регулирование – специальный случай управления, когда оно сводится к обеспечению требуемых выходных параметров системы, существенных для ее функционирования, при изменении условий внешней среды.

Планирование – составной компонент управления, состоящий в формировании целей, а так же в увязке этих целей с имеющимися у системы ресурсами.

Управление является объектом исследования кибернетики; управление экономическими системами исследуется экономической кибернетикой.

С позиций экономической кибернетики упрощенная модель государственного управления рынком может быть представлена схемой на рис.1.

Предложенная нами концептуальная схема рис.1 состоит из 8 блоков, обозначенных (в соответствии с общепринятой терминологией) следующим образом:

¹ Экономико-математический энциклопедический словарь // Под ред. Данилов-Данильян В.И.– М.: Инфра-М, 2003.




Рис. 1. Концептуальная модель взаимодействия государства и рынка

P – производство (production);

C – комплекс социально-экономических потребностей, норм требований, предъявляемых обществом к экономической системе (complex social demands);

S – предложение (supply);

D – потребность (demand);

π – рыночные цены (price);

M – управление (management, contract);

G – органы государственного управления; правительство (government);

PR – целевая программа, формируемая государством (program).

На схеме, рис. , штрихпунктирной стрелкой выделен собственно рыночный механизм; пунктирной – показано долгосрочное воздействие производства на формирование общественных потребностей. Данные потребности формируются также со стороны государства (например, через СМИ или правоохранительные институты) и отображаются в некоторых целевых установках (планах, ориентирах, программах), доводимых методами прямого или косвенного (экономического) воздействия до производства. При этом рынок выступает как механизм обратной связи, регулирующий производство, и дополняющий государственное регулирование.

Следующий комплекс понятий связан со стратегическим планированием развития экономических объектов и систем.

Теоретические основы стратегического планирования были заложены в начале XX в. в послереволюционной России, когда возникла настоятельная необходимость преобразования полуразрушенной экономики страны. основополагающими теоретическими источниками этих преобразований явились положения марксизма о необходимости планомерного руководства хозяйственными системами, достигшими высокого уровня обобществления в целях обеспечения пропорционального развития экономики¹, и новая для того времени концепция российских ученых (В.И. Вернадского, Г.М. Кржижановского, Н.Д. Кондратьева, В.А. Базарова и других) по научно-техническому преобразованию экономики страны на основе электрификации народного

¹ Ленин В.И. Об едином хозяйственном плане. – Полное собр. соч., том 42.

хозяйства. Таким образом в России в 1920г. впервые в мире был принят долгосрочный стратегический план – план ГОЭРЛО.

Стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей экономического объекта и путей их достижения.

Стратегическое планирование обеспечивает основу всех управленческих решений, т.к. оно определяет направление деятельности и служит целевым ориентиром управленческого и исполнительного звеньев как для любой организации, в первую очередь для хозяйствующих субъектов, так и для государства в целом.

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план. Он должен разрабатываться с точки зрения перспективы развития объекта планирования. Стратегическое планирование дает возможность управленческому аппарату определиться с направлением и темпом развития, определить глобальные тенденции внутренней и внешней окружающей сред, понять, какие организационные и структурные изменения необходимо произвести, какие инструменты являются наиболее эффективными при достижении поставленных целей.

Стратегическое планирование до последнего времени было прерогативой крупных международных концернов, однако в условиях глобализации оно становится все более актуальным для всех социально-экономических образований: как для среднего и малого бизнеса, так и для отраслей народно-хозяйственного комплекса государства.

Процесс стратегического планирования развития экономического объекта состоит из нескольких этапов:

1. Определение миссии и целей.
2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых сторон объекта.
3. Выбор стратегии.
4. Реализация стратегии.
5. Оценка и контроль выполнения.

Стратегия – это комплекс решений, имеющих масштабный, долговременный и необратимый характер¹.

Целевая функция начинается с установления миссии объекта, выражающей философию и смысл его существования.

Миссия – это концептуальное намерение двигаться в определенном направлении. Обычно в ней детализируется статус объекта, описываются основные принципы его работы, намерения руководства, а также дается определение самых важных его характеристик. Миссия выражает устремленность в будущее, показывает то, на что будут направляться усилия объекта, какие ценности будут при этом приоритетными. Поэтому миссия не должна зависеть от текущего состояния объекта, на ней не должны отражаться финансово-экономические проблемы государства, текущие природные катаклизмы и прочее.

Цель – это конкретизация миссии объекта в форме, доступной для управления процессом их реализации. Основные характеристики цели заключается в следующем:

- четкая ориентация на определенный интервал времени;
- конкретность и измеримость;
- непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и ресурсами;
- адресность и контролируемость.

Исходя из миссии и целей существования социально-экономического образования строятся его стратегии развития и определяется экономическая политика.

Стратегический анализ является основным элементом стратегического планирования. Стратегический анализ выступает в качестве инструмента стратегического управления, с помощью которого управленческий аппарат выявляет и оценивает состояние объекта с целью определения оптимального направления его развития и необходимой для этого ресурсной базы.

¹ Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Издательство "Дело", 2008.

Основным методом стратегического анализа, как на уровне единичного хозяйствующего субъекта, так и на общегосударственном уровне, на сегодняшний день является построение двухмерных матриц. С помощью таких матриц происходит сравнение базовых характеристик объекта; для хозяйствующих субъектов - производственных единиц, процессов и продуктов по соответствующим критериям.

Выделяют три подхода к формированию матриц:

1. Табличный подход, при котором значения варьирующихся параметров возрастают по мере удаления от графы наименования этих параметров. При этом анализ портфеля ведется от левого верхнего угла к правому нижнему.

2. Координатный подход, при котором значения варьируемых параметров возрастают по мере отдаления от точки пересечения координат. Анализ портфеля здесь ведется от левого нижнего угла к правому верхнему.

3. Логический поход, при котором анализ портфеля ведется от правого нижнего угла к левому верхнему. Такой поход получил наибольшее распространение в зарубежной практике.

Анализ окружающей среды является составной частью стратегического анализа. Результатом анализа окружающей среды является информация, позволяющая определить текущее положение анализируемого объекта в рассматриваемой системе объектов. Анализ окружающей среды предполагает изучение трех ее составляющих:

- внешней среды;
- непосредственного окружения;
- внутренней среды объекта.

Анализ внешней среды включает изучение влияния на объект различных внешних факторов, сущность и природа которых зависит от сущности, природы и масштабов анализируемой системы. Для различных социально-экономических образований этими факторами могут являться: экономика, правовое регулирование и управления, политические процессы, природная среда и перспективы ее изменения, ресурсы, социальная и культурная составляющие общества, научно-технические и технологические достижения, инфраструктура анализируемой системы и прочее.

Непосредственное окружение объекта составляют объекты системы, непосредственно взаимодействующие с анализируемым объектом в процессе его функционирования.

Анализ внутренней среды вскрывает возможности, потенциал, позитивные и негативные составляющие анализируемого объекта, которые необходимо учитывать в процессе планирования направлений, ресурсов и методов достижения поставленных целей.

Стратегический выбор предполагает формирование альтернативных направлений развития объекта, их сравнительную оценку определение лучшей стратегической альтернативы. Для качественной оценки стратегической альтернативы используются специальные инструменты, определяемые сущностью, природой и масштабом анализируемых объекта и системы исследования. Основными составляющими этих инструментов являются количественные методы прогнозирования, сценарии процесса планируемого развития и сравнительный анализ целевых показателей.

Оценка альтернативных стратегий должна учитывать:

- адекватность результата перспективного исполнения стратегии ее целям и задачам;
- наличие необходимого потенциала реализации стратегии, включая ресурсную базу;
- степень рисков поэтапной реализации стратегии.

При разработке плана стратегии развития социально-экономического объекта обязательно учитываются:

- динамическая конкурентная позиция объекта в стратегической системе его

функционирования;

- перспектива развития самой стратегической системы;
- факторы, влияющие на плановое развитие объекта в привязке к сценарию осуществления стратегии.

Реализация стратегии является процессом выполнения стратегического плана по достижению поставленных целей. Реализация стратегии осуществляется в краткосрочной и среднесрочной перспективе по разработанным программам, бюджетам и процедурам.

Контроль деятельности по реализации стратегии осуществляется посредством системной динамической дискретной отрицательной обратной связи. И. Ансофф¹ применительно к стратегическому управлению хозяйственной организации, формулирует следующие принципы стратегического контроля:

1. Из-за неопределенности и неточности расчетов стратегический проект может легко превратиться в пустую затею. Допускать этого нельзя, расходы должны приводить к запланированным результатам. Но в отличие от обычной практики производственного контроля внимание должно быть сконцентрировано на окупаемости расходов, а не на контроле за бюджетом.

2. В каждой контрольной точке необходимо сделать оценку окупаемости расходов в течении жизненного цикла нового товара. До тех пор пока окупаемость превышает контрольный уровень, реализацию проекта следует продолжать. Когда она окажется ниже этого уровня, следует рассмотреть и другие возможности, в том числе прекращение проекта.

Говоря о стратегическом планировании более масштабных социально-экономических образований, таких как отрасли экономики или народно-хозяйственный комплекс государства, такая постановка вопроса недопустима. В этом случае на контроль, как и на другие элементы и функции стратегии развития, налагаются значительно более жесткие ограничения. Функция контроля должна быть включена уже на этапе предварительного стратегического планирования. Так, при остром дефиците государственного бюджета недопустимо планировать вложение значительных финансовых средств в дорогостоящие крупномасштабные инвестиционные проекты при отсутствии определенной перспективы их поэтапного ресурсного обеспечения. В противном случае вложенные средства могут превратиться в необратимые затраты (sunk cost).

В процессе реализации стратегии на высшее руководство управленческого аппарата возлагаются следующие обязательные функции:

1. Глубокое поэлементное изучение миссии, целей и задач утвержденной стратегии развития.
2. Персональное дублированное закрепление зон и границ ответственности по реализации стратегии.
3. Детальное изучение сценария реализации стратегии во взаимодействующих и взаимовлияющих зонах ответственности.
4. Реализация полномочий по принятию оперативных и тактических решений в зонах ответственности.
5. Мониторинг текущего выполнения стратегического плана во взаимодействующих и взаимовлияющих зонах ответственности.

По утверждению стратегии развития социально-экономического образования разрабатывается экономическая политика, которая является основополагающим инструментом реализации стратегии. Экономическая политика предполагает непосредственную и опосредованную планируемым объектом деятельность, направленную на эффективное достижение стратегических целей, а также деятельность этому способствующую.

¹ Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.

Место и роль стратегического планирования в государственном управлении может быть отображено, на взгляд автора, следующей схемой (см. рис. 2).



Рис. 2. Роль и место стратегического планирования в государственном управлении.

При разработке и обосновании стратегии развития национальной экономики применяются так называемые большие модели: вычислимые модели (В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин), модели МОБ (А.Г. Гранберг), Уортопская модель¹ и др.

В соответствии с работой² в зависимости от сферы планирования различаются следующие виды стратегий развития объекта:

1. ресурсно-рыночная;
2. товарно-рыночная;
3. технологическая;
4. интеграционная;
5. финансово-инвестиционная;
6. социальная;
7. управленческая.

Эти стратегии обобщаются в единой комплексной стратегии развития объекта или метастратегии. Функционирование объекта в соответствии с метастратегией рассматривается как его стратегическое развитие. Метастратегия на макроуровне в качестве необходимой компоненты, характеризующей стратегическое развитие страны на современном этапе, включает фактор глобализации как способ выполнения государством своей функции в мировом хозяйстве.

МАКСАД ВА ИСТИФОДАИ БАНАҚШАГИРИИ СТРАТЕГӢ ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ

Вожаҳои калидӣ: банақшагирӣ, давлат, идоракуни, модел, бозор

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои татбиқи усулҳои банақшагирии стратегӣ дар идоракунии давлатӣ оварда шудааст. Ба ғайр аз ин, модели концептуалии алоқамандии давлат ва бозор дар шароити муносибатҳои бозорӣ пешниҳод гардидааст. Дар охири нақши банақшагирии стратегӣ дар идоракунии давлатӣ оварда шудааст.

¹ Экономико-математический энциклопедический словарь // Под ред. Данилов-Данильян В.И.– М.: Инфра-М, 2003.

² Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Издательство "Дело", 2008.

NATURE AND PLACE OF STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC MANAGEMENT

Keywords: planning, government, management, model, market

In the present article examines the application of strategic planning in government. We present a conceptual model of interaction between state and market in the context of transition to market relations. Defined as a scheme place and role in the strategic planning of public administration.



ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ ИРТИБОТИИ МУОСИР ДАР ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ЧУСТУЧӢИИ МАҚМОТИ ҚОРҲОИ ДОХИЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



Нарзуллоев С.А.,*
Ғафуров М.Ҳ.**

Вожаҳои калидӣ: технология, иттилоот, фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ, мақомоти қорҳои дохилӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзои комилҳуқуқи ташкилоти байналмилалӣ ИНТЕРПОЛ, баҳри рушди ҳамкорӣҳои байналмилалӣ дар самти мубориза бо ҷинояткорӣ, дастраскунии иттилоот дар бораи шахсони гумшуда, чустучӯи таҷҳизоти автомобилӣ дуздашуда ва дигар ҳодисаҳои номатлуби криминалӣ кӯшишҳои зиёд ба харҷ дода истодааст. Вақтҳои охир ба масъалаҳои терроризми байналмилалӣ, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир ва ҷиноятҳои муташаккил, ки алоқаҳои васеи трансмиллӣ доранд, диққати ҷиддӣ дода мешаванд.

Дар фаъолияти мақомоти қорҳои дохилии (МКД) Ҷумҳурии Тоҷикистон чараҳои ҷорикунони технологияҳои иттилоотии нав ба воситаи бавучудории шабакаҳои иттилоотӣ иртиботӣ (ШИИ) муосири маҳаллӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ¹ гузаронида мешавад, ки он барои рушди ояндаи таъминоти иттилоотӣ мақомоти мазкур мусоидат мекунад. Яке аз қисматҳои асосии ШИИ истифодаи умум дар МКД ин маъҳази умумичумҳуриявӣ иттилооти криминалӣ ба ҳисоб меравад, ки сохтори ягонаи иттилоотӣ МКД Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад.

Иттилоотикунони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳуччатҳои ҳуқуқии қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба технологияҳои иттилоотӣ иртиботӣ (ТИИ) ва инчунин маводи дигари расмӣ² таъя қарда, метавонад аз рукнҳои зерин иборат

* *Нарзуллоев С.А.* - муовини аввали сардори Академияи ВҚД Тоҷикистон, номзади илмҳои техникӣ, полковники милитсия.

** *Ғафуров М.Ҳ.* - профессори факултети №1 Академияи ВҚД Тоҷикистон, номзади илмҳои техникӣ.

¹ Шабакаҳои иттилоотӣ иртиботӣ (ШИИ) муосири маҳаллӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ - шабакаи локалӣ буда, он дар асоси истифодаи шабакаи (алоқавӣ) ҷойдошта ва ё дар заминаи (истифода аз он) шабакаи умумӣ (интернет) ба амал бароварда мешавад.

² Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: «Дар бораи ҳифзи иттилоот», «Дар бораи информатикунонӣ», «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи ҳуччатҳои электронӣ» ва инчунин ҳуччатҳои

бошад:

- ташкил намудани фазои ягонаи иттилоотӣ;
- истифодаи ТИИ дар фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ;
- таъмин кардани МКД бо мутахассисони баландхатисос;
- татбиқи усулҳои илмии идоракунии ва системаҳои идоракунии иттилоотӣ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ¹.

Корҳои автоматикунории таъминоти иттилоотии МКД Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай аз охири асри ХХ оғоз гардидаанд. Он вақтҳо камқувватии маъхазҳои техникӣ ва мавҷуд набудани воситаҳои барномавии такмилёфта (аз ҷумла СИБМ²) имконият наметоданд, ки консепсияи базаи ягонаи маълумотро ҳам дар сатҳи минтақавӣ ва ҳам дар сатҳи умумичумхуриявӣ амалӣ намоянд.

Имрӯзҳо бисёр минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ба таъсисдиҳии системаҳои иттилоотии минтақавӣ хусни оғоз бахшидаанд, аммо ин чараён айни ҳол шакли хуфиявӣ дорад. Системаҳои коркардшудаи айни ҳол забони барномасозии дохилии худ, шакли маълумотҳо ва чараёни худро дошта, дар қисмати услуб ва ҷудокунии таҷҳизоти техникӣ худашон қарор мебароранд. Чунин ҳолат амаликунории фазои ягонаи иттилоотиро ҳалалдор менамояд. Аз ин лиҳоз, бояд чунин системаи хизматрасонии иттилоотии истифодаи умум ташкил карда шавад, ки аз сатҳи шуъбачаҳои милитсияи мақомоти корҳои дохилии ноҳияҳо шаҳрҳо то бақайдгирии ҷумхуриявии Сармаркази иттилоотии (СМИ) ВКД хизмат расонад.

Дар амалияи мақомоти корҳои дохилӣ чорӣ намудани системаҳои компютерии тартибдиҳии тасвирҳои субъективӣ, имконияти чунин бартарихоро нисбат ба системаҳои анъанавӣ (тасвирҳои кашидашуда, маҷмӯаҳои ҳаммонандкунӣ ва ғ.) медиҳад³, ки он иборат мебошад аз:

1. Кам кардани хароҷоти вақти барои тайёркунии тасвирҳои кашидашуда масрафшаванда аз ҳисоби барҳамдиҳии амалҳои меҳнатталаб оид ба ҷудокунии ҷузъиёти симо ё намуди берунӣ, таҳрири тасвир ва такмилдиҳии он, чопи шумораи зиёди тасвирҳои субъективӣ ва ғайра.
2. Имконияти чоп ва муайянкунии адади нашри тасвир дар якҷоягӣ бо тайёркунии матни ҷустучӯӣ тахминӣ.
3. Сабт намудани тасвирҳои субъективӣ дар намуди электронӣ, ки дар тафтишҳои оянда аз рӯйи картотекаи тасвирҳои субъективии ҷустучӯ мешаванд.

Аввалин системаи компютерии тартибдиҳии тасвирҳои субъективӣ ин системаи ЭЛЛИ «элементы лица»⁴, яъне ҷузъҳои рӯй мебошад, ки бо ёрии он тасвирҳои субъективии ҷузъҳои рӯйи инсон сохта мешавад. Баъдтар барномаҳои компютерии «ФОТОРОБОТ»⁵ (Омузишгоҳи олии давлатии техникии ба номи Н.Э.Бауман, Москва) ва «КРИС» (РКД округи маъмурии ҷанубу шарқии ш.Москва ва РКД вилояти Рязан) пайдо шуд.

Айни ҳол системаҳои компютерии номбаршуда дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилии ҷумхурияҳои муштаракулмановфъ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ истифода мешаванд.

расмӣ: «Стратегияи давлатии Технологияҳои иттилоотию иртиботӣ дар тараққиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Барномаи давлатии рушди технологияҳои иттилоотию иртиботӣ».

¹ Умаров М.А., Нарзуллоев С.А., Ғафуров М.Ҳ. Истифодаи технологияҳои иттилоотии муосир дар идоракунии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. Осори Академия. №2 (16). - Душанбе: 2011. - С. 134-139.

² Аз тарҷумаи русии «Система управления базами данных» - СУБД» гирифта шудааст.

³ Приказ МВД Республики Таджикистан № 368 от 30.07.1992 г. «О введении в действие Инструкции по организации и использованию автоматизированного банка данных оперативно-розыскного и профилактического назначения».

⁴ Васильев Ф.П., Горошко И.В. и др. Информационные технологии управления в органах внутренних дел. – М.: Академия управления МВД России. 1997. - 110 с.

⁵ Дар ҳамон чо.

Бо ёрии системаи «*ФОТОРОБОТ*» тасвирҳои субъективии шахсони барои содиркунии ҷиноят гумонбаршуда ва шахсони беному нишон гум шуда (дар ҳолати дастрас нагардидани акси онҳо) аз рӯи нишондоди шоҳидон тартиб дода мешаванд. Бо истифодаи ин барнома чараёни тартибдиҳии тасвирҳои субъективӣ тезонида мешавад, самаранокии ҳалли масъалаҳои ба ҷустуҷӯ ва тафриқа шудан вобаста буда, ки характери оперативӣ доранд, баланд мегардад. Дар манбаи бузургиҳои система ба таври автоматӣ масъалаи захиракунии тасвирҳои субъективӣ ҳалли худро меёбад, ҷопи нусхаҳои муайяни аксҳои зарурӣ дар намуди дилхоҳ ва раван намудани онҳо бо хатҳои алоқа таъмин мегардад.

Қисматбандии тасвир бо истифода аз ҷузъҳои алоҳидаи зерин иҷро мегардад: ороиши муйсар бо пешона, чашмон, абрувон, бинӣ – мардона ва занона, муйлаб, айнак, сарпуш, манаҳ бо намудҳои гуногуни риш, қисмҳои болоии либос, гарданбанд, гушвор ва ғайра. Миқдори ҷузъҳои алоҳидаи тасвир дар баъзе барномаҳо 250 адад ва зиёда аз онро ташкил медиҳад. Ба тасвирҳо боз ҷузъҳои гуногун «дастӣ» (инчунин, бо истифода аз барномаҳои амалии тасвирӣ) илова кардан мумкин аст: холҳои модарзодӣ, доғ ё пайҳо ва ғайра.

Усули дигари бавҷудорӣ тасвирҳои субъективӣ ин истифода аз порчаҳои тасвири шахсони ҳақиқӣ мебошад, ки дар ин ҳолат системаҳои компютери дорони шароити кор бо ҷунин тасвирҳо лозим мешавад.

Инчунин таи солҳои ахир системаҳои навъи дигари «*ПОРТРЕТ*» ва «*FACE MANAGER*» истифода мешаванд, ки бо ёрии онҳо мумкин аст ҳам аксҳои шифоҳӣ ҷудо карда мешаванд ва ҳам видеоахбор сабту коркард мегардад.

Системаи автоматикунонидашудаи иттилоотию ҷустуҷӯи «*ПОРТРЕТ*» барои ҳалли масъалаҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки захиракунии, нигоҳдорӣ ва зуд ҷустуҷӯ намудани варақаҳоро бо аксҳои шахсони ҷиноятпеша талаб менамоянд, нигаронида шудааст. Ҷустуҷӯ дар системаи мазкур аз рӯи параметрҳои зерин иҷро мегардад: фамилия, санаи таваллуд, ҷой ва тарзи содиршавии ҷиноят, инчунин тибқи тасвирҳои шифоҳии намуди намунавӣ: намуди рӯй, чашмон, бинӣ, қошҳо ва ғайра.

Системаи «*FACE MANAGER*» барои нигоҳдорӣ ва коркарди иттилооти матнӣ ва графикӣ нигаронида шуда, барои ҷустуҷӯи шахсони гумонбаршуда тибқи маҷмӯи нишонаҳо барои шинохтан ва ё ҳамчун картотека бо аксҳои фотография истифода мешавад. Иттилооте, ки дар манбаи бузургиҳои системаи мазкур нигоҳ дошта мешаванд, бо ёрии хатҳои алоқа ба дигар шахру навоҳӣ интиқол дода мешаванд.

Айни ҳол системаҳои мазкур дар амалияи мақомоти корҳои дохилӣ, дар раёсатҳои оперативӣ барои истифода пешниҳод гардидаанд, аммо аз сабаби ба пуррагӣ бо шабакаи Интернет пайваست набудани баъзе аз ҷузъу томҳои мақомоти мазкур онҳо дар истифодаи умум қарор надоранд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КАМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Ключевые слова: технология, информация, оперативно-розыскная деятельность, органы внутренних дел


В работе рассматривается процесс внедрения новых информационных технологий в оперативно-розыскную деятельность органов внутренних дел Республики Таджикистан посредством построения локальных, региональных и отраслевых информационно-вычислительных сетей, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию информационного обеспечения органов внутренних дел. Одним из основных компонентов информационно-вычислительной сети общего пользования органов внутренних дел является республиканский банк криминальной информации,

который представляет собой единую информационную структуру органов внутренних дел Таджикистана.

USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN COMMUNICATIONS OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Keywords: technology, information, operational-search activity , police

We consider the process of introduction of new information technologies to the operative investigation of the internal affairs of the Republic of Tajikistan through the construction of local , regional and sectoral information networks that will contribute to the further improvement of information support of the Interior. One of the main components of information network public bodies of internal affairs is Nationwide Bank criminal information , which is a unified information structure of the internal affairs of Tajikistan.



ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ



Одинаев А.Ш.*

Ключевые слова: концепция, гражданское общество, счастье, город, свобода, право, объединения

Исторический опыт реализации идей о развитии гражданского общества показывает, что при наличии общих принципов формирования общества такого типа в разных странах возможны и существенные различия в их понимании.

Концепции гражданского общества как идеала, способного примирять интересы частного и общего, восходят к работам мыслителей времен античности, таких как Платона, Аристотеля, И.Канта, Г.Гегеля, Н.Макиавелли и др. в которых, в частности, раскрываются идеи формирования гражданского общества в целом.

Следует заметить, что в той или иной мере к идее создания гражданского общества обращались и мыслители древнего Востока, и прежде всего, представители «арабо язычного перипатетизма» аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сина и Ибн Рушд.

Так, аль-Фараби считается одним из основоположников мусульманской политико-правовой мысли. «Фараби, - пишет Б.Г. Гафуров, - принадлежит выдающаяся роль в области освоения наследия Аристотеля и других древнегреческих философов и передачи его народам Ближнего Востока. Представляет интерес его трактат «О взглядах жителей совершенного города», сложившийся не без влияния античных сочинений о государстве, но содержащий много самостоятельных мыслей»¹. Аль-Фараби создал ряд произведений, которые посвящены изучению идей античных мыслителей: «Философия Платона», «Философия Аристотеля», «О сущности «Законов» Платона».

Абу Наср аль-Фараби, в частности критически выступает против тех, кто

* *Одинаев А.Ш.* - начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД Таджикистан, кандидат юридических наук, подполковник милиции.

¹ *Гафуров Б.Г.* Таджики. Кн. II. - Душанбе, 1989. - С.102-103.

отрицает возможность каких - либо связей и объединений между людьми. Он выдвигает свою концепцию происхождения общества и пишет: «По природе своей каждый человек устроен так, что для собственного существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, которые он не может доставить себе один и для достижения которых он нуждается в некоем сообществе людей, доставляющих ему каждый в отдельности, какую либо вещь из совокупности того, в чем он испытывает потребность. При этом каждый человек по отношению к другому находится точно в таком же положении. Вот почему лишь в объединении многих помогающих друг другу людей, где каждый доставляет другому некоторую долю того, что необходимо для его существования, человек может обрести то совершенство, к которому он предназначен по своей природе. Деятельность всех членов такого сообщества в совокупности своей доставляет каждому из них все то, в чем он нуждается для существования и достижения совершенства»¹. Фараби, основной источник происхождения общества соотносит с материальной потребностью человека, (объединяющим началом является удовлетворение потребностей, сотрудничество и взаимопомощь), благодаря которой «человеческие индивиды размножились и заселили обитаемую часть земли. В результате возникли человеческие общества из коих одни представляют полные, другие - неполные»². Общение и сотрудничество это особая потребность взаимоотношения людей между собой. В функционировании общества, в его изменении и дальнейшем развитии имеет место влияние множество факторов, среди которых Фараби выделяет природные (географические) условия местности, характер нравов и психологические особенности народов, составляющих данное общество.

Наряду с этим, аль – Фараби в структуре социальной организации институтов гражданского общества выделяет великое, среднее и малое общества: великое общество – это объединение всех народов, населяющих землю; среднее – это общество представленное одним народом; малое общество – это один город (полис), под которым понимается определённая часть местности, населённой тем или иным народом.

Первой ступенью совершенного общества, по мнению ал - Фараби является город, который находится на определённой части той местности, которую населяет тот или иной народ, из чего следует, что народ разделяется на городские объединения, а всё человеческое общество на народы.

Особое место в идеях Абу Насра о гражданском обществе, занимает учение о совершенном человеке. С учетом этого С.А.Сатыбекова пишет: «Полагая, что государство устроено наилучшим образом тогда, когда каждый его член занимает место, максимально соответствующее его индивидуальным задаткам и возможностям, Фараби считал, что любой человек способствует достижению общей цели, если постоянно совершенствуется»³. В этом мы должны быть солидарны с ученым и сегодня. Для Фараби каждый член общества и его жизнь является общественной ценностью. Достижение счастья является целью существования человека как неотъемлемой части общества, что предполагает необходимость знания того, «что следует совершить для достижения счастья»⁴. Счастье предполагает теоретическое знание и практические действия, основанные на знании добродетелей, «это такая цель, которая достигается добродетельными поступками, вроде усвоения знания при обучении и получении уроков и усвоения искусств при их изучении и старательном

¹ *Фараби. Гражданская политика // Социально - этические трактаты. - Алма-Ата, 1975. - С. 109.*

² Там же. - С. 109 - 110.

³ *Сатыбекова С.Г. Гуманизм аль – Фараби. - Алма – Ата, 1975. - С. 134.*

⁴ *Фараби. Указ. раб. - С. 122.*

выполнении (соответствующих им) работ»¹.

Особое место в политико-правовых воззрениях аль-Фараби занимает организация добродетельных и невежественных городов. Добродетельные города (государства) мыслитель характеризует следующим образом: «город в котором жители помогают друг другу в достижении самых превосходных вещей, с которыми связаны истинное бытие человека, его существование, пропитание и сохранение его жизни»². «Город в котором объединение людей имеет целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, является добродетельным городом и обществом, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество»³.

Абу Наср в противоположность добродетельному городу дает классификацию невежественным или так называемым недобродетельным городам, выделяя три вида их существования: «невежественный город», «безнравственный город» и «заблудший город».

Классифицируя, невежественные города Фараби считает, что его жители не имеют подлинного представления об истинном счастье и не стремятся к нему. А заботятся только о телесном здоровье, богатстве и наслаждениях. В свою очередь мыслитель, делит невежественные города - государства на следующие:

а) «город необходимости» - это город, где люди объединены с целью сотрудничества в добывании всего того необходимого для существования и защиты тела;

б) «город обмена» - это город, где люди стремятся к зажиточности и богатству;

в) «город низости» - это город, где люди сотрудничают исключительно ради телесных удовольствий, доставленных едой, питьем, развлечением;

г) «город честолюбия» - это город, где люди помогают друг другу в достижении почестей;

д) «властолюбивый город» - это город, где члены его общества стремятся к порабощению других, каким бы то ни было способом;

е) «коллективный город» - это город, где царит анархия, отсутствует руководство и целенаправленное сотрудничество, общество которое творит то, что пожелает, стремясь к полной свободе.

«Безнравственным городом» Фараби считает, то общество где люди имеют представление об истинном счастье и как его достичь. Но поступают не в соответствии с этими своими знаниями и верой, а ведут себя точно также как жители «невежественных городов»⁴.

Особым типом государства, по классификации аль-Фараби является коллективный город, который он также относит к «невежественным городам». «Коллективный город», это такой город, каждый житель которого полностью волен, делать то, что он пожелает. Жители этого города равны. Их власть по отношению друг к другу и по отношению к жителям других городов сводится лишь к тому, чтобы делать то, что способствует увеличению их свободы...⁵.

Интересно провести сравнительный анализ идей Фараби о происхождении общества с идеями других восточных мыслителей. Выдающийся философ - политик XIII века Насириддин Туси говоря о человеке, как существе общественном говорил: «Никакой индивид не может достичь совершенства в одиночку, поэтому существует неизбежная необходимость в объединении, которое ведет всех индивидов к сотрудничеству»⁶. Другой мыслитель мусульманского Востока Ибн Сина писал: «Как известно, человек тем отличается от остальных животных, что он не смог

¹ Фараби. Афоризмы государственного деятеля // Социально – этические трактаты, - Алма – Ата, 1975. - С. 240.

² Фараби. Социально - этические трактаты. - Алма - Ата, 1973. - С. 195.

³ Фараби. Философские трактаты. - Алма - Ата, 1972. - С. 305.

⁴ Фараби. Указ. раб. С. 163.

⁵ Сатыбеков С.К. Указ. раб. С. 132.

⁶ Насириддин Туси. Ахлаж Насири (на персидском яз.). Тегеран, 1967. С. 195.

благоденствовать, если бы уединился и жил особняком, выполняя свои дела сам, без компаньона, помогающего ему в удовлетворении насущных потребностей. А коли это очевидно, то для существования человека и поддержания его жизни необходимо компания. Компания осуществима лишь через сотрудничество»¹. Здесь явно прослеживается идентичность взглядов трех мыслителей древнего востока, живших в разное время, которые независимо друг от друга видели в общении и сотрудничестве особую потребность, взаимоотношения людей между собой посредством чего человек может приобрести счастье.

Таким образом идеи развития концепции гражданского общества, восходящие к работам Платона, Аристотеля, Абу Насра аль - Фараби, Насриддина Туси, Ибн Сина, И. Канта, Г. Гегеля и др., продолжают оставаться в значительно большей степени в сфере исследования философии, социологии, политологии, чем общей теории права.

Вместе с тем о цельной концепции формирования гражданского общества, возможно, говорить лишь при наличии достаточного количества правовых норм, способствующих развитию институтов гражданского общества, свободы личности и формального равенства его членов.

КОНСЕПСИЯҲОИ АСОСИИ АБУ НАСРИ АЛ-ФОРОБИ ОИД БА ЧОМЕАИ ШАҲРВАНДИ


Вожаҳои калидӣ: концепсия, чомеаи шаҳрвандӣ, хушбахтӣ, шаҳр, озодӣ, ҳуқуқ, муттаҳидӣ

Дар мақола концепсияҳои Абу Насри ал-Фороби оид ба ташаккули чомеаи шаҳрвандиро таҳлил намудааст.

THE CONCEPTION OF ABU NASR AL-FORABI ABOUT CIVIL SOCIETY

Keywords: the conception, civil society, happiness, city, freedom, right, union

In the article the author focuses on analysis of conception of Abu Nasr al-Forobi about formation of civil society



ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ И ЕЕ ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ



Джураев Р.З.*

Гулов С. А.**

Ключевые слова: война, вооруженное столкновение, причины, источники, условия, поводы, закономерности, законы, ход и исход войны, вооруженная борьба, войска

В вопросе происхождения войны в философской мысли доминируют две основные

¹ Сагадаев А.В. Ибн Сина (Авиценна). - М., 1980. С. 201.

* Джураев Р.З. - начальник кафедры общественных дисциплин Академии МВД Таджикистана, кандидат философских наук, полковник милиции.

** Гулов С.А. - адъюнкт Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Общевойсковой академии Военных сил Российской Федерации, подполковник Сухопутных войск Республики Таджикистан.

точки зрения.

Первая точка зрения (диалектико-материалистическая) происхождения войны состоит в том, что война - явление историческое и общественно-политическое, возникшее с расколом общества на антагонистические классы.

Какие выдвигаются аргументы в защиту данного мнения? В условиях первобытного общества конфликты и столкновения племен не носили социального характера, являлись стычками за лучшие уголья, пастбища, пещеры, а также происходили по обычаям кровной мести. Схватки племен осуществлялись и в форме вооруженного насилия - основного атрибута всех войн. Этим объясняется использование, в частности, марксизмом термина "древние войны"¹. Но это еще не делает возможным, по мнению представителей данной позиции, назвать вооруженные столкновения племен в доклассовом обществе войной, которая как социально-политическое явление имеет ряд коренных признаков: целенаправленное использование вооруженного насилия определенными группами людей для порабощения других народов и укрепления своего господства.

Иными словами, вооруженные столкновения первобытных людей выступали продолжением их борьбы за выживание, создание условий существования, одним из видов первобытного труда. Данная теория тем самым подчеркивает, что война изначально не присуща человеческому обществу, в определенный период истории человечество не знало такого явления, как война и, по сути, война не вечна.

Вторая точка зрения на происхождение войны заключается в том, что война изначально присуща человечеству, возникает с появлением человеческого общества, вытекает во многом из природы самого человека, порождается совокупностью разных факторов (биологических, психических, демографических, географических, этнических, экологических). Основой данных взглядов является понимание войны как естественного противоборства общественных сил (социальных групп), преследующих достижение определенных целей вооруженным насилием. Тем самым снимается вопрос о происхождении войны, и она понимается как одно из естественных, вечных состояний, присущих человечеству с момента появления.

Кто прав? Какую следует занимать позицию в вопросе возникновения войны? Разгадка кроется в понимании сущности войны: если войну понимать как политическое явление, то более точной можно считать диалектико-материалистическую позицию. Если же войну рассматривать как специфический вид общественных отношений, состояние общества, то одних экономических, политических и социальных факторов становится недостаточно для объяснения причин длинного шлейфа войн в истории человечества.

При исследовании вопроса о войне важно понять условия ее возникновения и существования. В самом общем плане можно выделить несколько групп условий: **экономические** (появление прибавочного продукта и частной собственности); **социальные** (появление неравенства людей и антагонистических классов); **политические** (стремление господствующих классов и государств к укреплению своего господства и эксплуатации); **духовные** (религиозные, национально-духовные, моральные установки классов, наций и государств, ведущие к войне).

Вместе с тем, правомерно говорить и об определенном, относительно целостном механизме возникновения войны, объединяющем как объективные, так и субъективные факторы общественной жизни и показывающем ее вызревание. К основным элементам данного механизма можно отнести наличие основы войны; коренных причин войны; источника войны; условий, порождающих войну; политических сил, стремящихся войной достичь своих целей; повода к войне; очага войны и условий, способствующих перерастанию очага войны в войну².

Рассмотрим содержание перечисленных элементов механизма возникновения войны.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21. – М.: Советская литература. 1978. - С. 108.

² Философско-методологические проблемы анализа современных войн и военных конфликтов. - М., 1996. - С.76.

Основа войны - это совокупность объективно существующих, постоянно действующих, наиболее глубоких противоречий в развитии общественных отношений, способных при определенных условиях порождать войну и военные конфликты. К ним можно отнести: несовершенство человеческой природы и общественной природы; противоречия природного и общественного, психического и социального в человеке; биологическая предрасположенность людей к насилию; антагонистические социально-классовые противоречия; ограниченность природных ресурсов существования человека и общества; ограничение условий существования человека; противоречивые результаты деятельности людей; демографические, геополитические, этнические, экологические и иные проблемы в развитии общества.

Вторым элементом механизма возникновения войны является наличие ее **коренных причин**. Среди них можно назвать: экономические, политические, социальные, духовные, национальные, религиозные и иные различия и противоречия между классами, нациями, государствами, ведущими к войнам; конфликты между богатыми и бедными государствами и сообществами государств; обострение противоречий между перенаселенными государствами и имеющими свободные территории; конфликты между владельцами сырья и его потребителями.

Третьим элементом механизма возникновения войны является наличие **исторически конкретного источника** военной опасности. Им может быть государственный строй, политический режим, идеология, политика, предполагающая использование вооруженного насилия. В современных условиях конкретным источником военной опасности могут выступать национализм, тоталитаризм, фашизм, религиозный фанатизм. Следует сказать, что указанные факторы объективно ведут к войне при наличии общественных сил, стремящихся войной достичь поставленных целей.

Наличие **условий**, порождающих войну, - четвертый элемент механизма ее возникновения: это совокупность обстоятельств, достаточных и необходимых для того, чтобы началась война. К ним можно отнести: наличие людских ресурсов (резервов); экономическая способность и готовность к войне; существование военных группировок; военная готовность к войне.

В качестве элемента механизма вызревания войны отметим и наличие **повода к войне** - совокупности обстоятельств, используемых как причина для развязывания войны (в частности, провокации).

Очаг войны - это регион планеты, коалиция государств, государство, где сложились и объективные, и субъективные основы и условия для возникновения войны. При определенных условиях из очага войны развивается сама война. Перерастание очага войны в войну характеризуется обострением обстановки, появлением угрожаемого периода, нарастанием вооруженных конфликтов, вооруженных столкновений и собственно началом войны. В современных условиях очагом возможных войн продолжает оставаться межгосударственная ситуация прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке.

Вопрос о **сущности войны** и ее месте в общественном развитии является исключительно сложным. Ведь понятие "война" употребляется довольно широко: экономическая, психологическая, информационная, "холодная" война. Чем отличаются вооруженные столкновения (оказание пограничниками вооруженного отпора прорывающимся из-за рубежа группам), использование вооруженного насилия (например, боевые операции партизан против оккупантов) от войны как целостного и специфического общественного явления?

Подходов в понимании сущности войны существует несколько. И методологическим основанием их рассмотрения является понимание войны в широком и узком смыслах.

В узком смысле наиболее и достаточно обстоятельно разработанным является понимание войны как продолжения политики классов, наций и государств средствами вооруженного насилия.

Такое определение войны было сформулировано немецким генералом и военным

теоретиком Карлом Клаузевицем более 160 лет тому назад в работе “О войне”¹. Правда, в понимание войны он вкладывал идеалистическое содержание: политика, по мнению К.Клаузевица, есть реализация разума, духа правящих кругов; а война есть продолжение внешней политики. Вместе с тем это не помешало К.Марксу, Ф.Энгельсу и В.И.Ленину высоко оценить найденную К.Клаузевицем формулу и следовать ей при проведении анализа происходящих войн.

В общем виде материалистически переработанная марксизмом концепция войны как продолжения политики насильственными средствами включает в себя следующие основные положения²: война есть продолжение той внутренней и внешней политики, которую данная страна перед войной вела; война есть насквозь политика, продолжение осуществления классами, нациями и государствами тех же целей средствами вооруженного насилия; для анализа войны необходимо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне; война имеет две стороны: первая - это проводимая политика, вторая - это средство проведения политики; политика определяет сущность и характер войны, цели, ход и задачи войны; политика использует результаты войны; заданность вооруженного насилия политикой отличает войну от иных видов вооруженного противоборства (вооруженный путч, вооруженное восстание); война влияет на политику, ход войны способен изменить направление проводимой политики, ее цели и характер.

Завершая рассмотрение понимания войны как продолжения политики, отметим, что и ядерная война не перестает быть продолжением политики определенных классов, наций и государств. Вместе с тем сегодня признано, что война с применением ядерных средств поражения по результатам их воздействия на планету, жизнь людей не может считаться разумным, неопасным для человечества средством достижения целей политики. Этим ядерная война ставит себя вне жизни человечества и не может рассматриваться средством достижения политических целей.

Достаточно жесткая детерминация войны проводимой политикой не позволяет в полной мере понять происхождение, сущность и характер войн, вызываемых иными факторами: религиозными, национальными, цивилизационными. И сегодня приобрело достаточное количество сторонников более широкое понимание войны при сохранении одного из ее основных компонентов - военного насилия.

Так, в “Российской Военной Энциклопедии” война понимается как социально-политическое явление, представляющее собой одну из форм разрешения социально-политических, экономических, идеологических, а также национальных, религиозных, территориальных и других противоречий между государствами, народами, нациями, классами и социальными группами средствами военного насилия³.

Сегодня активно обсуждается понимание войны как особого состояния общества, общественных отношений, когда государство, классы, социальные группы стремятся достичь жизненно важных целей как с помощью вооруженной борьбы, так и всяких иных, несмертоносных средств.

Война в таком случае понимается как особое состояние общества, связанное с резкой сменой отношений между государствами, народами, социальными группами и с переходом к применению вооруженного насилия для достижения политических, экономических и других целей. Наряду с вооруженной борьбой, которая составляет главное содержание войны, для достижения политических целей при подготовке к войне и в ходе ее могут применяться также экономические, дипломатические, идеологические и другие несмертоносные средства и соответствующие им формы борьбы. Масштабы и последствия применения несмертоносных средств в соответствующих формах достижения политических целей в ряде случаев позволяют квалифицировать такие виды борьбы как разновидности войны (экономическая, информационная, психологическая война), которые могут вестись в различных сочетаниях, в

¹ Клаузевиц К. О войне: В 2 т. - М.: Госполитиздат, 1941. - С. 97.

² Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.32. - С.82, 281; Т. 39. - С. 319; Т. 43. - С. 72.

³ Российская Военная Энциклопедия. В 9 т. - М.: Воениздат, 1994. Т.2. - С.233.

том числе без применения вооруженных сил (в мирное время)¹.

Поэтому отличительными признаками войны в широком ее понимании - как общественного явления, как состояния общества можно назвать следующие: особое состояние общества; особое состояние общественных отношений; применение народами, классами, нациями, государствами вооруженного насилия при достижении значимых целей; использование в ходе подготовки и ведения войны несмертоносных средств борьбы; применение или неприменение (в мирное время) вооруженных сил.

Под **войной** в таком случае можно понимать двустороннее (многостороннее) острое противоборство государств (коалиции государств), в ходе которого при достижении поставленных целей применяется как вооруженное насилие, так и несмертоносные средства ведения борьбы.

Закономерности войны

Зарождение, ход и исход войны подчинены законам. Законы войны - это существенные, необходимые, повторяющиеся объективные общественные связи и отношения, обуславливающие ее зарождение, ход и исход. Законы войны носят объективный характер, то есть их действие не зависит от воли и желания людей. Войны начинаются и ведутся в системе сложных общественных отношений и обстоятельств.

Вместе с тем нельзя не сказать о специфике действия законов развития общества, особым состоянием которого является война. Законы развития общества "действуют", получают свою "реализацию" в сознательной деятельности людей, в результате деятельности классов, наций, государств. Этим определяется возможность человека, человечества влиять на ход общественного развития, на возникновение, ход и исход войны: человек в состоянии познать законы войны и сообразно этому осуществлять воинскую деятельность.

Следует сказать, что в войне, как в любом общественном развитии, не все закономерно. На войне действует множество случайных, несущественных связей и отношений. В познании закономерного и случайного в войне, умении использовать выявленные факторы боевой практики проявляется талант полководцев, умение командиров управлять войсками, вести войну.

Всю совокупность законов войны можно представить тремя основными группами: **основной закон войны; законы хода и исхода войны от соотношения сил воюющих сторон; законы вооруженной борьбы.**

Основной закон войны (иногда его называют "законом победы") фиксирует то главное, что обуславливает ее возникновение, ход и исход: это закон определяющего воздействия социального содержания войны и соотношения сил воюющих сторон на характер, ход и исход войны. Основной закон войны показывает, что характер, ход и исход войны зависят от политических целей, юридической правомерности, исторической прогрессивности общественных сил, ведущих войну, помноженных на их военную мощь.

Соотношение военной мощи воюющих сторон образует вторую группу **законов хода и исхода войны**. Это законы зависимости хода и исхода войны: от соотношения экономических сил воюющих сторон; от соотношения политических сил воюющих сторон; от соотношения социальных сил воюющих сторон; от соотношения моральных сил воюющих сторон; от соотношения научных сил воюющих сторон; от соотношения технических сил воюющих сторон; от соотношения религиозных сил воюющих сторон; от соотношения военных сил воюющих сторон.

Под силами понимается единство потенциала (возможности), фактора (реализованной возможности-действительности, наличия данной силы), а также готовности как состояния данной (экономической, политической, социальной, моральной, военной) силы.

Третью группу законов образуют **законы вооруженной борьбы**. Это те устойчивые связи и отношения, которые возникают на поле боя, определяют ход и исход военного

¹ Краткий словарь специальных терминов для руководящего состава Вооруженных Сил РФ / Под ред. М. Колесникова. - М., 1994. - С.14-15.

(боевого) противоборства. В их числе: закон зависимости вооруженной борьбы от военных целей; закон зависимости вооруженной борьбы от соотношения боевой мощи воюющих сторон; закон зависимости вооруженной борьбы от соотношения сил и средств, способов их применения, поставленных целей и задач; закон зависимости вооруженной борьбы от стратегических, оперативных и тактических действий сторон; закон зависимости вооруженной борьбы от обеспечения единства военно-политических целей сторон и пространственно-временных действий; закон зависимости вооруженной борьбы от сосредоточения основных сил на решающем участке боевых действий.

МАСЪАЛАИ ЧАНГ ВА МОҲИАТИ ФАЛСАФИИ ОН


Вожаҳои калидӣ: чанг, бархурди ҷарбӣ, сабаб, сарчашма, шароит, баҳона, моҳият, қонуниятҳои чанг, оғоз ва анҷоми чанг, муҳорибаи ҷарбӣ, қушун

Дар мақола моҳияти фалсафӣ ва андешаҳои гуногун вобаста ба масъалаи сарчашма, сабабу шароит, баҳона ва қонуну қонуниятҳои ба миён омадани чанг мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Муаллифон масъалаи пайдоиш ва намудҳои гуногуни чангро пеш аз ҳама ба омилҳои гуногуни ҷомеаи инсонӣ, алаҳқус аз зиддиятҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарқиятҳои милливу наҷодӣ ва динӣ, ки мансуб ба ҷомеаи инсонӣ мебошанд, вобаста медонанд.

THE PROBLEM OF WAR AND ITS PHILOSOPHICAL CONTENT

Keywords: war, armed conflict , causes, sources , conditions , occasions , laws , laws, course and outcome of the war , the armed struggle , the troops

The article discusses the philosophical content and different points of view with respect to understanding the source, cause and reason to the origins of the war, its laws and regularities. Problem of the origin of different wars authors associated with various contradictions, in particular, socio-economic, political, religious, national problem, which is inherent in human society.



ПРИНЦИПҲОИ АСОСИИ ДИНАМИКАИ СИСТЕМАВӢ. НУҚТАИ НАЗАРИ СИСТЕМАВӢ



Холмуродов Ф.*

Вожаҳои калидӣ: система, иерархия, тафаккур, системогенетикӣ, фазаи инкишоф, молекула, макромолекула (полимер), комплекси молекулавӣ мураккаб (вирус), катраҳои коатсервативӣ – ҳучайра, дедуктивият, рекуррентивият, азалият.

Нуқтаи назари системавӣ яке аз кӯшишҳои баромадан аз ҳудуди ҳаммаъноии донишҳои илмӣ мебошад. Ин марҳалаи навест дар инкишофи усулҳои дарки олам, ки

* Холмуродов Ф. - профессори кафедраи таҳассуси факултети № 5 Академияи ВҚД Тоҷикистон, номзади илмҳои физикаю математика.

илова ба принципҳои нуқтаи назари механистӣ мебошад. Ин кӯшише буд барои баҳои сазовор додани нақши яклухтӣ. Асоси принципи системавиро дар табиат хусусиятҳои ҳамзамон ягона ва яклухт тақсимнашаванда будани ӯ ва дар як вақт хусусияти афзунӣ доштанро ташкил медиҳад.

Калимаи «система» мазмуни «яклухт, бутун, аз қисмҳо тартиб дода шуда»-ро дорад. Дар зери мафҳуми система маҷмӯаи ҳодисаҳо, ҷузъҳои бо ҳам алоқаманд ва муносибатҳои муайян дошта ва яклухтии муайян ташкил кардари мефаҳманд. Системаҳои содда ва мураккабро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар ҳислатҳо ва рафтори системаҳои мураккаб новобаста аз табиати ҷузъҳои таркибии онҳо шабоҳати баръало мушоҳида карда мешавад. Дар охири солҳои чилуми асри бист Берталанфи барномаи таълимоти «Назарияи умумии системаҳо»-ро пешниҳод намуд.

Қонуниятҳои аз ҳама бештари умумии системаҳои мураккаб қонуни монандии қисм ва бутун мебошад: қисм нусхаи хурди бутун ба ҳисоб меравад, бинобар ин ҳамаи қисмҳои як сатҳи дараҷаи иерархияи системаҳо ба ҳамдигар шабоҳат доранд. Ин қонун асрҳои аср маълуми машҳур мебошад.

Барои биосистема дар таърифи Мюллер ва Геккел қонуни монандии қисм ва бутун ҳамчун қонуни биогенетикӣ машҳур мебошад: онтогенез (инкишофи индивидуалии фардият) филогенезро (инкишофи таърихӣ намуд) такрор мекунад. Тасдиқи баръалои ин қонун эмбриогенез мебошад. Мувофиқи ин таълимот инкишофи эмбрион шаклҳоеро, ки намуди мазкур дар раванди таҳаввули худ гузаронд, такрор мекунад. Барои одам ин қонунро, эҳтимол, мукамал қардан мумкин бошад: ноогенези (ташаккули тафаккури) ҳар инсон антропогенезро такрор мекунад, яъне мазмуни раванди таърихӣ ташаккули узвҳои фикрронии ҳамаи инсониятро дорад. Фарз қардан мумкин аст, ки ташаккули инсоният тамоми раванди таҳаввули кайҳонро такрор мекунад.

Тасвияти умумии ин қонунро ҳамчун қонуни системаи генетикӣ хондан мумкин аст (Н.Ф.Реймерс): ҳамаи қонунҳо дар ташаккули фардият, дар намуди муҳтасар ва бисёр вақт дар намуди қонунӣ тағйир ёфта шакли умумӣ доранд ва роҳи таҳаввули инкишофи намуди системаи мазкурро такрор мекунанд. Ба ин қонун, масалан, равандҳои маъданшиносӣ итоат мекунанд, ки дар лаҳзаи кӯтоҳи вақт таърихи умумии инкишофи геологӣ Замиро такрор мекунанд (қонуни геогенетикии Д.В.Рундквист). Маҳз қонуни системогенетикӣ ҳамчун натиҷаи қонуни пайдарҳамии гузаштани фазаи инкишоф ба амал меояд: фазаи инкишофи системаи табиат метавонад танҳо бо тартиби устуворшудаи таҳаввулӣ ва функционалӣ рӯй диҳад. Одатан ҳодисаҳо аз нисбатан содда ба мураккаб рӯй дода, чун қоида бе афтиши марҳаллаҳои мобайнӣ, лекин эҳтимол бо беҳад тез гузаштан ва ё бо инқори таҳаввулӣ устуворгашта мегузаранд. Ягон фазаи инкишофро маҷбурӣ баровардан амалан ғайриимкон аст.

Монандии қисм ва бутун айниятии онҳоро ифода намекунад. Баръакс, ҳанӯз дар замонҳои қадим аксиомаи зерин тасвир карда шуда буд: бутун аз суммаи қисмҳои худ калонтар аст. Ҳоло ин тасвир ҳамчун аксиомаи эмерҷеният (аз калимаи англисии эмердженс- ба вучуд омадан, пайдо шудани навигарӣ) хонда мешавад: бутун ҳамавақт хусусиятҳои хос дорад, ки қисмҳои зерсистема надоранд ва ба суммаи ҷузъҳо баробар нест. Аксаран, вобаста аз ҳосияти қисматҳои алоҳидаи система, хусусияти системаро ҳамчун бутун пешгӯӣ қардан ғайриимкон мебошад. Масалан, гидроген ва оксиген якҷоя шуда обро ҳосил мекунанд, ки ба газҳои ибтидои қомилан монанд нестанд.

Эмерҷеният алалхусус дар биосистемаҳои баландташкил, ба мисли ҳайвонҳои хунгарм, пурқувват аст. Дар ин ҷо чунин хусусиятҳои эмерҷентии даркнашаванда, мисли инъикоси образноки олами атроф, руҳ, идрок ва ғайра пайдо мешаванд. Аз он ҷумла хусусиятҳои эмерҷентӣ дар тадқиқоти системаҳои иҷтимоӣ, масалан, мӯрчахона, ороҳона, селани паррандаҳо, издиҳом ва дигарҳо назаррас мебошад. Чунончӣ, паррандаҳои дар села муттаҳид шуда, қисман зудҳаракатии худро талаф медиҳанд (села нисбат ба паррандаҳои алоҳида калон ва сустҳаракат мебошад).

Ҳамин зайл инсон дар издиҳом қисман озодии худро талаф медиҳад ва имконият медиҳад, ки худро ба «овози издиҳом» чалб кунонад (барои баромадан аз издиҳом энергияи муайянеро бояд сарф намуд, то ки қувваи система офаридаро паси сар кунад). Эмерҷениятро ба қисмҳо ҷудо кардан ғайриимкон аст, ӯро ҳамчун маълум, ҳамчун як чизи сараввал бутун, тақсимнашавандаи танҳо ба ҳамаи система хос, бояд қабул кард. Яъне ин мазмуни онро дорад, ки эмерҷеният барои принципҳои редукционизм татбиқнашаванда мебошад.

Ихтиёрӣ система бо «сохт» ва «рафтор»-и худ тавсиф дода мешавад. Сохт – ин намуд ва шакли дохилии ташкилии системаро ифода мекунад, ки ҳамчун ягонагии алоқаҳои мутақобилаи устувори байни ҷузъҳои \bar{y} , иҷунин қонунҳои алоқаҳои мутақобилаи онҳо баромад мекунад. Рафтор тарафи зоҳирии системаро (текстураро) муайян мекунад, ки мутобиқи он ихтиёрӣ система метавонад ба сифати ҷузъ ба таркиби дигар системаи сатҳи нисбатан баландтар ворид шавад. Ҳамин тариқ, яке аз хусусияти асосии система ин иерархия (дараҷаи зинадор) ба ҳисоб меравад, ки мутобиқи он ихтиёрӣ система худаш метавонад ҷузъи системаи нисбатан умумӣ бошад. Ҳамон замон ҳар як ҷузъи система худаш дар навбати худ метавонад система шуда тавонад. Иерархияи системаҳо устуворӣ ва дастнорасии онҳоро таъмин менамояд.

Илми муосир иерархияи системаҳои табиатро ба намуди тартиби зерин пешниҳод мекунад: ҳиссаҷаҳои элементарӣ – атомҳо – молекулаҳо – ҳуҷайраҳо – бисёрҳуҷайраҳо – экосистемаҳо – биосфера – ҷирми кайҳонӣ – системаи ситораҳо – галактика – Коинот. Байни дараҷаҳои иерархияи биосистемаи овардашуда сарҳад ва ё раҳнаҳои аниқ вучуд надоранд. Дар ин ҷо шаклҳои зиёди гузариши мобайнӣ мушоҳида карда мешаванд, масалан, молекула – макромолекула (полимер) – комплекси молекулавии мураккаб (вирус) – катраҳои коатсервативӣ – ҳуҷайра. Сарҳади аниқ ҳатто байни организмҳои алоҳида ва экосистема низ вучуд надорад: ҷунонҷӣ, ҷӣ тавре ки организм аз экосистема ҷудо кардашуда дурудароз зиндагӣ карда наметавонад, ҳамчунин узви ҷудо кардашуда дурудароз бе қисме, ки \bar{y} сараввал аз он рӯйидааст, зиндагӣ карда наметавонад.

Принципҳои нуқтаи назари системавӣ чунин буда ба принципҳои механистӣ муқобил гузошта шудаанд:

- 1) дедуктивият – эҳтимолияти мавҷудияти ҳодисаҳо ҳамчун постулат баён карда мешавад, гарчанде механикаи онҳо барои мо нофаҳмо аст ва дар асоси ин қонунҳои бароварда мешаванд, ки барои пайдоиши чунин ҳодисаҳо имконият медиҳанд;
- 2) рекуррентивият - эҳтимолияти мавҷудияти чунин хусусиятҳо ва алоқаҳои байни ҷузъҳои системаҳои постулат карда мешаванд, ки механикаи онҳо барои мо нофаҳмо аст (бо ҳамин сабаб эмерҷеният эътироф карда мешавад);
- 3) азалият (таълимоти идеалистият, ки аз рӯйи он дар табиат ҳама чиз гуё аз азал мувофиқи мақсад буда ба ягон қонуният тобеъ нест) – мавҷудияти беҳамтоии мувофиқи мақсад будан дар рафтори системаҳои мураккаб ва ҷузъҳои онҳо эътироф карда мешавад.

Нуқтаи назари системавӣ аз комёбиҳои аёни механистӣ даст кашидан намехоҳад. Гарчанде принципҳои механистӣ дар гуфтаҳои боло зикр нагаштаанд, бо вучуди ин мавҷудияти онҳо дар назар дошта мешавад, лекин бо иловаҳои мухталиф.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Ключевые слова: система, иерархия, мышление, системогенетика, фаза развития, молекула, макромолекула (полимер), клетки, превосходство.

Системный подход является одной из попыток вырваться за пределы однозначности


научных знаний. Это новый этап в развитии методов познания мира, дополнительный к принципам механистического подхода. Он является попыткой оценить по достоинству роль целостности. В основе системности в природе лежит ее свойство быть одновременно единым и неделимым целым и в то же время обладать свойством множественности.

BASIC PRINCIPLES OF SYSTEM DYNAMICS.

SYSTEM VIEW

Keywords: system, hierarchy, thinking sistemogenetiks, developmental phase molecule, macromolecule (polymer) cells superiority.

Systemic approach is one of the attempts to break out of the uniqueness of scientific knowledge. This is a new stage in the development of methods of understanding the world, additional to the principles of mechanistic approach. It is an attempt to appreciate the role of integrity. Underlying systemic in nature is its property of being simultaneously one and indivisible whole and at the same time possess the property of multiplicity.



ТАҲЛИЛИ МУШКИЛОТИ КҶЛИ САРЕЗ АЗ ДИДГОҶИ ИМРҶЗ



Мирзоев С.К.*

Каримов Ф.Х.**

Вожаҳои калидӣ: кӯл, об, омӯзиш, табиат, мушкилот

Соли 2011 аз рӯзи рух задани заминларзаи Сарез 100 сол пур шуд. Ин заминларза он қадар пуршиддат буд, ки пойгоҳҳои зилзиласанҷии Руссия дар соҳилҳои дарёи Неваи шаҳри Пулково онро ба қайд гирифта буданд. Шаби 17-ум ба 18-уми феврالی соли 1911 соати 23:15 дақиқа бо вақти маҳаллӣ дар Помир заминларзаи ниҳоят шадид ба вучуд омад. Мутобиқи мулоҳизаҳои муосир шиддати он дар маркази зилзила тибқи чадвали 12-баллаи байналмилалӣ зилзилавӣ (ҶБЗ), зиёда аз 9 баллро ташкил медед, магнитудай заминларза – 7,4 аз рӯйи чадвали Рихтер, қарри манбаи он тақрибан 25 км буд. Бар асари ин заминларза аз доманаи ҷанубии кӯҳи Музкӯл кӯҳпораи азиме қанда шуд, ки ҳаҷми он 2,2 км³-ро ташкил медед. Дар ҳамин ҷойи лағжиши кӯҳпора деҳаи Усой (шимолу шарқи ноҳияи Рушони ВМКБ) ҷойгир буд, ки аҳолии 54 нафараи он абадан зерӣ ҳок монданд. Кӯҳпораи фурӯҳамида дар мӯҳлати кӯтоҳ обанбори табиӣро эҷод кард, ки баландии он аз 550 м (аз қафо) то 720 – 730 м (рӯ ба рӯ)-ро дар бар мегирифт. Дарозии сарбанди табиӣ 5100 метрро дар бар гирифт. Қисми ақибӣ он, ки дар масофаи 1200 м тӯл кашидааст. Бо номи деҳаи зерӣ кӯҳпорамонда – ин сарбанди табиӣ номи Усойро гирифт ва он маҷрои дарёи Мурғобро комилан банд кард. Ҳамин тариқ, ин мӯъҷизаи табиат номи деҳаи

* *Мирзоев С.К.* – сардори кафедраи факултети № 5 Академияи ВКД Тоҷикистон, полковники хизмати дохилӣ.

** *Каримов Ф.Х.* – доктори илмҳои физикаю математика, академики Академияи байналмилалӣ муҳандисӣ, муовини директори Донишкадаи сохтмони ба зилзила, тобовар ва сейсмологияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

зериобмондаи Сарезро соҳиб шуд.

Ҳанӯз дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ, ба масъалаҳои омӯзиши кӯли Сарез пажӯҳишгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва академии кишварҳои Осиёи Миёна, муассисаҳои таълимӣ ва ташкилотҳо машғул буданд. Баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ҳалли тамоми масъалаҳо вобаста ба кӯли Сарез, аз ҷумла, масъалаҳои дорои хусусияти илмӣ-тадқиқотӣ, иқтисодӣ ва молиявӣ моддӣ пурра ба дӯши ҷумҳурии навбунёди Тоҷикистон вогузор гардиданд.

Тарҳи кӯли Сарез бо шакли мураккаб хос аст. Сатҳи баландтарини об ва хоричавии зиёдтарини он ба фасли гармо, яъне аз миёнаи моҳи август то аввали моҳи сентябр, камтаринаш бошад, ба моҳи апрел ва аввали моҳи май рост меояд. Бузургтарин шохобҳои дарёи Мурғоб Пшарти ғарбӣ, Катта Марҷонай, Лангар, Ватасайф мебошанд. Лангар ва Ватасайф бошанд, бевосита ба қитъаи кӯл рехта, дар қисмати даҳанаи он халиҷҳои фаррохро эҷод кардаанд.

Дар миқёси Тоҷикистон кӯлҳои зиёде аз қабилҳои Искандаркӯл, кӯлҳои Шинг ва ғайраҳо маълуманд, ки дар натиҷаи заминларзаҳои ниҳоят шадид ба вучуд омадаанд. Вале кӯли Сарез аз лиҳози миқёс, бузургӣ ва аҳамияти экологияш, на танҳо дар ҳудуди мамлакат, балки дар ҳудуди Осиёи Марказӣ мавқеи махсусро ишғол менамояд. Дар имтидоди зиёда аз 100 соли мавҷудият дар атрофи кӯли Сарез тадқиқоту ҳангомаҳои зиёд ва баҳсҳои доманадоре вобаста ба таъсири он ба муҳити атроф, роҳҳои коҳиш додани хатари экологӣ ва истифодаи истеъмоли обҳои аз ҷиҳати экологӣ мусоффояш, идома доранд. Ин масъалаҳо то он андоза мураккаб ба назар мерасанд, ки ҳатто дар байни тадқиқгарону мутахассисони соҳа вобаста ба ҳалли мушкилоти ба ҳолати бехатарии экологӣ овардани минтақаи кӯли Сарез, истифодаи обҳои он бо мақсади мелиоратсия, ирригатсия (обёрӣ), истехсоли нерӯӣ барқи обӣ, таъмини аҳолии минтақа бо оби тозаи ошомиданӣ, туризми экологияи илмӣ ва ҳифозати гуногунрангии биологии он, ҳулосаи ягона вучуд надорад.

Дар хусуси устувории сарбанди Усой мулоҳизаҳои ниҳоят парешони олимон ва тадқиқгарону мутахассисон мавҷуданд. Ҳанӯз моҳи апрели соли 1914, полоиш (филтрация)-и обҳои кӯли Сарез аз ақиби сарбанди Усой, вобаста ба ҳаҷми обҳои захирашаванда, шурӯъ шуд. Дар солҳои аввал ва даҳсолаҳои баъдӣ захирашавии обҳо дар пушти сарбанд босуръат идома намуда, танҳо аз солҳои 60- ум баъътидолоии нисбии он оғоз гардид. Айни замон мувозинат байни зиёдшавии ҷоришавии об ба кӯл ва обгурез аз тариқи сарбанд ба таври муттавасит ва бо тартиби бузургии 10 см афзоиш дар як сол баробар аст. Тағйирёбии мавсимии сатҳи об бо сабаби нобаробарии суръати обшавии пиряхҳо ва фурурезии рутубати ҳаво аз якҷанд то тақрибан 10 метрро ташкил медиҳад. Якҷоя бо афзуншавии оби кӯл полоиши об низ аз дохили сарбанд аз тариқи қариб 60 чашма, дар нишебии 100 м. аз сатҳи кӯл афзоиш ёфтааст.

Қабатҳои поёнии сарбанд устувор буда, полоиши об дар ин қисмат ба чашм намехурад. Полоиши об дар қисмати болоӣ бошад, ба шусташавии ҷузъии чинҳои сарбанд ва бавучудоии якҷанд соӣ, ки шакли дараро дошта, бо баландии даҳҳо метр ва дарозии зиёда аз 1 км тӯл кашидаанд, оварда расонидааст. Ин гуна афзудани тӯлкашии дараҳо ба сӯйи сарбанд, даҳҳо метрро дар як сол ташкил медиҳад. Фақат дар соли 1994 тӯлкашии дараҳо ба 45 метр расида буд.

Соли 1967 як қатор тадқиқгарон изҳори нигаронӣ намуданд, ки тӯл кашидани дараҳо аз қисмати ақиби сарбанд, метавонад ба шусташавии босуръати ҷисми сарбанд мусоидат намояд ва тугёну обхезиҳои фалокатовар қад-қадӣ дарёҳои Бартанг, Панҷу Амударё то баҳри Арал ва сабаби ҳалокати миллионҳо нафар аҳолии Тоҷикистону Афғонистон, Узбакистону Туркманистон ва Қазоқистон хоҳад гардид. Аксари муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки пайвастагии қисми рости сарбанд ниҳоят осебпазир буда, баръакси пайвастагии муқобили аз саҳраҳои харсангҳои азимҷусса таркибёфта, аз чинҳои хеле заъифи кӯҳӣ сохта шудааст. Ҳамчунин ба пайвастагии қисмати рости сарбанд ҷараёнҳои пайвастаи селии соӣи Усойдара, ки аз нишебии ба сарбанд наздик ҷорӣ мешаванд, таъсири манфӣ мегузорад.

Дар устувории сарбанди Усой низоми захира таровидани об аз қабатҳои сарбанд

дорои аҳамияти калони ҳам мусбӣ ва ҳам манфӣ мебошад. Агар аз як тараф захида таровидани об барои дар ҳаҷми зиёд захира нашудани об дар кӯл мусоидат кунад, аз тарафи дигар дар сурати қатъ шудани ин раванд захираи об ба нишондихандаи мутлақ расида, ба оқибатҳои ниҳоят фалокатбори резиши об аз канораҳои сарбанд оварда мерасонад ва ин хароб гардидани сарбанди табиӣ хоҳад буд.

Ҳолати дигаре, ки ин раванд эҷод месозад, тӯл кашидани дараҳо буда, ба устувории сарбанд хатари тоза таҳдид месозад. Бо дарназардошти ин, як гурӯҳи тадқиқгарон ақидаи баланд кардани сарбандро пешниҳод месозанд, ки гӯё ба мустаҳкамтар, зичтар ва бузургтар гардидани устувории имконпазир ба фишор ва резиши обҳо мусоидат мекунад. Ақидаҳои дигар, паст кардани сатҳи оби кӯл ба андозаи 50-100м, аз тариқи кандани нақб дар сарбанд, ё сохтмони сойи обдав дар пайвастиҳои чапи сарбанд, ё кам кардани ҳаҷми обҳои кӯл бо обгиракҳо (насосҳо)-и пуриктидор мебошанд. Пайравони ин ақида бар онанд, ки камшавии обҳо дар кӯл фишори обро дар сарбанд заиф гардонид, равандҳои шусташавӣ ва хурдашавии ҷисми сарбандро коҳиш хоҳад дод.

Ақидаи гурӯҳи аввал аз он ҷиҳат хатарнок аст, ки мо аксуламали сарбандро хангоми баланд кардани он, яъне таҳмили вазни иловагӣ ба он, ки метавонад ба маҳкам гардидани роҳҳои полоиши об оварда расонад, намедонем. Дар ин сурат, ҳаҷми захираи оби кӯл афзун гардида, фишори обҳоро ба сарбанд шиддат медиҳад ва таҳдиди резиши обро аз болои сарбанд ба вучуд меорад.

Хатарнокии пешниҳоди гурӯҳи дуюм ба он асос мегирад, ки мавзеи кӯл ба ҳолати кунуниаш муросопазир гардида, паст кардани сатҳи кӯл, бо дарназардошти сустшавии устувории нишебҳои кӯҳ, оқибатҳои гушношунидро дар пай дорад. Болотар аз ин, дар ҳар ду маврид хароҷотҳои калони моддӣ тақозо мегардад, зеро мавзеи кӯл мушкилгузар буда, корҳо бояд дар шароити ниҳоят душвори иқлими мураккаби минтақа роҳандозӣ карда шаванд.

Ба ҷуз аз хатари бевоситаи шуста вайроншавии сарбанд, онро хатари ҷиддии дигаре – заминларза, ки дар ин мавзё шиддатнокии он метавонад аз 9 то 12 баллро аз рӯйи ҚБЗ ташкил диҳад, таҳдид мекунад. Хатари воқеӣ, ба харобшавии сарбанд аз таъсири ҷунбишҳои саҳти заминларза, саҳт алоқаманд аст. Хатари ғайривоқеӣ бошад, ба таъсири заминларза ба устувории нишебҳои кӯҳии ба кӯл пайвастишуда, мебошад, ки дар байни онҳо, қабл аз ҳама нишебии соҳили рости кӯл баррасӣ карда мешавад: ярчи мухташаме дар ҳаҷми 1млн. м³ ба кӯл фуруғ ғалтида, мавҷҳои баландиашон 100 метраро (сунама) ба вучуд меорад, ки ба сарбанд бархурда, як қисми онҳо аз канораҳои он ҷорӣ мегарданд. Ин гуна мавҷҳо бо баландии аз 2 то 16 метр хангоми фуруғалтии ярчи дорои ҳаҷми 20 млн м³, аллақай дар ин мавзё соли 1987 ба мушоҳида гирифта шуда буд¹.

Аксари тадқиқгарони минтақаи кӯли Сарез сарбанди Усойро ба таъсири омилҳои табиӣ эҳтимоли комилан устувор баҳогузори кардаанд. Ин ақидаи худро онҳо бо он асоснок менамоянд, ки сарбанд аз ҷинсҳои қавии кӯҳӣ таркиб ёфта, нишебрӯя аст ва таъсири мавҷҳои аз фуруғалтии эҳтимолии ярҷҳо бавучудоянда набояд ба он дараҷае бошанд, ки сарбандро хароб созанд. Вале номуайянии ҷузъии сохтори сарбанд, махсусан қисмати поёнии он дар масофаи 100 метр, аини замон барои бо боварӣ ҳукм кардани дараҷаи устувории он имкон намедихад. Як қатор мутахассисон, барои муайян намудани таркиби сохтори он, гузаронидани корҳои нақбканиро дар сарбанд пешниҳод менамоянд, вале мутахассисони дигар ба он ақидаанд, ки полоиши идоранашавандаи об ба ковоқиҳои сарбанд метавонанд сарбандро хароб карда, ба оқибатҳои фалокатовар оварда расонанд.

Ҳангоми баҳо додан ба устувории нишебҳои ба кӯл пайвастишуда, махсусан ярчи тарафи рости соҳил, бархе аз тадқиқотчиён онро ҳамчун хатари фуруғ афтидани ярҷ ба кӯл ва таҳдиди имконпазир ба оромии сарбанди Усой ҳисобиданд. Баҳо додан ба

¹ Бобоев А.М., Ишук А.Р., Негматуллаев С.Х. Хатари сейсмологии кӯли Сарез / Маводи Конфронси байналхалқии илмиву регионалӣ «Мушкилоти кӯли Сарез ва роҳҳои ҳалли он». – Душанбе. 1997. – С.37.

окибатҳои зарбаи ин мавҷҳо (сунамаҳо) дар сурате имконпазир аст, ки мо ҳаҷми ярҷоро хангоми ба кӯл афтиданашон донем ва баландию суръати мавҷоро дар ин маврид муайян намоем. Зеро тағйирёбии ярҷи тарафи рости соҳил дар миқёси калон ба мушоҳида мерасад. Агар дар ибтидо ҳаҷми он ба 2-3 километри кубӣ мерасид, дар вақтҳои баъдина ҳаҷми он коҳиш ёфта, ба 0,6-0,9 километри кубӣ баробар гашта аст¹. Ҳамчунин баҳодихии баландии мавҷҳо низ тағйир ёфта аст. Гурӯҳи тадқиқотчиён низ ҳастанд, ки таҳдиди хатари афтидани ярҷро аз нишебҳои кӯҳ ба сатҳи кӯл инкор менамоянд ва гурӯҳи дигар умуман, мавҷудияти ярҷҳои бузургро нодида мегиранд.

Бо дарназардошти омилҳои зерин, норавшаниҳо дар баҳодихӣ ба устувории нишебҳои кӯҳӣ, аз сабаби надоштани маълумот дар бораи сохти умқии онҳо чи дар сарбанди Усой ва чи дар минтақаи кӯли Сарез хануз мавҷуданд. **Сараввал**, шароити мураккаби иқлимию ҷуғрофии ин маҳал барои гузаронидани корҳои тадқиқотӣ ва мониторинг имкон намедихад. Мавзёи мушкилгузар буда, нуқтаи наздиктарини он деҳаи Барчидив мебошад, ки дар масофаи 35 км аз сарбанди Усой ҷой гирифтааст ва танҳо то ин мавзё пайроҳаи кӯҳии мошингард сохта шудааст, ки пур аз нишебу фароз мебошад. Корҳои геологӣ, муҳандисию геологӣ ва геофизикӣ бо сабаби дар баландӣ воқеъ будани мавзё ва иқлими мураккаб доштани ба дараҷаи олии душворӣ ба ҳисоб мераванд. Масалан, нишебҳои фурӯҳамидаи соҳили рости кӯл дар баъзе ҷойҳо ба 30-45 дараҷа расида, дарҳол ба кӯл дохил мешаванд ва ҷои ҳамвор барои насб кардани таҷҳизоти зарурӣ мавҷуд нест. Аз ин рӯ, барои фаъолият намудан дар ин мавзё малака ва таҳассуси кӯҳнавардӣ доштан зарур аст.

Омили дигар он аст, ки сачишҳои геофизикии солҳои 60-ум ва 70-уми асри 20 бо ёрии таҷҳизотҳои ҳамонвақта гузаронидашуда, бо истифодаи техникаи нав ва технологияи компютерӣ ба тафсил ва тадқиқи тоза ниёзманд аст. Вобаста ба ин, тафсили бештар, ченкунии дақиқтар ва майдони фарохтар барои тадқиқот тақозо карда мешавад. Ахиран, бо вучуди аҳамияти фавқуллода доштани ҳалли масъалаи мазкур таъминоти моддии корҳо дар ин самт дар тамоми дараҷаҳо, ҳам давлатӣ, ҳам ҷамъиятӣ ва ҳам байналмилалӣ суст ба роҳ монда шуда, ҳаҷми сармоягузорӣ нокифоя аст.

Дар давраи соҳибистиклолӣ соли 1999 дар назди собиқ Вазорати ҳолатҳои фавқуллодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати ҳалли мушкилоти кӯли Сарез ташкил гардид, ки окибат ба Дирексияи ҳалли мушкилоти кӯли Сарез табдил дода шуд. Дирексия фаъолияти Саридораи геологияи тоҷик, шуъбаи энергетикаи Донишкадаи илмӣ-тадқиқотии Тоҷикистон, корхонаҳои тоҷикгипроводҳози Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳо ва дигар муассисаҳои дахлдори ҷумҳуриро вобаста ба ҳалли мушкилоти кӯли Сарез, ҳамоҳанг менамуд.

Аксари натиҷаҳои асосии корҳо оид ба ҳавзаҳои кӯли Сарез маҳз дар давраи фаъолияти Дирексияи ҳалли мушкилоти кӯли Сарез ба даст омадаанд. Дар ин давра сохтори геологӣ ва равадҳои геологӣ ҳавзаҳои кӯли Сарез омӯхта шуда, андозаҳои геометрии сатҳи кӯл аз нав чен карда шуд. Таркиби қисмати болоии сарбанд дар фосилаи 100 метр ва дигар нишебҳои фурӯҳамида мавриди омӯзиш қарор гирифта, низоми ҷараёни оби ба кӯл воридшаванда ва аз он хориҷшаванда муайян карда шуд. Таркиби кимиёвии обҳои кӯл, хосиятҳои физикию кимиёвӣ ва таркиби изотопии онҳо муайян гардида, полоиш (филтратсия)-и обҳо аз тариқи сарбанд чен, речаи иқлими ҳавза муқаррар ва серзилзила будани ҳавзаҳои кӯли Сарез муайян карда шуд. Ҳатто ҳалли масъалаи сохтмони роҳ то тегаи сарбанди Усой бо дарозии 35 км дар шароити иқлими мураккаби маҳал, бо вучуди фароҳам овардани тамоми асноди лоиҳавию сметаӣ барои иқтисодиёти ҷумҳурии мо имконнопазир мебошад. Ҳол он ки бе роҳи автомобилгард ҳалли самараноки масъалаҳои зерин, аз қабили татбиқи маҷмуи чорабиниҳои гидротехникӣ чиҳати паст кардани сатҳи обҳои кӯл, муайян намудани ҳолати имрӯзаи сарбанд ва таҳлили хулосаҳо оид ба устуворӣ ва бозътимод будани он, иҷрои чорабиниҳои илмию тадқиқотӣ ва дигар чорабиниҳо вобаста ба ҳолати бехатар

¹ Наги А.С., Латипов Х.А., Раҳимов С.Н.. Кӯли Сарез: дирӯз, имрӯз, фардо. - Душанбе, 2010. – 12-14.

овардани кӯли Сарез, истифодаи мақсадноки обҳои кӯл ба нафъи аҳоли ва иқтисодиёти минтақа дар маҷмуъ, омӯзиши ҳаматарафаи ярчи фурӯхамидаи тарафи рости соҳил ва муайян намудани дараҷаи бехатарии он номумкин хоҳад буд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дарназардошти аҳамияти дохилию байналмиллалӣ доштани кӯли Сарез ҳуқуқи комил дорад, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳалли мушкилоти кӯли Сарез, ки дорои хусусияти фаромарзист, талаби кӯмак намояд. Дар ин робита, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон бо пешниҳод ба ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба ҳамкорӣ дар самти ба ҳолати бехатарӣ экологӣ овардани ҳавзаи кӯли Сарез ва истифодаи он ба манфиати Тоҷикистону кишварҳои ҳамсоя якҷанд маротиба аз минбарҳои баланди байналмиллалӣ баромад намуд¹.

Самараи ин муроҷиатҳо буд, ки ташкилотҳои байналмиллалӣ, аз қабили Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон, Офиси швейсарӣ оид ба ҳамкорӣ, Фонди Оғохон, Ташкилоти Фокус - Кӯмаки башардӯстона, ЮСАИД ва ғайраҳо ҳаҷми калони корҳои муҳимро дар ҳавзаи кӯли Сарез ба анҷом расониданд.

Лоихаи бузурги коҳиш додани хатари раҳнашавии кӯли Сарез соли 2004 анҷом ёфт. Дар раванди татбиқи он сиситемаи автоматиконидашудаи мушоҳидавӣ бо фарогирии сарбанд ва ярчи соҳили рост, интиқоли мохворавии маълумотҳо ба шаҳри Душанбе ва Хоруғ сохта шуд. Ҳамчунин дар водии дарёи Бартанг, ки 27 деҳкадаро дар бар мегирад, системаи хабардоркунии қаблӣ насб карда шуда, таҷҳизотҳои муосири мушоҳидаи сатҳи об дар ҳуди кӯл низ насб гардид. Системаи мазкур он қадар нодир аст, ки дар Осиёи марказӣ назир надорад. Он бехатарии аҳолии ҳавзаи кӯли Сарезро таъмин хоҳад кард.

Минтақаи кӯли Сарез дар дунё ҳамчун марвориди Осиёи марказӣ шинохта шудааст ва вазифаи мо он аст, ки ин марвориди экологӣ ба фалокати экологӣ табдил наёбад ва он солҳои тулонӣ ба манфиати наслҳои ояндаи Тоҷикистону тамоми минтақаи Осиёи марказӣ ҳифозат карда шавад.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ САРЕЗСКОГО ОЗЕРА С СОВРЕМЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Ключевые слова: озеро, вода, изучение, проблема

В статье речь идет о проблеме Сарезского озера с современной точки зрения, проводится анализ, а также представляется точка зрения авторов о решении проблем, связанных с сохранением этого уникального природного творения.

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF LAKE SAREZ FROM A MODERN POINT OF VIEW

Keywords: lake, water, learning, problem

The article focuses on the Lake Sarez from a modern point of view, carried out its analysis and introduces the authors' point of solving problems related to the conservation of this unique natural creation.



¹ Муроҷиат ба сарони давлатҳо дар Саммити генералии СММ (1998), Конфронси байналмиллалӣ оид ба коҳиши офатҳои табиӣ марбут ба об дар Тоҷикистон (2008), Саммити якуми Осиёву уқёнуси Ором дар Чопон (2006), дар Сессияи 63- юми Ассамблеяи генералии СММ (2008), Форуми умумичаҳонии об дар Туркия (2009) ва Конфронси байналмиллалӣ СММ оид ба рушди устувор дар Бразилия (июни 2012).

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОЯЩУРНОЙ ВАКЦИНЫ



Ашуров С.Г.*,
Саидов С.С.**

Ключевые слова: ящур, вирус, пептиды

Ящур - это острое контагиозное вирусное заболевание парнокопытных животных, проявляющееся лихорадкой, везикулярными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, бесшерстных участков кожи головы, вымени, венчика, межкопытцевой щели и сопровождающееся нарушением движения. Для него характерна тенденция к широкому распространению и эпизоотическому течению.

Болезнь сопровождается большими потерями молока, мяса и других видов животноводческой продукции. Многолетний опыт показывает, что наличие эндемичного ящура снижает доходы в молочном и мясном животноводстве на 30-40%. Подменным бедствием является занос возбудителя в современные крупные животноводческие комплексы¹.

Тенденция к глобальному распространению, высокая контагиозность болезни, широкий спектр восприимчивых животных, множество иммунологических типов и подтипов возбудителя, разнообразие путей выделения и распространения, способность длительное время сохраняться как во внешней среде, так и в организме иммунных животных все это обуславливает ряд сложных проблем ветеринарно-санитарного и экономического порядка. Жесткие карантинные меры по ликвидации ящура нарушают нормальную хозяйственно-экономическую деятельность колхозов, совхозов и предприятий, затрагивают общественные, экономические и межгосударственные экономические и торговые связи. Эпизоотии ящура могут распространяться в очень короткое время на огромные территории. Все это требует эффективных мер борьбы с этим заболеванием. В настоящее время наиболее эффективной мерой является вакцинация животных².

Вирус ящура относится к роду автовирусов, семейству пикорнавирусов. Имеется семь типов вируса ящура (0, А, С, Азия-1, Южноафриканские САТ 1,2,3) и более 70 подтипов. Вирусы типов А, О и С обнаруживали в различных регионах мира, типов САТ - в Африке и на Ближнем Востоке, типа Азия-1 - на территории азиатских стран, Ближнего и Среднего Востока, а также в Европе.

Применяющиеся в настоящее время для профилактики заболевания вакцины представляют собой инактивированный тем или иным образом вирус ящура. Широкое систематическое применение инактивированных вакцин в нашей стране, Европе, Южной Америке и некоторых других регионах позволило добиться коренного перелома в эпизоотической ситуации по ящуре. Во многих странах и регионах нашей страны господствующей тенденцией стало устойчивое благополучие по ящуре или отмечаются только спорадические вспышки этой болезни. В то же время широкая практика

* Ашуров С.Г. – доцент кафедры Инженерно-технических дисциплин факультета № 3 Академии МВД Таджикистана, кандидат химических наук, подполковник милиции.

** Саидов С.С. - доцент кафедры Органической химии Таджикского национального университета.

¹ Онищенко А.М., Петров М.А., Блинов В.М., Василенко С.К., Сандахичев Л.С., Бурдов А.Н., Иванбищенков В.М. Первичная структура ДМК копии белка VP₁ вируса ящура А₂₂, Перевозчиков Биоорган. Химия. – М. 1986. Т.12, №3. - С.416-419.

² Суровой А.Ю. Вольпина О.М., Сметкова Е.В. Антигенная детерминанта поверхностного белка вируса ящура: синтез, физико-химические и иммуногенные свойства. - Рига, 1983. - С.254-255.

производства и использования инактивированных вакцин и их определенные недостатки. В частности, существуют проблемы изготовления инактивированных вакцинных препаратов из штаммов вируса, плохо размножающихся в культурах клеток. Некоторые штаммы нестабильны, быстро разрушаются до субъединиц при проведении различных манипуляций и хранении. Промышленное производство вакцин связано с наработкой большого количества вирулентного вируса, что может создавать опасность загрязнения окружающей среды из биопредприятий; не исключается риск неполной инактивации вируса, в результате чего могут возникнуть очаги эпизоотии ящура при вакцинации животных. Несмотря на использование в вакцинах частично очищенных препаратов вируса, в них содержится значительное количество балластных примесей, перегружающих иммунную систему вакцинируемых животных; эти же причины обуславливают определенные трудности в стандартизации существующих вакцин¹.

Все эти недостатки и трудности обуславливают поиск путей противоящурных вакцин нового поколения, которые бы полностью или частично устранили перечисленные выше проблемы. Разработка новых вакцинных препаратов ведется в двух основных направлениях:

1. Химический синтез олигопептидов - аналогов антигенных детерминант вируса ящура;

2. Создание вакцин с помощью методов генной инженерии.

После того, как было доказано, что иммуногенность вируса ящура связана со структурным полипептидом VP₁ была получена биосинтетическая вакцина, представляющая собой белок VP₁ вируса ящура типа А₁₂П9, полученный методами генной инженерии².

Почти одновременно с разработкой методов получения генно-инженерных препаратов иммуногенного полипептида VP₁ вируса ящура были начаты работы по химическому синтезу пептидов - аналогов антигенных, детерминант данного вируса. Основой для таких работ послужили успешные исследования по установлению первичной структуры иммуногенного полипептида, определению местоположения на нем антигенных детерминант и прогресс в области органического синтеза пептидов из аминокислот.

Многочисленные исследования, проведенные с использованием самых разных подходов показали, что нейтрализующие последовательные эпитопы вируса ящура расположены на полипептиде VP₁.

Большое значение в определении местоположения антигенных детерминант вируса ящура имели исследования с синтетическими пептидами и моноклональными антителами. Биттл и др.³ основываясь на данных аминокислотной последовательности полипептида VP₁ вируса ящура типа О₁К синтезировали химическим методом семь пептидов этого белка, из которых четыре соответствовали N -концевой области VP₁ (9-24, 17-32, 25-41, 1-41), два-средней (141-160 и I5I-I60) и один-С-концевой (200-213).

Пептиды конъюгировали с гемоцианином и вводили кроликам четырехкратно в дозе 100 мкг. В сыворотках крови у всех животных выявлялись антипептидные антитела, однако вируснейтрализующие антитела обнаруживались у животных, иммунизированных пептидами с последовательностями 141-160 и 200-213. При проверке иммунизирующей активности на морских свинках было показано, что однократное подкожное введение пептида I4I-I60 с полным адьювантом Фрейнда в дозе 200 мкг защищало животных от заражения вирусом. Определенный иммунизирующий эффект отмечен даже при дозе 20 мкг. Иммуногенность пептида 200-213 проявлялась менее выражено.

¹ Гершкович А.А., Кибирев В.К. Синтез пептидов. Реагенты и методы. – Киев: Наукова думка. 1987. – С.27; Гроес Э., Майенхофер И. Пептиды. – М: «Мир». 1983. – С.14.

² Петров Р.В., Хаитов Р.М. Искусственные антигены и вакцины. - М.: Медицина, 1988. – С.67.

³ Химия полипептидов // Под. ред. Катсояниса П. , - М.: «Мир», 1977. – С.13-14.

Порафф и др.¹³ провели детальный теоретический анализ для предсказания возможной локализации антигенных детерминант вируса ящура в полипептиде VP₁. Они определили наличие в этом белке двух α -спиральных участков, в которых отмечено хорошее разделение полярных и неполярных боковых цепей. Одна из этих спиралей, вероятно, расположенная на поверхности полипептида VP₁, по мнению авторов, могла быть антигенной детерминантной, так как её местоположение соответствовало вариабельной области.

На основе проведенного анализа авторы синтезировали три пептида, соответствующих аминокислотным последовательностям 144-159, 167—181 и 200-213, конъюгировали их с белковыми носителями и иммунизировали кроликов. Все испытанные пептиды вызывали образование у животных антипептидных антител, однако, вируснейтрализующие антитела индуцировались только пептидом 144-159.

Интересным является исследование, проведенное Ди Марчи и др.². Они синтезировали пептид, состоящий из аминокислот последовательности Cys - Cys - 200 - 213 - Pro - Pro - Ser - 141-158 - Pro - Cys-Gly, в котором основной и С-концевой эпитопы имели специфичность вируса ящура типа О₁К. Было показано, что такой пептид обладает выраженной иммуногенностью для крупного рогатого скота при однократном введении в дозе 5 мг или при двукратном - в дозах 1 мг и 200 мкг. Причем этот пептид проявлял иммуногенные свойства без конъюгирования с носителями. Этими же авторами был синтезирован пептид, соответствующий аминокислотной последовательности I4I-I58 и конъюгирован с гемоцианином. Оказалось, что иммунный ответ, вызываемый конъюгатом пептида 141-158 был приблизительно в 1,5 раза меньше, чем ответ, вызываемый пептидом Cys - Cys - 200 - 213 - Pro - Pro - Ser - 141 - 158 - Pro - Cys - Gly.

Из этого был сделан вывод, что наличие в пептидах С-концевой последовательности 200-213 необходимо для вызывания более полного и сильного иммунного ответа.

Большие и систематические исследования по изучению антигенных и иммуногенных свойств синтетических пептидов белка VP₁ вируса ящура типов О₁ и А₂₂ были проведены в Институте биоорганической химии им. М.М.Шемякина АН СССР и во Всесоюзном научно-исследовательском ящурном институте под руководством Иванова В.Т. и Бурдова А.М.³. Этими авторами были синтезированы пептиды, соответствующие аминокислотным последовательностям 145-159, 136-152, 136-148, 141-152, 141-148 белка VP₁ вируса ящура типа О₁К и пептидов 131-149, 140-149, 90-99, 10-24, 50-69, 136-152, 136-151, 140-151, 175-189, 197-213 белка VP₁ вируса ящура типа Аминокислотные последовательности синтезированных пептидов приведены в таблице I. Все пептиды были конъюгированы с гемоцианином. Активность полученных препаратов была исследована в опытах по определению титра противопептидных антител и титра вирус нейтрализующих антител в сыворотках крови кроликов и морских свинок *in vitro*.

Как показывают результаты испытаний препаратов с О₁К-специфичностью, образующиеся с высоким титром противопептидные антитела на конъюгат пептида 145-159 с гемоцианином не обладали вирус нейтрализующей и протективной активностью. Наиболее высокую противовирусную активность проявил пептид 136-152. Защита морских свинок была практически полной (80-100%) после иммунизации как конъюгатом пептида с гемоцианином, так и свободным пептидом, несмотря на то, что титр противопептидных антител после иммунизации свободным пептидом был несколько ниже, а образующиеся антитела обладали весьма слабой вируснейтрализующей активностью *in vitro*. Изучение иммуногенности

¹ Антигенная структура вируса ящура. I Синтез протективных пептидов последовательности основного иммуногенного района белка VP₁ вируса ящура штамма О₁ К. Биоорганическая химия. -1988. -Т 14. №10.- С.1352-1362.

² Антигенная структура вируса ящура. I Синтез протективных пептидов последовательности основного иммуногенного района белка VP₁ вируса ящура штамма О₁ К. Биоорганическая химия. -1988. -Т 14. №10.- С.1352-1362.

³ Онищенко А.М., Петров М.А., Блинов В.М., Василенко С.К., Сандахичев Л.С., Бурдов А.Н., Иванбиченков В.М. Первичная структура ДНК копии белка VP₁ вируса ящура А₂₂, Перевозчиков Биоорганической химии. - М. 1986. Т.12, №3. - С.416-419; Януцкий В.Г. Защитные группы в органической химии. - М.: «Мир». 1976. - С.21.

перекрывающихся фрагментов иммунодоминантного района привело к следующим результатам. Пептид 136-148 проявил 50-60% протективный эффект. Как и в случае пептида 136-152, свободный пептид и его конъюгат с гемоцианином проявили сходную активность. Вируснейтрализующая активность сывороток также отсутствовала. Иммунизация животных конъюгатами пептидов 143 и 141-152 не приводила к образованию вируснейтрализующих антител и защите животных. Свободные пептиды 141-148 и 141-152 не обладали собственной иммуногенностью и так же, как и пептид 145-159, не индуцировали образования противопептидных антител¹.

Сходным образом были изучены синтетические пептиды с A₂₂- специфичностью. Было показано, что иммунизация гемоцианин-конъюгированными пептидами 131-149 и 140-149 вызывает образование вируснейтрализующих антител у кроликов и морских свинок, а также обеспечивает защиту 80% морских свинок от заболевания. Сходную активность эти пептиды проявили и на морских свинках. Однако для кроликов неконъюгированные пептиды неиммуногенны и не вызывают образования даже противопептидных антител. N-концевой фрагмент 131-139 не проявляет протективной активности ни в свободном, ни в конъюгированном виде. Пептиды 10-24 и 50-69 не проявляют противоящурной активности: в свободном виде эти фрагменты не индуцируют у кроликов образования антител и не защищают морских свинок от заболевания ящуром. Конъюгаты этих пептидов с гемоцианином стимулируют у кроликов образование противопептидных антител, однако эти антитела не являются вируснейтрализующими.

Пептид 136-152 не индуцирует у кроликов образования ни противопептидных, ни противовирусных антител, но в то же время проявляет протективную активность на морских свинках (67% защиты). Когда с помощью конъюгата этого пептида с гемоцианином удается индуцировать у кроликов противопептидные антитела, то они оказываются вируснейтрализующими. Протективная активность конъюгата пептида 136-152 с гемоцианином составляет 82%. Свободные пептиды 175-189 и 197-213 вызывают образование противопептидных антител у кроликов, однако, антитела против этих пептидов не являются вируснейтрализующими и иммунизация свободными пептидами не вызывает защиты морских свинок от заболевания. В то же время конъюгат пептида 197-213 с гемоцианином проявляет 60% протективную активность².

Иммунизация кроликов, не отвечающих на пептид 131-149 A₂₂, его смесью с пептидом 136-152 O₁K, приводит к тому, что животные становятся реактивными к пептиду 131-149 A₂₂. Более того, образующие противопептидные антитела являются вируснейтрализующими. Из этого был сделан вывод, что пептид 136-152 O₁K выступает своего рода "хелпером" в индукции антигенного ответа на пептид 131-149 A₂₂, причем образующиеся антитела перекрестно не реагируют с пептидом 136-152 O₁K. Для изучения взаимного влияния пептидов на образование противопептидных антител различные фрагменты белка VP₁ штамма A₂₂ были введены совместно с 136-152-пептидом штамма O₁K. Введение пептида 136-152 O₁K совместно с пептидами 10-24 A₂₂ или 197-213 A₂₂ не оказывает взаимного влияния на способность индуцировать образование антител каждым из этих пептидов. Иммунизация смесью пептидов 136-152 O₁K и 175-189 A₂₂ приводит к частичному подавлению иммунного ответа на пептид 136-152 O₁K, титр антител снижается в 80 раз.

Несомненный интерес для повышения иммуногенной активности химически синтезированных пептидов представляют синтетические полимеры-полиэлектролиты, выполняющие роль иммуноадьювантов. Разработка противовирусных и противомикробных вакцин с использованием полимерных иммуностимуляторов успешно ведется в нашей стране и является интересным направлением исследований при создании синтетической

¹ Иванов В.Т. Иммуноактивные пептиды: Вопросы медицинской химии. -1986. - Т30, Вып.3. - С 23-31; Суrowой А.Ю., Вольпина О.М., Сметкова Е.В. Антигенная детерминанта поверхностного белка вируса ящура: синтез, физико-химические и иммуногенные свойства. - Рига, 1983. - С.254-255.

² Вольпина О.М., Суrowой А.Ю., Гельфанов В.М., Яров А.В. Протективные эпитопы вируса ящура: 1987; - С. 165-166.

противоящурной вакцины¹.

Осуществлялись исследования по созданию синтетической противоящурной вакцины с помощью полиэлектролитов-иммуностимуляторов. Были синтезированы пептиды 153-159, 149-159, 146-159, 143-159 и 143-148 белка VP₁ вируса ящура типа А₁₂².

Аминокислотные последовательности синтезированных пептидов приведены на рис.-1. Все пептиды были конъюгированы с синтетическим полимером - сополимером N - винилпирролидона и акриловой кислоты массой 100000. Иммуногенные свойства полученных конъюгатов изучались на мышах. Свободные пептиды, введенные мышам и в полном адьюванте Фрейнда и в физиологическом растворе не индуцировали образования антипептидных антител. Конъюгат пептида 153-159 также не вызывал образования антител. При иммунизации мышей конъюгатами пептидов 143-148, 149-159 и 146-159 образовывались антипептидные антитела с высокими титрами ($\log_{10}=3-3,5$). Наибольшие титры антител получались при иммунизации конъюгатом пептида 143-148.

В целом проведенные довольно многочисленные работы показали принципиальную возможность синтеза антигенов вируса ящура генно- инженерным и химическим методами. Однако возлагавшиеся в самом начале этих исследований на быстрое создание эффективных синтетических противоящурных вакцин пока не оправдалось. До разработки таких препаратов еще необходимо решить ряд вопросов научного характера. Основной проблемой остается повышение иммуногенности антигенов: в настоящее время она значительно ниже, чем у цельновирионных вакцин. Антитела, индуцируемые такими антигенами качественно и количественно отличаются от антител, образующихся на полный вирион. Не решены вопросы о практически приемлемых носителях и адьювантах, методах выделений и очистки антигенов, длительности хранения препаратов, механизмах иммуногенеза, продолжительности создаваемого иммунитета¹, побочных реакциях у животных, о возможности приготовления поливалентных вакцин. Тем не менее, широкие и все более успешные исследования, проводимые в различных странах, Должны в недалеком будущем привести к созданию эффективных и конкурентоспособных синтетических противоящурных вакцин.

ПРОБЛЕМА И ДАРЁФТИ ВАКСИНА И СИНТЕТИКИ И ЗИДДИ ОҚСИЛ

Вожаҳои калиди: ящур, вирус, пептидҳо

Вирусҳои оқсил хусусияти иваз кардани структураи худро дорад. Аз ин рӯ, вобаста ба минтақа паҳншавии типҳои он ба амал меояд, ки дар Осиёи Миёна типҳои (О,А,С-Азияи-1) мавҷуд аст. Ҳангоми ворид шудан ба организми ҳайвони калони шохдор лоғаршавӣ, камширӣ, камшавии вазн мушоҳида мешавад, ки ин ба иқтисодиёти хоҷагӣ ба таъсир намононад.

PROBLEM OF CREATING SYNTHETIC OF VACCINE

Keywords: FMD virus peptides

The foot and mouth disease virus can change its structure. And its types emerge depended on spreading territory, in Central Asia there are O, A, C-Asia-1 virus types. After penetration of virus in the organism of cattle, the cattle start to lose weight and give less milk that is harmful for national economy.



АРЗИШИ МАЪНАВӢ ВА ЭСТЕТИКИИ МАДЕҲАҲОИ АНВАРӢ

¹ Там же. – С.166.

² Суrowой А.Ю., Вольпина О.М., Иванов В.Т. Указ.раб. – С.1132-1135.



Шарифов Б.*

Вожаҳои калидӣ: адабиёт, услуб, ашъор, панегирӣ, сарватҳои маданият, Анварӣ

Мадҳ, ё худ ситоишу тавсифи шоҳону ҳокимон, аз қадимтарин мавзӯҳои адабиёти олам ба шумор меравад. Адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик ҳам бо ашъори мадҳӣ оғоз мешавад ва вақте ба таърихи шеърӣ дар Эрон муроҷиат мекунем, мебинем, ки нахустин гӯяндагоне, ки номашон дар таъриху тазкираҳо сабтанд аз зумраи дарбориён, яъне шоирони мансуб ба ҳукуматанд ва он чи аз онҳо боқӣ мондааст, бештар дар мавзӯи мадҳ сурати назм ёфтааст. Ҳанзалаи Бодғисӣ, Фирӯзии Машриқӣ, Абӯсалики Гургонӣ, Абӯшақури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Рӯдакӣ ба дарборҳои замонашон бастагӣ доштанд. Ва Маҳмуд Васифи Систонӣ аз аввалин шоироне ба ҳисоб меравад, ки дар мадҳи Яъқуби Лайси Саффорӣ қасида навиштааст, ки он дар «Таърихи Систон» нақл шудааст.

Сабаби ривоҷи мадҳгустарию дар адабиёти тоҷик муҳаққикон аз таъсири адабиёти араб медонанд, чунончи Зайнулобиддини Мӯътаман менависад: «Шояд ҳангоме ки гӯяндагони форсизабон пас аз зуҳури шеърӣ дар Эрон оғози суҳанварӣ карданд нахустин мавзӯи расмӣ мадҳ ва ситоиши салотин ва умаро буд. Иллати асосии ин амр адами ибтикор дар иҷоди фунун ва ақсоми шеърӣ пайравӣ аз шеваи адабиёти араб ва мавзӯоти мутадовили онон аст»¹.

Зайнулобиддини Мӯътаман бо ин хулоса тамаддуну фарҳанг ва шеърӣ мусиқиро дар Эрон пешазисломӣ инкор намекунад, балки ақидаи ӯ ин аст, ки баъд аз истилои араб шеваи фикр ва усули нигориш ба кулӣ тағир ёфт ва «соҳибзавқони эронӣ, ки ба муносибати иқтисоӣ замони забон ва адабиёти араб ошноӣ комил доштанд, мутаваҷҷеҳи асолияти шеъри араб шуданд ва ҳамонро ҷиҳати ифодаи мақсудоти хеш дар забони форсӣ ба кор бурданд»².

Ҳарчанд мавзӯи мадҳ дар ибтидои пайдоиши ислом бо ривоҷи гирифтани афкори мазҳабӣ то андозае коҳиш ёфт, вале бо мурури гузашти айём, хоса дар аҳди уммавиён ва ниҳоятӣ олияш дар аҳди аббосиён, аз нав марҳилаи таҳаввулу ташаккулро паймуд. Дар сарзамини Эрон Хуросон сулолаҳои Тоҳирӣну Саффорӣну, Сомонӣну Ғазнавиён бо вучуди пайравӣ карданашон ба шеваи ҳукмронии шоҳони пешазисломӣ, мисли халифаҳои исломӣ дар дарборҳо ҷамъияти шоиронро таъсис медоданд, ки вазифаи асосии ин ҷамоат мадҳу ситоиши амирону бузургони қавм дар рӯзҳои расмӣ ва ҷашнҳо буд. Ин падида агар аз як тараф пайравӣ ба усули тарғиби дастгоҳу сиёсати хилофат бошад, аз дигар ҷониб замоне авҷ гирифт, ки муҳолифат бо ҳукумати исломӣ зоҳир гашт ва ҳукуматҳои мустиқиле дар ғӯша ва канори қисматҳои шарқӣ, ки дур аз маркази хилофат буд, ташкил ёфт ва пешвоёни ин наҳзати миллӣ қудрат ва азамати ҳокимони вақтро тавассути шеър, ки он замони таъсири баланд дошт, ташвиқ мекарданд.

Шоҳону ҳокимон бо далелҳои, ки оварда шуд шоиронро аҳамияти зиёд медоданд ва ононро бо атову сийлаҳо қадрдонӣ мекарданд. Барои дарборҳо ҳузури шоирони олим ва фарзонагон боиси шукӯҳу ҷалол ва азамат ба ҳисоб мерафт ва табиист, ки шоҳон барои ин кор сийлаву ҷоизаҳоро дарег намедоштанд ва дар сурати дигар бо зӯриву тааддӣ ин корро анҷом медоданд, мисолан ҳикояи Султон Маҳмуд

* Шарифов Б. – декани факултети филологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ, номзади илмҳои филология, дотсент.

¹ Зайнулобиддини Мӯътаман. Таҳаввули шеъри форсӣ. - Техрон: Таҳурӣ, 1371. – С.10.

² Зайнулобиддини Мӯътаман. Ҳамон ҷой. – С.11.

ва даъват кардани Абӯалӣ Сино, Абӯсаҳли Масеҳӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абулхайри Хаммор, Абунастри Ироқ, ки дар «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзӣ нақл шудааст. Ӯ худ мавзӯи сила ва чоизаҳое, ки Султон Маҳмуд ҳамасола барои ҷалби тавачҷӯҳи аҳли Рай ба Ғазоии Розӣ мефиристонд забонзади гӯяндагон ва сухансароёни давраҳои баъд гардидааст. Шоҳону амирон аз ин нигоҳ ба якдигар рақобат доштанд ва мекӯшиданд дарбори худро маҷмаи шоирону нависандагон ва маркази аҳли ғазл ва адаб гардонанд. Дар мутолаи тарҷумаи холи баъзе аз шоирон, аз ҷумла Заҳириддини Форёбӣ, Муҷириддини Байлақонӣ, Асириддини Аҳсикатӣ ба назари ин гуна рақобатҳо бармеҳурем. Муҷириддин ибтидо ба дарбори Атобак Қизил Арслон фармонрави Озарбойҷон ихтисос дошт ва сипас ба хидмати бародари ӯ Нусратиддин Ҷаҳон Паҳлавон фармонрави Ироқ пайваст. Қизил Арслон ба рағми бародар Асириддини Аҳсикатӣ ва Ҷамолиддини Ашҳариро мавриди иноят ва навохт қарор дод. Шоирон низ барои таъмини зиндагӣ ва пайдо кардани шӯҳрат дар паи пайдо кардани мамдӯҳи олимақом аз шаҳре ба шаҳре сафар мекарданд. Баъзе дигари шоирон бошанд солиёни зиёд дар дарбори як шоҳ хидмат мекарданд ва аз ин чиз фахр ҳам мекарданд, Анварӣ менависад:

*Бандаро хидмати даҳсолаи пайваста мағир,
К-аз қароботи нуфуру зи ватан маҳҷур аст.
Даҳ қасидасту чиҳил қатъа ҳама мидҳати ту,
Ки ба атрофи ҷаҳон мунташиру маишҷур аст.
Бо чунин собиқа касро ба чунин рӯз кӣ дид,
К-аз гамаи ротиба равшан чу шаби дайҷур аст¹.*

Барои инъикос кардани сифатҳо ва хислатҳои мамдӯҳ суханварон охири дараҷаи кудрат ва ибтиқори худро бо ёфтани мазмунҳои бадеъ ва нуқоти тоза ба қор мебарданд. Дар назари хонанда мамдӯҳ ба сурати мазҳари олитарини дараҷаи қамолӣ суварӣ ва маънавӣ чилвагар мешавад, ки аз нигоҳи шучоат, саховат, ҳиммату ҷавонмардӣ, ҷалолу илму ҳилм, тақову азамату иқтидор беназир аст. Қасидаҳои шоирони маддоҳ дар худ ситоишҳои баландеро ғунҷонидаанд, ки онҳо дар ин қор тамоми нерӯи завқ ва таъби худро истифода кардаанд. Вақте кас қасидаҳои мадҳиро мутолиа мекунад ва он мадҳу ситоишҳои олиро аз назар мегузаронад чунин ҳулоса мебарорад, ки шоир ба ситоиши болотарин намунаи қамол ва барҷастатарин фарди ҷомеаи инсонӣ пардохтааст. Мамдӯҳ касест, ки дар худ қилли хислатҳои олии инсониро таҷассум кардааст.

Шоирони мадҳасаро чун яккатозони арсаи лағз ва дурӯғпардозӣ бо нерӯи фасоҳат ва балоғат коҳеро кӯҳ, мӯеро ресмон, ҳақеро ботил ва ботилро ҳақ қилва медоданд. Ин амал низ аз рӯи меъёрҳои содир мешуд, ки дархӯрди қабули мантиқиву ҳунари бошад. Дар ҳолати аз меъёри мантиқӣ гузаштани маддоҳ муболиғаҳои ӯ мавриди нақӯҳиш қарор мегирифт.

Бо вучуди ҳамаи ин ниҳоятӣ арзиши қасидаҳои мадҳӣ дар ҳамин дурӯғпардозӣ ва муболиғаҳои игроқдор зоҳир гаштаанд. Агар ба сайри таҳаввул ва ташаккули қасидаҳои мадҳӣ назар андозем, мебинем, ки мадҳ дар оғоз бо баён ва барҷаста кардани сифатҳои некӯӣ, ки воқеан дар мамдӯҳ вучуд дошт оғоз шуд ва шоир эҳтимом дошт, ки ҳангоми ситоиши мамдӯҳи ҳеш сухане нагӯяд, ки касе онро мункир шавад ва вайро газофагӯӣ, муддаӣ ва мутамаллиқу чоплюс пиндорад. Аммо рафта-рафта мадҳ ин хосияти худро аз даст дод ва чун таъби башар моил ба шунидани ситоиш аст, шоирон аз ин нуқтаи заъфпарварандагонӣ худ истифода карданд ва мамдӯҳро ба осмони барин бурданд ва барои ҷалби ризои хотири ӯ ҳақро ботил ва ботилро ҳақ қилва доданд ва дар миёни саноеи бадеӣ санъате ба номи “игроқ дар санъат” падида омад ва ҳар шоире, ки дар газофагӯӣ ва боло бурдани сатҳи тамаллуқу чоплюсӣ ва таърифи беваҷҳу холи аз ҳақиқат пештар мерафт устодтар ва

¹ Девони Анварӣ. Ба эҳтимоми Муҳаммад Тақӣ Мударрисӣ Разавӣ.- Теҳрон: Нашри интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. Ҷилди 2, 1376. – С.54.

хунармандтар шинохта мешуд.

Дар адабиётшиносии собиқ Шӯравӣ арзиши қасидаҳои мадҳиро тақрибан ночиз муаррифӣ кардаанд. Е.Э.Бертелс моҳияти қасидаҳои мадҳиро ночиз муаррифӣ карда, якнавохтӣ, хушку ҳолӣ будани онҳо ва муболиғаву дурӯғи маҳз будани он мадҳияҳоро қайд карда, навишта буд, ки онҳо метавонанд аҳамияти таърихӣ дошта бошанд, вале ба истиснои байтҳои алоҳида дар маҷмӯъ аз аҳамияти эстетикӣ холианд¹.

Баъзан чунин доварихо арзиши ҳунарии қасидаҳои мадҳиро таъкид карда бошанд ҳам, мухтавои онро беарзиш шумурдаанд: «Дар чунин шароит доираи мавзӯи адабиёт, махсусан назм, хеле маҳдуд ва танг буд. Қасида аз мадҳи маҳз иборат буд. Баъзе шикоятҳо, ки характери шахсӣ дошт, гоҳо дар зимни мадҳ ва бештар дар ташбиб оварда мешуд. Шоир танҳо дар ташбиби қасида як қадар озод буд ва ба оҳангҳои лирикии анъанавӣ – тасвири табиат, тавсифи маҳбуба, васфи маю майгусорӣ мекард. Мавзӯи ахлоқӣ (дидактика) ва фалсафаи дунявӣ ба дараҷаи нест буд. Аз ин ҷост, ки қасидаҳои шоирони барҷастаи ин давр (Муиззӣ, Адиб Собирӣ Тирмизӣ, Рашидаддини Ватвот) бо санъати баланди худ хонандаро мафтун кунанд ҳам, аз ҷиҳати мазмун ёро ба ҳаяҷон оварда наметавонанд.»².

Бо вучуди комилан мункир шудан дар адабиётшиносии шӯравӣ ҷиҳатҳои мусбати қасидаҳои мадҳиро низ зикр кардаанд³.

Сарфи назар аз ҷиҳатҳои манфӣ дар қасидаҳои мадҳия ҷиҳатҳои мусбат низ вучуд доранд.

1. Дар қасидаҳои мадҳӣ васфу ҳикмат, ахлоку ҳасби ҳол, луғзу таъриху муаммо ва мавзӯоти дигар шоирон сухан дар миён меоранд, ки хонандаро ба лутфу зебӣ ва ҳақоқиқ гуногун ошно месозад.
2. Бо вучуди муболиғаву мустаор ва ситоишҳои бемиқдор дар тарҷеҳ додани мамдӯхон дар мартабаҳои ахлоқӣ ва касби камолоту адл таъсири ҳидоятгарии мадҳ ва хусусияти даъватӣ доштани онҳо барои ислоҳу роҳнамоии ҳокимон дар ин ҷода мусоидат доштааст.
3. Қасидаҳои мадҳӣ барои ҷалб кардани алоқаи подшоҳони туркнаҷод ба забони форсӣ ва ҳифзу ривочу такмили он бисёр муассир будааст, то ҷое ки қавмҳои ғайрифорсиро ба забони дарӣ алоқаманд сохта, боиси ривочи ин забон дар қаламрави фатҳшуда гардидааст.
4. Бо далели истехкоми лафзу маънӣ ва балоғати тасвир қасидаҳои мадҳӣ дорои арзиши баланди эстетикӣ ва маърифатӣ мебошанд.
5. Шоирони маддоҳ ҳангоми ситоиши қаҳрамоноҳои мамдӯҳини худ аз “корнамоию” бераҳмиҳои онҳо ёдовар шудаанд, ки ин барои возеҳ сохтани саҳифаҳои торики таърих муҳим аст.

Агар ба таърихи адабиёти ҳазорсолаамон назар андозем мавзӯи мадҳ дар ҳамаи давраҳо ройиҷ буд. Ҳатто дар замони шӯравӣ мадҳу ситоиши Ленину Сталин ва дигар арзишҳои сиёсӣ ба авҷи олии худ расидааст. Аммо он ситоишҳо бинобар заъфи ҷанбаи ҳунарии наметавонанд арзиши эстетикӣ дошта бошанд ва дар баланд бардоштани тахайюлу маърифати хонанда созгор бошанд.

¹ Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы.- М.: 1960. – С.316-317.

² Бертелс Е.Э., Бертелс А.Е., Болдырев А.Н., Усмонов М.Н., Ҳодизода Р. Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми якум. - Душанбе: Дониш, 1976. – С.41.

³ Абдуллоев А. Адиб Собирӣ Тирмизӣ (Замон, ҳаёт ва эҷодиёти ӯ).- Душанбе: Дониш, 1969; Абдуллоев А. Заҳири Форёбӣ (Замону ҳаёт ва эҷодиёти ӯ).- Душанбе: Дониш, 1974; Бертелс Е.Э., Бертелс А.Е., Болдырев А.Н., Усмонов М.Н., Ҳодизода Р. Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми якум.- Душанбе: Дониш, 1976.- 346 с. Бобоев А. Мавзӯи ва сабки ашъори Манучехрӣ.- Душанбе: Дониш, 1990; Саъдиев С. Поэтикаи шоирони Мовароуннаҳри асри XII.- Душанбе: Дониш, 1980; Саъдиев С. Сӯзанӣ ва муҳити адабии Самарқанди асри XII.- Душанбе: Дониш, 1974; Шарифов Х. Озурдагон ва умедворон (Андешаҳо оид ба адабиёти гузашта ва муосир).- Душанбе: Сино, 2001.

Перомуни маҳорати шоирӣ, мартабаи суханварӣ ва махсусиятҳои қасидаҳои Анварӣ то кунун муҳаққиқон ба касрат изҳори ақида кардаанд. Бархе то кунун ўро чун паёмбари қасидасароён эътироф кардаанд. Вале баҳои воқеиро дар мавриди арзиши осори ӯ Шафеи Кадканӣ додааст, ба қавли ӯ “Анварӣ дар ҳавзаи мадоеҳи хеш ба лиҳози навъи балоғати кор ё риторики мадҳ навовариҳои бисёре дорад. Агар ўро бо муосири машҳури ӯ Амир Муиззӣ муқоиса кунем, гузашта аз ҳунароҳои бисёре, ки дар вучуди Анварӣ ва шеъри ӯ дида мешавад, дар ҳамин ҳавзаи шеъри мадҳ низ ба унвони шоире мубтақар ва соҳиби бидъатҳо ва бадоеъ қобили таваҷҷӯҳ аст, зеро дар меҳвари амудии ҳаёл, ки тарху пайранги қасида ба вучуд меояд, шоирони қабл аз ӯ голибан ҳамон шеваи озмудашудаи Фарруҳӣ ва Манучехриро тақлид ва такрор кардаанд ва шеъри мадҳи эшон ба лиҳози балоғати тарҳ ё пайранги қасида идомаи роҳ ва равиши Фарруҳӣ ва Унсуриву Манучехрӣ аст. Намунаи ин шоирон Амир Муиззӣ аст, ки аз муосирони Анварӣ аст ва Анварӣ як-ду чӣ ҳам аз шеъри ӯ тазмин кардааст ва як чӣ ҳам ба таъризи хуни ду девонро ба гардани ӯ андохтааст. Амир Муиззӣ дар саросари девони нуздаҳазорбайтии хеш як тарҳ ва пайранги нав, дар қасоиди хеш ироа намодаст ва агар аз чанд тағаззули нисбатан хуби ӯ сарфи назар кунем пайранги қасоиди ўро ҳамон тарҳҳое, ки дар шеъри Унсурӣ ва Фарруҳӣ таҷриба шудааст, мебинем. Аммо Анварӣ дар ағлаби қасоиди мадҳии хеш балоғате навоин арза мекунад ва ҳатто агар бихоҳад қасидае ва тарҳеро, ки як бор мавриди истифода қарор додааст, дубора харҷ кунад бо ибтикороте онро ҳароҳ мекунад.”¹

Оид ба вожагиҳои мадоеҳи Анварӣ дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки на ҳама вақт онҳо дар як поя меистанд. Дар мадҳу муболиға қардани мамдӯҳ баъзан шеваи ифротро пеш гирифтааст ва аз ҳамин рӯст, ки ҳанӯз дар гузашта ноқидони сухан ўро мазаммат кардаанд.

Тавре маълум аст, аз ҳадди маъмулӣ таҷовуз қардан дар васфу мадҳро ноқидон аз уюби шеър донистанд. Дар шеъри Анварӣ гоҳ чунин игроқи ғайримақбул дида мешавад, чунонки гӯяд:

*Зиҳи дасти ту бар сари офариниш,
Вучуди ту сари дафтари офариниш.
Қазо хутабҳо қарда дар мулку миллат,
Ба номи ту бар минбари офариниш.
Чиҳил сол машиютаи кавн қарда,
Русуми туро зевари офариниш.
Агар фазлаи гавҳари ту набудӣ,
Ҳақир омадӣ гавҳари офариниш.²*

Ин аст, ки Шамси Қайси Розӣ ин абётро мисол барои игроқи хорич аз ҳадд оварда гуфтааст: “Ва ин навъ мадҳ чуз паёмбарро нашояд ва берун аз ӯ дар ҳаққи ҳар кас гӯянд таҷовуз бошад аз ҳадди мадҳ.”³

Мадҳияҳои Анварӣ дар баъзе маврид бо истифода аз истилоҳоти мухталиф ситоишшавандаро дар баҳодуриву абармардӣ чунон ба риштаи тасвир мегиранд, ки воқеан, кам суханваре чунин қудрати баёнро соҳиб аст. Лекин хонанда аз мутолиаи чунон мадҳияҳо ҳамон вақт лаззат ҳосил менамояд, ки маънии онҳоро дарк кунад. Чунон мадҳияи ғарро қасидаест, ки ӯ дар ситоиши Имоуддини Пирӯзшоҳ гуфтааст. Инак, се байт аз ин қасида:

*Гар Савр чу Ақраб нашудӣ ноқису бечашм,
Дар қабзаи шамшер нишондӣ Дабаронро.
Дар хуни дили лаъл, ки фосид нашавад ҳеч,
Қаҳри ту гиреҳвор бубандад хафақонро.*

¹ Шафеи Кадканӣ. Заминаи иҷтимоии шеъри форсӣ. - Техрон: Ахтарон, 1386. – С.202.

² Зайнуллобиддини Мӯътаман. Таҳаввули шеъри форсӣ. – С.264.

³ Шамси Қайс. Ал-мӯъҷам фи маъойирулашғор ил Ачам. Ба тасхеҳи Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоби Қазвинӣ. - Техрон: Муҳаммади Рамазонӣ, 1316. – С.256.

*Дар беша гавазн аз паи доғи ту кунад пок,
Ҳамсоли нахуст аз нуқати беҳуда ронро.¹*

Дар пораи иқтибосшуда далериву шуҷоат ва баҳодурии мамдӯҳ васф шудааст, ки дар байти аввал ӯ аз истилоҳоти нучумӣ кор гирифтааст. Бурчи Савр ва Ақраб аз бурҷҳои дувоздаҳгонаи фалак ҳастанд ва дар шеърӣ класикии мо тибқи бовариҳо ақраб бечашм тасвир шудааст. Дабарон бошад номи ситораест сурх дар бурчи Савр, ки онро чашми гови фалак низ мегӯянд. Анварӣ мегӯяд, ки Пирӯзшоҳ метавонад бе ягон мамоният ва душворӣ ситораи Дабаронро аз бурчи Савр бигирад ва дар қабзаи шамшери худ ҳамчун нигин нишонад, аммо ин корро намекунад, зеро Савр ҳам мисли ақраб кӯру нобино мешавад, яъне мамдӯҳ дар баробари далерию шуҷоат боз раҳму инсоф дорад. Дар байти дуввум хафақон номи бемориест, ки вақте хун дар дили инсон аз тарс фосид мешавад ва дар таббӣ қадим давои ин беморию лаъл доништаанд. Анварӣ менависад, ки аз ҳайбат ва хашми мамдӯҳи ӯ ҳатто хун дар дили лаъл фосид мешавад, ки ин аз сифатҳои табиати ашро тағир додани ситоишшаванда мебошад. Мазмун ва ғояи байти сеюм ҳам нишон додани ҳайбат ва шаҳомати мамдӯҳ мебошад. Тибқи ривоятҳо вақте гавазн таваллуд мекунад, пой гавазни навзод нуқта-нуқта доғҳо дорад ва бо мурури замон он доғҳо дар муддати чанд сол пок мешаванд. Аз тарсу ва ваҳми Пирӯзшоҳ ин гавазни навзод дар соли нахуст доғҳои худро аз пой нест месозад. Ва саропои мадҳи ин қасида баршумурдани сифатҳо ва фазилатҳои мамдӯҳ бо овардани чунин истилоҳот ва донишҷоест, ки бидуни шарҳ ва тааммуқ идроки он ғайриимкон аст. Мамдӯҳи шоир шахси хорикулоддаест, ки агар ӯ бихоҳад толеи наҳси фалак ҳам ба фалак бозмегардад ва асаре падида намешавад ва агар ҳукм кунад чони аз тан рафта ба тан боз меояд. Агар дурандешӣ ва тадбири ӯ деворе бар гирди ҷаҳон кашад ҳеч бало ва мусибате ба даруни он нуфуз намекунад ва роҳе барои балоҳо нест, ҷуз он ки дар хориҷи он девор фуруд ояд. Агар лашкари азми ӯ ба қасди шикор ҳалқа занад ҳеч ҷонваре аз муҳосираи ӯ натавонад гурехт, то ҷое ки шери фалак ҳам (Саратон) даруни ҳалқаи ӯ хоҳад афтод. Ҳатто роҳи қаҳқашон, ки аз қасрати ситорагон чун бисоте пургавҳар мемонад, ҳамрутбаи базми пургавҳари Пирӯзшоҳ мебошад. Агар оташи теғи мамдӯҳ ба кӯҳ расад дар дили кон ба ҷои ёкут оташ падида меояд. Адли ӯ то ҷоест, ки барои муҳофизати рамма бо ҷӯпон аз гург аминтар чизе нест. Ҷоҳи ӯ чунон паҳновар аст, ки ҳеч кас наметавонад андозаи онро дарёбад, хоҳ аз рӯи яқин ва хоҳ аз рӯи гумон.

Дар байти зер Анварӣ муболиғаро дар мавриди шукӯҳи мамдӯҳ чунин овардааст:

*Соя аз қаҳри ту гар огоҳ гардад,
Бугсалад ҳоле зи хасми хоксорат.²*

Маълум аст, ки сояи одамӣ ҳеч гоҳ аз ӯ чудо нест. Анварӣ хитоб ба мамдӯҳ мегӯяд агар сояи душман бидонад, ки ту бар душман қаҳр гирифтаӣ дарҳол аз тарсу бим аз вай чудо шуда мегурезад.

Ва дар байти зер:

*Баски бар симурғу Рустам базла гуфтӣ,
Гар бидидӣ дар масоф Исфандиёрат.³*

Симурғ мурғи афсонавие, ки гуфтаанд Зол дар хидмати ӯ парвариш ёфт ва ҳам ӯ буд, ки дастури сохтани тирӯ афкандани онро ба чашми Исфандиёр дод ва он тир сабаби марги Исфандиёр гардид. Анварӣ мегӯяд, ки Исфандиёр агар дар майдон корзори тирӯ медид, Рустаму симурғро, ки бо тадбири зӯр сабаби куштани ӯ шуданд масҳара мекард. Тадбир ва шуҷоати он ду дар муқобили тадбири шуҷоати ту чизе

¹ Девони Анварӣ. Ба эҳтимоми Муҳаммад Тақӣ Мударрисӣ Разаӣ. – С.10-11

² Девони Анварӣ. Ба эҳтимоми Муҳаммад Тақӣ Мударрисӣ Разаӣ. – С.40.

³ Ҳамон ҷо. – С.40.

нест¹. (6,138)

Дар ситоиши сифатҳои мамдӯх ӯ аз воситаҳои гуногун баҳра мегирад, мисли ин байт:

*Чун ҳарфи охир аст зи абҷад гаҳи сухан,
В-аз ростӣ чу ҳарфи нахустини абҷад аст.*²

Ҳарфи охири абҷад ғайн аст ва ғайн ба ҳисоби ҷамал ҳазор бувад ва ҳазор булбул аст, яъне мамдӯх ҳангоми сухан рондан булбулро мемонад. Ҳарфи нахустини абҷад алиф аст, ки инчо сифати ростии мамдӯхро нишон додааст.

Хулоса таҳлили дурусти ашъори мадҳӣ барои бедор кардани ҳисси маърифатӣ зебоишносии хонандагон ва қувват бахшидани тамойюли онҳо нисбат ба шеъри классикӣ аз аҳамият холӣ нест.

ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ПАНЕГИРИЧЕСКИХ СТИХОВ АНВАРИ


Ключевые слова: литература, жанр, поэзия, панегирик, ценности, Анвари

В статье вкратце проанализированы некоторые вопросы эволюции жанра панегирики в истории таджикско-персидской средневековой литературы. Показана роль Анвари - выдающегося представителя этого вида стихотворного искусства, его место в классической таджикско-персидской литературе и неоценимый вклад в формировании и развитии данного жанра.

IDEOLOGICAL AND AESTHETIC VALUES PANEGYRIC POEMS ANWARI

Keywords: literature, genre, poetry, eulogy, values, Anvari

The article briefly analyzed some of the evolution of the genre in the history of the eulogies of Tajik-Persian medieval literature. The role of Anwar - an outstanding representative of this kind of poetic art and its place in the Tajik-Persian classical literature and invaluable contribution to the formation and development of the genre.



¹ Сайид Чаъфари Шаҳидӣ. Шарҳи луғот ва мушкилоти девони Анварӣ. - Техрон: Ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1382. – С.138.

² Девони Анварӣ. Ба эҳтимоми Муҳаммад Тақӣ Мударрисӣ Разавӣ. – С.58.



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ РЕАЛИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НОРМ



Курбонов А.А.*
Валиев Н.Д.**

Ключевые слова: нормы, альтернатива, право, соблюдение, законодательство, соблюдение

Законность считается одним из важнейших элементов управления государством. Как видно из истории, независимо от формы правления и способов приобретения власти, без соблюдения принципа законности управление государством не представлялось возможным, т.е. государства тем или иным образом приходили в упадок. Что касается правового государства, тем более, в условиях демократизации общества и неуклонного развития науки и техники, законность является важным компонентом в построении справедливого общества.

Прежде чем перейти к обсуждаемой теме необходимо разъяснить лингвистическое и юридическое понимание термина законности. В таджикском языке это слово заимствовано из арабского языка и звучит как «қонуният». В толковом словаре таджикского языка этот термин толкуется следующим образом:

- 1) соответствовать закону, зависимость от объективного закона;
- 2) обеспечение жизни и деятельности общества на основании закона¹.

Надо отметить, что слово «законность» относится к группе юридических терминов. В юридической литературе и юридическом словаре термин «законность» понимается следующим образом:

- 1) с точки зрения юриспруденции, законность - точное и неуклонное соблюдение юридических норм всеми субъектами права, именно речь о законности может идти лишь тогда, когда, все без исключения субъекты права будут соблюдать или в полной мере воплощать содержание правовых норм²;
- 2) законность – конституционный принцип, состоящий в точном и неуклонном исполнении всеми органами государства, общественными организациями, должностными лицами Конституции и законов и соответствующих им иных правовых актов³.

* Курбонов А.А. - старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Академии МВД Таджикистана, капитан милиции.

** Валиев Н.Д. - преподаватель кафедры административного права и административной деятельности ОВД Академии МВД Таджикистана, старший лейтенант милиции.

¹ Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ. Душанбе: «Пажӯишгоҳи забон ва адабиёти Рудақӣ», 2010. - С.721.

² Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. Пособие для поступающих в юридические вузы. - М.: Издательство "Зерцало". 1999. – 354 с.

³ Краткий юридический словарь / Под ред. А.Н.Азриллиана. 2-е изд. Доп. – М.: Институт новой Экономики, 2007. – С. 212.

Как сказано выше, понятие слова законности в лингвистике и юриспруденции (в широком смысле) понимается практически одинаково, то есть точное и неуклонное соблюдение юридических норм всеми субъектами права.

Важно подчеркнуть, что содержание принципа законности также отражено в ст.10 Конституции Республики Таджикистан. В данной норме основного закона страны предусматривается положение, обязывающее государство и все его органы, должностных лиц, граждан и их объединения соблюдать и исполнять Конституцию и законы республики. Более того, законность согласно Конституции понимается и как принцип, и как режим государственного руководства обществом. При такой постановки вопроса важно проанализировать и уяснить роль альтернативных норм в процессе реализации законности, то есть, насколько могут влиять альтернативные нормы в обеспечении и укреплении законности.

Прежде чем говорить о влиянии альтернативных норм в реализации законности, необходимо разъяснить понятие юридической нормы. Отечественные и зарубежные учёные данное понятие объясняют не одинаково. В связи с тем, что это понятие не является предметом нашего обсуждения, мы не будем глубоко анализировать данную проблему, но для примера приведем одно из них: «Юридические нормы – это общеобязательные правила поведения, которые устанавливаются, утверждаются и охраняются государством для регулирования существенных общественных отношений»¹. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что юридические нормы имеют общеобязательный характер. Это требование относительно распространяются на все нормативно-правовые акты и закреплено в статье 2 Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах», «Общеобязательность нормативного правового акта – обязательное исполнение всеми органами государственной власти, должностными лицами, физическими и юридическими лицами нормативного правового акта, принятого и введенного в действие в установленном порядке»².

Но следует отметить, что в нормативных правовых актах существуют нормы, которые не требуют обязательной реализации права, их реализация возложена на усмотрение субъектов права, то отказ от использования возможности, предусмотренной нормой права, не будет считаться нарушением закона и законности. Если разъяснить по-другому, в разрезе обсуждаемого вопроса, то альтернативные нормы нормативно-правовых актов частично не обязывают субъектов права, в том числе должностных лиц, непрекословно соблюдать закон, но определяют альтернативы для реализации закона. Об этом мы подробно остановимся чуть ниже.

Данные нормы с точки зрения теории права и соответствующей классификации юридических норм входят в группу альтернативных норм, которые предусматривают несколько вариантов, условий их действия, поведения сторон или мер, а также санкции за их нарушение³. В общем, мы не можем отрицать, что такие нормы существуют, но необходимо, чтобы субъекты законотворчества при подготовке и принятия проектов нормативно правовых актов соблюдали пределы их существования, особенно в тех случаях, которые определяют альтернативные возможности для реализации и применения закона должностными лицами. Тем самым для должностных лиц создается условие использовать возникшие, так называемые, существующие в законодательстве, лазейки для получения личной выгоды, и позволяющие злоупотреблять и выбирать оптимальные для

¹ Хасанов С., Хасанов М. Теория государства и права: понятия и схемы: Учебное пособие (на тадж. языке), - - Худжанд: Издательство «ШАХ», 2006. - С.133.

² Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан (во втором чтении принят) 2009 год, №3, ст. 99; Закон РТ от 11.03.10г., №597; Закон РТ от 28.06.11г., №730.

³ Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для высших учебных заведений /; под ред. Стрекозова В. Г. – 5-е изд., стр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. - С.221.

собственной выгоды варианты решения проблемы. Здесь справедливо следует вспомнить слова французского философа и правоведа Ш.Л.Монтескье о том, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею¹.

По нашему мнению одним из отрицательных сторон некоторых альтернативных норм нормативных правовых актов заключаются в том, что они создают благоприятные условия для злоупотребления должностными полномочиями специальных субъектов. Более того, некоторые из них, а также не уместное использование альтернативных норм, приводят к грубому нарушению и их несоответствию признакам и принципам правового государства, а именно «верховенство закона, то есть главенствующий авторитет и влияние закона во всех сферах общества»². Эта точка зрения отражена и в других научных работах известных зарубежных учёных³.

Очень интересное мнение высказал по данной проблеме первый российский император Петр I: «Надлежит законы и указы писать явно, чтобы их не перетолковать. Правды в людях мало, коварства много»⁴. Действительно, Петр I точно подчеркнул, что существование в реализации закона альтернативных возможностей не приводит к положительным последствиям, которые могут привести к умалению авторитета действующей государственной власти.

В процессе анализа действующего законодательства Таджикистана было установлено, что альтернативные нормы, обычно, воплощаются в двух формах. Во-первых, например в ст. 511 ГК РТ (Последствия передачи товара ненадлежащего качества) отмечается, что если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Как вытекает из содержания приведенной нормы, существуют три варианта исполнения требований обязательств. В данном случае покупатель имеет альтернативы, то есть, он может выбрать подходящий вариант. Здесь в рамках альтернативы законодатель, как нам кажется, очень правильно устанавливает конкретные варианты исполнения требований обязательств. Мы можем назвать такую альтернативу «ограниченная альтернатива», в которой альтернатива ограничивается на основании трех вариантов. На наш взгляд, такие альтернативные нормы в реализации закона и укрепления законности не имеют никаких отрицательных последствий.

По второй форме выражения альтернативных норм нормативно-правовых актов, можно привести пример в отношении кабальных сделок (ст. 204 ГК РТ). В диспозиции данной статьи сказано: «Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), **может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего**».

Как вытекает из содержания данной альтернативной нормы, суд в случаях, если при

¹ Мысли и афоризмы великих людей / Сост. Кондрашов А.П., Комарова И.И. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2008. - С.289.

² Хасанов С., Хасанов М. Теория государства и права: понятия и схемы. Учебное пособие (на тадж. языке). - С.133.

³ Назаренко Г. В. Теория государства и права: Учебный курс. – 3-е изд., стер. – М.: Изд-во «Ось-89», 2009. – (Серия «juris prudential»). - С.166; Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для высших учебных заведений / под ред. В. Г. Стрекозова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. - С.82.

⁴ Мысли и афоризмы великих людей / Сост. А.П. Кондрашов, И.И. Комарова. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2008. - С.312.

совершении сделки потерпевшую сторону обманывают, применяют насилие или ей угрожают, то суд не обязан признать сделку недействительной, хотя по установленному законодательством порядку есть все основания сделать это. Для сравнения следует отметить, что кабальная сделка в Гражданском кодексу Российской Федерации имеет такое же содержание, как и в ГК РТ¹. По нашему мнению, подобные альтернативные нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах, имеют негативные последствия, потому что они могут создать благоприятные условия для nepoтизма, (родства, товарищества) коррупции и других нежелательных явлений. Мы полагаем, что спорную часть вышеуказанной статьи ГК РТ следовало бы изложить в следующей редакции: **«признается судом недействительной, если потерпевший докажет, что находился под влиянием обмана, угрозы, насилия или злонамеренного соглашения представителя другой стороны с его представителем»**. В таком случае норма становится ясной, справедливой, устраняется плюрализм (многообразие взглядов) в отношении содержания юридической нормы и соответственно в ней появляется императивный характер, который не позволяет каждому толковать её по-своему, и обязывает всех исполнять предусмотренные нормы.

Важно подчеркнуть, что такие нормы существуют не только в Гражданском кодексе, но и в других правовых отраслях и нормативных правовых актах. Например, ст. 153 Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан (далее ГПК РТ) определяет действия суда при подготовке дела к судебному разбирательству. Одной из них является: «в случае систематического противодействия стороны своевременной подготовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени в соответствии с правилами, установленными ст.101 ГПК РТ. От содержания приведенной нормы можно сделать вывод, что настоящая статья устанавливает альтернативную возможность для суда, чтобы при неисполнении процессуальных обязанностей со стороны одной из сторон можно взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Мы думаем, что в данный случае термин «судья может» используется не конкретно, потому что здесь существуют возможности определять конкретное и справедливое предписание, соответственно конституционным принципам законности и законотворческой технике. По нашему мнению, в этом случае необходимо употребить вместо «судья может» «суд должен». Тогда текст ст.153 ГПК РТ принимает нижеследующее издание: **«В случае систематического противодействия стороны своевременной подготовке дела к судебному разбирательству судья должен взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени в соответствии с правилами, установленными статьёй 101 ГПК РТ»**. В данном случае ст.153 ГПК РТ соответствует конституционным принципам законности и одновременно мы уверены, такое изменение содействует своевременному рассмотрению гражданского дела. Важно подчеркнуть, что такие нормы в ГПК РТ встречаются неоднократно.

Такие же примеры можно привести из Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ). Например, ст.63 УК РТ гласит: «При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию совершенных группой преступлений, наказание **может быть** назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьёй особенной части УК РТ, **либо суд может** не назначать дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного».

Норма вышеуказанной статьи определяет случаи, в которых суд может в отношении виновного назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией особенной

¹ Статья 179 Гражданского кодекса Российской Федерации (Части 1-4) по состоянию на 1 февраля 2010 года. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010. – 473 с.

части УК РТ или не назначить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного. Закрепление в УК РТ этих положений, конечно же, имеют свои задачи. Однако реализация данных норм зависит от воли суда или судьи, то есть суд при желании может применить положение этой нормы, или при нежелании может не учитывать это положение, то есть закон не обязывает правоприменительного субъекта исполнять положение нормы ст. 63 УК РТ. В этом случае конституционное требование статьи 10 Конституции, где закрепляется, что все должны соблюдать закон, становится фиктивной. Таким образом, при таком обстоятельстве не соблюдения обязательного характера исполнения юридических норм приводит к правовому нигилизму.

По нашему убеждению, необходимо отметить, что данные нормы в отдельных случаях препятствуют (результат работы, отсутствие подозрения в отношении должностных лиц) на практике решительной реализации и правоприменению закона должностными лицами, в том числе, со стороны судей, прокуроров, органов дознания и предварительного следствия. К примеру, ст.72 УК РТ «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» и статья 73 УК РТ «освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим». Но в диспозиции в названных статьях предусмотрена альтернатива, то есть термин «может быть». Как из практики нам известно, показателем активности и исполнения служебных обязанностей следователя является количество отправленных уголовных дел в суд.

При этом такой хороший результат одновременно поднимает авторитет ОМВД и его руководства. Поэтому руководство ОМВД и следователь стараются, для поддержания своей деловой репутации отправлять все уголовные дела в суд. Другой отрицательной стороной является то, что такие альтернативные возможности, как «может быть», отражаются в том, что в некоторых случаях должностные лица для устранения подозрений относительно своей деловой репутации не применяют нормы закона должным образом и используют их в своих личных интересах.

В связи с этим, мы предлагаем, что если имеются случаи применения в нормативно-правовых актах альтернативных норм слов и словосочетаний «**может**»¹, «**суд может**»², «**может быть**»³, «**суд вправе**»⁴ и других, то необходимо их замена на слова или словосочетания, которые не должны должностным лицам и органам право применения предоставить альтернативу предпринимаемого действия по своему усмотрению. Более того, это будет, как мы считаем, соответствовать требованиям правотворческой технике⁵.

При соблюдении пределов существования альтернативных норм в тексте нормативных правовых актов, мы можем на основании вышесказанного определить несколько положительных и отрицательных сторон норм, имеющих альтернативный характер. Одновременно необходимо подчеркнуть, что данные случаи не относятся ко всем альтернативным нормам:

1. При соблюдении пределов существования альтернативных норм, мы своевременно можем обеспечить требования конституционного принципа законности (ст. 10 Конституции).

2. Соблюдение пределов существования альтернативных норм в нормативных правовых актах дает возможность контролировать должностных лиц от злоупотребления служебными

¹ Часть 3 ст.30, ч.2 ст.47, ч.5 ст.63 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2001 год, №7, ст. 505; 2003 год, №12, ст. 683; 2004 год, №7, ст. 455; 2005 год, №3, ст. 127; 2008 год, №3, ст. 190; №12, часть 1, ст.987; 2010г, №7, ст. 552; №12, ч. 1, ст. 810; 2011г, №6, ст. 443; ЗРТ от 03.074.2012г., №866, ЗРТ от 28.12.12г. №924, ЗРТ от 28.12.2013г. №1036.

² Часть 1 ст.216 Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2001 год, №7, ст. 505; 2003 год, №12, ст. 683; 2004 год, №7, ст. 455; 2005 год, №3, ст. 127; 2008 год, №3, ст. 190; №12, часть 1, ст.987; 2010г, №7, ст. 552; №12, ч. 1, ст. 810; 2011г, №6, ст. 443; ЗРТ от 03.074.2012г., №866, ЗРТ от 28.12.12г. №924, ЗРТ от 28.12.2013г. №1036.

³ Там же. Часть 1 ст.114, ст.238 ГПК РТ.

⁴ Там же. Части 4 и 5 ст.170 ГПК РТ.

⁵ Статья 31 Закона Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан (во втором чтении принят) 2009 год, №3, ст. 99; Закон РТ от 11.03.10г., №597; Закон РТ от 28.06.11г., № 730.

полномочиями.

3. Соблюдение пределов существования альтернативных норм содействует для пересечения коррупции в Республике Таджикистан, которая в данный момент считается одной из самых важных проблем нашего общества.

4. Соблюдение пределов существования альтернативных норм содействует для устранения nepотизма. Как известно, Республика Таджикистан согласно демографическому показателю (число населения) считается небольшим государством, что создает благоприятные условия для nepотизма.

5. Соблюдение пределов существования альтернативных норм содействует для устранения местничества. В связи с тем, что территория Республики Таджикистан по географическому показателю (площадь) является небольшой, иногда встречается разделение граждан по месту происхождения. Данные показатели очень сильно влияют на проявление местничества, и могут препятствовать в реализации закона и укреплению законности.

6. Одним из отрицательных последствий альтернативных норм заключается в том, что должностные лица в отдельных случаях могут применять нормативные правовые акты в личных интересах.

7. Другим отрицательным последствием альтернативных норм является то, что правоприменительные субъекты, в том числе суд, прокурор, дознаватель, следователь, в той или иной степени зависят от руководителя или вышестоящего органа и не могут реализовать закон нужным образом, а обязаны действовать так, как требуют их руководители.

Вышеупомянутые альтернативные нормы свидетельствуют о том, что в действительности они оказывают отрицательное влияние на процесс реализации норм закона и обеспечения законности. Необходимо отметить, что на примере рассмотренных нами статей показываются недостатки, существующие в сегодняшней юридической технике и правоприменительной практике Республики Таджикистан, которые ненароком приводят к увеличению коррупционных правонарушений и росту нигилизма права в государстве, что мешает здоровому развитию всех отраслей государства в целом.

В своем очередном послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26 апреля 2013 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что наступила необходимость привести в соответствие с требованиями времени Гражданский и Уголовный кодексы Республики Таджикистан и с целью регулирования значимых общественных отношений представить новые проекты этих кодексов. С этой целью Правительству Республики Таджикистан было поручено представить новые проекты данных нормативных правовых актов в новой редакции для принятия парламентом страны¹.

В связи с этим предлагаем, чтобы при подготовке новых проектов названных кодексов были учтены вышеуказанные проблемы. То есть, в случае, когда есть возможность конкретного определения содержания нормы, то не следовало бы использовать такие словосочетания как «суд может», «может быть» и другие подобные выражения, так как их использование в тексте нормативных правовых актах приводит к тому, что закон в целом теряет свою основную миссию в регулировании общественных отношений и защите прав и интересов граждан, а также становится инструментом злоупотребления полномочий отдельных должностных лиц. Таким образом, в подобных нормах (альтернативных нормах – *от авторов*) можно увидеть признаки некогда знакомой теории права: «Право – это возведенная в закон воля господствующего класса»², однако, как нам видится, в современное время, данный постулат интерпретирован и подстроен под корыстные цели некоторых чиновников, что приводит к подрыву в обществе авторитета власти государства.

¹ Газета «Джумхурият». Официальное издание Республики Таджикистан. 27 апреля 2013. № 59-60 (22 196-197). (на таджикском языке).

² Краткий курс по философии (на тадж. языке). - Душанбе: Изд-во «Ирфон», 2005. – С.118.

БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАҲОИ РИОЯ НАМУДАНИ ҚОНУНИЯТ ДАР ХУДУДИ МЕЪЁРҲОИ АЛТЕРНАТИВӢ

Возжаҳои калидӣ: меъёр, ҳуқуқ, меъёрҳои альтернативӣ, риоя, қонунгузорӣ, риоя

Дар мақолаи муаллифон кӯшиш ба харҷ додаанд, ки хусусиятҳои риоя намудани меъёрҳои альтернативиро дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намоянд.


Дар мақола қайд гаштааст, ки дар матни санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин меъёрҳои ҳуқуқӣ (меъёрҳои альтернативӣ) ба чашм мерасанд, ки ба субъектони ҳуқуқтатбиқкунанда имкониятҳои васеъ барои амалӣ намудани ин меъёрҳо медиҳанд. Дар навбати худ, амалигардонии баъзе меъёрҳоро қонунгузор бар души субъектони ҳуқуқамаликунанда додааст. Муаллифон тавсияҳо нисбат ба аз байн бурдани проблемаҳои ҷойдошта вобаста ба татбиқи меъёрҳои альтернативии қонунгузорию ҷумҳурӣ пешниҳод намудаанд.

SOME PROBLEMS OF THE RULE OF LAW IN THE SPACE OF ALTERNATIVE STANDARDS

Keywords: rules, law, alternative standards, compliance, legislation, compliance

In this paper, the authors tried to examine the features of alternative compliance standards in the legislation of the Republic of Tajikistan.

The article emphasizes that the text of the current legislation of the Republic of Tajikistan are such regulations (alternative standards) for entities that practice of law define opportunities for the implementation of these standards. In turn, the implementation of certain provisions of the will of the legislator laid entities engaged application of the law . The authors invited to make their recommendations on the elimination of problems associated with the use of alternative legal provisions of the country.



МУБОРИЗА БА МУҚОБИЛИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛЛАЛӢ: ОМИЛҲОИ СИЁСӢ ВА ҶОЯВӢ ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР



Абдуллоев А.Р.*

Бобоназаров Ф.Ш.**

Возжаҳои калидӣ: терроризм, омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, амнияти байналмилалӣ, ҳамкорию байналмилалӣ, ҷомеаи ҷаҳонӣ

Яке аз хусусияти рушди ҷаҳони муосир мавҷудияти масъалаҳои ҷиддии глобалӣ мебошад, ки на танҳо ба сарнавишти инсонҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, миллатҳо, табақаҳои иҷтимоӣ, минтақаҳо ва қитъаҳои ҷаҳон, балки тамоми инсоният таъсир мегузоранд.

Агар дар давраҳои гузашта созмонҳои террористӣ аз тарафи давлатҳои алоҳида аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ ёфта, манфиатҳои онҳоро ҳимоя менамуданд, пас имрӯз онҳо мустақилона амал намуда, шаън ва эътибори давлатҳоро дар арсаи байналмилалӣ зеро

* *Абдуллоев А.Р.* – муаллими кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии Академияи ВКД Тоҷикистон, лейтенанти милитсия.

** *Бобоназаров Ф.Ш.* - муаллими кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии Академияи ВКД Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия.

шубҳа қарор медиҳанд. Ин вазъият аз он сабаб ба амал меояд, ки воситаҳои ахбори умум дар бораи амалҳои террористӣ иттилооти васеъ паҳн менамоянд ва бо ин восита таъсири равонии онҳоро ба шуури аҳоли бештар месозанд. Дар баробари ин, рушди илм ва фановарӣ ба пайдоиши намудҳои нави аслиҳои ҳаҷман хурд ва дастрас оварда расонида аст¹.

Миқёс, шиддат, бераҳмӣ, зуроварӣ ва таъсири терроризм ба вазъияти дохилии ҳар як кишвари ҷаҳон ва дар маҷмӯъ ба рушди муносибатҳои байналмилалӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки терроризм ба масъалаи мураккаб ва печидаи моҳияти умумичаҳонидошта табдил ёфтааст. Таҳаввули ҳадафҳо, воситаҳо ва шеваҳои терроризм, ки дар ду даҳсолаи охир ба амал омад, ин падидаҳо ба хатари ҷиддӣ барои ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил дод. Муборизаи натиҷабархш ба муқобили терроризм дар қадами аввал аз ошкор сохтани таҳаввулҳо дар ғояҳо ва усулҳои амали гардидани амалҳои террористӣ, таҳлили амиқи ин тағйиротҳо ва пешгӯии рушди минбаъдаи онҳо вобаста аст.

Амалҳои террористӣ дар гузашта ҷой доштаанд, вале имрӯз ин падида хусусияти фаромиллӣ ва умумичаҳониро гирифтааст. Равандҳои бухронӣ дар иқтисод, таҳавуллоҷҳои душвор ва печида дар соҳаи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва маънавии кишварҳои ҷаҳон маҷмӯи омилҳоеро ба вуҷуд овардаанд, ки барои боло рафтани хатари иҷтимоии терроризм ва паҳн гардидани ҷугрофӣ он мусоидат менамоянд. Давлатҳои ҷаҳон, ҳам давлатҳои тараққикарда ва ҳам давлатҳои дар давраи гузариш ва таҳаввулот қарордошта маҷбур мегарданд, ки ба муқобили ин таҳдидҳо чора андешанд. Созмонҳои террористии муосир дар марҳилаи аввал ба амнияти сиёсии ҷомеаҳо ва таъмини амнияти миллии давлатҳо таҳдид намуда, дар муносибатҳои байналмиллалӣ ҳамчун воҳиди мустақил фаъолият менамоянд.

Дар охири қарни XX ва ибтидои қарни XXI зарурати баррасӣ ва арзёбии ҷанбаҳои асосии терроризми байналмиллалӣ, омӯзиши унсурҳои сиёсӣ ва ғоявии он зарур гаштааст. Боло рафтани сатҳи хатарҳои террористӣ маҷбур менамояд, ки роҳҳо ва самтҳои асосии пешгирӣ ва паст намудани таъсири амалҳои террористӣ, моҳияти тағйиротҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ ва маънавий-ғоявии ҷаҳони муосир таҳлил карда шаванд. Ҳамин тариқ, таҳлили илмии омилҳои сиёсӣ ва ғоявии терроризми байналмиллалӣ ҳамчун падидаи азбайнбарандаи низоми робитаҳои ҷаҳонӣ бо мақсади муайян сохтан ва таҳия намудани чораҳои самараноки мубориза ва пешгирии фаъолияти террористӣ аҳамияти калон пайдо менамояд.

Барои ташкили муборизаи самаранок ба муқобили терроризм зарурати таҳия ва ба амал баровардани барномаи васеъ, ки ҷанбаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, ғоявӣ ва ғайраро дар бар мегирад, зарур гаштааст. Мубориза ба муқобили терроризм вазифаи умумидавлатӣ ва байналмиллалӣ мебошад, ки таваччуҳи хоси тамоми ҷомеаи байналмиллаиро тақозо мекунад. Таҳияи сиёсати ҳадафмандонаи муборизаи зиддитеррористӣ дар шароити муосир, таҳти назорат қарор додани равандҳои муҳочират, муайян намудани усулҳои самарабахши ҳамкорӣ бо мақомоти қудратии давлатҳои дигар, мубориза ба муқобили ифротгароии ҷиноятӣ ва сиёсӣ, пешгирии паҳншавии яроку аслиҳа ба амри воқеӣ табдил ёфтааст. Дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ вазифаи муайян намудани роҳҳо ва усулҳои мушаххаси аз байн бурдани сабабҳо ва омилҳои терроризми муосир меистад. «Сухан фақат дар бораи ҳалли низоҷҳои маҳаллӣ ва минақавӣ намеравад, - қайд менамояд коршиноси Россия Ф.Зонов,- дар назди давлатҳои ҷаҳон вазифаи муайян намудани чораҳои муштарақ бо мақсади рушд додани ҷанбаҳои иҷтимоии раванди ҷаҳонишавӣ, таъмини рушди устувори минтақаҳои қафомондаи ҷаҳон, вусъат додани нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳаёти кишварҳо, аз байн бурдани омилҳои паҳншавии терроризм ҳамчун қадами устувор дар роҳи паст кардани таҳдиди терроризм меистад»².

¹ Назиров Д. Проблемы терроризма и религиозного экстремизма в условиях глобализации. Ч.2. - Душанбе: Ирфон, 2009. - С.8.

² Зонов Ф. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним // Власть, 2012, №12. - С.30.

Бо мақсади аз байн бурдани таъсир ва нуфузи тундгароии сиёсӣ ва мазҳабӣ, ки дар фаъолияти худ аз усулҳои таҳдид ва ифротгарона истифода мебаранд, ташкили муқоламаи зич байни фарҳангҳо ва динҳои гуногун амри зарурӣ гаштааст. Мубориза ба муқобили терроризми байналмиллалӣ метавонад бояд дар самтҳои зерин ба роҳ монда шавад:

1. Қонунгузориҳои миллий, ҳамроҳсозии фаъолият ва маблағгузори: таҳия ва қабули қонунҳои нави зиддитеррористӣ ва ё мутобиқ гардонидани қонунгузориҳои мавҷуда ба шароитҳо ва тағйиротҳои ҷаҳони муосир бо дарназардоштани масъалаи таъмини мувозинат байни талаботҳои амниятӣ ва озодиҳои сиёсӣ ва шахрвандӣ; ҳамкориҳои самараноки байнидавлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳадамоти махсус, созмонҳои байналмиллалӣ, ки вазифаи мубориза бар зидди терроризми байналмиллалӣро ба уҳда доранд; таъмини маблағгузориҳои барои амалӣ намудани чораҳои муштарак, аз ҷумла чораҳои пешгирии таҳдидҳои эҳтимолии террористӣ; беҳтар намудани мубодилаи иттилоот байни ҳадамотҳои амниятӣ дар дохили кишварҳо; таъмини дастрасии шахсони мансабдори ҳадамотҳои махсус ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ба иттилоот дар бораи ашхоси алоҳида дар ҳадамоти гумрук ва дар сохторҳои андоз;
2. Таъмини амнияти дохилӣ: назорати Интернет, алоқаи факсимилӣ, истифодаи низомҳои самаранок ва пешрафтаи компютери ва иттилоотӣ; пурзӯр намудани назорат ҳангоми содир намудани визаҳо; таъмини назорати қатъӣ аз болои довталабони паноҳгоҳи сиёсӣ ва атрофиёни онҳо; боло бурдани сатҳи муҳофизати объектҳои махсус; ба вучуд овардани имконияти соҳаи тандурустӣ барои қабули муҳтоҷон дар сурати сар задани амалҳои террористӣ;
3. Таъмини назорат аз болои ҷараёнҳои муҳочират ва назорати сарҳадӣ: қабули чораҳои қатъӣ барои таъмини назорат дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ; истифодаи дастгоҳҳои назорати боғочҳо дар фӯрудгоҳҳо; ба шаҳодатномаҳои шахсӣ ва шиносномаҳо ворид намудани нишонаҳои биометрӣ; ташкили аксбардорӣ ва коркарди рақамии аксҳо дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ;
4. Таъмини назорат ва ташҳиси қарордодҳои молиявӣ: пурзӯр намудани назорат аз болои фаъолияти бонкҳо ва муассисаҳои молиявӣ бо мақсади пешгирии интиқоли маблағҳои ғайриқонунӣ; бастании ҳисобҳои бонкии бо фаъолиятҳои террористӣ робитадошта; пурзӯр намудани фаъолият ва самаранокии сохторҳои ҳадамоти андоз.
5. Ҳамкориҳои байналмиллалӣ: барпо кардани сохтори махсуси мубориза ба муқобили терроризми байналмиллалӣ бо ҷалби мутахассисони давлатҳои гуногун; амалӣ намудани сиёсати муштарак пешгирии терроризм, муайян намудани роҳҳои боло бурдани самаранокии фаъолияти зиддитеррористӣ; муайян намудани ҳадди гузаштҳо дар гуфтушунид бо террористон; муайян намудани механизми ҷорӣ намудани муҳосираи иқтисодӣ нисбат ба давлатҳои пуштибони терроризми байналмиллалӣ; дохил намудани талаботҳои созишномаҳои байналмиллалӣ дар соҳаи мубориза ба муқобили терроризм дар қонунгузориҳои миллий; имзои созишномаҳои СММ дар соҳаи мубориза ба муқобили терроризм аз тарафи давлатҳои ҷаҳон; ба роҳ мондани мубодилаи иттилоот дар байни ҳадамоти амниятӣ дар сатҳи байналмиллалӣ; расонидани кӯмак ва мусоидат барои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии давлатҳои сустрарақикарда.

Бояд қайд намуд, ки низомии муосири ҳамкори дар мубориза ба муқобили терроризм дар се даҳсолаи охир ташаккул ёфтааст. Дар сатҳи байналмиллалӣ ин низом таҳти васояти СММ ва муассисаҳои махсуси он (Созмони байналмиллалӣ баҳрӣ, Созмони байналмиллалӣ ҳавонавардии мулкӣ, Оҷонси байналмиллалӣ оид ба энержиҳои ҳастаӣ) фаъолият менамоянд. Илова бар ин, бо иштироки Маҷмаи умумӣ, Шӯрои амният ва муассисаҳои махсуси СММ як идда муоҳидаҳои байналмиллалӣ ва минтақавӣ ва ҳамчунин созишномаҳо оид ба пешгирии фаъолиятҳои террористӣ қабул гардидаанд:

ғасб ва аз байн бурдани ҳавопаймоҳҳо, киштиҳои баҳрӣ, гаравгонҳо, расонидани кӯмаки молиявӣ ба созмондихандагони амалҳои террористӣ ва ғайра¹.

Дар се даҳсолаи охир ҷомеаи байналмиллалӣ усулҳои асосии ҳамкорӣ дар мубориза ба муқобили терроризмро муайян намуд, ки муҳимтарини онҳо риояи бечунучарои усулҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмиллалӣ, маҳкум намудани терроризм ва ғайриқонунӣ донистани ҳамагуна зухуроти террористӣ мебошад.

Мавзӯи терроризм дар марҳилаи имрӯза аз ҷаҳорҷубаи ҷиноятҳо ба муқобили инсоният берун меравад. Мутаасифона, ҳанӯз мавқеи ягона дар қори муайян намудани роҳҳои мубориза ба муқобили падидаи ниҳоят хатарнок ташаккул наёфтааст. Дар сатҳи ҷаҳонбинӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ду гурӯҳ тақсим шудааст: барои як гурӯҳ мубориза ба муқобили терроризм маънои дифоъ аз низоми мавҷудаи ҷаҳонӣ, ки дар он ИМА нақши калидӣ мебозанд, мебошад. Барои дигар гурӯҳ мубориза ба муқобили терроризм ин зарурати тағйир додани «status quo» мебошад, ки дар натиҷа шиддати низоъҳо боло мераванд ва онҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид менамоянд.

Имрӯз ба ҳамагон маълум гардидааст, ки маҳдуд сохтани мубориза ба муқобили терроризм бо ҳалли вазифаҳои мушаххасҳамла намудан ба пойгоҳҳои террористон ва дастгир намудани террористони алоҳида маънои ба бумбасти бурдани мубориза мебошад. Имрӯз барои ҷомеаи ҷаҳонӣ таъминии ғалаба аз болои «Толибон» ва «Ал-Қоида» дигар аҳамият надорад, зеро ҳисман нобуд сохтани Усома бин Лодан ҷаҳонро аз таҳдидҳо раҳо набахшид.

Терроризми байналмилалӣ ин сиёсат аст, идомаи сиёсат ва ҷанг бо истифодаи воситаҳои дигар, ки дар ниҳоят мақсади он бавучуд овардани тамаддуни ғайриодилона ва ғайриинсонӣ аст. Шояд барои ҳамин ҳам падидаи терроризми байналмиллалӣ падидаи ҷиддӣ ва тӯлони гардида аст. Мубориза ба муқобили ин падида фақат бо истифодаи қувваи низомӣ маҳдуд намегардад. Дар мубориза ба муқобили терроризм иқтисодии низомӣ нақши муҳим мебозад, вале наметавонад онро пурра аз байн барад. Дар баробари нерӯӣ низомӣ кишварҳои ҷаҳон дастаҷамъона бояд дар соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, иттилоотӣ ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ чора андешанд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ бо мақсади аз байн бурдани омилҳои мусоидаткунандаи терроризми байналмиллалӣ бояд вазъияти ташаккулёфта дар ҷаҳонро тағйир диҳад, зеро мутобиқи маълумотҳои эҳсолавӣ 20% аҳолии замин - сокинони кишварҳои тараққиқарда 80% тамоми захираҳои ҷаҳониро истеъмол менамоянд ва ба кишварҳои қафмонда ба ивази ин захираҳо партовҳои хатарнок ва захролудкунандаро интиқол медиҳанд. Агар аз як тараф вазъияти иқтисодии кишварҳои сусттараққиқарда бад бошад, аз тарафи дигар сатҳи афзоиши аҳоли дар ин кишварҳо хеле баланд аст.

Ҳанӯз ҳам ҳуқуқи байналмилалӣ дар мубориза ба муқобили терроризм очиз мемонад, ҳанӯз ҳам санади ягонаи байналмиллалӣ муайянкунандаи масъулият барои ҷаҳонияти террористӣ таҳия нашудааст. Терроризми муосир шакли ҷинояти фаромиллӣ мебошад, ки барои ташкили муборизаи самарабахш ба муқобили он дар арсаи байналмиллалӣ муайян намудани муносибати ягона, аз ҷумла муносибати ягонаи ҳуқуқи байналмиллалӣ аҳамияти калон дорад, вале ҳанӯз ҳам мафҳуми ба таври умум шинохташудаи терроризм вучуд надорад ва ҷунин ҳолат натиҷаи таъсири омилҳои сиёсӣ мебошад².

Дар ҳалли вазифаҳои мубориза ва пешгирии амалҳои террористӣ зарурати муттаҳид сохтани ҷаҳонияти сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, тамоми шоҳаҳои ҳокимият ва воситаҳои ахбори умум зарур аст. Ба мақсад мувофиқ аст агар сиёсати мубориза ба муқобили терроризм дар самтҳои мухталиф амалӣ гардад:

1. Таҳлили сарчашмаҳои зуҳури тамоилҳои террористӣ, аз ҷумла паст гардидани сатҳи зиндагии аҳоли, паст гардидани сатҳи ҳимояи иҷтимоӣ, боло рафтани сатҳи

¹ Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С., Султанов Б.К., Шоманов А.Ж., Бегалиев Н.К., Нурмухамедов Б.Ж. Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. - Алматы: Дайк-Пресс, 2002.- С.42.

² Требин М.П. Терроризм в XXI веке. - Минск: Харвест, 2004.- С.90.

тундгароии мазхабӣ, нигилизми ҳуқуқӣ дар ҷомеа, шиддат гирифтани муборизаи дохилии сиёсӣ, афзоиши сатҳи миллатгароӣ ва ҷудоихоҳӣ, номукамал будани қонунгузорӣ, паст гардидани эътибори ҳокимият ва қабули қарорҳои яктарафа аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ;

2. Муътадил гардонидани вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодии давлатҳо - рушди истеҳсолот бо истифода аз технологияҳои муосир, сиёсати ҳадафмандонаи сармоягузорӣ, мустаҳкам намудани вазъи асъори миллий ва тамоми низоми молиявӣ, поён бурдани сатҳи таварум ва ғайра. Дар соҳаи иҷтимоӣ - аз байн бурдани тафовутҳои зиёд дар байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ, дастгирии шаҳрвандони камбизоат, мустаҳкам намудани асосҳои оила, маҳдуд намудани пайомадҳои манфии бекорӣ ва муҳочирати маҷбурии одамон, ба амал баровардани сиёсати фаъол дар байни ҷавонон бо мақсади паст намудани шиддати иҷтимоӣ дар ҷомеа;
3. Ташаккул додани фарҳанги баланди сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар ҷомеа, ба таври мушаххас муайян намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ҷазо барои амалҳои террористӣ;
4. Бавучуд овардани шароитҳои мусоид барои рушди баробари тамоми миллатҳо ва таъмини манфиатҳои онҳо бо мақсади пешгирии низоъҳои байниқавмӣ ва миллий;
5. Вусъат додани фаъолияти пешгирикунанда бо мақсади маҳдуд сохтан ва аз байн бурдани тамоилҳои террористӣ, амалӣ намудани чораҳои қатъии ҳимояи сарҳадҳои давлатӣ, пурзӯр намудани фаъолият аз болои созмонҳои хориҷӣ бо мақсади пешгирӣ намудани паҳншавии ифротгароӣ аз кишварҳои дигар;
6. Ошқор сохтан ва пешгирӣ намудани амалҳои террористӣ, мушаххаси сохтани субъект ва объектҳои терроризм, сабабҳои сар задани он, роҳҳо ва омилҳои мусоидаткунандаи он;
7. Пешгирии содир намудани амалҳои террористӣ ба муқобили шахсиятҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, дастгир намудан, ба суд кашидан ва ҷазо додани тамоми ашхоси содиркунандаи амалҳои террористӣ, ҷазо додани натавонандгон иҷрокунадагон ва шарикони онҳо, балки созмондихандагон ва роҳбарони амалҳои террористӣ;
8. Қатъ намудани интиқоли воситаҳои молиявӣ барои дастгирии амалҳои террористӣ. Ҳанӯз ҳам дар ин соҳа ҳамкориҳои байналмиллалӣ суст ба роҳ монда шудааст, ки дар натиҷа воситаҳои бузурги молиявӣ аз як кишвар ба кишвари дигар интиқол дода мешаванд ва бо мақсадҳои ғайриқонунӣ истифода мешаванд.

Дар баробари пурзӯр намудани фаъолияти мақомотҳои давлатӣ дар ташкили муборизаи самарабахши зиддитеррористӣ нақши ниҳодҳои шаҳрвандӣ, парламентҳо, иттиҳодияҳои байнипарламентӣ хеле бузург аст. Сафарбар намудани ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, воситаҳои ахбори умум бо мақсади пешгирии фаъолиятҳои террористӣ метавонад аз роҳи ташкили телефонҳои боварӣ бо мақсади ҷамъоварии иттилоот дар бораи амалҳои террористӣ самари хуб диҳад.

Яке аз чораҳои самарабахши мубориза ба муқобили терроризм танзими фаъолияти васоити ахбори умум мебошад. Дар ин роҳ муайян намудани роҳҳои ягонаи инъикоси масъалаҳои пешгирии амалҳои террористӣ, манъи таблиғи ғояҳои террористӣ ва ифротгароӣ аз тариқи васоити ахбори умум аҳамияти калон дорад.

Бояд қайд намуд, ки дар қарни XXI таъмини амнияти байналмиллаӣ фақат аз тарафи қудратҳои бузург ва давлатҳои калони минтақавӣ ғайриимкон аст, сулҳу осоиш дар рӯи замин аз кӯшиши тамоми инсоният вобаста мебошад, барои ғалаба дар мубориза ба муқобили терроризми байналмиллалӣ кишварҳои ҷаҳон бояд имрӯз фаъолияти худро муттаҳид намоянд.

БОРЬБА ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИДЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ

Ключевые слова: международный терроризм, социально-экономические факторы, международная безопасность, международное сотрудничество, мировое сообщество.

В современном мире развитие интеграционных, политических, экономических, финансовых, информационных процессов, расширение миграционных процессов, ослабление контроля на границах государств одновременно способствовали изменению форм и методов террористической деятельности. По мнению авторов, несмотря на активное стремление государств мира противодействовать международному терроризму, терроризм как явление превратилось в глобальное явление XXI века.

THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM: POLITICAL AND IDEOLOGICAL FACTORS

Keywords: international terrorism, socio-economic factors, international security, international cooperation, international community.

In today's world the development of integration processes, political, economic, financial, information processes, expansion of migration processes, weakening of border controls at the same time contributed to the change of forms and methods of terrorist activities. Despite a strong desire of the governments to counteract international terrorism, the phenomenon of terrorism has become a global phenomenon of the XXI century.



СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ



Хомидова М.М.*

Авезова З.**

Халиков Ш.***

Ключевые слова: правосудие, судебный процесс, судебный контроль, стороны, досудебное производство, состязательность, законность, рассмотрение, сбор, доказывание, защита, права и свободы личности

Уголовное судопроизводство является одним из путей осуществления судебной власти. Именно проявление судебной власти делает суд **гарантом** прав участников уголовного судопроизводства.

Правильное понимание задач суда особенно важно в современных условиях потому, что в недавнем прошлом у нас не было независимой и самостоятельной судебной власти. Суды, как и вся система юстиции, составляли послушный элемент командной системы руководства

* *Хомидова М.М.* – методист-преподаватель учебной части факультет №4 Академия МВД Таджикистан, майор милиции.

** *Авезова З.* – преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики Ходжентского государственного университета права, бизнеса и политики Таджикистана.

*** *Халиков Ш.* – преподаватель кафедры административного права и административной деятельности факультет № 4 Академии МВД Таджикистана, майор милиции.

страной. Они не могли быть гарантами прав человека, выступали как органы расправы, репрессии, а не как орган правосудия, что вытекало из общей задачи борьбы с преступностью, которая ставилась перед органами уголовной юстиции¹.

Считалось, что участвуя в осуществлении многих функций советского государства, суд достигал поставленных перед ним задач благодаря выполнению им правоохранительной государственной функции - наряду с другими органами: прокуратуры, МВД, КГБ и некоторыми общественными организациями типа товарищеских судов и др., которые в целом составляли систему органов охраны правопорядка².

Подобное отождествление функции правосудия в общем объеме целостной функции государства, с одной стороны, лишало суд какой-либо специфики в отличие от функций органов прокуратуры, милиции и т.п., с другой же стороны, приписывало правосудию несвойственные ему функции как форме деятельности, которая отнюдь не призвана к охране правопорядка.

Возложение на суд задач борьбы с преступностью обязывало его быть активным субъектом собирания, проверки и оценки доказательств и установления виновности обвиняемого - деятельности несвойственной суду. Именно так определялись задачи суда в монографиях и учебной литературе³.

Суд должен был восполнять пробелы предварительного расследования независимо от того, вело это восполнение к осуждению обвиняемого или его оправданию (ст.ст. 3, 15, 256 УПК Тадж.ССР). Он вправе был по своей инициативе возратить дело для производства дополнительного расследования, хотя это могло не только улучшить, но и ухудшить положение обвиняемого. Суд оказался не центральным звеном в системе уголовной юстиции, а придатком милиции, следственного аппарата, прокуратуры⁴.

Одним словом, активность суда носила обвинительную направленность и суд не мог обеспечить господство справедливости, если оценивал доказательства «по внутреннему убеждению судей, в соответствии с высокими принципами коммунистической морали» - как того требовало, например, Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебном приговоре»⁵.

Уголовно-процессуальный кодекс РТ (2009г.) принципиально изменил цели, содержание и форму уголовного судопроизводства, перенес центр тяжести на защиту интересов личности. Становится необратимым процессом то, что в условиях правового государства осуществление судом функции защиты прав и свобод личности будет

¹ См.: *Морщакова Т.Г.* Судебная реформа. - М., 1990. - С.10; *Вицин С.Е.* Новый УПК - основа уголовного судопроизводства в демократической России //Юридический консультант. № 12. 2001. - С. 4-8.

² *Гафуров Х.М.* Судебная система Республики Таджикистан: Современное состояние и перспективы развития. - Душанбе. 2007. - С.28.; Взгляд на то, что суд является органом борьбы с преступностью можно встретить и сейчас. См.: например, *Наумов А.* Суд как орган борьбы с преступностью, а прокуратура - как институт общего надзора // Российская юстиция. 2002. № 1 - С. 25; *Сухарев А.Л.* Прокуратура и правосудие в условиях судебно-правовой реформы. - М., 1997. - С. 25-26.

³ См.: *Рахматулов А.Э.* Правосудие и проблемы защиты прав человека // В сб. науч. трудов «Верховенство закона – основа укрепления государственной независимости» - Худжанд. вып: 1. 2006. - С.33-38.; *Чельцов М.А.* Советский уголовный процесс. - М., 1951. - С.13; *Голунский С.А.* Вопросы доказательственного права в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик// Вопросы судостроительства в новом законодательстве Союза ССР. - М., 1959. - С.125-129; *Калашикова Н.Я.* Общие условия судебного разбирательства в советском уголовном процессе. - М., 1963.- С.31; *Арсеньев В.Д.* Вопросы общей теории судебных доказательств. - М., 1964. - С.14; Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973. - С. 298; *Фаткуллин Ф.Н.* Общие проблемы процессуального доказывания. - Казань. 1976. - С.6-9; *Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькин П.С.* Проблемы доказательств в уголовном процессе. - Воронеж. 1978. - С.198 и др.

⁴ См.: *Морщакова Т.Г.* Судебная реформа. - М 1990. - С.11. *Ржевский В., Чекурнова Н.* Судебная власть в конституционной системе разделения властей. Российская юстиция. 1997. № 7. - С. 3.

⁵ См.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924 -1963 г.г. - М., 1964. - С. 331.

обоснованно доминировать во всей его деятельности¹.

При этом важно подчеркнуть, что судебная власть как одна из основных структур правового государства не может быть сведена к рассмотрению конкретных уголовных дел. Судебную власть характеризует не столько правосудие в традиционном смысле, сколько юридическая возможность оказывать активное влияние на решения и действия органов, ведущих расследование².

Деятельность по осуществлению правосудия становится более широкой по задачам и содержанию и более разнообразной по процедуре защиты прав и свобод граждан, что нашло отражение в УПК РТ.

Новые юридические возможности появились у суда в уголовном судопроизводстве для защиты прав и свобод граждан также и на досудебном производстве, поскольку на суд возложены контрольные и разрешительные полномочия по отношению к действиям и решениям органов и должностных лиц исполнительной власти, а именно дознавателя, следователя и прокурора.

У суда появляется возможность предотвратить или пресечь нарушения законности на досудебных стадиях и тем самым, обеспечить права и свободы субъектов уголовного процесса и иных лиц, в той мере, в какой их права и интересы затронуты действиями и решениями должностных лиц и государственных органов.

Новая роль суда в уголовном судопроизводстве обусловлена реализацией целого ряда конституционных положений, нашедших своё выражение в принципах уголовного судопроизводства.

Понимая значимость каждого принципа, их взаимосвязь, направленность на защиту прав личности, мы, тем не менее, подчеркнем только некоторые из них, повлиявшие на конструкцию уголовного судопроизводства и взаимоотношения в нем органов власти, ведущих процесс, с участниками уголовного судопроизводства. К ним следует отнести такие как назначение уголовного судопроизводства (ст. 7 УПК РТ), уважение чести и достоинства личности (ст.10 УПК РТ), неприкосновенность личности (ст.11 УПК РТ), охрана прав человека (ст.12 УПК РТ), презумпция невиновности (ст.15 УПК РТ) и др.

Особое место среди них занимает принцип, согласно которого «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» (ст.17,19,20 Конституции РТ).

В новейшей теории уголовно-процессуального права состязательный процесс характеризуется наличием двух спорящих сторон, а также независимого от сторон суда. Одна из них осуществляет функцию обвинения (уголовного преследования), другая выполняет функцию защиты. Наделение сторон равными процессуальными правами - необходимая предпосылка их состязательности. Независимость суда в состязательном процессе означает, что он не может принимать на себя осуществление ни обвинительной, ни защитительной функции. Задачей суда при рассмотрении дела является только рассмотрение обвинения, представленного обвиняющей стороной, т.е. разрешение спора. При этом суд не вправе выполнять функции сторон, как и ни одна из сторон не вправе выполнять функции суда³.

¹См.: *Махмудов М.А.* Задачи демократизации таджикского общества на современном этапе // Гос. и право. – Душанбе. №1. 2003. – С. 46 – 52; *Холиков К.Н.* Правовое государство и проблемы конституционного надзора// Правовое государство и органы юстиции. – Душанбе. 1990. – С. 29-37.

² *Тахиров Ф.Т.* Правовая культура и формирование правового государства // Правовое государство и органы юстиции. – Душанбе., 1990. – С.7-11.; *Савицкий В.М.* Трудный путь становления судебной власти. //Сб. «Судебная власть: надежды и реальность». - М., 1993. - С.19; *Воскобитова Л.А.* Судебная власть: возникновение, развитие, типология. Учебное пособие. - Ставрополь. 2001. - С. 113.

³ *Смирнов А.В.* Типология уголовного судопроизводства. Дисс...док.юр.наук. - М., 2001. - С. 34.; См. также: *Нажимов В.П.* Типы, формы и виды уголовного процесса. Калининград. 1977. - С. 31; *Петрухин И.Л.* Состязательность и правосудии // Государство и право. 1994. № 10; *Джатиёв В.С.* Обвинение и защита // Российская юстиция. 1995. №3. - С. 17-18; *Ковтун Н.И.* И состязательность, и поиск истины // Российская

Одним из первых сторонников состязательности уголовного судопроизводства был М.С. Строгович. Им было дано теоретическое обоснование состязательности как демократического начала уголовного судопроизводства. «Состязательность, - писал он, - это такое построение судебного разбирательства, в котором обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита осуществляются сторонами, наделенными равными правами для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны. Причем обвиняемый (подсудимый) является стороной, пользующейся правом на защиту; суду же принадлежит руководство процессом, активное исследование обстоятельств дела и решение самого дела»¹.

В уголовном судопроизводстве состязательность означает строгое отграничение функций суда по разрешению дела от функций обвинения и защиты, каждая из которых возложена на определенных участников процесса².

Состязательность как принцип уголовного процесса, это его форма, основа и способ организации, способ существования процесса. Являясь способом организации судебного разбирательства, состязательность одновременно есть способ исследования и оценки доказательств, способ отстаивания участниками процесса своих или представляемых интересов и способ реализации трех самостоятельных направлений деятельности. Это обстоятельство должно учитываться в уголовном судопроизводстве, вся процедура которого строится таким образом, чтобы в процессе судебного исследования обеспечить взаимодействие, соприкосновение, а в необходимых случаях и столкновение по одним и тем же фактам и обстоятельствам мнений и точек зрения участников уголовного процесса. При этом лицам, имеющим отношение к процессу доказывания по уголовному делу, должна предоставляться реальная возможность иметь по всем вопросам при доказывании собственную, не навязанную никем извне точку зрения и отстаивать её всеми законными способами и средствами. Она представляет собой способ исследования доказательств, осуществления ими своих прав и обязанностей³.

Конституционный принцип состязательности и равноправия сторон (ст. 19 Конституции РТ) как основа уголовного судопроизводства нашел свое выражение в ст. 20 УПК РТ, согласно которой функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо; суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

Таким образом, можно определить суть состязательного процесса: его построение характеризуется наличием в нем трех основных функций - обвинения, защиты и разрешения дела. Эти функции независимы друг от друга и разделены направлениями деятельности осуществляющих их субъектов уголовного процесса.

Состязательность предполагает процессуальное равенство сторон перед судом (ст. 20 УПК РТ). Это означает возможность использования ими равных средств для обоснования своих утверждений и требований, а также для опровержения доводов другой стороны. Все,

юстиция. 1997. № 7; *Баикатова Л., Ветрова Г.* О состязательности. //Российская юстиция. 1997. №1; *Смирнов В.П.* Противоборство сторон, как сущность принципа состязательности уголовного процесса // Государство и право. 1998. №3; Он же. Разделение основных функций и равноправие сторон - принципы уголовного процесса // Правоведение. 1999. № 3.; *Пилюк А.* Состязательность на стадии предварительного расследования и судебный контроль //Российская юстиция.2000. № 4 и др.

¹ *Строгович М.С.* Курс советского уголовного процесса, т.1. - М., 1968. - С. 149.

² Статья 20 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №12, ст.816;2010г., №7, ст. 551;2011г., №3, ст. 159; №7-8, ст. 609; ЗРТ от 03.07.2012г., №864 ЗРТ от 01.08.2012г., №878; ЗРТ от 28.12.12г.№927, №932, ЗРТ от 22.07.2013г. №982, 983.

³ *Макарова З.* Состязательность нужна, но какая. Законность. 1999. № 3. - С. 25; *Панько Н.К.* Состязательность судопроизводства и её отражение в Конституции Российской Федерации. Юридические записки. - Воронеж. 1999. - С.135-142.

что вправе делать обвинитель для доказывания обвинения, вправе делать защита для его оспаривания.

Согласно ст. 277 УПК РФ в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства.

Выделение обвинения и защиты в качестве самостоятельных функций¹, их размежевание между собой и отделение от деятельности суда составляют основу принципа состязательности.

Расходящуюся с конституцией и законодательством точку зрения на соотношение функций прокуратуры (включая органы предварительного следствия) и суда высказал В. Маевский². Считая, что органы прокуратуры и суд составляют единую систему, он утверждает, что «все решения и постановления, вынесенные при возбуждении и расследовании уголовных дел органами предварительного следствия и прокуратуры, так же как и судами при разбирательстве этих дел, то есть органами судебной власти, есть не что иное, как судебные решения в конституционном смысле.

Факт, на который указывает В. Маевский, что приговоры судов почти в 90% случаев повторяют обвинительные заключения следователей, не может быть оценен однозначно. Для правильной оценки этого факта надо сопоставить вынесенные приговоры с последующими решениями кассационной и надзорной инстанций. Процент отмены или изменения этих приговоров может как раз свидетельствовать о том, что судьи не были независимы в своих решениях, и при вынесении решений полагались не на своё внутреннее убеждение, а на выводы органов предварительного расследования. Это подтверждает и отсутствие на протяжении ряда лет оправдательных приговоров или их очень низкий процент.

Размежевание процессуальных функций и равноправие сторон перед судом *не означает фактического равенства обвинителя и обвиняемого*. Равные в своих процессуальных правах, они наделены возможностью представлять суду доказательства, ходатайствовать перед судом о вызове свидетелей и истребовании доказательств, участвовать в исследовании доказательств, противной стороны и подвергать их сомнению. Стороны обвинения и защиты не могут быть уравнены в их отношении к обязанности доказывания³.

Сторона защиты не является равноправной стороной со стороной обвинения на досудебном производстве, поскольку все решения принимает тот субъект процессуальных отношений, который осуществляет функцию уголовного преследования и использует для этого все предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом возможности.

Здесь нельзя не учитывать, что подозреваемый, обвиняемый защищены презумпцией невиновности от обязанности доказывания своей невиновности. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения (п.2 ст.21 УПК РФ). В силу этого вполне естественно, что возложение бремени доказывания виновности на сторону обвинения сопровождается наделением этой стороны более широкими правами по собиранию доказательств в стадии предварительного расследования с целью раскрытия преступления

¹ Подробнее о процессуальных функциях см.: Шимановский В.В. К вопросу о процессуальных функциях следователя в уголовном процессе // Правоведение. 1965. № 2. - С. 15-17; Элькин П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л. 1976. - С. 47, 51; Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Процессуальные функции. - М., 1986. - С. 10-14; Алексеева Л.Б. Уголовно-процессуальные функции: Курс советского уголовного процесса. Общая часть. - М., 1989. - С. 424; Уголовный процесс // Под ред. П.А.Лупинской, И.В.Тыричева. - М., 1992. - С. 94.

² Маевский В. Страсти по судебной реформе. Российская юстиция. 2001. № 11. - С. 19-20.

³ Волков В., Подольный Н. Кто боится расширения прав защитника? //Российская юстиция. 2001. № 2. - С. 58, 75.

и изобличения виновного¹.

Среди многих положений, свидетельствующих о элементах состязательного начала на досудебном производстве, одним из самых важных является наделение защитника правом собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, а также истребования справок, характеристик и иных документов (ст.ст. 49,51,53 УПК РТ).

Реализация такого права, несомненно, способствует правильному разрешению вопросов на досудебном производстве дознавателем, следователем, прокурором и судом. В связи с этим, исходя из принципа равенства процессуальных прав сторон, следовало бы расширить и права потерпевшего по участию в доказывании². Частично этот вопрос решен ч. 2 ст. 42 УПК РТ, предоставляющей потерпевшему и его представителю право собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу. Однако более правильным было бы наделение адвоката - представителя потерпевшего теми же правами, которые предоставлены защитнику (ч. 2 ст. 42 УПК РТ).

Какой должна быть роль суда в состязательном процессе, должен ли суд быть активным и что понимать под активностью суда? Совместима ли активность суда с осуществлением принципа состязательности? Рассмотрение этих вопросов важно и для правильного понимания положения и роли суда на досудебных стадиях — а именно ответа на вопрос, не является ли судебный контроль и разрешительные полномочия суда отклонением суда от его роли только арбитра.

Дискуссии по этим вопросам продолжаются³. Так, некоторые авторы отрицают всякую активность суда в состязательном процессе и считают, что суд должен быть сторонним наблюдателем, решающим лишь юридические вопросы. Такая точка зрения, например, высказана Н.Григорьевой и отечественным автором А.Э.Рахматуловым, которые полагают, что «...в соответствии с принципом состязательности суд выносит решение только на основании того материала, который представили стороны, даже если по мнению суда, он не отражает полностью всех обстоятельств дела»⁴.

Другие полагают, что пассивный, не участвующий в доказывании, не стремящийся, установить истину суд не нужен нашему обществу, а активность суда вовсе не противоречит принципу состязательности, что состязательность - это направляемая судом (судьей) процессуальная деятельность с целью объективного исследования обстоятельств дела в границах обвинения и предмета доказывания⁵.

Приведенные выше диаметрально противоположные взгляды на полномочия суда проистекают из различного понимания активного и пассивного суда.

Не следует думать, что пассивность суда является главной чертой состязательности, а активность суда не следует всегда рассматривать как проявление розыскного начала, связанного с собиранием самим судом доказательств для всестороннего исследования дела и постановления приговора. Ведь активность, состоящая в возбуждении или ведении уголовного преследования и активность в поддержании равенства сторон и содействие в этих

¹См.: Лазарева В. Судебная власть и её реализация в уголовном процессе. - Самара. 1999. - С. 122.

²См.: Корневский Ю.В. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность. - М., 2000. - С. 28

³О проблемах равных возможностей сторон в уголовном процессе см.: Нурмаганбет Е.Т. Обвинение и защита: проблемы равных возможностей //Вестник Академии МВД Кыргызской Республики. Вып.:2. - Бишкек. 2012. - С.143.

⁴См.: Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Российская юстиция. 1995. № 8 - С. 40.: Об этом так же: Рахматулов А.Э. О реализации принципов осуществления правосудия по уголовным дела // В сб.: Верховенство закона – основа государственной независимости. Вып.:5.- Худжанд.2012. - С.55.

⁵См.: Бойков А.Д. Третья власть в России. - М., 1997. - С. 66.

пределах установлению истины - не одно и то же¹. Однако понятие пассивности суда не следует понимать как его безразличие к происходящему в суде, особенно в рамках судебного следствия, итоги которого должны найти отражение в приговоре. Наиболее характерно для полномочий суда по УПК РФ то, что он освобожден от несвойственных ему функций, восполнять пробелы в доказательствах, представленных стороной обвинения, возвращать дело для производства дополнительного расследования, возбуждать уголовное дело и т.п. Не становясь на сторону обвинения или защиты, суд исследует представленные ему материалы и в процессе этого исследования он вправе, в том числе по собственной инициативе, задавать вопросы, назначать экспертизы, проводить другие процессуальные действия с целью проверки имеющихся доказательств². Вместе с тем, суд не должен по собственной инициативе собирать обвинительные или оправдательные доказательства.

Суд может и должен быть активным в обеспечении равенства сторон в реализации их прав и содействии им в этом. Вместе с тем, проявление активности суда, прямо вытекающее из его полномочий, должно быть таким, чтобы суд, проявляя её, не переходил ни на сторону обвинения, ни на сторону защиты. Это особенно важно при разрешении судом ходатайств, заявленных сторонами. Не должно быть такого положения, когда суд удовлетворяет ходатайства стороны обвинения и в тоже время без достаточных оснований отклоняет ходатайства защиты, особенно в случаях, когда ранее это ходатайство было отклонено следователем.

В ситуации, когда суду кажется невыясненным какое-либо обстоятельство, суд должен иметь право на выяснение этого обстоятельства, чтобы обеспечить справедливость и объективность разбирательства, и это вполне естественно, ибо само понятие правосудия этимологически означает «правое» судебное разбирательство, заключающее в себе справедливость³.

Однако сказанное не означает, что стремление суда и сторон подчинено цели установления истины по делу. Законодатель освободил суд от этой обязанности и более того, поставил его в условия, когда предписанные законом правила предопределяют решение суда по делу: свидетельский иммунитет (ч. 5 ст.12, ст. 56 УПК РФ), исключение недопустимых доказательств (ст. 314 УПК РФ), отказ прокурора от обвинения влечет за собой обязанность суда прекратить уголовное дело (п.10 ст. 279 УПК РФ) и др.

Подсудимого и защитника устраивает ситуация, когда преступление не раскрыто, т.е. истина не установлена. Если прокурор не доказал виновность подсудимого, то последний считается невиновным. При неумении прокурора доказать вину обвиняемого, при недобросовестности или некомпетентности защитника, суд не вправе брать на себя их обязанности, он должен воздерживаться от постановки вопросов как обвинительного, так и оправдательного характера.

Активность сторон и активность суда не должны противопоставляться, подменять друг друга. Если движение дела должно быть результатом усилий сторон (в первую очередь стороны обвинения, на которой лежит бремя доказывания виновности), то ведение дела - это главная задача суда. На суде лежит бремя обеспечить справедливое разбирательство дела⁴.

В соответствии со ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом,

¹ См.: *Смирнов А.В.* Состязательный процесс. - СПб. 2001. - С. 42.

² См.: *Луганская П.А.* Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе //Российская юстиция. 2002. № 7. - С. 5.

³ См.: *Мельник В.В.* Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. - М., 2000. - С. 7.

⁴ См.: *Корневский Ю.* Нужна ли суду истина//Российская юстиция. 1994. № 5. - С. 21; *Трунов И., Трунова Л.* Суд не должен добывать доказательства //Российская юстиция. 2001. № 9. - С. 56.

созданным на основании закона»¹. Согласно этого документа обязательными минимальными требованиями справедливой процедуры судебного разбирательства в отношении каждого обвиняемого являются: право обвиняемого быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; защищать себя лично или через выбранного им самим защитника или, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на нем; допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, что и свидетелей, показывающих против него.

Справедливость судебного разбирательства предполагает рассмотрение дела судом в разумный срок, без неоправданной задержки, а по делам, по которым лицо находится под стражей, оно имеет право на рассмотрение дела в первоочередном порядке².

Следует отметить, что УПК РТ устанавливает сроки и для разрешения судом вопросов в ходе досудебного производства. Так, суд должен рассмотреть вопрос о заключении обвиняемого или подозреваемого под стражу в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд (ст.111 УПК РТ), а жалоба на действия (бездействие) и решения органа дознания, следователя и прокурора должна быть рассмотрена не позднее чем через 10 суток со дня получения жалобы (ст. 124 УПК РТ). Судебное разбирательство должно строиться на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 17,19 Конституции РТ, ст. 20 УПК РТ), а также презумпции невиновности (ст. 20 Конституции РТ, ст. 15 УПК РТ).

Обязанность обеспечения этих условий судебного разбирательства лежит на суде. Поэтому, если в ходе рассмотрения дела появились неравные или несправедливые условия, грозящие односторонности рассмотрения дела, суд обязан восстановить равноправие сторон, помочь в выяснении имеющих значение для дела обстоятельств.

Таким образом, участие суда в собирании и проверке доказательств не делает его субъектом доказывания в прежнем понимании, поскольку собирание доказательств не является его обязанностью, и он не формирует доказательственную базу обвинения и защиты³. Участие суда в доказывании следует рассматривать только в плане выполнения возложенной на него задачи - создать необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ст. 20 УПК РТ).

Если говорить в наиболее общей форме, то введение состязательного процесса превращает суд из органа борьбы с преступностью в орган правосудия, призванный только судить и не обремененный какими-либо другими задачами и обязанностями. В.М. Савицкий подчеркивал, что именно «независимость суда, отсутствие у судей какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, широкая гласность обсуждения, устное и непосредственное исследование всех доказательств - общепризнанные достоинства судебной процедуры»⁴.

Действующее законодательство установило такой порядок, такую процедуру уголовного судопроизводства и, в частности, предварительного расследования, который согласуется с гарантированными Конституцией РТ правами человека и обеспечивает их эффективную защиту. Важная роль в обеспечении прав личности при производстве

¹ См.: Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. - СПб. 1996. - С. 6.

² См.: *Лебедев В.М.* Судебная власть в современной России. - СПб. 2001. - С. 123-125.

³ См.: *Рахматулов А.Э.* К вопросам о доказательствах и доказывании в уголовном процессе РТ// В сб. науч. трудов «Верховенство закона – основа укрепления государственной независимости» - Худжанд. вып: 2. 2009.; *Белкин А.Р.* Теория доказывания. - М 1999. - С. 26.

⁴ *Савицкий В.М.* Материалы российско-британского семинара «Судебный контроль и права человека». - М., 1996. - С. 43

дознания и предварительного следствия отведена суду. Помимо выполнения своей традиционной задачи - осуществления правосудия при разрешении дела, переданного на его рассмотрение, на суд в соответствии с Конституцией РТ возложены новые полномочия, состоящее в контроле за законностью действий и решений органов предварительного расследования и даче разрешений на проведение следственных и процессуальных действий, если они носят принудительный характер и вторгаются в охраняемые Конституцией права и свободы человека и гражданина.

МУСОБИҚАВЇ ДАР НИЗОМИ ПРИНСИПҲОИ БААМАЛБАРОРИИ АДОЛАТИ СУДЇ ОИД БА ПАРВАНДАҲОИ ҚИНОЯТӢ


Возжаҳои калидӣ: адолати судӣ, муурофияи судӣ, назорати судӣ, тарафҳо, истехсолоти то судӣ, мусобиқавӣ, муурофиявӣ, қонуният, баррасӣ намудан, ҷамъ намудан, исботнамоя, ҳимоя, ҳуқуқ ва озодиҳои шахсият

Дар мақолаи мазкур принсипи мусобиқавӣ ҳамчун принсипи муурофияи қиноятӣ, шакл, асосҳо ва тарзҳои амалигардии он матраҳ гардидааст.

LITIGATION IN THE SYSTEM OF EFFECTUATION OF PRINCIPLES IN REFERENCE TO CRIMINAL CASES

Keywords: justice, forensic proceedings, forensic control, permitting powers, litigant parties, pre- forensic proceedings, litigation, justice, solicitude, procedural, legality, consideration, investigation, proofs, advocacy, individual's freedoms and rights.

The article dwells on the category of litigation as a principle of trial, its forms base and mode of effectuation.



ТАШАККУЛИ ИНСТИТУТИ РАМЗҲОИ ДАВЛАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



Муминов У.К.*

Возжаҳои калидӣ: рамзҳои давлатӣ, Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ, Суруди Миллӣ, Низомнома, Қонун

Яке аз хусусиятҳои муҳими фарқкунандаи давлатҳои муосир - ин мавҷуд будани рамзҳои давлатӣ мебошад, ки дар онҳо ба таври рамзӣ моҳияту мазмуни фаъолият ва таъиноти давлат, шакли сохтори давлатӣ, марому мақсади давлат ва равандҳои асосии сиёсати он ифода ёфтааст. Барои ҳар як давлат рамзҳои давлатии он дар шакли сегона мавҷуд мебошад, ин: Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ мебошад. Дар ҷунин шакли сегонагӣ мавҷуд будани рамзҳои давлатӣ дар амалияи ҷаҳонӣ дар асри

* Муминов У.К. – муаллими калони кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии Академияи ВҚД Тоҷикистон, капитани милитсия.

ХИХ ба таври қонунан ба расмият дароварда шудаанд. Сохибхитиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар шакли ба худ хос дар рамзҳои давлатӣ, ки онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, ифода меёбад.

Баробари сохибхитиёрии худро эълон кардан ва шурӯъ намудан ба тайёр кардани лоиҳаи Конститутсия, инчунин кори аз нав тартиб додани рамзҳои нави давлатии Тоҷикистон оғоз гардид. Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба вазъи нави ҳуқуқию сиёсии ҷумҳурӣ чӣ аз ҷиҳати моҳияту мазмун ва чӣ аз шакли худ мувофиқат намекарданд. Моддаи 18 Эълומияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кард, ки «Нишон, байрақ ва суруди миллии рамзи Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муқаддасанд ва дахлнопазирии онҳоро қонун ҳимоя менамояд»¹.

Дар ҳамин асос Шӯрои Олии Тоҷикистон 28 июни соли 1991 «Дар бораи рамзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қарор қабул кард. Бо зудӣ комиссияҳои махсус барои таҳияи Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ ва матни Суруди миллии ташкил карда шудаанд. Барои тайёр кардани матн ва оҳанги суруди миллии, таҳияи тарҳи Парчам ва Нишони давлатӣ озмуни ҷумҳуриявӣ эълон карда шуд.

Баъди ҷамъбасти озмун тарҳи Парчам ва Нишони давлатии Тоҷикистон дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олиӣ тасдиқ карда шуд. Мувофиқи қонунҳо аз 24 ноябри соли 1992 ба Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 тағйирот дароварда, Низомномаи Парчами давлатӣ ва Низомномаи Нишони давлатӣ тасдиқ карда шуданд². Матни нави Парчам ва Нишони давлатии Тоҷикистон дар Низомномаҳои зикршуда ба таври зерин муайян карда шуд:

1. «Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон матои росткунҷааст, ки аз се раҳи рангаи уфуқӣ иборат аст; раҳи боло ранги сурх дошта, паҳноии он ба раҳи поёни сабз баробар мебошад, раҳи сафеди мобайнӣ якуним баробари паҳноии ҳар яке аз раҳҳои ранга аст. Рӯйи раҳи сафед дар мобайни Парчам бо зарҳал рамзи тоҷи тасдиқшуда ва болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира кашида шудааст. Мутобикати бару дарозии умумии Парчам 1:2 аст.

Тоҷ ва ситораҳои Парчам дар шакли росткунҷа ҷой дода шудаанд, ки паҳлӯи амудиаш 0,8 аз паҳлӯи уфуқиаш 1,0 паҳноии раҳи сафед аст. Ситораҳои панҷгӯша ба доираҳои кутрашон 0,15 ва ба қавси радиусиаш 0,5 паҳноии раҳи сафед кашида мешавад.

Тоҷ, ки баландиаш баробари 0,55 паҳноии раҳи сафед аст, дар пояш ба қавси радиусиаш 1,2 бари раҳи сафед қатъ мешавад. Чор унсури камоншакл, ки тоҷро зеб медиҳад, дар мобайн бо як қисми доира оро меёбад, ки кутри он баробари 0,2 бари раҳи сафед мебошад»³.

2. «Дар Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шери болдор дар партави нурҳои офтобии аз паси куҳ бароянда тасвир ёфтааст, ки атрофашро хӯшаҳои гандумӣ бо тасмаи сараха печонида, хошиябандӣ кардаанд. Дар қисми болоии хошия тоҷ ва ҳафт ситора ба шакли нимдоира ҷойгир шудаанд. Дар Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон нури офтоб, шер, хӯшаҳои гандум, тоҷу ситораҳо ва куҳ бо қуллаҳои сафедаш ба ранги зарҳалӣ тасвир шуда, заминаи доираи маркази фирӯзаранг буда, тасма аз раҳҳои сурх, сафед ва сабз иборат аст»⁴.

Масъалаи интиҳоби Суруди миллии Тоҷикистон дар иҷлосияи XVI Шӯрои Олиӣ

¹ Эълумияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Шӯрои Олии ҶТ. 1991, №13.

² *Имомов А.* Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри сеюм. Бо тағйиру иловаҳо. – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. – С. 278-279.

³ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 ноябри соли 1992 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1992. № 24, моддаи 342.

⁴ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 1993, № 960 «Дар хусуси тасдиқи Низомномаи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1992. № 24, моддаи 343.

ба сабаби ҳанӯз тайёр набудани матни он баррасӣ нагардид. Шӯрои Олӣ 28 декабри соли 1993 бо қарори дар боло овардашуда аз 28 июни 1991 бо мақсади баррасии масъалаҳои марбут ба таҳияи матн ва оҳанги Суруди миллӣ иловаю тағйирот дохил намуда, ҳайати нави комиссияро тасдиқ кард. Ба комиссияи мазкур супориш дод, ки бо иштироки аҳли ҷомеа оиди матн ва оҳанги Суруди Миллӣ озмуни нав эълон намояд¹.

Тарҳи Нишони давлатии Тоҷикистон, ки 24 ноябри соли 1992 тасдиқ гардида буд, аз тарафи як қисми ҷомеа дастгирӣ наёфт. Бинобар ин 13 ноябри соли 1993 Раёсати Шӯрои Олӣ бо мақсади омӯзишу интиҳоб кардани пешниҳодот ва таъсиси Нишони нави Тоҷикистон комиссия ташкил намуд². Ба он супорида шуд, ки гурӯҳи муаллифноро барои тартиб додани Нишони нави давлатӣ, муайян карда, тақлифҳои онҳоро ҷамъбаст ва барои баррасӣ ба Иҷлосияи Шӯрои Олӣ пешниҳод намояд. 22 декабри соли 1993 Раёсати Шӯрои Олӣ яке аз вариантҳои тарҳи Нишони ин комиссия тайёркардари маъқул донист ва ба кумитаҳои Шӯрои Олӣ тақлиф кард, ки онро омӯхта ба баррасии Раёсати Шӯрои Олӣ пешниҳод намоянд. 23 декабри соли 1993 Раёсати Шӯрои Олӣ лоихаҳои қонунҳои Тоҷикистон «Дар бораи даровардани тағйирот ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Дар хусуси тасдиқи Низомномаи Нишони нави давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро маъқул дониста, ба муҳокимаи Шӯрои Олӣ тавсия кард.

Иҷлосияи XVIII Шӯрои Олии Тоҷикистон қонунҳо дар бораи тағйирот ба Конституция ва Низомномаи Нишони давлатии Тоҷикистонро тасдиқ кард. Дар тарҳи нави Нишони давлатӣ ба ҷои шери болдор сурати китоби кушода нишон дода, аз қисми болои он тарҳи тоҷ ва ҳафт ситора ба мобайни Нишон паст фароварда шудаанд ва дар тарафи чапи Нишон қабзаи пахта акс ёфтаанд. Ҳамин тарҳи Нишони давлатӣ дар матни Конституцияи нав ҷой дода шудааст.

Дар хусуси матн ва оҳанги Суруди миллӣ Раёсати Шӯрои Олӣ 10 декабри соли 1993 пешниҳоди кумитаҳо ва ҳайати комиссияи баррасии ин масъаларо маъқул дониста, ба тасдиқи Шӯрои Олӣ пешниҳод кард. Комиссия ба баррасии Шӯрои Олӣ шеърӣ шоир Гулназар Келдиरो ҳамчун матни Суруди миллии Тоҷикистон, оҳанги Суруди миллии пешинаро ки ба бастакор Сулаймон Юдаков тааллуқ дорад, нигоҳ доштанро тавсия кард. Шӯрои Олии ҶТ бо қонун аз 5 сентябри соли 1994 матни пешниҳодшуда ва оҳанги онро тасдиқ кард³.

Баъдтар 6 ноябри соли 1994 Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки дар моддаи 3-юми он рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақкам карда шудаанд ва аз он ҷумла омадааст: «Рамзҳои давлатии Тоҷикистон Парчам, Нишон ва Суруди Миллӣ аст»⁴. Дар фарқият ба Конституцияи соли 1978, ки дар моддаҳои 169-170⁵ он ҷи гуна шакл доштани Парчам ва Нишони давлатӣ муайян шуда буд. Дар Конституцияи Тоҷикистони соҳибистиклол танҳо рамзҳои давлатӣ номбар гардидаанд, яъне ҷи гуна шакл доштани рамзҳои давлатӣ дар Конституция ҷой дода нашудааст.

Бо мақсади муайян намудани моҳият ва тартиби дурусти истифодаи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007 Қонуни нав «Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»⁶ қабул карда мешавад. Дар асоси қонуни мазкур Қонун аз 24 ноябри соли 1992 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи Парчами давлатии Ҷумҳурии

¹ Ахбори Шӯрои Олии ҶТ. 1993 № 23-24.

² Ҳамон ҷо, моддаҳои 5, 71, 589, 592.

³ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 1994 «Дар бораи Суруди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1994, № 17-18, моддаи 306.

⁴ Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2003.

⁵ Конституцияи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон. Душанбе, 1978.

⁶ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Ахбори Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №5, мод. 362; соли 2009, №9-10, мод. 551; соли 2011, №3, мод. 162, №6, мод.451.

Тоҷикистон», Қонун аз 28 декабри соли 1993 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонун аз 7 сентябри соли 1994 «Дар бораи Суруди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шуданд¹.

Яъне, пештар қонунҳои алоҳида рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар алоҳидагӣ муайян мекарданд, вале қонуни мазкур мақоми ҳар се рамзҳои давлатиро яъне Парчам, Нишон ва Суруди Миллиро дар якҷоягӣ муқаррар намуд. Дар дебочаи он гуфта шудааст, ки «Эҳтироми волои Парчам, Нишон ва Суруди Миллӣ, аз он ҷумла аз ёд доништани Суруди Миллӣ, ифтихори миллии ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар ҳама ҳолат ба рамзҳои давлатӣ бояд тавре муносибат намуд, ки нисбат ба онҳо беҳурмати зоҳир нагардад»². Қонуни мазкур тасдиқи Парчам, Нишон ва матну оҳанги Суруди Миллиро ба ваколати Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ гузоштааст. Тартиби тайёр кардан, андоза ва истифодабарии Парчам ва нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, наشري оммавии тасвири онҳо ба ваколати Ҳукумати ҷумҳурӣ гузоштааст.

Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиром ва эътибори рамзҳои давлатиро ба инобат гирифта, дар баробари тартиби истифодаи он барои вайрон кардани талаботҳои қонун ҷавобгарии шахсони вақеӣ ва ҳуқуқӣ пешбини намудааст ва барои таҳқир намудани рамзҳои давлатӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини намудааст³.

Масъалаи такмили минбаъдаи институти рамзҳои давлатӣ дар Тоҷикистони соҳибистиклол ҳамеша дар зери назари диққату эътибори давлат ва Ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад ва қабул гардидани барномаи тарбияи ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар рӯҳияи ватанпарастӣ ва эҳтиром ба рамзҳои давлатӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва натиҷагирии рафти иҷроиши ин барнома дар ҷаласаҳо гувоҳи ин гуфтаҳост. Инчунин, санади меъёрии ҳуқуқии амалкунандае, ки бо пешниҳоди Президенти кишвар, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати яке аз рамзҳои давлатӣ яъне, Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст, ин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» аст, ки дар банди 2, моддаи 1 қонуни мазкур «Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – 24 ноябр»⁴ эълон гардидааст.

Ҳамин тарик, Парчам, Нишон ва Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати рамзҳои давлатии Тоҷикистон эътироф карда шуда, онҳо таҷассумгари истиклолият ва соҳибхитиёрии Тоҷикистон мебошанд. Омӯзиши ташаккулёбии рамзҳои давлатӣ, танзими ҳуқуқии онҳо имконият медиҳад, ки на танҳо таҳаввули объективи таърихии давлат тасвир карда шавад, балки омӯзиши он дар худ хусусиятҳои тарбиявиро низ таҷассум менамояд.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Ключевые слова: государственный символ, Государственный Флаг, Государственный Герб, Национальный Гимн, Положения, Закон

¹ Ҳамон ҷо, моддаи 12.

² Ҳамон ҷо дебочаи қонун.

³ Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, № 9, мод. 68, мод. 69, №22, мод. 306; соли 1999, №12, мод. 316; соли 2001, № 4, мод. 149, мод.167; соли 2002, №11, мод. 675, мод.750; соли 2003, № 8, мод. 456, мод. 468; соли 2004, №5, мод. 346, №7, мод. 452, мод. 453; соли 2005, №3, мод. 126, №7, мод. 399, №12, мод. 640; соли 2007, №7, мод. 665; соли 2008, №1, қ-1, мод. 3, №6, мод. 444, мод. 447, №10, мод. 803, №12, қ-1, мод.986, №12, қ-2, мод. 992; соли 2009, № 3, мод.80, №7-8, мод.501; соли 2010, №3, мод.155, №7, мод. 550; соли 2011, №3, мод. 161, №7-8, мод. 605; ҚЧТ аз 16.04.12с.№808


⁴ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи рӯзҳои ид // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2011, №7-8, мод.608

С приобретением суверенитета в Республике Таджикистан началась тенденция отказа от старых государственных символов и утверждение новых государственных символов. В статье автор рассматривает институт государственных символов суверенного Таджикистана – флага, герба, гимна, их становление, изменение и правовую регламентацию.

FORMATION OF THE INSTITUTE OF PUBLIC CHARACTER IN TAJIKISTAN

Keywords: state symbol, National Flag, National Emblem, National Anthem, the Regulations Act

With the acquisition of the sovereignty of the Republic of Tajikistan began trend away from the old state symbols and the approval of new state symbols. The author considers the institution of the state symbols of sovereign Tajikistan - flag, anthem, their formation, change and legal regulation.



ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)



Нажбудинов М.А.*

Ключевые слова: органы внутренних дел, средства массовой информации, взаимодействие, наркотизация

Одним из главных источников получения информации о жизни государства, его законах у подавляющего большинства населения являются средства массовой информации. Как считает российский учёный Г.В. Дрюпин, под средствами массовой информации (СМИ) следует понимать специфический социальный институт, осуществляющий коллективную деятельность по отбору, обработке и распространению социальной информации для побуждения людей к деятельности, соответствующей задачам функционирования и развития системы; формирующей общественное мнение о путях решения обсуждаемых проблем, тем самым развивающей нравственное, политическое, экономическое и правовое сознание населения¹.

В частности, данное положение верно и для деятельности СМИ по освящению милицейской (полицейской) тематики: у населения формируется определённое представление об уровне и динамике преступности, её характере, о результатах правоохранительной деятельности. В целом, благодаря средствам массовой информации складывается определённое отношение к органам внутренним дел и иным органам государственной власти.

* *Нажбудинов М.А.* - адъюнкт кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел Академии управления МВД России, капитан милиции.

¹*Дрюпин Г.В.* Средства массовой информации и их значение в условиях развитого социализма. – Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. – Ростов-на-Дону, 1983. - С.7.

До настоящего времени основная масса периодических изданий в Республике Таджикистан выходит в столице Душанбе (72%), остальные - в регионах (областях) (28%). Фактически, всё население республики имеет доступ к средствам массовой информации, и прежде всего – к телевидению. Социологические исследования подтверждают, что основной источник формирования общественного мнения, в том числе и о деятельности органов внутренних дел – информационные материалы СМИ. Подавляющее большинство (86%) населения узнаёт о деятельности органов милиции из информационных сообщений СМИ.

Как показывают социологические исследования, на характер подачи информации о деятельности органов внутренних дел в средствах массовой информации оказывают воздействие следующие факторы: подчинение деятельности целям извлечения прибыли (22,5%); общие неблагоприятные условия в стране (31,2%), склонность к манипулированию общественным мнением (27%).

По состоянию на начало 2013 года в Таджикистане (здесь и далее речь идёт о Таджикистане) зарегистрировано 130 негосударственных газет, из них в столице Душанбе - 89, в Согдийской области – 25, в Хатлонской области – 10, в Горно-Бадахшанской Автономной области (далее ГБАО) -2, в районах республиканского подчинения – 4¹.

На 2013 год в стране зарегистрированы 48 независимых и 20 общественных журналов, организаторами являются частные лица. Действуют 47 частных издательств и 35 государственных типографий. Частных информационных агентств зарегистрировано – 7, из них в столице Душанбе – 5, в Хатлонской области –1, в ГБАО – 1. В стране функционируют 19 телеканалов, из которых: государственных – 9, негосударственных – 10, всего радиостанций – 18, из которых: государственных – 8, частных – 10.

Под взаимодействием органов внутренних дел и средств массовой информации понимается постоянные взаимосвязи, которые проявляются в процессе совместной деятельности и использования возможностей, ресурсов друг друга. В процессе своего взаимодействия органы внутренних дел и средства массовой информации, используя возможности друг друга в нормативной, функциональной, коммуникативной и других сферах своей деятельности, реализуют как собственные непосредственные цели, так и цель более высокого уровня, в том числе обеспечение правопорядка и противодействие наркотизации населения².

Экономические и социальные изменения, произошедшие в таджикском обществе за последнее десятилетие, оказали значительное влияние, как на средства массовой информации, так и на правоохранительные органы, а потому процесс их взаимодействия нуждается, как показывают исследования, не только в регулировании, но и в правовом контроле со стороны государства³.

В Республике Таджикистан в сфере противодействия наркотизации населения и обеспечения правопорядка важное значение имеют средства массовой информации, благодаря которым появились новые возможности у граждан участвовать в обсуждении реальных общественных проблем. Для полноценного становления института массовой информации в 2012 году из Уголовного кодекса Республики Таджикистан были исключены статьи 135 (Клевета) и 136 (Оскорбление), что даёт возможность развитию

¹ Ответ Министерства культуры Республики Таджикистан от 1 ноября 2013 года на запрос «Бюро по правам человека и соблюдению законности» [html. www.humanrts.tj/publication](http://www.humanrts.tj/publication). (Дата обращения 11. 10. 2013 г.).

² *Наумкин Ю.В.* Взаимодействие ОВД с учреждениями СМИ в борьбе с преступностью. - Ташкент, 1990. - С. 5-9.

³ *Ирхин Ю.В., Акбергенов А.Д.* Диалектика психологии, политики и социологии в современном мире. - М., 1991; *Коргунок Ю.Г., Заславский С.Е.* Российская многопартийность (становление, функционирование, развитие). - М., 1996.

свободы слова. В настоящее время установлена лишь гражданская ответственность за диффамацию¹.

Закон Республики Таджикистан «О средствах массовой информации» допускает частное владение средством массовой информации, и в этой связи, большинством республиканских СМИ являются коммерческие организации, не находящиеся под контролем органов власти. В условиях отсутствия цензурных органов, развития гражданского сознания и гражданских институтов в таджикском обществе необходимо наладить конструктивное взаимодействие органов государственной власти и СМИ.

Российские социологи А.А. Благоразумный и В.Б. Коробов показали, что растёт самостоятельность средств массовой информации, являющихся элементом гражданского общества в оценке тех или иных событий в правоохранительной сфере, подчас нелицеприятным. Именно поэтому в установлении благоприятных отношений со средствами массовой информации заинтересованы все – как коммерческие, так общественные и государственные структуры².

Современное общество нуждается в системе контроля в сфере противодействия наркотизации населения. Поэтому взаимодействие средств массовой информации и органов милиции на нормативном уровне политической системы заключается в следующем:

- сотрудники органов внутренних дел через средства массовой информации могут высказывать предложения по совершенствованию мер противодействия наркотизации населения;

- органы внутренних дел рассматривают предложения, выраженные средствами массовой информации, касающиеся правового регулирования и правоприменительной деятельности правонарушителя в данной проблеме.

Автором по собственной методике проводился опрос общественного мнения о проблемах взаимодействия органов внутренних дел со СМИ.

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой информации в сфере противодействия наркотизации населения?» представители СМИ ответили:

не удовлетворяет - 59%; частично удовлетворяет - 26%; полностью удовлетворяет - 10%; затрудняюсь ответить – 5%.

С учётом существующего состояния законности в Таджикистане, имеющегося значительного масштаба нарушений прав и свобод человека и гражданина со стороны органов внутренних дел, следует ориентировать ОВД на творческий поиск внутренних и внешних резервов повышения эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и населением. Органам внутренних дел следует придавать такому взаимодействию систематический и планомерный характер, активнее использовать, как зарекомендовавшие себя ранее, так и появившиеся только в последние годы, но перспективные формы, виды и методы взаимодействия.

Сотрудники органов внутренних дел обязаны проводить постоянный мониторинг взаимодействия милиции с институтами гражданского общества, в сфере противодействия наркотизации населения. При этом, предусмотрена необходимость регулярного доведения результатов указанного мониторинга до сведения государственных органов, институтов гражданского общества, в целом населении через средства массовой информации.

Важно отметить, что, в таджикском обществе средства массовой информации играют огромную роль, но, к сожалению, ими в стране сегодня мало уделяется внимания в вопросе противодействия наркотизации населения, оздоровления нравственной атмосфере всего

¹ В Таджикистане отменили уголовное наказание за клевету. [http: lenta. ru. news 06. 07. 2012.](http://lenta.ru/news/06.07.2012/) (Дата обращения 13.11.2013г.)

² См.: *Благоразумный А.А., Коробов. В.Б.* Организация общественных связей ОВД: - М., 2004. - С.51.

общества, перехода к здоровому образу жизни, надлежащему образованию и т.д. Предметом публикаций СМИ служат в большей степени негативных материалов, распространяемых средствами массовой информации в адрес сотрудников органов внутренних дел, (жестокое обращение с задержанными, злоупотребление служебными обязанностями, коррумпированными и т.п). Как принято, в процессе проверки, выясняется, что распространенные в средствах массовой информации сведения преувеличены неправильно или вообще не соответствуют реальности.

Законодательством Республики Таджикистан предусмотрена ответственность журналиста за распространение недостоверных сведений и компенсация за нанесенный моральный вред – размер ущерба зависит от характера страданий, причиненных потерпевшему физических и нравственных (ст.38 Закона «О печати и других средств массовой информации» «Возмещение морального ущерба¹» и ст., ст.1115, и 1116 Гражданского кодекса РТ «Возмещение морального вреда»²).

Практика показывает, что, к сожалению, в таджикском обществе названные правовые нормы реализуются очень редко. Приходится констатировать, что эта проблема актуальна не только в Таджикистане, но и в других странах.

В целом для сохранения доброго имени органов внутренних дел необходимо включить в законодательство Республики Таджикистан правовую норму, которая запрещала бы журналисту, корреспонденту из средств массовой информации печатать необоснованные, бездоказательные, зачастую заказанные «третьей стороной» публикации, направленные против правоохранительных структур, в том, числе, и против органов внутренних дел. Необходимо отметить, что многие негативные материалы о работе сотрудников органов внутренних дел в средствах массовой информации публикуются с целью опорочивания чести и уничтожения профессиональной репутации сотрудников и органов внутренних дел в целом. В настоящее время законодательство Республики Таджикистан не содержит четкого юридического определения такого понятия, как «информация, дискредитирующая честь и достоинство», а также понятия «оценочное мнение».

Для повышения эффективности взаимодействия со СМИ автор предлагает:

- использовать все возможности социальной рекламы в средствах массовой информации в целях противодействия наркотизации населения, а также возможности привлечения просветительского потенциала, религиозных организаций, культурного наследия Таджикистана в противодействии распространения наркомании и алкоголизма;
- пропагандировать в средствах массовой информации здоровый образ жизни для молодежи, показывать преимущества образования, спорта;
- воспитывать у населения активную гражданскую позицию в отношении оказания содействия органам внутренних дел в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений в сфере противодействия наркотизации населения;
- совершенствовать систему подготовки и обучения сотрудников пресс-служб и подразделений информации общественных связей, а также других сотрудников подразделений системы МВД Республики Таджикистан, отвечающих за взаимодействие со средствами массовой информации, активно использовать имеющийся потенциал государственных, ведомственных и других образовательных и научно-исследовательских учреждений для повышения профессионализма сотрудников.

Комплексное использование предложенных мер будет способствовать решению важнейшей для Таджикистана проблемы – противодействия наркотизации страны и препятствованию трафика наркотиков через территорию республики и за её пределы.

¹ См.: Закон Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации».ст.38. (Закон №38 от 10.05.02г).<http://www.mmk.tj>. (Дата обращения 18.10.2013г).

² См.: Гражданский Кодекс Республики Таджикистан Ч.1-я. (в редакции Закона РТ от 12 мая 2007г. №247) ст.174. tajhtml.www.invest.tj.downloads.zakon. (Дата обращения 18.10.2013г).

ПРОБЛЕМАҲОИ ҲАМКОРИИ МАҚОМОТИ ҚОРҲОИ ДОХИЛӢ БО ВОСИТАҲОИ АҲБОРИ ОММА ДАР СОҲАИ МУҚОВИМАТ БА НАШЪАМНДИИ АҲОЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (ҶАМБАИ ТАШКИЛИ-ҲУҚУҚӢ)


Вожаҳои калидӣ: мақомоти қорҳои дохилӣ, воситаҳои ахбори омма, ҳамкорӣ

Дар мақола таҷрибаи дар ВАО равшан намудани мавзӯҳо вобаста ба фаъолияти милитсия таҳлил гардида, тавсияи умумии ҳамкорӣ ва танзими ҳуқуқии фаъолияти ВАО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуда, тавсияҳо вобаста ба мукамалгардонии чунин ҳамкорӣ пешниҳод гардидаанд.

PROBLEMS OF INTERACTION OF THE INTERIOR WITH THE MEDIA IN COMBATING DRUG ADDICTION POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (THE LEGAL ASPECT)

Keywords: internal affairs agencies, media interaction.

This article analyzes the practice of consecration in the media police subjects, the general characteristic of the interaction and the legal regulation of the media in the Republic of Tajikistan, and recommendations to improve such cooperation.



«ПРОТОКОЛИ ПАЛЕРМО» ҲАМЧУН АСОСИ ҲУҚУҚИИ МУБОРИЗА БО ХАРИДУ ФУРӯШИ ОДАМОН



Суфиев С.Н.*
Насуров П.А.**

Вожаҳои калидӣ: протокол, мубориза, хариду фурӯш, одам, шахс, асос, ҳуқук

Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкилотҳои бонуфузӣ умумичаҳонию минтақавӣ ба мисоли: Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Байналмиллалии Меҳнат, Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони Ҳамкории Шанхай, Созмони Байналмиллалии Муҳоҷират, Бонки Умумичаҳонӣ, Ташкилоти Умумичаҳонии Савдо ва ғайраҳо шомил гашт. Ҳамзамон як қатор санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки аз ҷониби ин ташкилотҳо барои танзими самтҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ қабул гашта буданд ҷонибдори намуда, уҳдадорӣ сиёсӣ ба душ гирифт, ки талаботи ин санадҳоро риоя ва таъмин менамояд.

Масоили мубраме, ки дар асри 21-уми ҳаҷониро ба ташвиш овардааст хариду фурӯши одамон ба ҳисоб меравад. Дар ҳаҷони муосир давлате, нест, ки аз проблемаҳо

* Суфиев С.Н. - муаллими калони кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва фаъолияти маъмурии МКД Академияи ВКД Тоҷикистон, лейтенанти калони милитсия.

** Насуров П.А. - сардори кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва фаъолияти маъмурии МКД Академияи ВКД Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқук, подполковники милитсия.

вобаста ба хариду фурӯши одамон дар канор монда бошад. 127 давлат ҳамчун давлати таъминкунандаи « моли зинда», 98-давлати транзитӣ ва 137- давлатӣ қабулкунанда баромад карда истодаанд¹. Нангин аст, ки чунин зухуроти асримиёнагӣ, то ҳол арзи вучуд дорад ва аҳолии ҷумҳурии ҷавони Тоҷикистон низ иштирокчии ин додугирифтӣ ҷинояткорона баромад намуда истодааст.

Дар 4 асри форматсияи ғуломдорӣ тақрибан 12 млн ғуломон хариду фӯруш карда шудаанд. Дар си соли охир танҳо дар Осиё занҳо ва кӯдаконе, ки ба ғуломӣ бо мақсади истисмори шахвони фурӯхта шудаанд 30 млн нафарро ташкил намуданд. Мутобики маълумотҳои омории СММ айни замон дар ҷаҳон тақрибан 27 миллион одамон дар ғуломӣ қарор доранд². Аз рӯйи маълумотҳои Ташкилоти Байналмилалӣ Меҳнат даромади солона аз хариду фурӯши одамон дар ҷаҳон 32 млрд доллари амриқоро ташкил менамояд³.

Хариду фурӯши одамон - яке аз зухуроти хавфноки иҷтимоии трансмиллӣ буда, дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамчун ҷинояти вазнин ва поймолкунандаи ҳуқуқи озодиҳои инсон, ки дар айни ҳол дар худ унсурҳои таҳдид ба амнияти миллии як қатор давлатҳо ва ҳалалдор намудани суботи иҷтимоию иқтисодии онҳоро ниҳон дорад, эътироф гардидааст.

Бояд қайд намуд, ки дар самти мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон дар ҷаҳони муосир як қатор санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ қабул карда шудааст⁴. Мақсад аз қабули ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пеш аз ҳама роҳ надодан ба содир гардидани ин ҷинояти нангин, ҳимояи қурбониёни хариду фурӯши одамон, тафтиши ҳама тарафҳои ин ҷиноят, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳо баҳри огоҳонӣ ва пешгирии ин намуди ҷиноятҳо ва аз байн бурдани сабабу шароитҳои мусоидаткунандаи он баромад мекунад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ баҳри дар ҳаёт татбиқ намудани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ кӯшишҳои зиёдеро ба харҷ дода истодааст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, иштирокчии фаъоли раванди ҷаҳонии муқовимат ба хариду фурӯши одамон гардида, дар сатҳи миллию байналмилалӣ чораҳои дахлдори ташкилию ҳуқуқиро андешида истодааст.

Маҷмӯи чораҳои андешидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоси равшани ҳудро пеш аз ҳама дар ҳамроҳ гардидан ва ба тасвиб расонидани ҳуҷҷатҳои асосии байналмилалӣ ҳуқуқие, ки ба мубориза бо чунин зухуроти номатлуб равона

¹ Сомонаи расмии Созмони Милалӣ Мутаҳид // www.un.org

² *Солиев К.Х.* Комментарий к преступлениям, связанным с торговлей людьми.- Душанбе: Академия МВД Таджикистана, 2011.- 112 с.

³ Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: Учебное пособие. - М.: Американская ассоциация юристов, 2011. - С.50.

⁴ Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шахравандӣ ва сиёсӣ аз 16.12. 1966; Конвенсияи Созмони Милалӣ Муттаҳид оид ба мубориза ба муқобили хариду фӯуши одамон ва истисмори онҳо барои фоҳишагарӣ аз тарафи шахсони сеюм аз 02.12. 1949; Конвенсияи Созмони Милалӣ Муттаҳид дар бораи барҳам додани ҳама шаклҳои таъбиз нисбати занон аз 18.12.1979; Конвенсияи Созмони Милалӣ Муттаҳид зидди ҷинояткорӣ муташаккили трансмиллӣ аз 15.11.2000; Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду фӯруши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он, илова ба Конвенсияи Созмони Миллалӣ Муттаҳид зидди ҷинояткорӣ муташаккили трансмиллӣ аз 15.11.2000; Протокол зидди воридкунии ғайриқонунӣ муҳоҷирон тавассути хушкӣ, баҳр ва ҳаво, илова ба Конвенсияи Созмони Милалӣ Муттаҳид зидди ҷинояткорӣ муташаккили трансмиллӣ аз 15.11.2000; Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак аз 20 ноябри соли 1989; Протоколи иловагии Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак марбут ба иштироки кӯдакон дар низоъҳои мусалаҳона аз 25.03.2000; Протоколи иловагии Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак марбут ба хариду фӯруши кӯдакон, фоҳишагарии кӯдакони ва порнографияи кӯдакони аз 25.05.2000; Конвенсияи иловагӣ оиди барҳам додани ғуломдорӣ, ғуломфурӯшӣ ва падидаву (институт) одатҳои ба ғуломдорӣ ҳамшабех аз 07.09.1956; Конвенсияи № 29 и Созмони Байналмилалӣ Меҳнат «Дар бораи меҳнати маҷбурӣ ё хатмӣ» аз 28.06.1930; Конвенсияи №105-и Созмони Байналмилалӣ Меҳнат «Дар бораи меҳнати маҷбурӣ қардани меҳнати маҷбурӣ» аз 25.06.1957; Конвенсияи №182-и Созмони Байналмилалӣ Меҳнат «Дар бораи манъ ва андешидани чораҳои фаврӣ оид ба аз байн бурдани шаклҳои мухталифи меҳнати вазнини кӯдак» аз 01.06.1999. Барномаи ҳамкорӣ давлатҳои-иштирокчии ИДМ дар мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон барои солҳои 2007-2010.

гардидаанд инъикос менамояд.

Дар доираи мақолаи мазкур кӯшиш ба харч медиҳем, ки ҷанбаҳои гуногуни Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он, ки иловаи Конвенсияи Созмони Миллалӣ Муттаҳид зидди ҷинояткорӣ муташаккили трансмиллӣ мебошад, дида бароем.

Аз ҷониби комитети махсуси СММ оид ба мукамалгардонии Конвенсия зидди ҷинояткорӣ муташаккили трансмиллӣ Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он коркард карда шуд, ки ҳамчун замима ба Конвенсия бо Резолутсияи Ассамблеяи Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000 қабул карда шуд. Ин санад яке аз санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки баҳри муқовимат ба хариду фурӯши одамон қабул карда шудааст, ба ҳисоб меравад.

Бо дарки зарурат ва муҳимияти танзими муносибатҳо дар самти мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон ва бо мақсади таъмини ҳуқуқи инсон ва ташкили пурсамари фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба мубориза бо хариду фурӯши одамон, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 майи соли 2002 Резолутсияи Ассамблеяи Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000 Дар бораи Конвенсия зидди ҷинояткорӣ муташаккили трансмиллӣ бо протоколҳои иловагӣ таъин намуд.

«Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он»¹ аз 4 боб ва 20 модда иборат мебошад. Боби якуми Протокол бахшида шудааст ба муқарроти умумӣ, дар боби дуюм масъалаҳо вобаста ба ҳимояи қурбонӣ хариду фурӯши одамон мавриди баррасӣ қарор дода шуда, боби сеюм масъалаҳои доир ба огоҳони, ҳамкорӣ ва дигар ҷораҳо дар бар гирифта ва дар боби охирон муқарроти хотимавӣ дарҷ карда шудааст.

Ин ҳуҷҷати байналмиллалӣ пеш аз ҳама бо мақсади омода намудани заминаи ҳуқуқии ягона ба ҳама давлатҳо, ки дар хариду фурӯши одамон иштирок менамоянд (давлатҳои таъминкунанда, транзитӣ ва қабулкунанда) қабул карда шудааст.

Тибқи моддаи 2 Протоколҳои мазкур мақсади асосии он аз огоҳонии хариду фурӯши одамон ва мубориза бар зидди ин зуҳурот, бо ҷалби диққати махсус ба занон ва кӯдакон; ҳимоя ва кӯмак расонидан ба қурбонӣ хариду фурӯши одамон бо назардошти эҳтиромии ҳуқуқи инсон; дастгирии ҳамкорӣ миёни давлатҳои-иштирокчиё барои расидан ба ин мақсадҳо иборат мебошад.

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар моддаи 3 Протокол мафҳуми пурра ва комплексии хариду фурӯши одамон пешбинӣ гаштааст, ки то қабули ин санади меъёри ҳуқуқӣ чунин мафҳуми пурмухтавои ин зуҳурот дар дигар санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ акси худро наёфта буд. Мафҳуми хариду фурӯши одамон дар Протокол ба таври зайл пешбинӣ гаштааст «Хариду фурӯши одамон – бо мақсади сӯиистифода ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, пинҳонкунӣ ё гирифтани одамон бо роҳи таҳдиди зурӣ ё истифодаи он ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, дуздӣ, ҷаллобӣ, фиреб, сӯиистифодаи мансаб ё ҳолати заифӣ ё бо роҳи ришва додан дар шакли пардохт ё фоида барои гирифтани розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат мекунад. Сӯиистифода, ҳадди ақал аз сӯиистифодаи ғошиагарии дигар шахсон ё дигар шакли сӯиистифодаи шахвоният, қор ё хизматрасонии маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму одатҳои ба ғуломӣ ҳамшабех, ҳолати ноилоҷӣ ё гирифтани узв ва (ё) бофта» иборат мебошад.

Мафҳуми хариду фурӯши одамон, ки дар Протокол пешбинӣ гаштааст маҷмӯи ҳаракатҳои алтернативиро номбар намуда, ба мухтавои мафҳуми «сӯиистифода» ворид карда шудааст, ҳамзамон дар мафҳум иборати «ҳадди ақали сӯиистифода» истифода бурда шудааст, ки шаклҳои сӯиистифодаро маҳдуд намекунад ва номгуӣ шаклҳои сӯиистифода метавонанд зиёд карда шаванд.

Истифодаи иборати «ҳолати ноилоҷӣ» зиёдтар ба категорияҳои махсус мисли занҳо ва кӯдакон дахл дорад. Бо назардошти таъсире, ки метавонад оила ва ё ҳешутаборон ба

¹ Протокол оид ба пешгирӣ ва рафъи хариду фурӯши одамон, хусусан занону кӯдакон ва ҷазо барои он илова ба Конвенсияи Созмони Миллалӣ Муттаҳид зидди ҷинояткорӣ муташаккили трансмиллӣ бо резолутсияи 55/25 Ассамблеяи Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000 қабул гаштааст. *Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 майи соли 2002 ин Протоколро ҷонибдорӣ намудааст.*

занҳо ва кӯдакон расонанд банди б) моддаи 3 Протокол пешбинӣ намудааст, ки розигии қурбонии хариду фурӯши одамон ба истисмори банақшагирифташуда ба назар гирифта намешавад, агар дилхоҳ аз тарзҳои маҷбуркунӣ истифода бурда шуда бошад. Ҳамин тавр мафҳуми хариду фурӯши одамон, ки дар Протокол дарҷ гардидааст, ҷамбасти пурраи мафҳумҳои хариду фурӯши одамон, истифодаи меҳнати маҷбури, ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ то лаҳзаи қабули Протокол пешбинӣ гашта буданд, дарҷ гаштаанд. Қисми 4 моддаи 6 Протокол пешбинӣ менамояд, ки давлатҳои-аъзо ҳангоми расонидани кӯмак ба қурбонӣни хариду фурӯши одамон ба синну сол, ҷинс ва талаботҳои махсуси қурбонӣи диққати махсус диҳанд. Ин талабот дар моддаи 8 Протокол васеътар нишон дода шудааст, ки ҳангоми қабули қарор дар бораи баргардонидани қурбонӣ ба давлаташ хоҳиши қурбонӣ оид ба баргаштанаш бояд ба назар гирифта шавад.

Ба қурбонӣни хариду фурӯши одамон-занон ва кӯдакон, ки қурбонии хариду фуруш, бо ташаббуси аъзоҳои оилаи худ гаштаанд дар ватанашон шароитҳои мусоид барои зиндаги фароҳам овардан лозим аст.

Моддаи 9 Протокол пешбинӣ менамояд, ки давлатҳои –аъзо дар ҳудудашон бояд шароите фароҳам оваранд, ки ҳимояи занҳо ва кӯдакон аз хатари дубора қурбонии хариду фуруши одамон шудан (ревиктимизация) кам карда шавад. Ин пеш аз ҳама бо роҳи кам намудани таъсири омилҳои осебпазир аз қабили: камбизоатӣ, паст гаштани сатҳи тараққиёт ва ҷой надоштани имкониятҳо амалӣ шуданаш имконпазир аст. Дар навбати худ дар қисми 5 моддаи мазкур қайд карда шудааст, ки давлатҳои-аъзо баҳри фароҳам овардани шароит дар соҳаи маориф, маданият ва ҷомеа кӯшиш ба харҷ медиҳанд, андешидани чунин чораҳо имконият медиҳад, ки ба истисмори одамон роҳ дода нашавад ва ҳамчун чораи муқовимати ба ҳисоб равад. Бояд қайд намоем, ки пеш аз ҳама мақсад аз пешбини намудани ин меъёр он аст, ки сатҳи маърифатнокии аҳоли бояд ба сатҳи зарӯри бардошта шавад, хусусан занону кӯдакон. Ҳангоми баланд гаштани сатҳи маърифатнокии аҳоли хатари қурбонии хариду фуруши одамон чандин маротиба паст мегардад.

Хусусияти ҳоси занҳо он мебошад, ки метавонанд ҳамчун восита дар дасти дигар аъзоҳои оила истифода бурда шаванд. Сабаби чунин муносибат нисбат ба зан пеш аз ҳама дар расму оинҳоест, ки мақоми занро назар ба мард дар сатҳи пасттар мегузорад ва баробарҳуқуқии марду занро инкор менамояд. Мутахассисон мегӯянд, ки ба ҳайси «чораҳои огоҳонӣ» пеш аз ҳама дар фаҳмондадиҳии ин масъала ва хатари он, имкониятҳои фаъолияти меҳнатиро дар ватан ва роҳҳои қонунии муҳоҷирати меҳнати занонро нишон додан лозим аст. Мутаасифона дар бисёр ҳолатҳо шаҳрвандон аз имкониятҳои ғайриқонуни васеъ истифода мекунанд ва чун қоида ба доми одамчалоибон меафтанд.

ПАЛЕРМСКИЙ ПРОТОКОЛ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Ключевые слова: протокол, борьба, торговля людьми, основа, право

В статье авторы проанализировали некоторые международные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области борьбы с торговлей людьми. Особое внимание в статье уделено сущности Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

PALERMO PROTOCOL AS THE LEGAL FOUNDATION COMBATING HUMAN TRAFFICKING

Keywords: protocol fight human trafficking, a base right

The authors have analyzed some of the international legal acts regulating activities in the fight against human trafficking. Particular attention is paid to the nature of the Protocol "on Preventing and Combating Trafficking in Persons, especially Women and Children, and Punish Trafficking in Persons", supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН



Шарифзода В.*

Ключевые слова: виктимология, профилактика, права и свободы человека, государство, преступность, органы внутренних дел

Конституция Республики Таджикистан провозглашает высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Статья 5 Конституции Республики Таджикистан гласит: «человек, его право и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны»¹.

Вопрос защиты прав и свободы человека и гражданина стоит в центре внимания государства и Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона. В частности глава государства Эмомали Рахмон на торжественном собрании посвященной дню милиции 10-ноября 2012 года отметил: «Таджикистан в конце XX века открыл путь построения демократического правового, светского государства и гражданского общества. До настоящего времени во всех отраслях жизни общества произошли коренные перемены, которые охватили все структуры Таджикистана...

Управление государством для органов внутренних дел приобрел особый статус²». В условиях глобализации и мирового финансового кризиса в СНГ усложнена криминальная ситуация, что естественно влечет снижение защищенности прав и свобод граждан, значительно повышается уровень виктимизации общества³. Об этом косвенно свидетельствуют данные уголовной статистики (без учета латентности преступлений), за 12 месяцев 2012 года по Республике Таджикистан было зарегистрировано 16 593 преступлений⁴. В данном случае с уверенностью можно сказать, что потерпевших от этих преступлений может быть значительно больше. Проблемы, связанные с изучением жертв преступного посягательства всегда была и остается одной из актуальных проблем требующих решения. Ученые на протяжении веков обращали пристальное внимание данной научной проблематики.

Так, еще законы правителя Вавилона Хаммурапи устанавливали: «Если человек повредит глаз кого-либо из людей, то должно повредить его глаз», «Если он сломает кость человека, то должно сломать его кость», «Если человек выбьет зуб человека, равного себе, то

* Шарифзода В. - старший преподаватель кафедры уголовного права, криминологии и психологии Академии МВД Таджикистана, майор милиции.

¹ Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: «Конуният», 2003. - С.35

² Эмомали Рахмон. Выступление на торжественном собрании в честь дня таджикской милиции. Закон и общество № 46 (249). Душанбе, 2012. - С.4.

³ Согласно Большому юридическому словарю / Под. ред. А.Я. Сухарева. М., ИНФРА-М.2007. Виктимизация - процесс превращения лица в жертву преступления, а также результат этого процесса, как в единичном, так и в массовом порядке.

⁴ Общая информация о состоянии преступности в Республике Таджикистан за 2008 год, (статистическая отчетность ИУ МВД РТ).

должно выбить его зуб». Законы XII таблиц также определяли: «Если кто причинит членовредительство и не помирится (с потерпевшим), то пусть и ему самому будет причинено то же самое»¹. Законом Ману, также были известны случаи учета неправомерного поведения пострадавшего. Так, если истец предъявлял необоснованный иск, т. е. выступал в роли несостоятельной жертвы, или ответчик ложно отрицал иск, т.е. сознательно оговаривал пострадавшего, то для виновного устанавливалась специальная ответственность².

В современной криминологической науке существует особый раздел – *виктимология*, предметом изучения, которого является жертва преступления. Согласно юридическому словарю Виктимология (лат.victima - жертва) изучает личность жертвы, отношения между преступником и жертвой в целях предупреждения преступности³.

Комплексно в советское время проблемой жертв преступности стали заниматься в 60-х годах прошлого столетия. Основателем советской виктимологии был Л.В.Франк, который работал в Таджикском государственном университете города Душанбе, позже этой проблемой занимались такие видные ученые как В.В.Вандышев, П.С.Дагель, В.П.Коновалов, В.С.Минская, В.И.Полубинский, Д.В.Ривман, В.Я.Рыбальская, Г.А.Аванесов, А.И.Алексеев, М.М.Бабаев, С.Е.Вицин, А.А.Герцензон, П.Ф.Гришанин, А.И.Долгова, И.И.Карпец, П.С.Конеv, В.Н.Кудрявцев, С.Я.Лебедев, В.Д.Малков, Г.М.Миньковский, А.Е.Наташев, В.А.Плешаков, В.П.Ревин, Н.А.Стручков, которые внесли неоценимый вклад в развитие и разработку основных теоретических положений виктимологии.

Согласно теории, причинами, порождающими преступность, выступают целый ряд явлений социального, экономического, психологического характера, однако полагаем, что среди причин конкретных преступлений во многих криминогенных ситуациях важное место принадлежит поведению жертвы преступного посягательства.

К великому сожалению, не везде правоохранительные органы Таджикистана в своей практической деятельности по предупреждению преступности уделяют должного внимания мерам виктимологического характера. При раскрытии и расследовании преступлений основное внимание направлено на субъект совершения преступления, а жертва преступного посягательства отпадает на второй план и ей не уделяется должное внимание. Пристальное внимание к этой фигуре, то есть к личности преступника и его поведению понятно и объяснимо. Справедливо отметил В.П. Полубинский, что не учитывается то немаловажное для организации борьбы с преступностью обстоятельство, что правонарушитель, хотя и главное, но неединственное действующее лицо в преступной драме. Преступление в подавляющем большинстве случаев представляет собой системное образование, результат единства взаимосвязанных элементов: правонарушителя, противоправного действия или бездействия и потерпевшего, его поведения⁴.

Полагаем, что наряду с другими методами предупредительного характера, используемыми в отношении личности преступника в целях предупреждения преступности, необходимо также использовать меры виктимологической профилактики. Задорожный В.И. в своей докторской диссертации отмечает, что виктимологическая профилактика преступлений как средство поддержания виктимологической безопасности, представляет собой подсистему института предупреждения преступлений, состоящую из следующих взаимосвязанных и взаимодействующих блоков:

- участников с их функционально-организационным построением;
- мер предупреждения;

¹ Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. - Горький.1979. - С.42.

² Черниловский З.М. История рабовладельческого государства и права. - М.,1959. - С.89.

³ Большой юридический словарь. Третье издание // Под ред. А.Я.Сухарева. - М. ИНФРА-М.2007. - С.94.

⁴ Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. - Горький.1979. - С.5.

- механизм реализации¹.

С мнением автора мы солидарны, так как в процесс предупреждения преступности необходимо должное внимание уделить виктимологической профилактике. На наш взгляд осуществление виктимологической профилактики дает субъектам предупредительной деятельности определенные возможности для комплексного воздействия на виктимологические причины и условия, порождающие преступность. Абделя Фаттах, еще в 1967 году высказал мысль, что «Вполне возможно, что наши неудачи в области предупреждения преступности обусловлены тем, что в течение столетий все внимание было сосредоточено на самом проступке или же на преступнике и не уделялось внимание жертве, которого она заслуживает»². Данная мысль полагаем, что весьма уместно сегодняшнему положению нашей республики. Полагаем, что при предупреждении преступности наряду с личностью преступника должное внимание должно уделяться также и жертве преступного посягательства. Справедливо отметила Долгова А.И, что работа по выявлению потенциальных жертв преступлений не должна вестись в отрыве от деятельности по установлению лиц, склонных к совершению преступлений³. Проведение предупредительной деятельности на наш взгляд должно быть с учетом виктимологических особенностей преступности Таджикистана и отдельного государства. Необходимо отметить, что виктимологическая профилактика в системе предупреждения преступности занимает особое место, так как ведет к устранению и нейтрализации причин и условий, порождающих преступность не репрессивными, а гуманными методами, направленными на жертв преступного посягательства. Права А.И.Долгова считающая, что виктимологическая профилактика не решает все проблемы, однако в общем ряду с традиционной и вместе с ней она существенно повышает уровень предупреждения преступлений, делает в целом предупредительную деятельность логически завершенной⁴. Выражая солидарность автору, хотелось бы добавить, что в целях целенаправленной предупредительной деятельности в отношении отдельных видов преступлений необходимо осуществлять целенаправленную виктимологическую профилактику правоохранительными органами в отношении определенных категорий лиц, которые склоны стать жертвами преступного посягательства в определенных условиях.

Для осуществления полноценной виктимологической профилактики на уровне Республики Таджикистан полагаем необходимо проведение комплекса мер предупредительного характера, к которым можно отнести:

- разработка и принятие достаточной правовой основы для осуществления виктимологической профилактики;
- недопущение или устранение причин и условий виктимного характера;
- выявление лиц с повышенной степенью виктимности;
- проведение индивидуальной профилактической деятельности с лицами с повышенной степенью виктимности;
- учет и контроль нелегальной миграции ;
- взаимодействие правоохранительных органов Таджикистана и стран СНГ по данной проблеме;
- проведение конференций, научных дискуссий и принятие рекомендаций по виктимологической профилактике.

Подытоживая мысль необходимо отметить, что в Республике Таджикистан при проведении предупредительной деятельности мало уделяется должное внимание

¹Задорожный В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики преступлений. Дисс. д.ю.н. - М., 2006. - С.7.

²Фаттах А. Виктимология: что это такое и каково ее будущее? // Международное криминологическое обозрение. Т.21.№ 2-3. - Париж, 1976. - С.12.

³Долгова. А.И. Криминология: Учебник для вузов // Под ред. А.И.Долговой. - М., 1999. - С.380.

⁴Долгова. А.И. Криминология: Учебник для вузов // Под ред. А.И.Долговой. - М., 1999. - С.379.

виктимологической профилактике преступности. На наш взгляд в целях осуществления полноценной предупредительной деятельности следовало бы использовать передовой опыт развитых стран мира и в первую очередь Российской Федерации, в деле виктимологического предупреждения преступности. Полагаем, что знание правовых основ виктимологической науки даст сотрудникам правоохранительных органов ведущим борьбу с преступностью значительную помощь в деле предупреждения преступности.

ПРОФИЛАКТИКАИ ВИКТИМОЛОГӢ ҲАМЧУН ЧОРАИ ЗАРУРИИ ПЕШГИРИИ ЧИНОЯТКОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН


Вожаҳои калидӣ: виктимология, пешгирӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, давлат, ҷинояткорӣ, мақомоти қорҳои дохилӣ

Дар мақолаи мазкур мауллиф аҳамияти профилактикаи виктимологиро, ки яке аз роҳҳои осону каммасраф дар пешгирии ҷинояткорӣ ба ҳисоб меравад, дарҷ намуда, пешниҳод мекунад, ки дар пешгирӣ ва огоҳкунии ҷинояткорӣ - ин профилактика дар ҷамъият васеъ истифода бурда шавад.

VICTIMOLOGY PROPHYLAXIS AS A MAIN WAY IN PREVENTING CRIME IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Keywords: victimology, prevention, human rights and freedoms, the state, crime, police

In the current article the author writes about the importance of victimology prophylaxis as an easy and without cost way in preventing crime and suggests to use widely in society this way of prophylaxis.



ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ МАҚОМОТИ ТАҒТИШОТӢ ДАР СИСТЕМАИ ВАЗРАТИ ҚОРҲОИ ДОХИЛИИ ТОҶИКИСТОН



Абдулбоқиева Н.М.*

Вожаҳои калидӣ: таърих, ташаккул, мақомоти тағтишотӣ, инкишоф, амр, Кодекси муҳофизатии-ҷиноятӣ

Дар байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки бо ҷинояткорӣ мубориза мебаранд, дастгоҳи тағтишотии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсус дорад, зеро аксарияти шумораи ҷиноятҳои дар мамлакат содиршуда аз ҷониби мақомоти мазкур тағтиш карда мешавад.

Таҳлили парвандаҳои ҷиноятӣ ба охир расонидашуда дар давоми панҷ соли охир нишон медиҳад, ки дастгоҳи тағтишотии шуъбаҳои қорҳои дохилӣ зиёда аз 60

* *Абдулбоқиева Н.М.* - сардори кабинети кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муҳофизатии факултети № 4 (ш.Хучанд), лейтенанти милитсия.

%¹ хамаи парвандаҳои ҷиноятии дар сатҳи кишвар ба итмом расонидашударо дар бар мегирад.

Агар ба таърихи пайдоиши мақомоти тафтишотии Вазорати корҳои дохилӣ назар кунем, институти муфаттиш (сохторҳои тафтишотӣ) дар низоми ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон зери таъсири пурзӯри қонунгузории империяи Рус, ҳамчунин Ҷумҳурии Федеративии Совети Сотсиалистии Россия (ҶФССР) (РСФСР) ва Иттиҳоди Шӯравӣ (ИҶШС) (СССР) ташаккул ёфтааст².

Дар тамоми давраҳои мавҷудияти худ вазифаи муфаттиш ва умуман дастгоҳи тафтишотӣ роҳи дурударозу мураккаби ислоҳоти гуногунро тай намудаанд, ки он тавлид, бекоршавӣ ва барпоёбии аз навро дар низомҳои мухталиф инъикос мекард³.

10 июли соли 1934 комиссариати халқӣ оид ба корҳои дохилӣ Иттиҳоди Шӯравӣ (ИҶШС) ва дар заминаи Шуъбаи сиёсати идоракунии давлатӣ (ОГПУ) Сарраёсати бехатарии давлатӣ (ГУГБ) ташкил шуда, ӯ ба таркиби комиссариати халқӣ оид ба корҳои дохилӣ ворид карда шудааст. Дар таркиби ин Сарраёсат Шуъбаи тафтишотӣ вучуд дошта дар зинаи поёнӣ низ муфаттишони Шуъбачаҳо, гурӯҳҳои бехатарии давлатӣ фаъолият мебуданд. Бояд қайд, ки мақомотҳои тафтишотӣ дар таркиби ҳуди комиссариатҳои халқии корҳои дохилӣ вучуд надоштанд. Хамаи парвандаҳои ҷиноятиро дар ин давра муфаттишони прокуратура мебуданд.

8 январи соли 1938 Прокурори Иттиҳоди Шӯравӣ ва комиссари корҳои дохилӣ Иттиҳоди Шӯравӣ (ИҶШС) бо мақсади кам намудани сарбории муфаттишони прокуратура, ки хамаи парвандаҳои ҷиноятиро дар истехсолоти худ доштанд, фармоиши якҷоя оид ба тақсироти сарбории кормандони прокуратура ва мақомотҳои корҳои дохилӣ дар тафтиши парвандаи ҷиноятӣ ба имзо расониданд⁴. Мувофиқи ин фармоиш пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳо ба муқобили давлат ва ҳокимият, идоракунии давлатӣ, азхудкунии амволи давлатӣ, чамъиятӣ ва ҷиноятҳои дигари махсусан вазнин ба зиммаи муфаттишони прокуратура вогузошта шуда, тафтиши ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷааш миёна ба зиммаи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ супорида шудааст.

Дар аввали солҳои 40-уми асри 20 бо фармони дохилаи Вазорати корҳои дохилӣ дар таркиби мақомотҳои кофтуқови ҷиноятӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои иқтисодӣ (ОБХСС) Шуъбачаҳои тафтишотӣ ташкил карда шуда, роҳбарӣ аз болои ин Шуъбачаҳо ба зиммаи Шуъбаи тафтишоти Сарраёсати милитсияи комиссариати халқии корҳои дохилии Иттиҳоди Шӯравӣ (ИҶШС) вогузошта шуда буд. Муфаттишони ин Шуъбачаҳо аз рӯи парвандаҳои ҷиноятӣ ҳаракатҳои аввалини тафтишотиро гузаронида, сипас барои идома додани тафтишоти пешакӣ парвандаи ҷиноятиро ба муфаттишони прокуратура ирсол менамуданд. Зеро муфаттишони милитсия мувофиқи қонунҳои амалкунандаи ҳамон вақт ҳуқуқи ба итмом расонидани парвандаҳои ҷиноятӣ надоштанд.

Бо фармони вазири корҳои дохилии Иттиҳоди Шӯравӣ (ИҶШС) таҳти №107 аз 28 феввали соли 1959 Шуъбачаҳои тафтишотие, ки дар системаи мақомоти корҳои дохилӣ мавҷуд буданд ва фаъолият мебуданд, ба Шуъбаҳо, Шуъбачаҳо ва гурӯҳҳои таҳқиқ, роҳбаронаш ба сардори таҳқиқ табдил дода шудаанд⁵. Ва ҳамин тавр мақомоти тафтишотӣ дар сохтори ВКД барҳам дода шуд. Мақомоти таҳқиқ аз

1. Ниг.: *Мирзоев А.* Роҳи пуршараф (сардори РТ ВКД) // Қонун ва ҷомеа. - Душанбе. 2013. №14. - С. 6.

2. Ниг.: *Мухитдинов А.А.* Процессуальное положение следователя по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан. Дисс.... канд. юрид. наук. – Ташкент, 2009. – С. 17.

3. Ниг.: *Мамошина Р.Н.* Правовые и организационные аспекты положения следователя органов внутренних дел по новому уголовно-процессуальному законодательству. Дисс.... канд. юрид. наук. – Хабаровск, 2003. – С. 17.

4. Сборник приказов прокуратуры СССР. 2-ое издание. – М., 1939. – С. 152–158.

5. *Асриев Б.В.* Возникновение института начальника следственного отдела в советском уголовном процессе. // Проблемы предварительного следствия. Выпуск третий. – Волгоград, 1974. – С.5.

рӯйи ташкили кор ба системаи мақомоти милитсия дохил мешуд, ва роҳбари аз болои он ба сардорони милитсия вогузошта шуда буд. Ҳамаи қарорхое, ки аз тарафи таҳқиқбаранда бо парвандаи ҷиноятӣ қабул мешуд, аз тарафи сардори милитсия тасдиқ карда, ба онҳо супоришҳои хаттӣ меоданд. Дар амал таҳқиқ ҳамчун тафтишоти пешакӣ амал мекард, лекин онро таҳқиқбарандагон мебарданд.

Асосҳои истеҳсоли ҷиноятӣ судии Иттиҳоди Шӯравӣ (ИЧШС) ва ҷумҳуриҳои шӯравӣ, ки 25 декабри соли 1958, инчунин кодекси муҳофизати ҷиноятӣ Ҷумҳурии Советӣ Сотсиалистии Тоҷикистон (РСФСР) аз соли 1961 қабул карда шуда, фақат ба муфаттишони прокуратура ва амнияти давлатӣ оид ба пешбардани парвандаи ҷиноятӣ ваколат меод. Шӯбаҳои мақомоти тафтишотӣ дар системаи вазорати корҳои дохилӣ дубора барҳам дода шуд. Дар натиҷа сарбории муфаттишони прокуратура ниҳояд зиёд шуд ва ин ҳолат ба ошкор намудан ва тафтиш кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин таъсири манфӣ расонид.

Бинобар он, 6 апрели соли 1963 Фармони Президиуми Совети Олии Иттиҳоди Шӯравӣ (ИЧШС) «Дар бораи додани ҳуқуқ барои гузаронидани тафтишоти пешакӣ ба мақомоти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ» ба имзо расид, ки мувофиқи он ба Вазорати корҳои дохилӣ ҳуқуқи гузаронидани тафтишоти пешакӣ аз рӯйи парвандаҳои ҷиноятӣ дода шуд.

Дар адабиёти илмӣ ҳамчун нуқтаи муҳими барпоёбии ташкилӣ ва инкишофи дастгоҳи тафтишотӣ мақомоти корҳои дохилӣ Фармони Президиуми Совети Олии Иттиҳоди Шӯравӣ (ИЧШС) аз 6 апрели соли 1963 «Дар бораи додани ҳуқуқ барои гузаронидани тафтишоти пешакӣ ба мақомоти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ» баромад мекунад¹.

Вобаста ба ин, аз лаҳзаи ба амал оғоз кардани фармони мазкур аз 1 июни соли 1963 дар низоми мақомоти корҳои дохилӣ, дастгоҳи тафтишотӣ ташкил дода шуд, ки он алҳол низ амал менамояд.

Дастгоҳҳои тафтишоти аввал фақат дар вазоратҳо, раёсатҳои корҳои дохилӣ ташкил шуда буданд, вале дар Шӯбаҳои корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳо бошад воҳиди муфаттишӣ мавҷуд набуд. Ин камбудӣ бо қарори кумитаи марказии партияи коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ (ИЧШС) ва шӯрои вазирони Иттиҳоди Шӯравӣ (ИЧШС) аз 17 декабри соли 1965 “Оид ба такмил додани фаъолияти мақомоти тафтишотии прокуратура ва мақомоти корҳои дохилӣ” бартараф карда шуда, дар системаи Шӯбаҳои корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳо воҳидҳои тафтишотӣ ворид карда шудаанд.

Бо қарори Президиуми Совети Олии Иттиҳоди Шӯравӣ (ИЧШС) аз 19 январи соли 1966 ба кодекси муҳофизати ҷиноятӣ ба моддаи 45 илова 1 (сардори Шӯбаи тафтишотӣ ва ваколатҳои он) ворид карда шуд. Ин асос шуд, ки дар системаи мақомоти тафтишотӣ Вазорати корҳои дохилӣ ворид намудани воҳиди-сардори Шӯбаи тафтишотӣ гашта, дар оянда роли асосиро дар кушодан ва тафтиш намудани ҷиноятҳо бозидоаст.

Дар соли 1967 дар ҳамаи Раёсатҳо ва Шӯбаҳои тафтишотии мақомоти корҳои дохилӣ Шӯбаҳои назоратии дастурдиҳӣ ташкил карда мешавад, ки вазифаи ин Шӯбаҳо назорат бурдан, расонидани ёрии методӣ ва амалӣ ба муфаттишони мақомоти поёни иборат буд. Шӯба ва Шӯбаҳои назоратии дастурдиҳӣ то ҳол амал мекунанд ва фаъолияти онҳо дар кушодан ва тафтиш намудани ҷиноятҳо, таъмини қонуният, сифати тафтишот назаррас мебошад.

9 сентябри соли 1991 сессияи ғайринавбатии Шӯрои олии РСФСР Тоҷикистон даъвати 12-ум, соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро эълон намуда, оид ба ин эълония қабул карда, Ҷумҳурии Советӣ Сотсиалистии Тоҷикистон (РСФСР) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд.

Солҳои пуршӯби мураккаби сиёсӣ ва иҷтимоии солҳои 1992-1997 дар назди

¹ Ниг.: «Ведомости Верховного Совета СССР», 1963. - № 17. - С. 181.

кормандони мақомоти корҳои дохилӣ вазифаҳои нав – бо силоҳ химоя намудани соҳти конституционии ҷумҳурӣ, бартараф намудани низоъҳои ҳарбию сиёсӣ, мубориза бурдан бо силоҳбадастон, ташкилотҳо ва бандаҳои ҷиноятӣ, гузошт. Дар як замон кормандони милитсия вазифаҳои асосии худро, яъне таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бар зидди ҷинояткорию умумиро, иҷро мекарданд. Кормандони мақомоти тафтишотӣ-муфаттишон, дар қатори бо дигар хизматҳои мақомоти корҳои дохилии ҚТ, барои ба мудофиаи соҳти конституционии ҚТ, ҳуқуқу озодии инсонро шаҳрванд, моликияти давлату ҷамъият, шарвандон ғаёлона иштирок намуданд.

Таҷрибаи 50 сола собит намудааст, ки дастгоҳи тафтишотӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ чун яке аз муҳимтарин рӯкҳои он ба шумор рафта, ғаёолияти кори ҷама бахшҳои онро ҳамоҳанг ва таҷлилу ҷамъбасти месозад. Яъне, ба қавли дигар, аз натиҷаи ҷамъбасти кори мақомати тафтишот ғаёолияти ҳар як Шуъбаи мақомоти корҳои дохилӣ ва дар маҷмӯъ, тамоми мақомот баҳогузори мегардад¹.

Дар марҳилаи аввали арзи вучуди ҳеш, мақомоти тафтишотӣ дар Совети Сотсиалистии Тоҷикистон (РСС) дар ҳайати Вазорати ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ (он вақт ВКД чунин ном дошт) чун Шуъбаи тафтишотӣ амал менамуд ва нахустин сардори он полковник Санников В.В. буд. Сипас, бо Фармони ВКД Иттиҳоди Шӯравӣ (ИҶШС) аз 28 феввали соли 1977 Шуъбаи тафтишотӣ ба Раёсати тафтишотии ВКД Совети Сотсиалистии Тоҷикистон (РСС) табдил ёфта, дар солҳои минбаъда сарварию онро полковникҳо Катков С., Бобоев Р., Қурбонов Х., Султонов Қ.Т., Абдурахмонов Р.З., генерал-майор Ҷӯрақулов М.Ҷ, полковник Ҳабибов Ғ., генерал-майор Раҳимов И., генерал-майори милитсия Муҳаммадиев М.Т., ба уҳдаи ҳеш доштанд ва дар рушди мақомоти тафтишотии Вазорати корҳои дохилӣ ҳар яке нақши муассири ҳешро гузоштаанд. Бо муқамал гардидани соҳтори мақомоти тафтишот ва аз шуъба ба раёсат табдил ёфтани он воҳидҳои зертобеи дар шаҳру вилоятҳои кишвар буда низ самтҳои ғаёолиятшон густурда гардид². Дар ташаккул ва рушди мақомоти тафтишотӣ саҳми занон- собиқадорони мақомоти тафтишотӣ ба мисли полковникони мустафъё Аҳмедова Надежда, Норова Муқаррам, Муртазоева Робия, Урунова Муаттар, Тӯраева Саодат ва дигарон ҳеле зиёд аст.

“Саҳми арзанда, хизмати шабонарӯзӣ ва шуҷоату қаҳрамонии шумо - кормандону хизматчиёни мақомоти корҳои дохилӣ,- гуфта мешавад дар суҳанронии Президенти кишвар Э.Раҳмон бахшида ба “Рӯзи милитсия” 10.11.2012., - дар роҳи барқарор намудани соҳти конституционӣ, устувор гардонидани сулҳу осоиш ва оромии ҷомеа ҳамчун намунаи олии садоқат ба Ватан ва давлату миллат арзёбӣ мегардад³.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАДЖИКИСТАНА

Ключевые слова: история, становление, следственный аппарат, развитие, указ, уголовно-процессуальный кодекс.

В статье автором исследуются историко-правовые вопросы становления и развития следственных подразделений в системе органов внутренних дел Таджикистана.

HISTORY THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INVESTIGATIVE DEPARTMENTS IN THE MINISTRY OF INTERIOR OF TAJIKISTAN


Keywords: history, formation, investigative unit, the development of the decree, the

¹ *Статкус В.Ф., Жидких А.А.* Органы предварительного следствия в системе МВД России: История, современное состояние, перспективы: Учеб. пос. / Под редакцией В.А.Алферова. – М., 2000. – С.18-19.

² *Мирзоев А.* Роҳи пуршараф.//Қонун ва ҷомеа. - Душанбе. 2013. №14. - С. 6.

³ *Эмомалӣ Раҳмон.* Суҳанронӣ дар маҷлиси ботантана ба муносибати Рӯзи милитсияи тоҷик 10.11.2012 // Қонун ва ҷомеа. - Душанбе. 2012.

In the state the author explores the historical and legal questions of formation and development of investigative units within the system of Internal Affairs of Tajikistan.



РОЛЬ УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА МИЛИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА



Гафуров Д.А.*
Исмонов С.М.**

Ключевые слова: участок, инспектор, милиция, общественный порядок

На всех этапах своего развития, служба участковых инспекторов (далее – УИМ) занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. Необходимо также отметить, что служба УИМ является одной из самых старейших служб в системе ОВД, и, исходя из поставленных перед ней задач, была и остается наиболее приближенной к населению. Сейчас, как и в советский период, участковый инспектор является ключевой фигурой, на которую возложены основные функции по обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на обслуживаемом административном участке.

В связи с тем, что в последние годы произошли изменения в штатном расписании структуры охраны общественного порядка и улучшения профилактической деятельности, пресечения совершаемых преступлений и административных правонарушений, а также для обеспечения благоприятных условий для работы сотрудников милиции, участковый инспектор проводит свою деятельность согласно части 2 статьи 22 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»¹ и пункта 12 «Положения МВД Республики Таджикистан»².

Правовая основа деятельности участковых инспекторов милиции закреплена в первую очередь, в Конституции Республики Таджикистан³, Законе Республики Таджикистан «О милиции»⁴, Указом Президента Республики Таджикистан «О мерах по улучшению роли участковых инспекторов милиции в обеспечении общественного

* Гафуров Д.А. – преподаватель кафедры административного права и административной деятельности Академии МВД Таджикистана, старший лейтенант милиции.

** Исмонов С.М. – преподаватель кафедры административного права и административной деятельности Академии МВД Таджикистана, старший лейтенант милиции.

¹ Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан (во втором чтении принят) 2009 год, №3, ст. 99; Закон РТ от 11.03.10г., №597; Закон РТ от 28.06.11г., № 730.

² Утверждено Постановлением Хукумата Республики Таджикистан № 529 от 28 декабря 2006 года.

³ Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: Конуният. 2003. 84 с.

⁴ Закон Республики Таджикистан «О милиции» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 год, №5, ст. 352; 2006 год, №3, ст. 148; 2007 год, №7, ст. 663, 2008 год, №6, ст.450; 2009 год, №12, ст.820; 2011г, №3, ст. 156; №6, ст. 438; №12, ст. 835; Закон РТ от 03.07.2012г., №842; от 01.08.2012г., №884, ЗРТ от 28.12.12г. №930, ЗРТ от 19.03.13г. №940, 941.

порядка и предложения о сотрудничестве их с населением» и Приказа МВД Республики Таджикистан «Об утверждении Устава участковых инспекторов милиции и Устава отделов, отделений, служебных зон милиции»¹.

Участковый инспектор милиции на своем административном участке в пределах установленных законодательством полномочий и в целях обеспечения общественного порядка, пресечения преступления и правонарушений должен выполнить нижеследующую работу:

- определить оперативную обстановку административного участка и принять меры по улучшению обстановки на участке;

- выявить лиц, имеющих судимость, которые проживают на административном участке;

- выявить и поставить на учет трудновоспитуемых несовершеннолетних и принять законные меры в отношении их;

- поставить на учет граждан Республики Таджикистан и иностранных граждан, а также вести контроль над их пребыванием;

- по поручению начальника ОМВД он должен участвовать при выполнении постановления, определения суда об освобождении самостоятельно захваченных жилых помещений гражданами и обеспечить общественный порядок;

- укрепить сотрудничество с руководителями и членами общественных и негосударственных организаций и других предприятий независимо от вида собственности, которые имеют отношения с обеспечением общественного порядка, по улучшению общественного порядка, проведению индивидуальных работ по линии пресечения правонарушений и совершения преступлений со стороны отдельных личностей на служебном участке,

- привлечь руководителей и членов вышеперечисленных организаций и предприятий в проведении профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка;

- во время обеспечения общественного порядка при мобилизации руководителей и членов организаций и предприятий, которые вносят свою лепту в обеспечении общественного порядка, должен проводить инструктаж с внештатными сотрудниками и добровольными дружинниками, обучить порядку службы и во время службы оказать практическую помощь. Запретить самостоятельную деятельность в действиях, которые опасны для их жизни и здоровья

- сообщать руководителям и членам организаций и предприятий, которые вносят свою лепту в обеспечении общественного порядка, об административных правонарушениях и совершенных преступлениях на служебном участке милиции и на основании сообщений заслуживающих внимания обеспечить правовой порядок;

- анализировать и обобщить результаты деятельности работы общественных организаций и предприятий, внештатных сотрудников и добровольных дружинников, и в соответствии установленному порядку предоставить предложения начальнику ОМВД или местному исполнительному органу государственной власти по улучшению их деятельности, поощрения лиц, принявших активное участие в обеспечении общественного порядка.

Одной из самых важных задач, стоящих перед нашим обществом, является обеспечение общественного порядка. Без обеспечения общественного порядка трудно решить те вопросы, которые стоят перед государством в области развития экономики, политической и социальной сферах.

Общественный порядок не имеет единого понятия и включает в себя разносторонние понятия. В правовой литературе общественный порядок имеет два значения - в широком и

¹ Принят 23 февраля 2013 года за № 10 с пр.

узком значении¹.

Общественный порядок в широком смысле – это система экономических и идеологических отношений и связей определенной исторической эпохи или страны, регулируемых социальными нормами в интересах общества в целом.

В юридической литературе понятие общественного порядка употребляется и в более узком смысле, включающем не всю систему общественных отношений, а лишь определенные их совокупности, складывающиеся в различных областях социально-политической жизни².

Ученые Мураметс О.Ф. и Шамба Т.М. считают, что общественный порядок нередко понимается как правопорядок, то есть общественные отношения, урегулированные согласованной и упорядоченной системой всех правоотношений в государстве³.

По мнению Н.Ф.Кузнецовой, общественный порядок - это закрепленный в нормах права и морали определенный порядок отношений в общественных местах⁴.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что задачами участкового инспектора в обеспечении общественного порядка являются:

- организация и реализация работ по обеспечению безопасности на дорогах, разработка плана мероприятий по пресечению и уменьшению уровня транспортных аварий и совместно с сотрудниками УГАИ обеспечить безопасность движения на дорогах на служебных участках;

- обеспечение с другими сотрудниками органов внутренних дел охраны охраняемых организаций, режимных и коммуникационных объектов, а также личного имущества физических и юридических лиц, с которыми официально составлены договора, и в сотрудничестве с сотрудниками Государственного комитета безопасности обеспечивает охрану посольств и консульств иностранных государств, которые расположены на территории служебного участка;

- согласно положениям законодательства он контролирует над пребыванием иностранных граждан, порядком их временного проживания, прибытия, убытия и порядком транзитного проезда, принимает меры по выявлению и пресечению проступков со стороны вышеперечисленных лиц;

- в компетенции своих полномочий в случае объявления чрезвычайных ситуаций и военной мобилизации на территории своего милицейского участка принимает активное участие в запланированных мероприятиях и сотрудничает с другими структурами по пресечению и ликвидации возникшей ситуации;

- проводит профилактическую работу среди населения, предприятий, организаций и учреждений независимо от вида их собственности, с сотрудниками исполнительного местного органа государственной власти и самоуправления поселка и сельского совета;

- один раз в год дает отчет по деятельности сотрудников служебного участка милиции на собраниях народных представителей и самоуправления поселка и сельского совета, и в необходимых случаях перед населением служебного участка милиции;

- на служебном участке проводит работу по сбору оперативно-розыскных сведений и других сведений, и на основании анализа обеспечивает безопасность всего служебного участка милиции;

- направляет свои просьбы и ходатайства начальнику органов внутренних дел по

¹ Административная деятельность ОВД: Учебник. Общая часть / Под ред. А.П. Коренева. - М. 2003. - С.23-36.

² Советское административное право. Управление в области административно-политической деятельности. -М., 1989. – С.147; Теория и практика совершенствования охраны общественного порядка.– М.: Труды Академии МВД СССР. 1985. - С. 7

³ См., напр.: *Мураметс О.Ф., Шамба Т.М.* Правопорядок в развитом социалистическом обществе. - М., 1979. - С. 15.

⁴ См.: *Кузнецова Н.Ф.* Уголовная ответственность за нарушение общественного порядка. - М., 1963. – С.12.

вопросам обеспечения служебного участка милиции квалифицированными специалистами, повышения их отраслевых знаний и квалификаций, приема на работу сотрудников и внештатных сотрудников;

- во время выполнения служебной деятельности и вне ее требует от сотрудников служебного участка соблюдения законности и служебной дисциплины и по этому направлению проводит воспитательную работу;

- в пределах своих полномочий обеспечивает проведение правовых мероприятий и сбору необходимых информации по повышению правовой культуры жителей служебного участка;

- контролирует над санитарно-эпидемиологическим состоянием предприятий и организаций, которые расположены на служебном участке;

- обеспечивает контроль над приемом, изучением и законным рассмотрением заявлений и жалоб граждан на служебном участке, а также усиливает контроль над пребыванием иностранных граждан и лиц без постоянного места жительства на служебном участке.

Таким образом, сегодня участковым уполномоченным принадлежит ведущая роль в решении задач, возложенных на милицию не только потому, что они составляют одну из наиболее многочисленных ее служб, но и потому, что находятся на главных, передовых рубежах охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Формы и методы работы участковых инспекторов милиции, как правило, доступны для наблюдения и оценки населения, поэтому именно они во многом определяют социальный престиж милиции.

НАҚШИ НОЗИРИ МИНТАҚАВЌ ДАР ҲИФЗИ ТАРТИБОТИ ЧАМЪИЯТЌ


Вожаҳои калидӣ: минтақа, нозир, милитсия, тартиботи чамъиятӣ

Дар мақола муаллифон аслан дар бораи нақши нозирӣ минтақавӣ дар ҳифзи тартиботи чамъиятӣ сухан ронда, вазифа ва функсияи нозирӣ минтақавиро дар минтақаи маъмуриё, ки ба ӯ вобаста карда шудааст, муайян намудаанд. Ҳамчунин, муаллифон кӯшиш намудаанд, ки мазмун ва моҳияти тартиботи чамъиятиро аз нигоҳи олимони гуногуни соҳаи ҳуқуқшиносӣ шарҳ диҳанд.

PLACE POLICE INSPECTORS IN ENSURING PUBLIC ORDER

Keywords: land, inspector, police, public order

In the article the authors examined the role of police inspectors in the protection of public order, disclosed the functions and tasks of the district inspector. the authors attempt to analyze the concept of public order.



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ТАДЖИКИСТАНА: ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ



Гурезов А.К.*

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние, международно-правовые акты, соответствие норм

Процесс интеграции Республики Таджикистан (далее – РТ) в международное сообщество предопределило необходимость усовершенствования национального законодательства в сфере защиты прав и обеспечения гарантий при отправлении правосудия по делам несовершеннолетних. Данные преобразования исходили из требований норм международных правовых актов, посвященных правосудию в отношении несовершеннолетних, к которым можно отнести Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.; Декларацию прав ребенка 1959 г.; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.; Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г.; Всемирную Декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г.; Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 1990 г.; Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 г. и др. В связи с этим возникла необходимость определения соответствия действующего уголовного законодательства к вышеуказанным международным актам.

Исходя из этого, следует выяснить, соответствуют ли нормы действующего уголовного законодательства, регламентирующие уголовную ответственность несовершеннолетних? Для решения данного вопроса, представляется верным начать анализ с основного закона нашей республики – Конституции.

Согласно нормам Конституции «Таджикистан... создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека» (ч. 2 ст. 1) и «право и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством» (ч. 3 ст. 5), также «...ребенок находится под особой защитой и покровительством государства» (ч. 1 ст. 34)¹.

Итак, Конституция РТ провозглашает государственную поддержку и защиту детства. Данные законодательные положения приняты во исполнение международно-правовых обязательств РТ. Реализации вышеуказанных правовых обязательств в отношении несовершеннолетних и предупреждения их преступности прослеживается в действующем законодательстве и целом ряде специальных законодательных и иных актов РТ, среди которых необходимо отметить Закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»², и приказы МВД РТ в данном направлении³.

* Гурезов А.К. - соискатель Академии управления МВД России, капитан милиции.

¹ Конституция Республики Таджикистан (с изм. и доп. от 26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г.): офиц. текст. Душанбе: Ирфон, 2008.

² Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» [по состоянию на 06 января 2014 г.] [Электронный ресурс] Режим доступа: [http:// www.mmk.tj/ru/legislation-base/2011](http://www.mmk.tj/ru/legislation-base/2011).

³ См.: Приказы МВД Республики Таджикистан от 25.02.2009 г. №140 с пр. «Об утверждении Положения о Службе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи»; от 13.05.2009 г. № 315 с пр. «Об утверждении Инструкции о служебной деятельности подразделений по работе с несовершеннолетними»; от 02.06.2009г. №354 с пр. «Об утверждении Инструкции об организации служебной деятельности подразделений по делам молодежи МВД»; от 26.03.2009г. №210 «Инструкция о служебной деятельности Приёмника-распределителя для несовершеннолетних»; от 26.09.2009г. №615 с пр. «Об утверждении Практического руководства для инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних и молодежи органов внутренних дел»; от 17.09.2010г. №716 с пр. «Об утверждении Практического руководства для инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних и молодежи по реализации в оперативно-служебной деятельности требований Закона РТ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.03.2009г., №489»; от 18.08.2011г. №523 с пр. «Об объявлении Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от 02.08.2011г., №762»; от 27.01.2012г. №67 с пр. «Об утверждении Практического руководства для инспекторов по делам несовершеннолетних и

Соблюдение этих крайне важных установлений международных нормативно-правовых актов, Конституции РТ и действующего законодательства, изданных на базе Конституции, предполагает создание в РТ системы правовых гарантий безопасности детей, среди которых важное место занимают уголовно правовые нормы.

Таким образом, международные и конституционные нормы являются основанием норм уголовного права, в частности уголовной ответственности несовершеннолетних.

Первые шаги в данном направлении были сделаны законодателем в Уголовном кодексе РТ (далее – УК РТ) 1996 г. Итак, глава 14 УК Республики Таджикистан называется «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»¹. Употребив слово «особенности», законодатель как бы подчеркивает особый подход к привлечению несовершеннолетних к уголовной ответственности и назначению им наказания в силу социальных, морально-этических и психических факторов. Социальная потребность такого подхода заключается в том, что с учетом особенностей психики несовершеннолетнего необходимая достаточность уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних преступников может быть достигнута в большинстве случаев применением к ним смягченных или специфичных мер воздействия.

Тем не менее, указанная глава отнюдь не является сводом отклонений и отступлений от общих норм Уголовного кодекса РТ. Существующая система уголовно-правовых норм, регламентирующих защиту прав несовершеннолетнего, совершившего преступление, устанавливает ответственность, отличная от взрослых правонарушителей, обеспечивающая соблюдение их прав при привлечении к уголовной ответственности.

Следует отметить, что, несмотря на позитивное влияние международно-правовых норм на развитие уголовного законодательства РТ, регламентирующего уголовную ответственность несовершеннолетних, уместно указать на наиболее вопиющее расхождение международных рекомендаций и положений УК РТ.

Так, таджикское уголовное законодательство, в отношении несовершеннолетних использует рамки и механизмы карательной юстиции, работающей во имя воздаяния и их устрашения. Так, подтверждением сказанного вступают следующие положения:

- 1) В действующей норме Уголовного закона РТ (ч.2 ст.86 УК РТ), регламентирующей уголовную ответственность несовершеннолетних, в качестве первой и основной меры уголовной ответственности несовершеннолетних указано наказание, а потом воспитательные меры. Данное расположение мер уголовной ответственности несовершеннолетних, представляется не случайным, а специальным, тем самым авторы уголовного закона хотели подчеркнуть, что наказание является основной мерой ответственности несовершеннолетних. Следует отметить, что закрепление наказания в качестве основной меры уголовной ответственности несовершеннолетних не отвечает требованиям вышеуказанных международно-правовых актов, в которых учитывались социально-психологические особенности несовершеннолетних и многовековой опыт разных народов и наций в деле борьбы с их (несовершеннолетних) преступностью;
- 2) Для данной категории людей не предусмотрено специальных видов наказаний, учитывающих их возраст-психологические особенности, не определены цели применяемых к ним наказаний. А наказание в нашей республике, в общем «применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» (ч.2 ст.46 УК РТ), что не приемлемо для несовершеннолетних. К несовершеннолетним, учитывая не окончившееся формирование их личности, малый жизненный опыт,

молодежи по реализации требований Закона РТ «Об ограничении использования табачных изделий» от 29.12.2010г., №649» и др.

¹ Уголовный кодекс Республики Таджикистан: [по состоянию на 12 ноября 2013 г.] [Электронный ресурс] Режим доступа: [http:// www.mmk.tj/ru/legislation-base/codecs](http://www.mmk.tj/ru/legislation-base/codecs).

неоконченность процесса их социализации в обществе, более приемлем термин «воспитание», чем «исправление», ввиду отсутствия у большинства из них прочной антиобщественной установки¹.

Анализ норм УК РТ показывает, что действующий уголовный закон Таджикистана не оперирует категорией «благополучие несовершеннолетнего правонарушителя», о котором речь идет в п. 5.1 «Пекинских правил»² и не стремится к этой цели.

Так, согласно «Пекинским правилам» «система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего» (п. 5.1); «судебное разбирательство должно отвечать интересам несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания» (п. 14.2); «при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее благополучии должен служить определяющим фактором» (п.п. «d» п. 17.1)³. Иными словами, по замыслу авторов Пекинских правил, несовершеннолетний - это объект заботы государства и общества, субъект процесса, по возможности очищенного от мертвящих формальностей; благополучие несовершеннолетнего, даже подвергаемого наказанию, ставится во главу угла.

Также, допуская освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности лишь по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, закон (ч.1 ст.89 УК РТ) ставит решение этого вопроса в зависимость от воли следователя, прокурора, суда, т.е. государственных чиновников и органов, а не от каких-либо определенных фактов и условий.

Таким образом, модели таджикской карательной и «пекинской» кураторской юстиции органически несовместимы. Процесс интеграции РТ в мировое сообщество, признание и соблюдению международных правовых стандартов в области прав человека, в общем, и несовершеннолетних, в частности, требует от Таджикистана внедрение новых стандартов и гарантий защиты прав человека. Для этого необходимо не только повысить квалификацию сотрудников правоохранительных органов и совершенствовать законодательство, но и ввести дополнительные государственные и негосударственные (социальные) институты по защите прав человека.

В заключение хотелось бы отметить то, что нормы и требования общепринятых международно-правовых актов, посвященных отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних должны быть интегрированы в национальное законодательство и в правоприменительную практику Таджикистана, в частности в уголовное законодательство. Уголовно-правовые меры воздействия на правонарушения несовершеннолетних обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного ими деяния и были соизмеримы как с особенностями его личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали предупреждению преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию.

ЧАВОБГАРИИ ЧИНОЯТИИ НОБОЛИҒОН АЗ РҶӢИ КОДЕКСИ ЧИНОЯТИИ ТОҶИКИСТОН: МУТОБИҚАТИ ОН БА САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Вожаҳои калидӣ: чавобгарии ҷиноятӣ, ноболиғон, санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ

Дар мақола таҳлилӣ чавобгарии ҷиноятӣ ноблиғон ба мутобиқат ба санадҳои

¹ Миньковский Г.М. Некоторые вопросы правовой регламентации деятельности исправительно-трудовых учреждений для несовершеннолетних // Проблемы развития исправительно-трудового законодательства. - Саратов, 1961. - С. 182.

² Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. // Сов. юстиция. 1991. № 12–14.


³ Там же.

хукукии байналмилалӣ нишон дода шудааст. Муаллиф, муҳолифати меъёрҳои миллӣ ва байналмилалӣ нишон дода, роҳҳои ҳалли онро пешниҳод намудааст.

JUVENILE CRIMINAL RESPONSIBILITY UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ITS COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL LEGAL ACTS

Keywords: criminal responsibility, minors, international legal acts, compliance of norms.

The article analyzes the criminal responsibility of minors for compliance to the requirements of the international legal acts. The Author, pointing out the differences of the national and international law, offers ways to address them.



УСУЛИ АНДЕШАҲОИ ИСЛОҲИИ АБДУХ (ДАР ЗАМИНАИ ТАФСИРИ «АЛ-МАНОР»)



Амондуллоев Б.*
Амирбекова И.Ч.**

Вожаҳои калидӣ: ақл, тафсир, ислоҳ, чомаа, Қуръон, муфассир, муъҷиза

Муҳаммад Абдух ибни Хусайн Хайруллоҳ аз маъруфттарин чехраҳои ислохотҳои Шарқи исломист, ки бо андешаҳои пешқадами худ дар қалби ҳазорон шахсиятҳои замонаш ва ба баъд роҳ ёфтааст. Равшанфикрони зиёди мусулмон таҳти таъсири афкори амиқу шахсияти нотакрори ӯ қарор гирифтаанд. Ӯ ба ин бовар буд, ки дари иҷтиҳод боз аст ва бо далелҳои ақливу нақлӣ исбот менамуд, ки ислом дини ақлонист ва бо тақя ба Қуръону аҳодиси паёмбар мусулмонон ҳақиқатро метавонанд дарк кунанд ва мушкилоти худро бартараф намоянд.

Ӯ бо се фатво аз соири муфтиёни қабл аз худ фарқ мекунад, ки инҳо иборатанд: барои мусулмон иҷозат будани пӯшидани либосҳои ғайрисуннатӣ; истеъмоли гӯшти забҳнамудаи яҳудиёну масеҳиён; истифодаи фоида аз маблағи дар бонк гузошташуда. Ҷарчанд ӯ дар охири умр аз ин фатвоҳо даст кашидааст, агар воқеъбинона ба ин масъала тавачҷуҳ намоем, хоҳем дарёфт, ки мақсади асосии Абдух аз ин фатвоҳо баъзе мушкилоти олами исломро осон намудан ва мусулмононро ба ҷаҳониён ҳамқадами замон нишон додан буд. Абдух ислоҳи ахлоқиро дар ислоҳи дин мебинад ва ин андешаву назариёти худро доир ба ин масъала дар тафсири ба Қуръон нигоштааш шарҳу тавзеҳ медиҳад. Абдух муҳимтарин василаи ислоҳи ақидаро дар тафсири Қуръон меид¹. Ин ҷо мехоҳем баъзе аз мухтассоти тафсири «ал-Манор»-и Абдухро бо тавачҷуҳ ба усули ақоиди ислоҳии ӯ мавриди баррасӣ қарор бидиҳем.

Аслан, тарҷума ва тафсири Қуръон корест сангин ва аз ҷумлаи ҳунарҳои, ки фунуни фарвон дорад. Саромадони улуми исломӣ дар боби тафсир ва муфассир бахшҳои зиёде намудаанду ба ҳулосае омадаанд, ки на ҳар олиме, ки забони арабиву

* *Амондуллоев Б.* - ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

** *Амирбекова И.Ч.* – омӯзгори кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии Донишгоҳи мили Тоҷикистон.

¹Ниг. *Амин Аҳмад.* Зуъамоу-л-ислоҳ фи-л-аср-ил-ҳадис. - Қоҳира: Мактабат-ул-одоб, 2009. – С. 296.

ҳадис, мантиқ, фикҳу ахбору осор медонад, метавонад дар ин чода қувваозмоӣ кунад. Гурӯҳи умдаи ин олимони ба чунин назаранд, ки муфассир бояд аз улуми понздаҳгона вуқуфи том дошта бошад. Он улум ба қавли аллома Суютӣ аз луғат, нахву сарф, иштиқоқ, маъониву баёну бадеъ, кироат, усули дин, усули фикҳ, сабаби нузул ва қисас, носиху мансӯх, фикҳ, аҳодис ва ба иловаи инҳо илми мавҳибат иборат аст¹. Илми мавҳибат илмест Худодод. Яъне, Худованд ба касе ин илмро мебахшад, ки бо илми худ амал мекунад. Аз паёмбар ҳадисе низ дар ин маврид ривоят шуда: «Ҳар ки ба андозаи илмаш амал кунад, Худованд ба ӯ илми нодониستانيҳоро ато мекунад»².

Аз ин мебарояд, ки муфассир ғайр аз фаҳмиши комили улуми Қуръонӣ бояд аз улуми ақливу нақлӣ хуб хабардор бошад. Қобили зикр аст, ки иттилои амиқ барои муфассир на аз ҳамаи улуми мазкур зарурат дорад, зеро ӯ метавонад баъзе аз ин илмҳоро тавассути сарчашмаҳои муътамад ва манобеи муҳим дастрас намояд ва дар вақти зарурат аз он истифода кунад. Масалан, илми асбоби нузул, ки илми нақлист ва ҳар муфассир наметавонад назари алоҳидае дар он дошта бошад. Пас ӯ метавонад чанд сарчашмаи заруриро дар ин боб дошта бошад ва дар мавриди зарурӣ ба он муроҷиат намояд. Вале баъзеи ин илмҳо барои муфассир ниҳоят зарур аст ва ӯ ногузир бояд аз он баҳраи вофир дошта бошад. Масалан, илми сарфу нахв, баёну маониву бадеъ, мантиқу усули фикҳу калом ва амсоли инҳоро наметавон бо тақия ба манобиъ ва сарчашмаҳо, бидуни омӯхтани дақиқ мавриди истифода қарор дод. Чун тафсири Абдуҳ дар олами ислом мавқеи намоён дорад ва мавриди таҳсини алоқамандони зиёде шуда, ин далели он аст, ки ӯ аз ин улуму фунун бобаҳра будааст.

Мувофиқи гуфтаҳои Абдуҳ, фаҳму дарки Қуръон ва амал намудан аз рӯйи фармудаҳои он вазифаи ҳар як мусулмон аст. Бинобар ин ба хоҳири равшан гардидани маонии Қуръон ӯ шеваи нигориши тафсирашро аз тамоми тафсириҳои қаблӣ фарқ қунонид ва аз ибтидо ба масоили забонӣ, сарфиву нахвӣ камтар эътибор дод³.

Абдуҳ равиши фазлфурӯшонаи баъзе аз муфассиронро танқид намуда, иброн менамояд, ки ҳар чӣ пешиниён гуфтаанд, онҳо ҳам бидуни тағйир онро қабул намудаанд ва назари худро баён накардаанд. Ӯ ҳамеша бо нафароне, ки матни Қуръону ҳадисро қомилан ба маънои зоҳирӣ ҳамл мекунанд, муҳолифат дошт. Масалан, дар тафсири сураи «Кавсар» баъзе муфассирон бар ин назаранд, ки манзур аз «Кавсар» номи наҳре дар бихишт аст, ки Худо ба паёмбар ато кардааст⁴. Аммо Абдуҳ чунин таъбирро дуруст намеҳисобад. Ба гуфти ӯ, «Кавсар» ҳамон неъматӣ бузургест, ки Худо бо фиристодани пайғамбарон ба инсоният бахшидааст⁵.

Дар тафсири «ал-Манор»-и Абдуҳ асолати ақл ва назарияҳои ислоҳӣ саршоранд. Дар ҷое Абдуҳ мегӯяд: «Дине, ки ба афсонаҳо ва хурофоти ҷоҳилона махлут шуда бошад, наметавонад бо ақли рӯшанбини шахс ҷамъ ояд. Пас имкон надорад, ки чунин афсонаҳо ва хурофоти ҷоҳилона дар Қуръон ҷой дошта бошад»⁶.

Аз нуқтаи назари Абдуҳ, ислом бо ақли салим созгор аст ва бинобар ин муфассирро зарур аст, ки ҳамеша бо тақия ба аҳодиси саҳеҳ ва далелҳои қатъӣ, на аз рӯйи хоставу табъи худ Қуръонро тафсир кунад. Абдуҳ аз бисёр қиссаву ривоятҳои, ки аксари муфассирон бо завқи тамои нисбати онҳо суҳбат мекунанд, сарфи назар намудааст. Муфассирони зиёдеро метавон ном бурд, ки ба такаллуф мекушанд, меҳонанд ашхос ё маҳалҳое, ки дар Қуръон бо ибҳом (норавшан) ишора шуда дақиқ муъайян кунанд, аммо Абдуҳ бар хилофи равиши онҳо кӯшиш мекунад, ки онҳоро

¹Ниг. Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Қуръонпажӯҳӣ (ҳафтод баҳс ва таҳқиқи қуръонӣ). - Техрон: интишороти Нохид, 1374. - С. 142-145.

²Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Ҳамон ҷо. - С. 145.

³Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Ҳамон ҷо. - С. 236.

⁴Ниг. Чалолуддин Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Муҳаммад ал-Маҳаллӣ ва Чалолуддин Абдураҳмон ибни Аббарас-Суютӣ. Тафсир-ул-Чалолайн. - Бейрут: ДоруИбни Касир, 1994. - С. 603.

⁵Муҳаммад Рашид Ризо. Тафсир-ул-Манор. - Қоҳира, 1948. - Ҷ.1. - С.227.

⁶Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Ҳамон ҷо. - С. 238.

дар ҳамон ибҳом боқӣ гузорад. Равиши чунин муфассиринро беҳуда ва дур аз ҳадафи каломи Илоҳӣ медонад, зеро ин кӯшишҳои онҳо, воқеан, боиси фаҳмотар шудани мазмуни оёти Қуръон намегардад. Масалан, дар тафсири ояи 58-и сураи «Бақара» (Ва из қул надхулу ҳозиҳи-л-қарята) Рашид Ризо махсус дар қавсайн қайд намудааст, ки Шайх Муҳаммад Абдуҳ мегӯяд: «Дар бораи муайян намудани деҳа чизе намегӯем, чи тавре ки Қуръон дар ин боб сукут ихтиёр кардааст».¹

Яъне, Абдуҳ дақиқ доништан намеҳаҳад, ки мақсад аз «қаря»-е, ки Қуръон мефармояд, кадом қаря аст, балки беҳтар медонад бар ин ҳақиқат таъкид кунад, ки ба банӣ Исроил дастур дода шуда буд, ки ба шахрҳо ва ободиҳои гуногун ворид шаванд ва хоксору худотарс бошанд².

Дар ояи баъдӣ ҳам ҳамин равишро такрор намуда, мувофиқи шеваи ҳамешагиаш аз муайян намудани навъи азоб (риҷз) худдорӣ мекунад. Зеро Абдуҳ бовар дорад, ки фоидаи амалие дар он дида намешавад. Абдуҳ бештар мекӯшад, ки моҳияти хитоб ва паёми ҷаҳонии Қуръонро равшан созад³.

Муфассирони пешина майл доштанд, ки баъзе оятҳои Қуръонро маъноӣ ҳосе бидиҳанд ва ба воқеае, ки дар замони паёмбар ё пештар рӯй додааст, марбут кунанд. Бинобар ин баъзе аз муфассирон меоранд, ки масалан, дар сураи «Такосур» хитоб ба ду қабилае аз ансори Мадина аст, ки ҳар кадом аз бисёрии ҳамқабилаҳои худ мефаҳридаанд. Кор то ба он ҷо расида, ки яке аз он ду қабила, ки теъдоди зиндагонаш аз дигарӣ камтар буд, ба қабристон рафта, аз шумораи фавтидагони худ ифтихор мекарданд (Ҳатто зуртум-ул-мақобир)⁴.

Ба андешаи Абдуҳ, хитоби ин сура ба мисли бисёр сураҳои дигар махсус ба чунин маврид ва мавзӯи ҳосе нест. Қуръон ба шахси ҳосе ё қабилаи муайяне хитоб нанамудааст, балки хитоб ба инсоният аст ва ҳадафаш ақида, хулқу хӯ, рафтору кирдори инсониятро ислоҳ кардан аст. Мактаби Муҳаммад Абдуҳ бо ин асл оғоз мешавад, ки ислом як дини ҷаҳонӣ ва ҷавобгӯи ҳамаи қавму миллатҳо, ҳамаи давру замонҳо ва авзоу аҳволи фарҳангии гуногун аст. Хуллас, яке аз хусусиятҳои муҳими қори Абдуҳ дар тафсираш «маънавияте омехта бо ислоҳ аст»⁵.

Абдуҳ баъди ба вазифаи муфтии Миср таъйин шуданаш дар ҳалқаи дарсии тафсир дар мадрасаи ал-Азҳар дарс мегуфт, ки худуди шаш солро фарогир аст. Дар ҳамаи дарсҳои ӯ шогирд ва дӯсту ҳамфикраш Рашид Ризо иштирок мекард ва бо ишороти устодаш мавзӯҳоро китобат мекард. Ин мавзӯҳо қисм-қисм дар рӯзномаи «ал-Манор» бо қалами Рашид Ризо ва зери таҳрири худӣ Абдуҳ нашр мешуданд. То ҳашт моҳ пеш аз вафоти Абдуҳ ба ҳамин минвол тафсири ӯ рӯйи чоп меомад ва агар гӯем, ки маонӣ аз Абдуҳ буду имлои ибораҳо аз Рашид Ризо ғалат намешавад. Мувофиқи нишондоди Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ, ки нутқи айнан нақлшудаи Абдуҳро дар ин маврид овардааст: «Соҳиби Манор (Рашид Ризо-А.Б.) тарҷумони афкори ман аст»⁶.

Абдуҳ дар ин давра аз ибтидои Қуръон то ояи 126-и сураи «ан-Нисо»-ро бевосита худ маънидод менамуд ва шогирдаш Рашид Ризо, ки сармуҳаррири рӯзнома ал-Манор буд, онро дар саҳифаҳои ин рӯзнома нашр менамуд. Баъди ҳашт моҳи беморӣ ва дурӣ аз дарс Абдуҳ ҷаҳонро падруд гуфт ва шогирдаш Рашид Ризо ба ҳамон усул ва шеваи устод, бо ҳамон дидгоҳ ва нигориш ин тафсириро то ояи 101-и сураи «Юсуф» давом дод ва ба ӯ низ муяссар нагардид, ки онро ба итмом расонад ва бо сабаби марги муқаддар ин тафсири бузург ба анҷом нарасида монд.

Дар аснои тадриси тафсири оёти Қуръон Абдуҳ равиши махсуси худро дошт. Дар назди худ аз тафсирҳои пешина, ба истиснои «Тафсири Ҷалолайн», ҳеҷ якеро

¹ *Муҳаммад Рашид Ризо*. Тафсир-ул-Манор. – Қоҳира, 1948. - Ҷ.1. - С.324.

² *Муҳаммад Рашид Ризо*. Ҳамон ҷо. - С.324.

³ *Муҳаммад Рашид Ризо*. Ҳамон ҷо. - С.324-325.

⁴ Қуръон, сураи 112, ояи 2.

⁵ *Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ*. Ҳамон ҷо. - С. 239.

⁶ *Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ*. Ҳамон ҷо. - С. 240.

нигоҳ намедошт. Аз он ҳам бошад гоҳ-гоҳ истифода мекард. «Тафсири Ҷалолайн» ба хилофи тафсири Абдуҳ, ки бо тафсил маъони ро равшан мекунад, хеле мӯҷаз ва мушаххас баён шудааст. Аввалан, ӯ оятро аз матни Қуръон қироат мекард, пас диди худро бе он ки ба китобе ё навиштае муроҷиат кунад, нозукбиниона баён мекард. Дар шарҳи оёт аз назари лафзӣ ва нуктаҳои балоғӣ, ривоёти муносиб ба мавзӯи матраҳгардида, алалхусус масоили иҷтимоӣ, таваҷҷӯҳи бештар дошт. Масоили қуръониро тавре баррасӣ менамуд, ки хонанда қонеъ мегардад. Барои фаҳмонидани мазмуни баъзе аз ибороти қуръонӣ аз оятҳои, ки ин мазмунро пурратар мекунад, зиёд истифода мекард, ки ин арзиши тафсирашро бештар гардонидааст. Зеро муфассирон ва қуроншиносон тафсирро дар се дараҷа муқаррар намудаанд, ки он тафсири оят бо оят, тафсири оят бо ҳадис ва тафсири оят бо каломи истинботии худ муфассир аст. Барои тақвияти ин фикр ба рисолаи «Қуръонпажӯҳӣ»-и Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ мурҷиат мекунем, ки дар тафсири ду ояти сураи «Инфитор»¹, ки дар аснои тафсири ояте аз сураи «Бақара» намудааст, чунин мефармояд: «Аз умури ғайбӣ, ки тибқи Қуръон имон доштани мо ба он воҷиб аст, ин аст, ки бар мо ниғаҳбононе гумошта шудааст, ки аъмоли неку бади моро менависанд. Вале ҳадди мо нест, ки дар чигунагии он баҳсу фаҳс кунем, ё ниғаҳбонӣ ва сиёҳбардории онон аз чӣ қарор аст, оё мисли мо қоғазу қалам доранд, оё аз хаташон метавон сар даровард? Ё лавҳе доранд, ки аъмолро бар он менигоранд, оё расмулхати онҳо мисли мост, ё дар ҳайати арвоҳӣ ҳастанд, ки аъмоли моро онҳо таҷаллий мекунад ва ба сони асари ҷавҳар бар қоғаз бар онҳо нақш мебандад? Ин кор то рӯзи қиёмат идома дорад ва мо ҳеҷ тақлифе надорем, ки ҳама ва ҳамаи инҳоро бидонем. Тақлифи мо имон ба сидқ ва сиҳҳати ин хабар ва иҷрои амрҳои Худо ванд аст. Ва он чӣ эътиқодаш бар мо воҷиб аст ва чун ҷузъи аъмоли мо сабт хоҳад шуд, ин аст, ки қору бори мо ҳисобу китоб дорад ва ба андозаи пари пашша ва сари сӯзане аз он фаромӯш ва зоеъ нахоҳад гардид».²

Тафсири Шайх Абдуҳ молмоли андешаҳои ҷолибест, ки бо усули махсуси худаш таълиф гардидааст. Дар он таърифу тавсифҳои бемавқеъ мушоҳида намешавад. Масалан, дар тафсири сураи «Фил» ба таври мушаххас мегӯяд, ки мурод аз парандагон пашша ё қонваре аз ин қабил аст, ки бо худ микробҳоро оварда бо он лашкари Абраҳоро сироят кунониданд ва боиси ҳалоқи онҳо гардиданд. Сангрзаҳо, ки Қуръон баён мекунад, гили хушқу олудае буда, ки бод онро оварда ба ҷисми ин қонварони хурд часпонидаст ва онҳо онро ба лашкариён овардаанд ва ба зери пусти онҳо ворид шуда қароҳат пайдо шудааст. Дар натиҷа, бадани онҳо фосид шуда, ҳамагӣ ҳалок шудаанд.

Дар тафсири ояти 34-уми сураи «Бақара» низ дар тафсири «ал-Манор» бо тафовут аз тафсирҳои қаблӣ малоикаро эзоҳ додааст, ки қобили таваҷҷӯҳ аст. Бисёре аз муфассирони пешина малоикаро ба шеваи дигар маънидод намудаанд ва гуфтаанд, ки онҳо муаккалони аъмол, масъули рушди набототу қонварон ва нигоҳбони инсоният ҳастанд. Ин инкишофи наботот имкон надорад магар бо вучуди рӯҳ ё қувваи ҳоси наботӣ, ки Худо онро дар донаи он дамидааст ва зиндагии наботӣ аз он аст. Дар мавриди инсон ва ҳайвон ҳам чунин аст. Пас ҳар амри қуллӣ, ки қоим ба низоми махсусе аст, ки калимаи ҳайат дар эҷоди он сифати том ва тамом пазируфта аст ва қавоми онҳо ба рӯҳи илоҳӣ махсус ба онҳост, ки дар забони шаръ малак номида мешавад.³

Дар Қуръон оёти мутааддиде мушоҳида мешавад, ки ба нобоваронаш хитоб менамояд, ки агар ин каломро аз қониби Худо намедонанду муъҷиза намехисобанд, барои исботи даъвои худ як сураи ба мисли сураҳои Қуръон биёваранд (Фаъту би сурагим-мим-мислиҳи)⁴ ва таъкид шуда, ки ҳаргиз онҳо ба ин кор қодир нашаванд

¹ Қуръон, сураи 82, оятҳои 10-11.

² Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Ҳамон ҷо. - С. 240-241.

³ Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Ҳамон ҷо. - С. 242.

⁴ Қуръон, сураи 2, ояи 24.

(Фа ин лам тафъалу ва лан тафъалу¹). Оёти зикршуда аз маъруфтарин оётест, ки вобаста ба масъалаи эъҷози Қуръон аст ва назди муфассирон бо номи «оёти таҳаддӣ» машҳур аст. Абдуҳ низ ин оятҳоро аз равшантарин нишонаҳои эъҷози қуръонӣ ҳисобидааст. Барои тақвияти ин андеша ӯ мегӯяд, ки замони нузули Қуръон ба даврае рост меояд, ки арабҳо дар пешрафтатарин даврони фасоҳату балоғати худ ба сар мебурданд ва шоирони зиёде доштанд, ки дар ин фанҳо моҳир буданд, бо ҳамдигар рақобату мусобиқаҳо доштанд. Қуръон, ки дар фасоҳату балоғат аз суханони тамоми ғусаҳову булағои он даврон ва то ба имрӯз болотар аст, маҳз ба нафаре, ки дарс нахондаву мактаб надидааст, яъне ҳазрати Муҳаммад-паёмбари уммӣ, нозил гардид ва ин худ далели рӯшани каломи Илоҳӣ будани он аст, чун Муҳаммад то нузули Қуръон пеши касе таълим нагирифт ва дарсу савод наомӯхта буд. Ба таъбири Ҳофиз:

***Нигори ман, ки ба мактаб нарафту хат нанавишт,
Ба ғамза масъаламӯзи сад мударрис шуд².***

Дар тафсири ин ду оят, дар ибораи «мим-мислиҳи», нозукие ҷой дорад, ки байни муфассирон ихтилофи назар ба вучуд овардааст. Ин ибора дунболи худ ҷонишини ишоратии «ҳи» дорад, ки метавон марҷаи онро Қуръон гуфт. Дар ин сурат аз ин оят чунин маънӣ бармеояд, ки сухане монанди Қуръон биёваред. Ҳамчунин метавон марҷаи ин ҷонишини ишоратиро «абдино» гуфт, ки дар ин сурат чунин маънӣ бармеояд, ки агар касе аз лиҳози уммийат (хат навиштаву хонда натавонистан) бо аёмбар баробар бошад, метавонад, ки як сурае монанди сураҳои Қуръон биёварад? Абдуҳ назари дуҷумро дурусттар ҳисобидааст ва оёти 88-уми сураи «Исро», 37-уми сураи «Юнус» ва 13-уми сураи «Худ»-ро ба сифати далел овардаву шарҳ додааст ва бо ин андешаи фавқро тақвият бахшидааст.

Яке аз масоили қуръоншиносӣ, ки ҳамаи муфассирон ба он таваҷҷуҳи хоса доранд, ин баҳси эъҷози Қуръон аст. Баъзе аз муфассирон дар ин масъала чунин назар доранд, ки ҳар гоҳ нафаре аз мункирони ваҳй хоҳад, ки сухане ба монанди Қуръон бигӯяд, бо иродаи Худо он илҳом аз ӯ дур мегардад ва ӯ наметавонад ба мисли оёти Қуръон сухане бигӯяд. Абдуҳ ин назарияро қабул надорад ва онро ба шахсони танбале, ки ҳавсалаи баҳсу таҳқиқ надоранд ва муъҷиза будани Қуръонро амри хорич аз Қуръон медонанд, мансуб медонад. Ӯ муъҷиза будани Қуръонро дар ҳуди ин китоби муқаддас мебинад ва тафовути онро аз тамоми осори инсоният қоил аст, ки бани башар аз гуфтани суханоне ба мисли каломи Илоҳӣ оқизу нотавонанд.

Абдуҳ нотакрориву ҳаммисл надоштани каломи Қуръонро яке аз ҷанбаҳои муъҷиза будани он медонад. Ӯ ба ин назар аст, ки ин ҷанбаи эъҷози Қуръон аз назми ғариб, вазни аҷиб ва равиши хосе иборат аст, ки билкул аз ҳамаи он чи булағову ғусаҳои араб гуфтаанд, фарқ мекунад. Барои он ки онҳо равиши суханро ба ду қисмат маҳдуд намудаанд, ки назму наср аст. Аммо сабки каломи Қуръонро ба ин қисмҳо мутааллиқ доништан номумкин аст. Валид ибни Муғира, ки аз сарсаҳттарин душманони паёмбар буд, вақте ки бори аввал оёти қуръонӣ ба самъаш мерасад, мегӯяд, ки ба Худо қасам, дар миёни араб касе нисбат ба шеър аз ман донотар нест ва ба Худо қасам, он чӣ Муҳаммад мегӯяд, ба ҳеҷ навъи шеъри араб монанд нест ва дар сухане ӯ ширинии хосе вучуд дорад. Чун аз таърифи сохтори Қуръон нотавон мемонад, ин каломро сеҳр мепиндорад.

Ҷанбаи дигари муъҷиза будани Қуръонро Абдуҳ дар муассирии он мебинад. Ӯ ба ин андеша аст, ки дар таърихи башарият ҳеҷ каломе ба мисли Қуръон муассир шинохта нашудааст. Ин каломест, ки одот ва табоеи бади арабҳоро дигаргун ва аз қабилаҳои пароканда як уммати ягонае сохт, ки дар ақоиду илму фазл ва тамаддуни башарӣ саҳми арзанда доранд. Вақте ки паёмбари ислом Қуръонро бо як фурӯтаниву хоксории ба худ хос тиловат мекард, аз тамоми паёмбарони пешин, ки бо муъҷизаҳои гуногун дар қалби пайравонашон тухми имон мекоштанд, муваффақтар буд.

¹ Қуръон, сураи 2, ояи 25.

² Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. – Душанбе: Нашриёти «Ирфон», 1983. – С. 217.

Абдух вачҳи дигари муъҷиза будани Қуръонро дар зиддияту нуқсони маъноӣ надоштани он мекӯшад. Ӯ дар тафсири ояти (ва лав кона мин инди ғайри-л-Лоҳи лавачаду фиҳӣ ихтилофан касиран)¹, яъне агар ин Қуръон аз ҷониби касе ғайр аз Худо будӣ, бешак, дар он таноқузи бисёре меёфтанд, ин андешаро хуб таҳлил намудааст. Ӯ ба ин андеша аст, ки борҳо мушоҳида шуда, ки муаллифони гуногуни даврони мухталиф ба таълифи осоре иқдом менамоянд, аммо чанде пас ба ислоҳи матолиби ҳамон асар мепардозанд. Андешаеро, ки дар чанде пеш назари қатъӣ доштанд, тағйир медиҳанд, ё аз лиҳози лафзу маъно тасҳеҳ мекунанд. Ин ҳама хусусиёти калому андешаи инсонист, аммо калому Қуръон ин чиз ҷой надорад. Агар таорузе ба назар мерасад, аз қачфаҳмиву диққат надодани худӣ хонандааст, на аз таороз дар оёти Қуръон аст. Мувофиқи назари ӯ, ин навъи эҷоз дар сураҳои калонҳаҷми Қуръон мушоҳида мешавад ва дар сураҳои ҳаҷман хурд дида намешавад.

Тафсири «ал-Манор» дар аксари макотиби илмиву адабии олами ислом мавқеи намоён дорад. Муфасссирони муосир ва донишмандоне, ки доир ба қуроншиносӣ алоқамандӣ доранд аз тафсири ӯ зиёд истифода намудаанд. Масалан, яке аз маъруфттарин муфасссирони муосирӣ ӯ Ҷамолиддин Қосими Димишқӣ (1283-1332 х.к.) маъруф ба алломаи Шом худро пайрави Абдух медонад. Дар китоби «Қуръонпаҷӯҳӣ»-и Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ низ ба ин масъала чунин ишора шудааст: «Ӯ (Ҷамолиддин Қосими Димишқӣ-А.Б.) аз муфасссири бузурги муосир ва муқтадои хеш «ал-Устоз-ул-ҳаким»-Абдух фаровон нақл мекунад»². Дар ҷойи дигар меорад: «Ғолиби манобеи фикрӣ ва мавриди нақлу нақди ӯ осори қудамост ва аз муосирон фақат ба Абдух, ки «ал-Устоз-ул-ҳаким» меномадаш эътино дорад ва ин эътинову алоқа ба ҳаддест, ки даҳ саҳифа аз муқаддимаи тафсири Абдухро дар муқаддимаи тафсири хеш дарҷ кардааст»³.

Чӣ тавре ки қаблан зикр намудем, Абдух дар бисёр мавридҳо барои равшан намудани маънии оёт ба аҳодиси набавӣ рӯ меорад. Дар аксари саҳифаҳои ин тафсир аз аҳодиси саҳеҳ истифода шуда, ки ба фаҳму дарки амиқи муаллифонаш ба ин соҳа далолат мекунад. Ӯ бисёртар ба ҳадисҳое, ки бузургтарин муҳаддисон ба мисли Имом Бухорӣ, Имом Муслим, Имом Аҳмади Ҳанбал, Имом Молик, Имом Тирмизӣ, Ибни Анас, Ибни Ҳайён ривоят кардаанд, эътимод намудааст. Аз тарзи андешарониҳои Абдух дар тафсири Қуръон метавон хулоса намуд, ки ӯ аз сарсупурдагони ақоиди исломист ва бо ҳар роҳу восита меҳодад пайравони ин динро бо арзишҳои эътиқодӣ бештар ошно созад, онҳоро аз ҳар гуна қайду банди мафкуравӣ озод намояд ва аъмоли ҷомеаро ба ислоҳ орад.

Аз равиши тафсир ва андешарониву назариёти Абдух бармеояд, ки ӯ мусулмонро ба ошноии ҳар чӣ бештари ҳикмату фалсафаи Қуръон даъват мекунад. Ӯ пеш аз ҳама ислоҳи шуури мусулмонро меҳодад, ки аз бидъатҳову хурофотҳо дур бошанд ва дар фаҳму дарки фалсафаи Қуръон аз ақли солим кор гиранд ва хатову лағшише содир насозанд. Қуръон китоби зиндагист ва инсонро ба худшиносиву ҳудогоҳӣ даъват менамояд. Муҳаммад Абдух бо тақия ба ҳикмати бузурги Қуръон инсонро ба шинохти воқеии мазмуни ҳаёт, ки саодати ҳамешагии ӯро таъмин месозад, фаро меҳонад.

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ИСПРАВЛЕНИЯХ АБДО (НА ОСНОВАНИИ КОММЕНТАРИЙ «АЛЬ-МАНОР»)

Ключевые слова: разум, толкование, реформа, общество, Коран, толкователь, чудеса.

¹ Қуръон, сураи 4, ояти 72.

² Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Ҳамон ҷо. - С .246.

³ Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. Ҳамон ҷо. - С .247.

В статье рассмотрены некоторые воззрения великого реформатора исламского мира Мухаммада Абдо об учении священного Корана, о методах самопознания человека. Кроме того, проанализирована специфика реформаторских идей мыслителя о совершенствовании общества на основе учений Корана и сунны.

METHODS OF KNOWLEDGE IN CORRECTING ABDO (BASED ON THE COMMENTARY "AL-MANOR")

Keywords: mind, interpretation, reform society, the Koran, expositor, wonders

The article discusses some concepts of the great reformer of the Islamic world about the teachings of Muhammad Abduh Holy Quran about the methods of self-human. In addition, analyzed the specifics of reform ideas thinker on improving society through the teachings of the Quran and Sunnah.



БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ҲАМЧУН НИЗОМИ ИТТИЛООТӢ



Қўраев А.Ш.*

Вожаҳои калидӣ: ҳисобот, даромад, хароҷот, ғоида, зарар, банақшагирӣ, назорат, таҳлил, саҳмдорон, харидорон

Бо баробари гузаштан ба муносибатҳои бозаргонӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун омили асосии идоракунии хароҷот, афзоиши даромаднокӣ ва назорат аз болои самарабахшии амалӣ гардонидани кор аҳамияти зиёдтарро доро мегардад.

Баҳисобгирии муҳосибӣ чун яке аз намудҳои баҳисобгирии хоҷагидорӣ, дар қатори баҳисобгирии ғаври ва оморӣ, мақсади саҳеҳ ва пурра инъикос кардани амалиётҳои хоҷагӣ ва воқеияти ғайриҷаҳидии субъектро доро мебошад.

Зарурати баҳисобгирии муҳосибӣ ва умуман, баҳисобгирӣ ва ҳисобот, аз гирифтани маълумот оид ба вазъи ҳаракати захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ субъекти хоҷагидорӣ иборат буда, тавассути он мониторинги бизнес (тиҷорат) амалӣ гардида қарорҳои муносиби идоракунии қабул карда мешавад.

Баҳисобгирии муҳосибӣ – ин низоми иттилоотист. Мавҷуд набудан, ё худ, риоя накардан ва истифодаи нодурусти асосҳои қонунгузорӣ ва меъёрҳои муқарраргардида, метавонад ба оқибатҳои ғайриҷаҳидӣ, инчунин, қастаҷаҳидии рағбати молиқон, давлат ва дигар иштирокчиёни бозор оварда расонад.

Мақсади бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ – ин ҷамъоварӣ, коркард ва танзими маълумот оид ба вазъи соҳибдорӣ, воқиф сохтани роҳбар ва менечерон оид ба ҳаҷми қорҳои иҷрошуда, даромад ва хароҷот, ғоида ва зарар, андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, оид ба тағйирот дар ҳаракати захираҳои моддӣ ва меҳнатии қорхонаҳо мебошад.

* Қўраев А.Ш. - донишҷӯи курси 3-юми факултети баҳисобгирӣ ва иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Аз ин бармеояд, ки низоми баҳисобгирии муҳосибӣ манбаи иттилооти барои идоракунӣ ба вучуд оварда, банақшагирӣ, назорат ва таҳлили фаъолияти хочагидориро ба амал мебарорад.

1. Банақшагирӣ - ин ба шаклдарории тартиби фаъолияти корхона, яъне он аз муайян кардани мақсадҳои дар пеш гузошташуда, ҷустуҷӯи роҳҳои ноил шудан ба қомебиҳо ва интихоби роҳи беҳтарини ба мақсад расидан, иборат мебошад.
2. Назорат – ин таҳлили иҷрои воқеии нақшаҳо мебошад. Ба таври дигар ғӯем муайян кардани он ки натиҷаҳо то чӣ андоза ба нақша мувофиқат мекунад. Дар ин марҳила аз муҳосиб маълумот оид ба муқоисаи даромадҳо ва хароҷотҳои воқеӣ бо нақшавӣ талаб карда мешавад.
3. Таҳлил – ин ҷараёни омӯзиши фаъолияти молиявии корхона бо мақсади беҳтар ва пурсамар намудани он мебошад. Дар ин марҳила мақсадҳои дар нақша пешбинишуда то чӣ андоза иҷро шудаанд муайян карда мешаванд. Агар мақсад ба даст наомада бошад, пас бо роҳи таҳлил сабабҳои онро ошкор карда, камбудии банақшагирӣ ё назоратро муайян кардан лозим аст.

Баҳисобгирии муҳосибӣ ва иттилооти муҳосибӣ истифодаи васеъ доранд. Аз инҷост, ки истифодабарандагони низоми иттилооти муҳосибиро ба гуруҳҳои зерин ҷудо мекунад:

- Онҳое, ки корхонаро идора менамоянд, яъне шахсоне, ки дар идоракунии фаъолияти корхона ва пешрафти он бевосита масъуланд. Ба ин гуруҳ моликони хусусӣ ва дастҷамъӣ, мақомоти олии идоракунандаи муассиса, дастгоҳи иҷроия, менечерон, сардорони Шуъба, қисм ва сехҳо дохил мешаванд.
- Онҳое, ки берун аз корхона қарор доранд ва дорои манфиатҳои мустақими молиявӣ мебошанд. Ба ин гурӯҳ маблағгузори ҳақиқӣ (воқеӣ) ва эҳтимолӣ, қарздиҳандагони воқеӣ ва эҳтимолӣ, аз он ҷумла саҳмдорон, таъмингарон ва харидорон мансубанд.
- Онҳое, ки манфиатҳои молиявии бавосита доранд. Ба ин гурӯҳ нозироти андоз, идораҳои давлатии идоракунии иқтисодиёт, корхонаҳои ҷамъиятӣ, иттифоқи касаба ва ғайраҳо шомиланд.

Аз натиҷаҳои овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки низоми иттилоотӣ дар корхонаву ташкилотҳо ҳамчун асос хизмат намуда, дар ҷараёни кори муҳосибон бартариятҳои зиёдеро медиҳад. Яъне истифода аз низоми иттилоотӣ маълумотҳои овардашуда сари вақт ҷамъоварда шуда, дастрас карда мешавад, ки кори муҳосибон барои тартиб додан ва сохтани тавозуни муҳосибӣ осон мегардад.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Ключевые слова: отчёт, доход, расход, прибыль, убыток, планирование, контроль, анализ, акционеры, покупатели

В статье речь идет о роли бухгалтерского учета в деле принятия решения по планированию, контролю и оценки деятельности предприятия. Автором предпринята попытка раскрыть вопрос об основных пользователях бухгалтерской информации.

ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM

Keywords: report, revenue, expense, gain, loss, planning, monitoring, analysis, shareholders, customers

The article focuses on the role of accounting in decision-making on planning, monitoring and evaluation of the company. The paper attempts to reveal the question of the main users of accounting information.

-----■-----■-----■-----■-----■-----■-----■-----■-----■-----■-----■-----

ТАРТИБИ
ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛАҲО ДАР МАҶАЛЛАИ
ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ»

Маҷалла тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад.

Маҷаллаи илмӣ-назариявии «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, фарогирандаи бахшҳои ҳуқуқ, таърих, фалсафа, филология, иқтисод, информатика ва ғайраҳо мебошад.

Дар маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии ҳайати профессорону олимони, омӯзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориҷӣ нашр карда мешаванд.

Маблағи нашр аз ҳисоби Академия пардохт мешавад.

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм шомил мегарданд, бо фармони сардори Академия тасдиқ карда мешаванд.

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бар гирифта, соле 3-4 маротиба нашр мешавад.

Идораи маҷалла мақолаҳои илмию устодонро тибқи қарори кафедра ва тақризи мутахассис қабул менамояд.

Мақолаҳо, ки ба суроғи «Осори Академия» ирсол мешаванд, бояд бо талаботи зерин ҷавобгӯӣ бошанд:

1. дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан истифода гарданд;
2. ҳаҷми мақола яқоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия (0,5) набояд аз 10 саҳифаи ҷопӣ (А-4) зиёд бошад;
3. мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Microsoft Word ҳуруфчинӣ ва шакли электронӣ бо гарнитураҳои Times New Roman ё Times New Roman Tj сабт карда шаванд;
4. фосилаи байни сатрҳо 1,5 см., ҳошия аз тарафи чап 3 см., аз тарафи рост 1,5 см., аз боло 2 см. ва аз поёни саҳифа 2 см.-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад;
5. дар саҳифаи аввали мақола ному насаби муаллиф, унвон ва муассисаи қорӣ зикр мешавад;
6. дар охири мақола суроға, рақами телефон ва e-mail муаллиф (муаллифон) ҷой дошта мешавад;
7. сарчашмаҳои иқтибосшаванда дар шакли поварак (сноски) дода мешавад. Шуморагузориҳои поваракҳо пайҳам буда, дар низоми «дар ҳар як саҳифа» («на каждой странице») дастӣ гузошта мешавад. Ҳангоми таҳияи поваракҳо мебояд ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шумораи ҷилд, макони нашр, нашриёт, соли нашр ва саҳифаи истифодашуда зикр гардад. Ҳангоми иқтибоси тақрорӣ адабиёти иқтибосшуда дар шакли мухтасар оварда мешавад;
8. фишурдаи мақола бо забони англисӣ ва тоҷикӣ (русӣ) дар охири мақола навишта шавад.

Ҳайати таҳририяи ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмию ихтисор ва ислоҳ намояд. Дастхатҳои мақола баргардонда намешаванд.

П О Р Я Д О К
П Р И Н Я Т И Я И О П У Б Л И К О В А Н И Я С Т А Т Е Й В
Н А У Ч Н О - Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О М Ж У Р Н А Л Е « Т Р У Д Ы А К А Д Е М И И »

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации».

В научно-теоретическом журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по юриспруденции, истории, философии, филологии, информатике и естественным наукам.

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубежных ученых.

Оплата издания производится за счет Академии МВД.

Журнал издается на русском и таджикском языках с периодичностью в 3-4 раза в год.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. статья должна быть понятной и доходчивой;
2. размер статьи не должен превышать 10 страниц (А-4) компьютерного текста, включая текст, таблицы, диаграммы, графику и рисунки;
3. статья должна быть подготовлена в системе MicrosoftWord . рукопись должна быть отпечатана на компьютере гарнитурой Times New Roman или Times New Roman Tj;
4. шрифт 14, формат А-4, интервал полуторный, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см, листы – пронумерованы;
5. на первой странице справа указывается автор (авторы) статьи, место работы, должность, звание, ниже через один интервал по центру – название статьи;
6. в конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-mailавтора (авторов);
7. цитируемая в статье литература дается в виде подстрочных сносок. Нумерация сносок сквозная, от руки, в режиме «на каждой странице». При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора (*курсивом*), полное название книги, номер тома, место издания, издательство, год издания, страницу. При повторной ссылке цитируемая литература приводится в сокращенной форме;
8. в конце статьи приводится аннотация на английском и таджикском (русском) языках.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.

Рукописи статей авторам не возвращаются.

*734024, ш. Душанбе, кӯчаи Восеъ 123
Академияи ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон
734024, г. Душанбе, улица Восе 123
Академия МВД Республики Таджикистан*

Тел.: + (992 37) 226-60-48
Факс: + (992 37) 226-60-43

Ба чоп 20.04.2014 с., таҳвил шуд. 60x84, 1/16, 15 п/л
Гарнитура «Times New Roman», «Times New Roman Tj»
Теъдод 300 д., Супориш №
Нархаш – шартномавӣ

**Маҷалла дар ҚДММ «Бухоро» ба таъб расидааст
734036, ш. Душанбе, хиёбони «Дӯстии халқҳо», 47**